




**ЧИЙ СОН
АЪЛОХОН
ГАШТАМ**



БАҲРОМ ФИРӼЗ

01.11.1939 – 25.09.1994

БАҲРОМ ФИРӮЗ

**ЧӢ СОН
АҶЛОХОН
ГАШТАМ?**

Душанбе
“Адиб”
2019

ББК 84 Тоҷик 7-4
Φ-59

Муҳаррир Наср Бобои Сарфароз

Φ-59 Баҳром Фирӯз. Ҷӣ сон аълоҳон гаштам?
- Душанбе, “Адиб”, 2019, 208 сах.

Дар ин маҷмӯа ҳикояҳои нависандай ширинбаёни тоҷик Баҳром Фирӯз гирд оварда, асосан ба ҷавонон нигаронида шудаанд. Ҳикояҳо беш аз 40 сол пеш навишта шуда бошанд ҳам, мавзӯъ, дарунмоя ва муҳтавояшон ҳоло ҳам басо зарурӣ буда, дар тарбияи ҷавонон, масъулияти падару модарон дар тарбияи фарзанд аҳамияти хеле баланд доранд. Забони сода, шевою равони адиб ва банду басти ҳикояҳо ҳар хонандаро водор месозад, ки байди анҷоми қироати ҳар яки он ҷиддан ба андеша фурӯ равад ва барои ҳуд ҳулосаи дурусту зарурӣ бароварда тавонад.

Иттилои бештар дар сомонаи расмӣ: www.firuz.tj

ISBN 978-99947-2-585-4

© Нашриёти “Адиб”, 2019

ЗИНДАГИНОМА

Фирӯз Баҳром Бобоевич, маъруф бо номи Баҳром Фирӯз, якуми ноябри соли 1939 дар шаҳраки тоҷикнишини Нуратои тобеи вилояти Самарқанди бостонӣ, дар хонаводай зиёй – Мусулмонов Бобо (мудири мактаб) ва Ҷумъаева Ҳикматой (устоди синфҳои ибтидой) таваллуд шудааст.

Айёми кӯдакиашро дар русто, дар манзили падарӣ, сипарӣ намуда шавқи омӯзиши илму ҳунар ва қасби машғулият ўро хеле зуд, баъди ба итноми мактаби ҳафтсолаи деҳа, ба маркази қуҳани илму фарҳанг – шаҳри Самарқанд овард ва аз ин пас Баҳроми 14-сола якуми сентябри соли 1952 таҳсилро дар омӯзишгоҳи педагогии Самарқанди бостонӣ шурӯъ намуд.

Пас аз ба поён расонидани таҳсил дар омӯзишгоҳи педагогии Самарқанд (с.1957) Баҳром Фирӯз муваффақ гардид, ки барои идомаи таҳсил ба шаҳри Ҳуҷанд роҳҳат дарёбад ва ҳамон сол ба бахши таъриху филологияи Институти давлатии педагогии ба номи С. М. Кирови шаҳри Ленинобод – ИДПЛ (феълан Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров) қабул шуда ба такмили мутолиот шурӯъ намояд.

Дар замони донишмӯйӣ Баҳроми навҷавон ҳамчун донишҷӯи пурҳарорат, боғайрат, фошгӯ ва часур шинохта шуда, дар таносуби ин фурӯтаниву хоксориро канор нагузозшт. Ҳангоми дарсхонӣ, барои истинод бар воқеяни суҳанаш на танҳо аз Рӯдакиу Фирдавсӣ, Ҳофизу Саъдӣ, Хайёму Мавлонои Румӣ ва ё Айнию ЛОҳутию Турсунзода, балки бештар аз осори файласуфон ва риёзидонҳои ҷаҳон порҷаву қитъа, мисолу иқтибосҳо меовард.

Баҳроми адабиётдӯст шеъргӯиро солҳои донишҷӯӣ дар маҳфили “Адибони ҷавон”, ки пайваста дар он ширкат

мекард, шурӯй кард. Дар он айём нахустин маҳсули эҷодашро барои баррасии умум пешниҳод намуд. Навиштаҳо яшро нахуст аз ордбези маҳфил гузаронида, баъдан ба назди нависандай маъруф ва барҷастаи тоҷик, устод Раҳим Ҷалил мебурд ва аз ўхсну қубҳи ашъори шогирдонаашро мешунид. Устод Р.Ҷалил шеъри нахустини Баҳромро бидуни ягон таҳрир, мақбул донист ва дере нагузашта он шеър дар саҳифаи “Ленинободи адабӣ”-и рӯзномаи вилоятии “Ҳақиқати Ленинобод” ба табъ расид.

Соли 1962 баъди хатми донишкада устодон қобилияту истеъоди ўро ба эътибор гирифта, тавсияи кор дар кафедраи адабиёти донишкадаро намуданд. Ин боварӣ ва эъти-мод муаллими тозаташаккулёфтаро ба таҳқиқи амиқи адабиёт камари ҳиммат бандонд ва ин мавчи сарнавишт ўро ба самте мебурд, ки дар он боди адабиёту фарҳанг бо қудрати шадид мевазид ва шоири ҷавонро ба гирдоби худ ме-кашид.

Баҳром Фирӯз то соли 1964 дар он донишкада, дар баҳши адабиёти тоҷик омӯзгорӣ кард, vale шавқу рағбати шеър гуфтан ва ҳисси сурудан ўро тарқ накард ва дар ниҳоят парвариши ҳамин эҳсос ва отифаи олии эҷод буд, ки маҳсули қалами Баҳроми ҷавон дар моҳномаҳову рӯзномаҳо интишор мешуданд ва барои идомаи фаъолиятҳои навишниш соли 1964 ба Душанбе рафт то аз имконоти омӯзишу таҳсили густартадару фароҳтари пойтаҳт баҳраманд гардад.

Ҳамзамон ба Душанбе расидан дар Иттифоқи оҳанг-созони Тоҷикистон, ба ҳайси шоир-мушовири оҳангсозон дар интихоби матни суруду операю кантатаҳо ба кор шурӯй намуд ва баъдан муҳаррир ва сардабирии баҳши адабӣ ва намоишкории Кумитаи давлатии ҶШС Тоҷикистон оид ба телевизион ва радиошунавониро низ бар уҳда гирифт.

Мачмӯаи нахустини ў “Розҳои маҳтобшаб” соли 1967 ба нашр расид ва дар қўтоҳтарин фурсат мақбули дўстдорони шеър афтода, ашъори тозачопшуда даст ба даст мегузашт.

Соли 1969 фаъолияти телевизионро ба рўзноманигорӣ иваз намуда раёсати бахши ташвиқот ва тарғиботи рўзномаи “Комсомоли Тоҷикистон”-ро (феълан “Ҷавонони Тоҷикистон”) бар дўш гирифт.

Соли 1969 Баҳром Фирӯз бо тавсияи бевоситаи устод Мирзо Турсунзода ҳамчун мудири шўъбаи танқиди адабии маҷаллаи “Садои Шарқ” – нашрияи Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба кор даъват карда шуд ва соли 1971 ба узвияти Иттифоқи Нависандагони ИЧШС (СП СССР) пазириуфта шуда, чун шоир бо ашъори ғанӣ маъруфият касб кард, вале дар идомаи фаъолияти адабӣ таълифи насли ба дей, маҳсусан жанри ҳикоянависиро чиддан пайгирий намуда ба наср рӯ овард ва аввалин ҳикояи худ – “Бобо”-ро дар моҳномаи “Садои Шарқ” соли 1971 ба табъ расонд.

Аз соли 1978 то авоили соли 1980 Баҳром Фирӯз ба ҳайси мудири идораи адабиёти бачагону наврасони нашриёти “Маориф” анҷоми вазоиф кард.

Дар нимаи дуввуми соли 1980 мудири шўъбаи адабиёти бадеии рўзномаи “Маданияти Тоҷикистон”-ро ба уҳда дошт, вале дар соли 1981 барои рушду равнақи фаъолияти адабӣ ба нашриёти “Маориф” баргашт.

Баҳром Фирӯз пас аз таъсиси нашриёти “Адиб”, аз нашриёти “Маориф” ба ин интишороти тозатаъсис ба ҳайси мудири шўъбаи адабиёти муносир интиқол ёфт. Солҳое, ки ў мудирии шўъбаи адабиёти муносирни нашриёти “Адиб”-ро бар уҳда дошт, дар паҳлуи худ муҳаррирони ҳирфаиро фароҳам овард ва барои боло бурдани сифату қайфият ва

бехтар намудани мӯҳтавои кутуб талошҳои шоиста ва на-заррасе аз худ нишон дод.

Баҳмани соли 1990, пас аз пош хурдани давлати шӯравӣ ва ба истиқлолият расидани Тоҷикистон, таҳаввулоте дар рӯзгори нависанда низ ба вуқӯъ пайваст. Баҳром Фирӯз дар Иттиҳоди нависандагони вилояти Ленинобод фаъолияти хешро идома дод ва сипас ба унвони муҳаррир дар рӯзномаи “Ҳақиқати Ленинобод” анҷоми вазифа намуд. Дар муддати қӯтоҳ бо ибтикории ў маҷаллаи ҷадиди “Сайхун” таъсис ва нашр гардид ва то поёни умр Баҳром Фирӯз сардабирии маҷаллаи мазкурро бар уҳда дошт.

Соли 1991 Баҳром Фирӯз нахустин барандаи мукофоти тозатаъсиси Иттиҳоқи нависандагони Ҷумҳурии Тоҷикистон — Ҷоизаи адабии ба номи устод Садриддин Айнӣ гардид.

Мутаассифона, 25 сентябри соли 1994 умри Баҳром Фирӯзро нобаҳангом канда гардид ва нависанда дар оромгоҳи “Гумбази Қошуқ”-и шаҳри Хуҷанд ба хок супорида шуд.

Баҳром Фирӯз новобаста аз қӯтоҳии умр адиби пурмаҳсули тоҷик буда ба майдони адабиёт чун шоири ишқсаро ва зиндагидӯст ворид гашт ва дар муддати қӯтоҳ чун насрнависи нуқтасанҷу адолатпарвар эътироф гардид. Баҳроми Фирӯз муаллифи маҷмӯаҳои зерин аст:

1. “Розҳои маҳтобшаб” — Душанбе, “Ирфон”, 1967 (шеърҳо)
2. “Силсила” — Душанбе, “Ирфон”, 1973 (шеърҳо)
3. “Пайи ситора” — Душанбе, “Маориф”, 1975 (ҳикояҳо)
4. “Ганҷ аз вайрон” — Душанбе, “Маориф”, 1978 (повест ва ҳикояҳо)
5. “Рухсора” — Душанбе, “Ирфон”, 1978 (повест)

6. “Ту танҳо не” — Душанбе, “Маориф”, 1980 (повест ва ҳикояҳо)
7. “Ты не одинок ” — Москва, “Детская литература”, 1981 (повесть и рассказы)
8. “Ҳақиқати талх” — Душанбе, “Ирфон”, 1981, (ҳикояҳо)
9. “Аз арш то фарш” — Душанбе, “Маориф” ,1983 (достон ва ҳикояҳо)
10. “Тафти дил” — Душанбе, “Ирфон”, 1984 (шеърҳо)
11. “Тору пуд” — Душанбе, “Маориф” ,1985 (достон ва ҳикояҳо)
12. “Агар вай мард мебуд...” — Душанбе, “Адиб”, 1987 (повестҳо)
13. “Пеш аз шаби арусӣ” — Душанбе, “Адиб”, 1989 (ҳикояҳо ва достонҳо)
14. “Была бы она мужчиной” — Душанбе, “Адиб”, 1990 (повесть и рассказы)
15. “Саҳнаи гардон” — Душанбе, “Адиб”, 1993 (мақола ва очеркҳо)
16. “Ғафлатзадагон” — Душанбе, “Адиб”, 1999, (роман, нашр пас аз реҳлат).

Бархе аз ҳикояҳо ва силсилаи шеърҳои Баҳром Фирӯз дар матбуоти Русия, ки он замон матбуот ва интишороти марказӣ дар шаҳри Москав дониста мешуд, низ ба чоп расидаанд, ки иборатанд аз: “Таронаи октябр” (1967), “Наврӯзӣ” (1968), “Утренняя книга” (1971), “Млечный Путь” (1972), “Поклон земле родной” (“Художественная литература”, Москва 1974), “Колосья одного снопа” (1976), “Восход” (ш.Фрунзе, 1978), “У подножия голубых гор” (“Художественная литература”, Москва 1979), “Фаввора” (1979), маҷмӯаи адабиёти бачагонаи тоҷик, “Ласточка” (1981) ва бархе аз осораш ба забонҳои мардумии ИҶШС тарҷума шуда ҳамчунин дар матбуоти бурунмарзӣ, аз ҷумла Ҷумҳу-

рии Исломии Эрон, Булғористон, Чехия, Словакия ва Ҷо-
пон низ интишор ёфтаанд.

Баҳром Фирӯз ҳамчун муттажасиси забон ва адабиёти
рус достонҳои адібони русзабон аз қабили: М.Лермонтов,
А.Блок, Д.Кугултинов, Ф.Алиева, осори насрин П.Свирки,
А.Грин “Бодбонҳои қирмизӣ” ва шеърҳои шоирони булғо-
ру узбеку озарӣ ва матни беш аз панҷоҳ (<50!) филмномаҳо-
ро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст.


Шоир ва нависанда, публітсисти шинохта, аваллин
барандаи Ҷоизаи адабии ба номи С. Айнӣ, Аълоҳии фар-
ҳангӣ Тоҷикистон, Корманди хизматнишондодаи мадания-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳром Фирӯз аз худ осори ада-
бии ғаний боқӣ ва ҳамчун фарзанди дилсӯзи миллати тоҷик
аз тарики интишори пайвастаи мақолот ва очеркҳои мухта-
лиф дар матбуоти ҷумҳурӣ ва барномаҳои телевизиониву
радиоӣ роҷеъ ба мушкилоти адабиёт, пешрафти фарҳанг,
равнақи маданият ва рушди иқтисод дар ташаккули фазои
фарҳангии кишвар нақши муассир ва саҳми босазое гузош-
тааст.

Иттилои бештар дар сомонаи расмӣ: www.firuz.tj

БОБО

Ман ҳамроҳи бобоям ба деҳа меравам. Бобоям пиранд, ман ҳоло бачаам. Бо вуҷуди ин сӯҳбати мо гарм аст.

Баъди як соли ба шаҳр кӯчиданамон дадаам ба ҷанг рафтанд. Ҷаҳор сол дар ҷанг буданд. Дар тӯли ин солу



моҳҳо рӯзе набуд, ки ман деҳаамонро ба ёд наоварда бошам. Аз боғҳои мевазору сою ҷашмасорон, аз рама-ҳои бузу гӯсфанду ча-рогоҳҳои сабзу гулпӯши он, аз одамони дилқушодаву ҳиммат-баланд ва хушҳолаш бо муболиғаҳои

зиёд ба дўстони шаҳриам ҳикоя мекардам. Ман дехаамонро пазмон будам. Модарам меғуфтанд, ки дадаат аз ҷанг баргарданд, мо боз ба деха кӯчида меравем. Дадаам дар номаашон ҳамин хел навиштаанд. Дар ҷанг дехаамонро хоб медидаанд, оби ҷашмаро хоб медидаанд. Боз бӯйи хирмани навқӯфтаи гандум ба димоғашон мерасидаст. Зиндаву саломат аз ҷанг баргарданд, аввал ба деха рафта, ду кафашонро пур карда, аз ҷашма об менӯшидаанд.

Ниҳоят он рӯз ҳам расид: падарам аз ҷабҳа мустақим ба деха рафтанду падарбузургамро фиристоданд, ки аз шаҳр моро кӯчонда баранд. Модарам аввал ҳайрон шуданд, ки дадаам чаро рост ба назди мо наомада, ба деха рафтаанд.

— Аз баъзе шиносони инҷойияш дилмонда барин, — гуфтанд бобоям.

Ман ба маъни ин хел суханони он кас дуруст сарфаҳм намеравам.

Ана, ба ҳамин тариқ, ҳоло ману бобоям ба деха равонем.

Дашти ҳамвору якранг ва бе долу дараҳт ақиб монд. Мо ба домани кӯҳҳо расидем ва якбора ба дараи кӯҳ, ки шав-шуви оби сойчае хомӯшии онро ҳалалдор мекард, даромадем. Дар ду тарафи роҳ кӯҳҳои баланд ва шаҳу зовҳо соя андохта буданд. Паррандагони бешумори ин ҷо, ки чириқ-чириқ,чув-чув садо мебароварданд, аз ҷӣ сабаб бошад, ба ман бегона намуданд. Гунчишкакони сабзу нилобӣ, сурху зард дучор мешуданд, ки ман номашонро намедонистам. Онҳо ҷӯҷаи парида наметавонистагӣ барин аз як шоҳ ба шоҳи дигар ҷаҳида, маро фирефтан меҳостанд.

Мисле ки, паррандагон ҳам ба мисли мо — бачаҳо баҳорро бесаброна интизорӣ мекашанд. Баҳор наомада, онҳо парида меоянду хомӯшии зимистон мераванд.

Умуман, агар ба хониши паррандагон бодиққат гӯш кунед, мефаҳмад, ки онҳо ба сари худ, бехуда чаҳ-чаҳ намезананд. Ана, гӯш кунед, яке бо дигаре ҳамовозӣ мекунад, дар ҷавоби фарёди яке дигаре садо медиҳад. Ҳо, ана, дар он ҷо ҷамъ шуда, бо ҳам баҳсу ҳарҳаша мекунанд. Баъзан, аввал ду тан ором нишаста, сӯҳбат мекунанду баъд ба манша мегузаранд.

Гоҳо дар осмон қалхоте пайдо шуда, ором ҷарҳ мезанад. Ба синфи пурғулғула гӯё муаллим даромада бошад, паррандагони атроф якбора ҳомӯш мешаванд.

Холо ману бобоям ба деҳа меравем. Вақти ба шаҳр кӯчиданамон ман хурд будам, ба мактаб намерафтам. Дар деҳа хешу таборамон бисёр, аммо ман аз ҳама зиёдтар ҳамсоямон — амаки Ҳушвақтро ёд дорам. Марди миёнақади ситорагарм, бурутдор буданд. Амаки Ҳушвақт ба мо хеши наздик набошанд ҳам, ба қавли модарам, бо дадаам дӯсти ҷонӣ будаанд. Он кас баъди кор аксар вақт бо ман андармон мешуданд. Ман гаҳвораи духтарчаашонро мечунбонидам ва дар ивазаш аз он кас қандалоти коғазпеч мукофот мегирифтам, ки онро дар деҳа “гижбил” мегуфтанд. Амаки Ҳушвақт боре аз сой ба ман ғулмоҳӣ дошта доданд. Ёд дорам, рӯзе бодбаракпарронии бачагони бузургсолттарро дида, “бодбарак соҳта медиҳӣ” гӯён, модарамро хеле азият додам. Амаки Ҳушвақт ба ман бодбарак соҳта доданд. Он солҳо мудири дӯкон буданд. Мегӯянд, ки ҳоло он кас одами калон шудагӣ... Дар ҷойи дигар хона соҳта, аз ҳамсоягии мо рафтагӣ.

Роҳ печутоб ҳӯрда, бештар ба дарунтари дара медаромаду деворҳои он ба сӯйи мо ҷафстар мешуд. Ба боло нигоҳ кунам, ба назар чунон менамуд, ки гӯё қуллаҳо чун сутунҳо ба китфи худ осмонро дошта истодаанд. Диламро ваҳм зер мекард. Кошкӣ, зудтар аз бағали

хилвати ин күхжо баромада, ба ягон деңа ё ҳадди ақал ба манзили чўпонон мерасидем. Ман бо халаҷӯб ба гардани ҳар зада, онро аз роҳ боздоштаний шудам, то ки аз бобоям, ки бо ҳари сустпойи худ хеле ақиб монданд, дур наравам.

Гашти ҳарро суст кардаму чӣ гуна бо дадаам воҳӯрданамро пеши назар оварданӣ шудам: Бузургсолон аз ҷанг омадагиҳоро оғӯш гирифта, воҳӯрӣ мекунанд. Ман дадаамро андаке дар ёд дорам. Рӯзи ба ҷанг рафтанашон маро боло бардошта, дар саҳни истгоҳи қатор бо модарам гуфтугӯкунон, худо ҳофизиашон дар ёдам мондааст. Баъд аксашибонро фиристоданд. Ман одамро аз аксашиб шинохта наметавонам. Акси падари Олимҷонро дар хонаашон борҳо дида будам. Аммо як саҳарӣ, вақте ки ба мактаб мерафтам, он кас ҷомадон дар даст дар раҳ пеш омаданду нашинохтам. Агар мешинохтам, тозон ба ҳолаи Назокат ҳушхабар мебурдаму шодиёна мегирифтам. Ҳар хонаводае, ки ҷашм ба роҳ аст, барои шодиёна ҷизе пинҳон карда дорад... Дадаам нишону медали зиёд гирифтагӣ. Ҳар бор дар мактубашон ордени нав гирифтанашибонро менавиштанд. Агар дар шаҳр мебудем, ман ҳам бо дадаам ба қӯча мебаромадам, бачаҳо дида ҳайрону ҳасудӣ мекарданд.

— Бобо, дадаам ордени бисёр доранд-а? — ба ақиб нигариста, аз бобоям, ки ба мушкилӣ ба ҳари ман расида омада буданд, пурсидам.

— Ҳа, рӯзи омаданаш сари синааш пурни орден буд. Баъд, ба фикрам гирифта монд.

— Ба кучо гирифта монданд?

— Ба ягон ҷо руст кардагист-дия.

— Ордена руст намекунанд, ҳама овехта мегардандку!

— Ҳӣ... Ҳар бор шишта хезад, шутури зангӯладор барин ҷарангос занонда гардад?

Ман ба ришханди бобоям ҷавобе нагуфтам.

— Ордени Ленин ҳам доранд?

— Аз ҳар хела什 буд.

— “Ситораи тилло” надоранд?

— Доштагист. Муаллимони мактаб омада буданд, дадата дар қишлоқ аз ҳама пурорден гуфтанд.

— Шояд “Ситораи тилло” надоранд, қаҳрамон нашудаанд. Шумо намедонед. Аз гузари мо як нафар қаҳрамон шуда, “Ситораи тилло” гирифта буд, ҳукumat ба вай ҳама чиза бепул дод. Хонаи нав дод, гов дод.

Хари бобоям боз ақиб монд. Ҳудашон пинак мераванду ҳарашон ақиб мемонад. Ҳайрият, ки ҳар пинак намеравад, набошад ҳоло ҷандин бор ба замин ғелида, пешониамон қашқа мешуд. Ба ҳар мушкил, ҷонвар як умр дар азоб: савор мешаванд, ҳала мекунанд, бор мекашонанд, баста мемонанд...

Курраи хари ман дар деҳа мондааст. Ҳоло ҷонвар бе ҳалаву шатта ба пасту баланд нигоҳ накарда, йўрга мекунад. Хари бобоям пиру коҳил, фақат бо зарби ҳалачӯб роҳ мегардад. Бобоям мегўянд, ки аз зарбаи ҳалачӯб пўсташ чунон ғафс шудаст, ки акнун ба вай шатта таъсир намекунад. Бобоям ҳоло ҳарро ба ҳоли худаш монда, ҷашмонашон нимпӯш, сурудеро замзама мекунанд. Ҳар буттаҳои сари роҳро даҳан зада, ҳоҳам-наҳоҳам по мемонад. Бобоям одами ачибанд. Ба корҳои он кас гоҳ қаҳри одам меояд, гоҳ меҳандад. Модарам мегўянд, ки он кас одами қадим, саҳтигу сустии бисёр дида, кўфта шудаанд. Ба пириашон нигоҳ накарда, дастёри беминнати ҳурду қалони деҳа будаанд. Одамон ҳар чй гўянд, хуб мегуфтанд, одати не гуфта, касеро ранҷондан надоштанд.

— Бобо, тезтар ҳай кунед! — тоқатам тоқ шуду фарёд кардам.

Он кас овози маро шунида, ба сўйам як назар партофтанду харашибонро халашибўб заданд. Баъд ба ман расида омада “Чай гуфтӣ?” гўён пурсиданд. Гўшашон вазнин шудаст, овозро мешунаванду чай гуфтани касро нафаҳмида, ба чашми одам нигоҳ карда мемонанд, гўё аз чашми кас сухани гуфтаи ўро фаҳмидани мешаванд.

Рӯбоҳе аз селраҳа баромада, ба сўйи мо сарашро гардонда ду-се бор нигоҳ карду бехавотир ба кўҳ рост шуд.

— Бин, рӯбоҳ! — диди истода бошам ҳам, боҳабар карданд бобоям.

— Бобо, дар ин кўҳ гург ҳаст? — оқибат саволеро, ки қалбамро меҳарошид, ба забон овардам.

— Ҳаст ҳам гап шуд! — шояд саволи ман бечо буд, ки бобоям табассум карданд. — Ҳоло дар поён, дар сари роҳ турбатро дидӣ? — Бобоям ба ақиб ишора карданд. — Турбати як сарбоз. Порсол зимистон гург хўрд, — мисле ки ягон узвашон, андомашон ба дард омада бошад, бобоям рӯ турш карда, хомӯш шуданду баъд аз таҳти дил оҳ кashiда монданд.

Дили маро ваҳм зер кард. Аммо амиқтар фикр кунам, гапи бобоям ба ҳақиқат рост намеояд. Сарбози сурхи аз ҳама зўрро, аз ҳеч кас наметарсидагиро гург меҳўрдаст! Бобоям фильм намебинанд-дия.

— Гург сарбозро хўрда наметавонад! — эътиroz кардам ман. Ба ҳар як даъвои он кас розӣ шавам ҳам, ба ин сухан тан дода наметавонистам. — Сарбоз фашистро мепаронаду аз гург метарсад?!

— Чай, сарбоз шоҳ дорад? Вай ҳам бандай худо-дия!

— Агар вай сарбоз бошад, гургро мепаронд. Сарбоз не!

— Туфангаш набудаст. Ханҷар доштаст.

— Нагуфтам! Бемилтиқ бошад, вай аскар не!

— Хайр, ба гумонат вай кӣ буд? — бобоям бо истеҳзо ба ман нигаристанд.

— Ман чӣ донам? Аммо вай сарбоз не! — Сарбози сурҳро ин хел паст задани он кас ба ман намефорид.

— Хайр, ба ҳар ҳол, аз ҷанг меомадаст, — қадре паст фуромаданд бобоям.

— Чаро танҳо ба раҳ баромадаст? — Чунон ғамгин будам, ки овозам ба гӯшам бегона расид.

— Дар рӯзи равшан-а! — Бобоям саволи маро нашуниданд.

— Аз ҷабҳа омада, дар маркази ноҳия улав наёфта, пиёда ба роҳ баромадаст. Дар роҳ аз пешаш Исмати номарасон баромада, ҳоҳиш кардааст, ки аз роҳ баргардад, не гуфта, худравӣ кардаст. Гургон аз пайи Исмат ҳам тохтаанд, аммо аспаш халос кардаст. Ба аспаш расида натавонистаанд. Сарбозбача, раҳматӣ, ҷавони базарда будааст, аз раҳаш нагаштааст. “Фашистро бурда ба хонааш монда омадаму аз тарси гург аз раҳ гардам? Не-е! Бепарво бошед, ханҷар дорам”, гуфтаст. Ин не, он не, аҷал расидагӣ, — бобоям бо дард боз оҳе кашиданду “ё оллоҳ” гуфта монданд. Баъд ҳалаҷӯро аз гиребонашон дароварда, таҳтапушташонро хориданд.

— Баъд чӣ шудаст?

— Чӣ мешуд, бечорара гург хӯрдаст. Устухонҳояш мондаст. Гург ҷомадонашро ҳам тика-тика кардаст.

— Бо ханҷараш назадаст охир? — Акнун аз ҳад зиёд ба даҳшат афтода, ҳарамро аз паҳлӯи ҳари бобоям мерондам.

— Қарибиҳои намози дигар аз ноҳия мошин катӣ одамон омада мебинанд, ки дар таҳи кӯҳ як гург дароздароз уллос мекашад. Мошин наздик меояду гург мегурезад. Нигаранд, ки устухони одам, ҷомадон ва як гурги дигар мурда... Вақте ки гургон дармеафтанд, ҷавонмард башаст якеашро ҳанҷар мезанаду төғ ба устухони гург дармонда, дигар онро қашида гирифта наметавонад. Гурги дигар аз қафо гирифта, бечораро аз пой афтондаст. — Пас аз каме ҳомӯшӣ бобоям боз илова карданд: — Устухонҳоша дар як ҳалта ғун карда ба хок супурданд.

Акнун ин макон ба назари ман ниҳоят шум ва даҳшатангез гашт. Дилам меҳост, ки мурғе шуда парвоз қунаму дар як мижа задан аз ин дараи бехосият берун равам. Саволҳои бисёре қалбамро мефишурданд, аммо аз пурсидан ибо мекардам. Фаҳмидан меҳостам, ки гургҳо ба мо ҳам ҳамла карда метавонанд ё не? Гоҳе ба назарам чунин менамуд, ки дар паси ҳар як сангӯ ҳар як бутта гурге роҳи моро мунтазир аст.

— Шумо аз ин роҳ ягон бор шабона гузаштаед? — Беихтиёр савол медиҳаму метарсам, ки боз ягон ҳодисаи даҳшатнокро нагӯянд.

— Ягон бор гуфтӣ? — Мисли ҳамеша бобоям аввал саволи маро такрор пурсида, баъд аз дур ҳарф оғоз мекунанд. — Як замонҳо аз ин раҳ одам на шаб гузашта метавонист, на рӯз. Макони дузду раҳзан буд. Аз инқилоб ду сол ё се сол пеш амакамро дар ҳамин раҳ барои ним пуд гандум дуздон кушта, ба ҷоҳ партофта буданд. Э, аҷаб замонҳое буд. Дар Миёнкол чоряккорӣ карда, каму беш ризқу рӯзӣ ёфтам, аммо илочи ба хона овардан набуд. Ба маслиҳат сари зимиston кӯчида, ба он тараф рафтем.

Зимиштона дар ҳамон ҷо гузаронда, сари баҳор боз ба деха омадем.

Бобоям ба хаёл рафта, ҳомӯш шуданд.

Ман дадаамро пеши чашм оварданӣ шуда, ҳар қадар кӯшиш кардам, нашуд. Фақат қомати баландашон дар ёдам. Баъд дар хаёли худ дадаамро ба ягontoи он мардоне, ки аз ҷанг омада буданд, монанд карданӣ шудам. Не, ин ҳам нашуд. Агар баъзеи онҳо монанди дадаам лоғару қадбаланд бошанд ҳам, ба он кас шабеҳ набуданд. Чаро монанд набуданд, намедонам. Модарам мегӯянд, ки дадаат аз бехобӣ ба ҷанг рафтанд. Як бор он касро духтурҳо гардондаанд. Пичингу таънаҳо шунидаанд, ба тӯҳматҳо гирифтор гаштаанд. Сонӣ дадаам аризаи довталабӣ додаанд. Аризаашонро рад кардаанд. Дадаам такроран ариза додаанд. Баъди ин ҳодиса хобпар шудаанд, шабҳо хобашон набурда, печутоб ҳӯрда мебаромадаанд. Оқибат дархосташон қабул шудасту ба ҷабҳа рафтаанд.

— Ҳо, дар таҳи зов сиёҳира дидӣ? Ғор аст, — бобоям бо ҳалаҷӯби худ ба камари кӯҳ ишора карданд. Аз ҳамин ҷо ба ғор даромада, аз болои деха мебарой. Деха дар ақиби ҳамин кӯҳ. Мо кӯҳа ҷарҳ зада меравем.

Дар таҳи зови ваҳмангез сиёҳие ба назар мерасид, ки аз раҳ даҳани ғалбер барин менамуд.

— Даҳанаш хурду аммо дохилаш, торафт васеъ шудан мегирад, — бовар накардани маро дида, шарҳ доданд бобоям.

— Шумо ягон бор аз ин тараф ба он тарафаш гузаштаед?

— Не, ман нагузаштаам, аммо ҳамин тавр мегӯянд. Даруни ғор торик, роҳ гашта намешавад. Солҳои инқилобу босмачигарӣ буд. Ман баҳору тобистон дар кӯҳ кор

мекардам. Шудгор мекардам, тухм мепошидам, гандум медаравидам, хирман мекӯфтам. Аз баландӣ ба деҳа роҳ гирифтани камондоронро аз дур медидаам як ғарамча алафи хушка алаб мезадам. Мардуми деҳа дудро дида, бо асбобу анҷому васоилашон, бо фарзандҳояшон дар ҳамин ғор паноҳ мебурданд.

— Душман ба ғор даромада наметавонист?
— Ғайбдон шудаст-чӣ! Роҳи ба ғор мебурда чап, рафтан осон не. Даруни ғор торику ноҳамвон.

— Агар душман шабона ояд, чӣ кор мекардед?
— Шабона — осон... Ҳамин ки ба деҳа даромаданд, мардум дар торикӣ тез ҳисобашона меёфтанд... Аммо як шаб дар таҳи дари Намоз гуфтағӣ ҳамсоямон ногоҳ панҷ нафар савора дар китф милтиқу қаторвазна пайдо мешаванд. Намоз ҳамон шаб дар хона набудаст. Сардори даста овози ҳусни духтари уна шунида ошиқ гашта будаст. Духтараш ҳам духтар буд-дия, дар рӯзи равшан агар ногаҳон рӯ ба рӯ ояд, парӣ мегуфтӣ. Берӯзӣ ҳусни худодод дошт. Ин хел ҳусна хосияташ кам мегӯянд. Ана, баъд дар ҳасрати ҳамон духтар волидайнаш абгор шуданд. Ғами ҳамон духтар катӣ рафтанд.

— Савораҳо шаб омада чӣ кор карданд, аввал гӯед.
Бобоям ҳамеша ҳамин хел: ҳарфи гуфта истодаашон мемонаду як нӯги онро гирифта ғоз медиҳанду ғоз медиҳанд. Хайр, хушрӯ будаст, ҳамин ҳам гап шуд.

— Савораҳо аз асп нафуромада, “Як коса об барор” мегӯянд. Зани Намоз об барорад, рад мекунанд. “Аз дasti Санам об ҳӯрданӣ омадем, Санам об барорад” гӯён, талаб мекунанд. Номи духтар Санам буд. Аз дasti вай обро гирифта менӯшанду худашро ба асп савор шав мегӯянд.

— Баъд чӣ шуд?

— Чӣ мешуд, духтар ҳам, савораҳо ҳам бедарак шуда рафтанд... Ҳа, воқеан, ба қарибӣ аз духтар хабаре ёфтанд: дар Мирзочӯл бачаю кachaаш катӣ саломат будаст. Ба сардори савораҳо расида будаст.

Монанди аксар пирамардон падарбузургам низ ҳикоёти саргузашти худ, ҳодисаҳои дидаву шунидаашонро дӯст медоранд. Ба хотири он ки ман шунаванди хубам, дилгир нашуда гапашонро гӯш мекунам, баъзе нозу нузи маро мебардоранд. Кунҷковона ҳар хел савол диҳам ё ба ҳарфашон розӣ нашуда, баҳс кунам, намеранҷанд. Агар аз ҳад гузаронам, “Оббо, маҳмаддоное! Хайр ҳеч гап не, гаҳ аз пир, таҳ аз мурид”, гуфта мемонанд.

Роҳ қад-қади сой торафт боло мерафт. Кӯҳҳои ин ҷо пур аз буттаҳои хордори қаҷҷак, ҷо-ҷо бодом ба назар мерасид. Мо ҳарҳоро ба ихтиёри худ мондем. Бобоям мегӯянд, ки ҳар роҳи як бор тай кардаашро ҳаргиз фаромӯш намекунад, дар шаби торик ҳам раҳгум назада меравад.

— Бобо, гург ҳарро мехӯрад, аммо ба асп зӯраш намерасад-а?

— Баъзе аспон гургро мекушанд. Ба ҷашми худ дидаем.

— Не-е?! — тааҷҷуб кардам ман. — Асп гургро кушт?

— Кушт, кушт. Аввал қӯшлагад зада, майиб кард. Гург гурехтанӣ шуд, лекин асп намонд, газида-газида кушт. Асп ҳам асп буд-дия! Акнун ин гуна аспҳо намонданд.

— Хайр, гӯед, ки ба ҳамин аспҳои мо зӯраш мерасад ё не? — “Аспҳои мо” гуфта ман аспҳои колхозу идораҳоро дар назар доштам, ки он солҳо дар ҳама ҷо кор мефармуданд, аз аробаи нон то ғаллаи ба ҷабҳа мефиристодагӣ ҳама чизро бо онҳо мекашонданд.

— Ба зўрӣ зўраш намерасидагист, аммо меҳӯрад исқот. Ҳар сол зимистон се-чор аспи колхозро меҳӯрад.

— Чий хел, зўраш нарасад ҳам, меҳӯрдааст! Гапатонро кас намефаҳмад.

— Зўраш намерасад, аммо меҳӯрад! Гург фиреб медиҳад. Гургон аспро аз гала чудо карда, ба ягон баландӣ мебаранд. Ҳамин ки асп аз баландӣ ба поён сарнишеб шуд, гург аз думи асп саҳт кашида, сонӣ якбора сар дода мефиристад. Асп ба шиддат парчин шуда меафтад. Ҳамин ки афтод, дигар имкони барҳестан надода, тала мекунанд.

Акнун мо аз тангнои кӯҳ раҳой ёфта, ба водӣ баромадем. Баъд заминҳои лалмӣ, аз паси он боғу киштзорҳо пеш омаданд. Дар сари роҳ ҳар ҷо-ҳар ҷо тутҳои қаллаки пир монанди пирони қадҳамидаи асобадаст гӯё ба роҳ менигаристанд.

— Ишиш!.. Иш-ш! — Харашон аз роҳ истода-наистода бобоям худашонро зуд ба замин партофтанду харро пеш андохта, ду-се халаҷӯб заданд.

— Ман ҳам фуроям?

Дили ноҳоҳам пурсиданам аз овозам ё оҳанги суханам маълум шуд магар, бобоям:

— Ҳай кардан гир, — гуфтанд. Баъди андаке илова карданд: — Ман ин раҳро пиёда гузашта, мӯям сафед шуд. Як вақтҳо ду пуд гандум дар пушт аз шаҳр пиёда меомадам. Устухони мо ба меҳнат саҳт шуд. Ҳоло ҳам кор накунам, ҳаракат накунам, пиёда нагардам, наметавонам, аз касал бадтар мешавам. Нафасам кӯтаҳ шуда, сари синаам дард мекунад, сарам вазнин мешавад. Мисле ки, тану ҷони одам ҳам қонуни Ҳукумати Шӯроро фаҳмидагӣ барин. Ҳар кас кор накунад, намехӯрад мегӯянд-ку!

Мо аз назди молхонае мегузаштем. Ду саги монанди хирс калон ва бадҳайбат ба сӯймон давида, моро саросема карданд. Бобоям пой ба замин кӯфта, бо таҳдид “хап шав!” гуфтанду сагҳои наздик омада истоданд.

Дар сари чашма, ки марғзоре буд, ду-се аспи кишанзада мечарид. Ба димоғ бӯи порую арақи ҳайвонот мезад.

— Бобо, ғоватон ҷандта? — пурсидам.

— Гов надорем, писарам. Гово қайҳо ба колхоз супорида будем, — маъюс иқрор карданд бобоям. Баъд шарҳ доданд: — Зимишони парерсол на ба худамон як ҷав ҳӯрданӣ монд, на ба гов як пар қаҳ. Ба колхоз дода, камтар ҷаву картошкаву сабзӣ гирифтем.

— Чаро тобистон алаф нағундоштед?

— Тобистон аз хона дур будам. Ҳамаи хирманҳои Коризи болоро ман бод кардам.

— Аз хирман ҷаро гандуму ҷав наовардед?

— Боракалло! — Ба содалавҳии ман ҳандиданд он кас.

— Охир хирман — хирмани колхоз-дия!

Бобоям ҳарашонро аз роҳ боздошта, бори онро, ки ба як сӯ қаҷ шуда буд, рост карданд. Баъд расида омада, ба бори ҳари ман зеҳн монданд:

— Ба тарафи рост камтар зер кун.

Боз ҳар ду хомӯш монда, ба фикру ҳаёли худ банд шудем. Ман бобоямро, ки баҳор аз паси ҷуфтронҳо ба замин тухм мепошиданду баъд тобистон хирманҳоро паси ҳам кӯфта, бод мекарданд, пеши назар овардам. Пеши назар овардам, ки чӣ гуна тамоми алафҳои марғзорро дигарон медараванду барои гови бобоям ҷизе намемонад.

— Бобо, ғоватон гӯсола надошт? — Ба ақиб рӯ гардонда боз пурсидам.

— Колхоз гӯсолааш катӣ баркашида гирифт.

— Чай хел баркашида гирифт? — Ҳайрон шудам ман.

— Ба тарозуи калон монда, баркашида гирифт. Сонй, ба ҳар килоаш ҳисоб карда, ба мо ҳақ дод. Мудири анбор Ҳосилкачова чай хел ҳисобу китоб кард, худаш медонаду худо.

— Шумо говатонро сер карда, баъд баред буд, ё гурусна бармекашад?

— Баъзехо ҳамин хел ҳам карданд, — хандиданд бобоям. — Доштагӣ дег-дег атолаи оби раббано ҳӯронда, баъд бурд. Ба авлоди мо ин хел корҳо намефорад. Худо аз ҳалолаш диҳад.

Бобоям чоруқ дар по бардам, чолок қадам монда меомаданд. Пиёдагардии он қасро дида, ман ҳам аз ҳар фуромадам. Рӯз гашт карда, акнун аз ҷониби кӯҳ шамолаки сард мевазид. Замин, ки ҳоло кӯрпаи барфашро партофта, ба назари ман луч менамуд, гӯё аз сардӣ меларзид. Сабза нав медамид, гоҳ-гоҳ бойчечаку сияҳгӯш ба назар мерасид. Дар рӯйи шахҳои паҳн-паҳни сари роҳ аз оби борон кӯлмакчаҳои беҳисоб пайдо шудаанд. Мисле ки қасе сангҳоро мисли сӯроҳи ангуштпона, баъзан аз он калон, баъзан аз он хурд, гоҳе дӯлча ва ҳованча барин кофта, об пур кардааст. Ман ҳамаи ин аҷоиботи табиатро тамошо мекардам, аммо як тарафи ҳушам ба дадаам банд буд. Модарам мегуфтанд, ки дадаам аз ҷанг баргардад, кор мекунанд, мо ҳам хуб зиндагӣ мекунем. Дадаам чӣ кор мекарда бошанд? Аҷаб не, одами калон шаванд, он қас ҳондагӣ-ку. Агар раис шаванд, нағз мешавад. Бачаҳо — ҳамаашон аз писари раис метарсанд, бузургсолон ҳам метарсанд. Одам қадом мактаба хонад, раис мешавад?

— Бобо, дадаам ҳам раис мешаванд?

Бобоям ба гапи ман хандида монданду гап назаданд.

— Хайр, гӯед, чӣ хел одам раис мешавад?

— Бахташ омад кардагӣ мешавад.

Бобоям майли сӯҳбат надоранд. Ба гапзаний хушашон наояд, ҳамин хел ягон чиз мегӯянд. Агар ман раис шавам, ана ҳамон раиси “Фрунзе” Раҳимов барин мешавам. Ҳама ҳурмат мекунанд, “ҷони одам” мегӯянд. Ба хурду калон баробар, ҳамаро бо як ҷашм мебинад, гуфта таъриф мекунанд. Ин чӣ гуфтагиашон бошад? Боз Раҳимов колхозро худаш соҳтагӣ будаст.

— Бобо, тирамоҳ колхози шумо ҳам харбузаю тарбуз медиҳад?

— Ҳока.

— Моён як бор аз полези колхоз харбуза дуздиDEM.

— И-и! — бобоям бо табассум ба ман нигаристанд. — Дар деҳаи мо дузд нест. Ҳар қас дуздӣ кунад, бурда зиндон мекунанд.

— Барои харбузадуздӣ ба зиндон намебаранд.

— Тухмдузд — шутурдузд мешавад мегӯянд. Касе, ки дар бачагиаш харбуза дуздад, калон шавад, гов медуздад.

— Ҳудатон ҳеч дуздӣ накардед?

— Не.

— Қасам хӯред.

— Хайр, дар бачагӣ мева-чева дуздида бошам, дуздидагистам.

— Аз полези колхоз ҳеч чиз надуздиDEM?

— Не-е! — Бобоям шубҳаомез табассум карданد.

— Дурӯғ мегӯед! — Аз табассумашон фаҳмидаM. — Ҳарбуза дуздидагистед? Гӯед, бобо.

— Мон ҳамин хел гапҳоро.

— Не, гӯед! — Исрор кардам ман. — Чӣ метарсед, гӯед. Ба ҳеч қас намегӯям. Қавли пионер якта.

Бобоям хандиданду баъд ба гап даромаданд:

— Хайр, аслаш, ин дуздӣ ҳам набудагист? — Баъд гӯё худ ба худ мегуфта бошанд: — Яқинан, агар дар ин дунё иқрор нашавем, дар он дунё ноилоч иқрор мешавем, — гуфтанд. — Парерсол, баҳор ду моҳ то ҷавпазӣ рӯйи нонро надидем. Аввалин хирмани ҷави колхозро кӯфтем, бод кардем, ба нӯҳ ҷувол бардошта фиристодему ду қас аз пасмондаи хирман ду кило-ду кило ҷав гирифтем. Ҳамон ҳам сангрезадор буд... Баъд қадоме ҳабари инро ба раис расондаст. Як вақт моро ба идора ҷеф заданду камтар дӯғу пӯписа карданд: одамон дар ҷанг хун мерезанд, барои ватан ҷон медиҳанду мо ин ҷо зиёнкорӣ мекардем! Ба қадом осиёби душман об мемондем... Ҳеч қас аз худи вай намепурсад, ки чор соли ҷанг мардум ҷояш омад, як пора карбос наёфт, ки ҷойи айбашро пӯшида, аз хона берун барояд, зану духтари ту аз кучо куртаву лозими оҳораш нашикастагию обаш начакидагӣ мепӯшад?

Мо саргарми гуфтугузор ба роҳи аробагард баромаданамонро надониста мондем. Акнун роҳ аз байнӣ боғҳо, қитъаҳои хурд-хурди заминҳои корам мегузашт. Роҳи аробагард қад-қади сой тӯл қашида, монанди ресмони чигил тоб ҳӯрдаву печида боло мерафт, боз ҷарҳ зада поён мефуромад, лаҳза ба лаҳза моро ба деха наздик мекард. Дар боғҳо дарахти олуча сап-сафед гул карда буд. Дар тирагии бегоҳирӯзӣ байнӣ дарахтони ҳанӯз саросар сияҳшоҳ ягон-ягон дарахтони навшукуфта ба шоҳашон ҷарбу қашидагӣ барин. Не, арӯс барин... Арӯстро бо ҷодири сафед печонда ҳамин хел мебиёранд.

— Ана, ин ҷо понздаҳ сол пеш як нишебии санглоҳ буд, — бобоям ба қитъаи замини дар тарафи рости роҳ

воқеъбуда ишора карда, ба ҳарф задан даромаданд. — Солҳои аввали колхозӣ буд, бо дasti худ онро замини корам кардам. Дар ин ҷойҳо то як пора замин ҳамвор шудан, шири аз модар ҳӯрдаи кас аз биниаш меояд. Ҳамаи санги ин тавораро (бобоям ба тавораи начандон баланди аз қайроқсангҳои хурду калон чидагӣ, ки он заминро аз роҳ ҷудо мекард, ишора мекунанд) аз ҳамин замин чидам. Ҳар катӣ хок кашондам. Ҳар сол чӣ қадар пору мерехтам! Эҳ-ҳе! Ҳар ҷо-ҳар ҷояшро ӯра барин кофта, банд-банд ҳошок партофта гӯр кардам.

— Барои чӣ?

— Пӯсида, хок мешавад, заминро бақувват мекунад. Ку вай қуввату вай ғайрат? Акнун одамон ба замин меҳр надоранд. Замин соҳиб надорад... — Бобоям боз ким-чиҳо гуфта, ба сӯйи он замин менигаранд. — Нисфи заминро, ки ҳаробтар буд, юнучқазор кардам, ба нисфи дигараш кунҷит корида, даҳ синтири кунҷит гирифта будам! Ана, акнун боз нокорам шуда рафт. Эҳ, ба чӣ машаққатҳо ҷӯй канда, об оварда, ана ин тутҳоро шинонда, пайванд кардам. Афсӯс...

Бобоям агар аз киштукору деҳқонӣ ё замину боғдорӣ сухан сар кунанд, ба ҳеч кас навбат намедиҳанд, ҷоғашон метафсад. Ман дилтанг мешаваму баъд ба суханашон гӯш намекунам, ба фикру хаёли худ банд мешавам.

Ногаҳон аз ҳамгашти роҳ ду савор баромад. Ҳар ду ҳам савори аспҳои чун аспи сарлашкарҳо оростагӣ, ҳар ду ҳам мардони фарбех...

— Баргардон! — Бо изтироб амр карданд бобоям. — Аз раҳ барор!

Аз овози пуризтироби бобоям ман тамоман дасту по ҳӯрдам.

Мо ҳарҳоро ба канори роҳ бароварда, истодем.

— Ассалому алайкум! — Гуфтанд бобоям даст пеш гирифта сархам.

Дар ҷавоб яке аз саворон, ки аспи сафеди зебоеро савор буд, аз роҳ истода пурсид:

— Ҳа, аз кучо ба кучо? Боз ин бӯҳчаву бисоти кӣ?

Гӯё забонашро занбӯр газида бошад, суханони он марди савор нимғурма мебаромад. Кулоҳ ва гиребони пальтояш аз пӯсти қароқулии дорчинранг буда, чило медоданд ва ўро дар назари кас боз ҳам пурсалобат мекарданд. Аз рӯйи фарбех ва тару тозааш маълум буд, ки шахси баландмартабаи ин макон аст. Аспи ў гӯё пар бароварда мепарида бошад, ба лачомро кашида истодани соҳибаш нигоҳ накарда, қарор нагирифта, тапар-тапар мекард. Савори дуюм онсӯтар рафта, сари аспашро гардонда истод.

— Бачаҳои Неъматро аз шаҳр кӯчонда овардем, раис... Ба шумо фуқарои нав. Ана, ин писарчааш, — ба ман ишора карданд бобоям.

Ман барои салом додан даҳон ҷуфт карда, ба рӯйи раис нигоҳ кардам, аммо вай ба ман эътиборе надод.

— Худаш чаро рафта наоварда, шуморо аз кору бор мононд? Кӣ шудаст вай?!

— Ба ҷуфтбарорӣ вақт ҳаст-ку, раис, — гуфтанд бобоям, ба рӯйи вай нигоҳ накарда. — Бекор менишастам, хайр, равам гуфтам...

Ба бобоям раҳмам омад. Талабаи гунаҳгор барин дасту по ҳӯрда, меларзиданд.

— Ба ҷуфтбарорӣ вақт будааст! — Бо тамасхур сухани он касро такрор кард савор. — Равед, ба усто ёрӣ диҳед, омочу молаҳо тайёр не, тухмиро тоза кардан даркор.

Бобоям даст ба сина бурда “хуб шудаст, раис, хуб шудаст”, гӯён меистоданд. Дар назарам он кас чунон мазлум, чунон очизу нотавон намуданд, ки аламам омад.

— Ба ман нигаред, — хитоб кард раис сари аспашро аз роҳ гардонда. — Ба ҳамон мӯзай афсарии Неъмат ҳаваси Ҷӯрабеки мо рафтаст. Бача-дия! Акнун ба Неъмат мӯзай хиром чӣ даркор? — Баъд овозашро пасттар карда, илова кард: — Фардо-пасфардо ҷав мепазад, аз хирман ягон чиз дода розӣ мекунам.

— Раис, ин корро худаш катӣ гапзанон кунед, — гуфтанд бобоям акнун каме бачуръат.

Савор дар ҷавоб ба сӯйи бобоям ба қаҳр як нигоҳ карду:

— Ҳа, ҳайр, — гуфт ва аспашро ба резачорпо андохту рафт. Бобоям аз қафои ӯ маҳзун нигариста монданд.

Мо ҳарҳоро ба роҳ андохтем ва лаҳзае нагузашта, ба деҳа даромадем. Заминҳои нав аз хоби зимистон бедоршудаи деҳа, боғҳо, тавораҳои аз сангӣ қайроқи сой чидагии заминҳои рӯйидарича, сафедорҳои қатори сари роҳ, қӯруқу ҷашмаву сой, шаҳу зовҳо — ҳама ба ман ошно буданд, гӯё ҳеч дигар нашудаанд. Аммо онҳо пештара барин ҳушрӯй ва ациб набуданд, ба назар оддӣ ва хурд менамуданд. Бомҳои деҳа аз қабл пасттар, дараҳтони азим гӯё ҳурдтар, одамон ҳам гӯё дигар шуда буданд. Балки ин аз таъсири саҳтии солҳои ҷанг буд ё ҳуд ман акнун қалон шуда ва ҳар чизро аз канор истода мушоҳида карданро омӯхта будам, кӣ медонад?

Соли 1970.

ЧАЙ СОН АЪЛОХОН ГАШТАМ?

Шуморо падаратон ҳаргиз таъзир накардаст? Ҳеч гоҳ?.. Дафтаратонро дарронда, лахта-лахта карда, ба саратон нағуррондаст ё бо китоб ба пешониатон нихта ҳам накардаст?.. Нохунашро ҳам нарасондаст? Ҳеч боварам намеояд. Метарсам, ки дурӯғ мегӯед. Ба ҳар ҳол, ман ин хел даъвоҳои баъзе ҷӯраҳоямро шунида, ҳайрон мешавам. Падар агар фарзандро таъзир накунад, писар агар аз волидайн натарсад, андаке наҳаросад, э-э, чӣ корҳое намекунад!.. Гап дар сари шӯхию бемаънигӣ не, доири баҳои ду ва ё дарсгорезӣ ҳам не. Сабаби аслии ноҷӯрию номувофиқӣ, ба фикри ман, ин аст, ки баъзан падару модар кореро, ки мо — бачаҳо ба он ҳеч рағбат надорем, маҷбур мекунанд, ки ичро намоем. Медонам, кори ҷиддӣ на ҳамеша шавқовар аст, баъзан худро маҷбур кардан ҳам зарур. Аммо бемақсад маҷбур карданҳо фоида надорад.

Аз ваҷҳи ҳамин гуна маҷбурий чандин бор бо падару модар гапам гурехт. Албатта, муддате аз миён нагузашта аз кору гуфтаҳои худ пушаймон мегаштам. Очаам мегӯяд, ки ман беақлам, яқравам, гарданшахам. Эҳ-э, чӣ сифатҳое ба ман ў намебандад! Хоҳу ноҳоҳ одам дар бачагӣ аз рӯйи фаҳмишу биниши худ зистан меҳостаст, лекин падару модар талаб мекунанд, ба тарзе ки онҳо меҳоҳанд амал кунем. Онҳо аз хато кардану пешпо ҳӯрдани мо чунон метарсанд, чунон меҳаросанд... Ҳол он ки хато кардан ҳам баъзан даркор будаст. Агар ман сари вақт хато намекардам, намедонам имрӯз ҳолам чӣ гуна буд.

Биёед, ҳамаашро аз оғоз то ба анҷом гӯям, бе дурӯғ, бе соҳтагиу бофтагиҳо, ба гуноҳу савобам холисона чӣ хел андешаҳо доштаму чӣ гуна амал мекардам — ҳамаро яқояк

ҳикоят қунам. Ҳозир телевизору рӯзномаҳо ошкорбаёй гӯён валвала доранд-ку, ман ҳам як бор ба рӯйи ҳама дарди диламро бигӯям, чӣ шудаст?

Ҳамон сол моҳи май, чунон ки бибиам мегӯянд, моҳи ҷавзои саховат расид. Ман ба азобе синфи ҳаштумро тамом мекардам. Субҳи барвақт ба мактаб давидан ончунон дилгирам карда буд, ки ҳеч напурсед! Бовар мекунед, дар соати ҳаштуниими субҳ мо ба дарсхонӣ шурӯъ менамоем! Аммо дар соатирасо ҳашт дар таҳи дари мактаб бояд ки ҳозир бошем. Ҳар як муаллим талабагони синфи худро саф ороста ба директор ё мудир намоиш медиҳад. Баъд гуноҳу савоби рӯзи гузаштаро як-як гуфта, гунаҳкоронро сурху сафед мекунанд. Сипас ба мо аз вазъи сиёсати дохилию берунӣ муаллими навбатдор ваъз мегӯяд, аҳволи тоқатфарсои бачагонро дар мамлакатҳои капиталистӣ боз як бор хотирнишин карда мегӯяд ва гаштаю баргашта таъкид мекунад, ки мо ройгон, муфт дар ин гуна мактаби хушиморат ва мӯҳташам меҳонем, хушбахтем, хушҳолем, озод нафас мегирэм ва ғайра ва ҳоказо. Гӯр ба сари ҳамааш, аммо дар бобати нафасгирий ман ба гали ҳеч якеи онҳо бовар намекунам. Мо дар як синфхона чилу ду нафарем. Баъзан ҳавои хона чунон бадбӯй мешавад, ки дилам буғз мекунад, аммо муаллимон аз тарси зуком ё дигар ягон дардашон рухсат намедиҳанд, то даричаи тирезаро кушоем. Аслан, синфхонаҳоро дар фасли зимистон чандон гарм намекунанд. Ҳангоми танаффус агар навбатдори синф дақиқае чанд табақаҳои тирезаҳоро во қунад ҳам, аз даву ғечу тапар-тапар пойкӯбиҳо синфхона чунон мешавад, ки гӯё аз кӯчаи пурҳок мошин гузашта бошад. Охир, қариб аксари писарбачаҳои мо нос мекашанд, ҳа, бемалол дар вақти дарсгӯии муаллимон ба зери забон носи сабилро партофта, кайф менамоянду баъд

як варақ коғазро печонда ба он туф мекунанд ва оҳиста ба фарш мепартоянд. Ана, аз ҳамон носҳои хушкида чангу губори синфи мо кабудчатоб аст.

Хулосаи калом, ман дар соати ҳафтуними бомдод аз хона мебарояму раҳи мактабро пеш мегирам. Шабҳо телевизор ҳам қасд кардагӣ барин киноро дар охири барнома нишон медиҳад. Аз ин сабаб дер ба бистари хоб медарояму сахар ба азобе аз хоб сар мебардорам ва аксар вақт барои чойхӯрӣ ва наҳорӣ шикастан на фурсат мешаваду на майлу рағбат. Ба ман ҳаминаш алам мекунад, ки саҳаргоҳон, ҳанӯз калонсолон — ҳама хобанду ман маҷбурам ба сӯйи мактаб тозам. Аз назди иморатҳои бисёрошёна мегузараму ба тирезаҳо менигарам, — дар аксари хонаҳо ҳанӯз ҷароғ нест — хобанд. Падару модари ман ҳам дар хоби мастанд. Калонсолон аксар ба кор соати нӯҳ, баъзеашон нӯҳуним мераванд. Ҳайронам, мо — бачаҳо чӣ гуноҳ карда бошем, ки “кори” мо қариб ду соат барвақттар аз калонсолон сар мешавад?! Боз азоби дар ин гуна синфи ҳавояш нохуш шаш-ҳафт соат нишаста дарс хонданро намегӯед!.. Махсусан, начунбида дар як ҷо нишастан барои ман азоб аст. Рости гап ин ки ман розӣ будам ба мактаб нараваму дар ивази он дар ягон корхона ҳафт-ҳашт соат баробари калонсолон кор кунам!.. Ба суханам бовар кунед, ҷиддӣ мегӯям — ҳашт соат кор мекунам!..

Ана, аз ҳамин ҳусус падару модар катӣ гапамон напухт. Ҳудатон холисона фикр қунед: ман хондан намехоҳам, олим шудан ҳам намехоҳам, духтур будан ҳам, аммо маҷбур мекунанд, ки бихонам!.. Боз худи ҳамин калонсолон мегӯянд, ки зӯроварию маҷбурий аз рӯйи қоиди педагогика дуруст не, тааддӣ ба ҳар навъе бошад, ки

бемаданияти инсон аст, пӯла-шӯла... Кай қавлу амали одамон якранг мегардад, кай?

Падарам доим мегӯянд, ки алҳол умрат бино шуда, як рӯз ҳам кор накардай, намедонӣ, кор гӯянд, ту шанбеғӣ гумон мекунӣ, ҳу, барои сару либоси варзишгариатро намоиш додан меравӣ-ку!.. Ана, дар ҷавоби ин суханҳо чӣ мегӯед?! Ман акнун кӯдак нестам, ки ҳар чӣ гӯянд, хуб гӯям. Ҳамин гуна суханҳо ба дилам зад, боварам намонд. Ин чӣ гап, падару модар ҳам, муаллимон ҳам меҳоҳанд, ки ман кӯдаки даҳсола барин доим, ба ҳар фармонашон хуб гӯям, итоаткор бошам. Агар мард бошанд, ку, ягонтаашон гӯянд, ки бирав, ту як ҳафта дар ҷойи ман кор кун, ман дар ҷойи ту нишаста дарс меҳонам!.. Намеҳоҳанд! Наметавонанд! Масалан, ман дар ҷойи падарам ҳам кор карда метавонам, дар ҷойи модарам ҳам. Ин ҳарфҳои маро қалонгапӣ нашуморед, қасам меҳӯрам, ки метавонам. Падари ман раҳбари як идораи начандон қалон аст. Ман ҷандин бор ба идораашон рафта, дар утоқи кориашон соат-соат нишаста, тарзи коргузориашонро омӯхтам, хуб медонам: агар аз идораҳои боло телефон шавад, фармоиши онҳоро аз курсӣ барҳоста, бо нимтаъзим “хуб, хуб шудаст” гӯён навишта мегиранду баъд муовини ба ҳамон амр даҳлорашонро даъват карда, ичрои онро супориш мекунанд. Таъкид менамоянд, ки ҳабари ичрои онро бозрасонанд... Агар аз тобеон ягон нафар дарояд, арзашро гӯш мекунанду баъд ба ягон муовин ё мудири шӯбайи даҳлдор занг зада, аввал доири он масъала фикри ӯро мепурсанд ва ё супориш мекунанд, ки “дида бароянд” ва он додҳоҳро ба назди он шахс мефиристанд... Магар ҳамин кори мушкил аст?! Мушкилаш, ба фикрам, вазифа гирифтани соҳиби ягон идора гаштан, он тарафаш — осон, худ аз худ кор ичро

мешавад. Кори модарам дар назарам аз ин ҳам осонтар менамояд. Вай дар матбаа мусаҳҳеҳ аст. Ду кас дар сари як миз рӯ ба рӯ нишаста, яке дастнависи китоберо менигараду дигаре мусаввадаи чопи онро меҳонад. Чор-панҷ саҳифа меҳонанду ним соат аз ину аз он сӯҳбат мекунанд. Баъд шариқаш аз пайи ягон муҳими худ — мағоза, бозор, ателии либосдӯй ва ғайра мераваду модарам он саҳифаҳои чопиро тез-тез худаш меҳонад ё аз боло ба поён нигариста мегузараду баъзе ғалатҳои ба ҷашмаш афтодаро ислоҳ мекунад ва “садқаи сарам, муҳаррири нашриёт меҳонадку!” гӯён дар поварақи он имзо мекунад. Ана, аз ҳамин сабаб, ҳар бор бачаҳо аз китоби дарсӣ ғалате ёбанд, аз ҷониби модар ман ғайриихтиёр сурх мешавам.

Хулоса, ман аминам, ки кори ҳар қадоми онҳоро ичро карда метавонам, аммо дар гумон аст, ки онҳо масъалаҳои алгебраю геометрияро ҳал намоянд ё шаш соат дар синф гӯшаёнро начунбонида нишаста, ба сухани муаллим ба диққати тамом гӯш дижанд.

Умуман, қалонсолон ҳаққу ҳуқуқҳои мо — бачагонро поймол мекунанд. Барои чӣ онҳо ду рӯз истироҳат мекунанду мо фақат як рӯз?! Ҳамаашон хуб медонанд, мегӯянд, иқроранд, ки дарсҳо рӯз аз рӯз зиёдтар, мавзӯъҳо мушкилтар мешаванд, хонандагони синфҳои болой баъзан ҳафт соат дарс меҳонанд, бар замми ин, корҳои пионерӣ, комсомолӣ, маҳфилҳо... Кош, ҳамаи ин фанҳо ба кас даркор бошад! Аз байни чилу ду нафар хонандагони синфи мо даҳ-дувоздаҳ нафар дар мактаби олий таҳсилро давом доданианд, ба онҳо як қисми ин илмҳо зарурӣ барин, аммо ба аксарият дар сад сол ҳам лозим не! Хайр, гуфта намешавад, агар замоне даркор шавад ҳам, то он вақт дар хотир аз ин алгебраю геометрия ному намемонад.

Ана, ман дар синфҳои панҷу шаш ботаникаро нағз медонистам, доим баҳои панҷ мегирифтам, аммо хеле вақт аст, ки ҳамаашро фаромӯш кардам. Чизе, ки даркор нест, зуд аз ёд мерафтаст...

Ман рӯйирост ба падарам гуфтам, ки маро беҳуда дарди сар медиҳанд, ман акнун хурд нестам, мустақил фикр карда, хулоса бароварда метавонам. Рост-дия, ҳар рӯз шаш соат дарс магар осон аст?! Аз яктояш турезеду рӯзатонро бинед! Дарҳол дар рӯзномаам қайд мекунанд, дар маҷлис мегӯянд, агар ду-се бор такрор кунам, падару модарро ба мактаб даъват мекунанд... Ба ростӣ, ҳайронам, чӣ хел ба инҳо фаҳмонам, ки дигар беҳуда дар мактаб нишастан наметавонам, ман кор кардан меҳоҳам, коре, ки аз он ҳам ба худам, ҳам ба ҷамъият фоидае бошад.

Ҳар рӯз шаш соат нишастан ба ҷисми ҷавон зарар оварданашро менависанд, медонанд, аммо боз маро маломат мекунанд, ки бисёр ҷизҳоро намефаҳмам, аз ҳамин сабаб ба қадри мактаб намерасам. Дар қадом як маҷаллае хондам, олимони Америка барои таҷриба якчанд нафар варзишгарони номварро се-чор рӯзӣ дар катҳо баста, беҳаракат нигоҳ доштаанд. Пеш аз ҳама дили онҳо нуқс пайдо кардаст, ҳатто якчанд нафар дар аввал роҳ гаштан натавонистаанд. Ман бовар дорам, ки вазир ҳам, олим ҳам як ҳафта дар ҷойи ман нишаста, дарс хонда наметавонад. Боз ислоҳоти мактаб зарур аст гӯён ҷандин сол боз мегӯянду мегӯянд, менависанд, аммо дараки беҳтарӣ нест. Не-е, ин қалонсолон катӣ ислоҳот намешавад. Ба инҳо маҷлис бошад, валвала бошад, гап зананд, бас. Бибии пирам дуруст мегӯянд: “Коми инҳоро ба ҷойи асал гап катӣ бардоштагӣ...”

Хулосаи калом, мактаб ба дили ман задаст, агар аз ҳамин мактаб халосй ёбам, дигар як умр аз наздикаш намегузарам, ба тарафаш наменигарам!..

Дар чоряки охирин якбора аз чор фан баҳои ду гирифтаним маълум шуд. Падару модар маро дар шиканҷа гирифтанд, ки чаро дигарон ақаллан баҳои се мегиранду ман фақат ду. Гуфтам, ки сабр кунед, ба ман ҳам ҳамон серо монда медиҳанд. “Барои чӣ Камол чор мегирад, ҳатто Мижгони караҳт се мегираду ту ду?” гӯён ба истинтоқ гирифтанишон тоқатамро тоқ мекунад. Охир, Камол ман барин сурат гирифта наметавонад-ку! Ҳар кас ба ягон коре шавқ дорад. Ба ғайр аз ин, аз чилу ду нафар хонандай синфамон шаш нафар физикаю химияро меҳонанду медонанд — онҳо ба донишгоҳи тиббӣ дохил шуданианд. Чор — панҷ нафари дигар физика ва математикаю геометрияро медонанд. Онҳо ба инчинерӣ мераванд, се-чор нафар забону адабиётро медонанд — онҳо ба факултети филологӣ мерафтагиҳо, ду нафар ба забони хориҷӣ зӯр. Бақия — ҳама мисли ман: хондан намехоҳанду хоҳу ноҳоҳ ба мактаб рафтаву омада мегарданд. фарқамон ҳамин қадар аст, ки онҳо ҷӯѓӣ барин хушомаду пешомад карда, аз муаллимон як баҳои сеяшонро мегиранду ман “нахондаам, намедонам” гӯён росташро мегӯяму хомӯш менишинам ва маломат мешунавам.

Хайр, ҳеч боке не, дар охир қатори дигарон ба ман ҳам аз ҳамаи фанҳо “се-се” гузошта, аз синф ба синф мегузаронанд, дигар илоҷ надоранд. Борҳо аз забони худи муаллимон шунидаам, ки ба ман барин бадхонҳо мегуфтанд: “Агар аз синф ба синф нагузаронемат, фоизи пешрафти мактаб паст мешавад, фоида надорад, беҳтараш зудтар мактабро тамом куну бирав, ки аз ту халос шавем...”

...Ана, аз ҳамин сабаб ман аз падарам ҳоҳиш кардам, ки баъди хатми синфи ҳаштум маро рухсат диҳанд, то дар ягон ҷо ба коре машғул бошам. Дар ҳамаи лавҳаю эълонномаҳо одамонро ба кор даъват мекунанд, радиову телевизион катӣ ташвиқ менамоянд. Аммо бовар намекунед... дар як шаҳри қалон кор пайдо кардани ҷавонаки понздаҳсола осон набудаст! Гап дигару кор дигар гуфтанашон бесабаб не, сад фоиз дуруст аст!

Баъди розигии падарро гирифтан, ман пеш аз ҳама ягон-ягон қариб ба ҳамаи суратгирхонаҳо даромада баромадам, зоро ҳунари аксбардорӣ доштам, бо суратгиракҳои гуногун — аз “Смена” то “Зенит” акс гирифта наворро равшан карда чоп намудан аз дастам меомад. Баъди дарою барои зиёде донистас, ки ин кори “лояш” дуруст ба шумор мерафтаст ва агар “восита” надошта бошед, ба кор намегирифтаанд. Додои ман ба восита-посита ҳуш надоранд. Барои ба кор шурӯъ кардани наврасон ҳӯҷҷату маълумотномаҳои зиёде даркор будаст, ёрӣ надоданд, ба ҳамаи он идораҳо ҳудам давидам.

Дар корхонаҳои ба коргар мӯҳтоҷ ҳам аз ман рӯ тофтанашон шавқу ҳаваси маро ба кор тамоман “кушт” гӯям, ғалат намекунам. Қариб дар ҳамаи корхонаю идораҳо як ҷавоб мешунидам: “Ба мо коргар даркор аст, аммо бачаҳою коргарони муваққатӣ лозим нестанд!..” Ман бача будаам! То имрӯз муаллимон “акнун ту бача не” гӯянд, инҳо баръакс. Ҳулосаи қалом, башараи ин бюрократҳо чунон ба дилам зад, ки ҳеч монед! Ба қадом забон, чӣ хел ба онҳо фаҳмонам, ки аз бисёර коргарони коҳилу ҳаромкор, майзадаю ҷапдасти онҳо ман беҳтар кор карда метавонам. Агар росташро гӯям, кори нағзу коргари нағз ба ҳеч якеи онон шояд даркор нест. Агар дар корхона сад дастгоҳ кор

накунад ҳам, онҳо ҳамон муздашонро мегиранд, дусад дастгоҳ кор накунад ҳам! Сипас, чаро худро дарди сар дода, бо ман машғул шаванд?!

Рӯзҳои аввал буд, як одами байнсоф ҳайронии мародида, гуфт:

— Ҳайрон нашав, кор ҳаст, дар баъзе корхонаҳо ҳазор-ҳазор коргар намерасанд. Ту наврасӣ, ҳуқуқи зиёдтар дорӣ, инҳо яке аз одами ҳуқуқдор метарсанду... дигаре аз касе, ки бисёр медонад, меҳаросанд. Ҳолӣ кор кун, баъд ба маъни ин суҳанони ман сарфаҳм меравӣ.

Ниҳоят баъди саргардониҳои зиёде ман кофта-кофта ба идораи зарфғундорӣ рафтам. Дар ин ҷо ҳам ба ман эътиное накарда, ҳатто ба рӯям нанигариста ҷавобамро доданду баъд яке аз идоранишинон ба дигаре хитобан гуфт:

— Амаки Ғулом дар азоб аст, ҳамин бача равад, дастёри кунад-ҷӣ? Муздашро худаш як бало мекунад...

Маро ба як дӯкони зарфғундории қафои мағозани “Газвор” фиристоданд. Дар дӯкон як марди дар назар шаст-шасту панҷсолаи зоҳирان аз шумурда гирифтани зарфҳои шишагӣ бениҳоят дилгир машғули кор буд. Вай саропойи маро хуб назар карда озмудан хост ва маҳсусан, ба ҷашмонам дуру дароз зеҳн монда нигарист. Ман аз ин хел нигоҳи вай, ба ростӣ, лаҳзае бесаранҷом гаштам, гӯё дар ягон ҷо маро дар сари ҷинояте дида бошанд. Аз эҳтиёт ягон ҳасу ҳошок часпида ё ранг шуда бошад гӯён ҷашмонамро бо кафи даст молидам.

— Ба ман дастёри даркор аст... — гуфт баъди се-ҷор дақиқа оҳиста сар ҷунбонда амаки Ғулом. Баъд боз ба ҷашмам озмоишкорона нигариста илова кард: — Дар коримо фиреб роҳ намеравад... Агар заррае хиёнат кунӣ... — ӯ

чӣ ҷазо диданамро нагуфту пурсид: — Додою очаат ҳастанд? Ҷӣ кораанд?

Ман гуфтам. Вай ҳайрон шуд. Баъд боз ба ду-се саволи бемаъни чавоб гирифту гуфт:

— Дар кори мо... умуман, дар кори савдо... ба ҷашми яқдигар хок пошида намешавад, инро саҳт ба гӯшат ҳалқа кун! Ғаҳмидӣ?.. Ҳар ҷӣ қадар ҳунарат бошад, дигаронро... Ҳа... Қоидай мо ҳамин!..

“Ман ғаҳмидам” гӯён сар такон додам, аммо ба дил гуфтам: “Ҳунарат ба худат насиб кунад, пири беимон, ба ман қаллобиро омӯхта наметавонӣ. Вай бачаи ту мегуфтагӣ нестам! Ман барои аз дарсҳои мактаб ҳалос шудан...”

— Ба корат нигариста ба ту ҳудам ҳақ медиҳам... — Боз ба гап даромад амаки ғулом. — Моҳонаи ман — ҳаштод сӯм... Ҳайр, ба ту... — Вай ҷашмонашро нимво карда, лаҳзае андешиду баъд гуфт: — Ҳӯ-ӯш... ҳар рӯз ду сӯм медиҳам... Дар як моҳ қариб панҷоҳ сӯм... Пули кам не... — Баъд боз таъкид кард: — Ба шарте ки ҳалол кор кунӣ!

— Майлаш, ман розӣ, — гуфтам ман зуд. Ҳар ҷӣ ҳам бошад, аз кор ёфтаним ҳурсанд будам. Як бор аз мағал ҳалос шавам, сонӣ ягон кори мувофиқамро мейёфтагистам, балки ин пиракӣ ба нафақа мераваду дӯконашро ба ман медиҳанд, кӣ медонад. Дар сар ҳамин андешаҳо пурсидам: — Ман ҷӣ кор мекунам?.. Аз мардум зарфҳоро шумурда мегирам?

— Ҳар коре, ки фармоям, ичро мекунӣ!.. Зарфҳоро бехато дида, санчида, шумурда мегирий... Ҳӯ-ӯш. Дар қуттиҳо навъ ба навъ тақсим карда ҷо мекунӣ. Масалан, шишаи об бо шишаи арақ дар як қуттӣ гузошта намешавад!.. Баъд, ана, мошин меояд, қуттиҳоро ба мошин

бор мекунй... Зўрат чй хел? Чорта қуттиро бор карда, “уф-ф!” гўён нашинй, охир?

Ана ба ҳамин минвол ман моҳи аввали таътили тобистонй дар умрам бори аввал ба кор шурӯй намудам. Албатта, ҳар кас меҳоҳад, ки аз кору музди аввалинаш таъсироти хуше хотира карда бошад. Аммо чунин таъсироти дилпазир ба ман насиб нагашт.

Аслан, “кор-кор” мегуфтаму аз сири кор тамом бехабар будаам. “Зарфғундорӣ” гўянд, гумон карда будам, ки ҳеч мушкилӣ надорад, зарфи шишагини овардаи одамонро шумурда мегираму пулашонро дода, дар қуттиҳо ҷо ба ҷо мегузорам. Ҷандин бор худам ҳам шишаҳои холиро ба дўкони гузармон бурда, супорида будам.

Рӯзи аввали кор амаки Ғулом дар сари мизи кории худ, ки дар як канори пештахтаи дўкон буд, нишаста, баъди “хӯ-ӯш” -и одатиаш аз ман пурсид:

— Ку, гап зан, шишаро чй хел мегиранд, медонӣ?

— Медонам, — гуфтам ман бепарво ба рӯйи мураббии нав нанигариста.

— Аввал лаби шишаро ба диққат дастат катӣ палмосида, нигар, ки напарида бошад... — Вай аз ин бобат ба ман хеле дастур дод.

Ва лаҳзае аз миён нагузашта, пиразане дар як тӯрхалта шаш-ҳафт шишиаи оби маъдан аз дар даромад. Ўшишаҳояшро ба рӯйи пештахта монду ман аз рӯйи дастури амаки Ғулом ягон-ягон санҷидам.

— Ҷандта? — пурсид амаки Ғулом.

— Ҳафта.

— Ҳамааш дуруст? Ку, бинам...

Вай аз ҷояш барҳоста пеш омаду даҳони ҳар як шишаро ба ангушт молида, санҷид, пасу пеш гардонда нигаристу гуфт:

— Ана, нигар, лаби ин яктоаш андаке паридагӣ. Вай он шишаро гирифта канортар ниҳоду ман шаштои боқимондаашро гирифта ба қуттӣ ҷо кардам. Пиразан даҳони он шишаи ноқисро ба диққат нигаристу ҷойи паридаи онро ҷашмони камнураш надиданд магар, даст афшонд ва баъд гирифта дар тӯрхалтааш андоҳт ва пули шишаҳояшро аз дasti амаки Ғулом гирифту рафт.

— Барои бист тин бозгардонда мебарад... — амаки Ғулом аз кори пиразан норозинамо ғут-ғут кард.

Баъди рафтани пиразан лаҳзае аз миён гузашту ду нафар дуҳтаракони дувоздаҳ-сездаҳсола шиша оварданд. Амаки Ғулом баъди шишаҳои онҳоро қабул карданам барҳосту се шишаро чиркин ҳисобид ва дутоашро лабаш паридагӣ гӯён ҷудо кард. Ба дуҳтарҳо барои понздаҳ шиша пул дод, агарчи ман шонздаҳ шишаро гирифта ба қуттӣ ниҳодам. Дуҳтарон шишаҳои чиркини худро гирифтанду ду шишаи лабпаридаро монданд.

— Бигир, ба қуттӣ мон, — амр кард амаки Ғулом баъди берун рафтани дуҳтаракон.

— Охир...

— Ҳеч гап не... Агар ҳамин тавр кор накунӣ, аз кучо ҳар рӯз ба ту ду сӯм меёбам?! Ҳаштод сӯм ба хӯрокам намерасад. Нафақаам катӣ расад, хурсанд мешавам. Ман барзагов нестам, ки фақат барои сер кардани шикамам рӯз то бегоҳ кор кунам... Зиндагӣ осон не, писар...

Тамоми рӯз ба ҳамин минвол кор карда, ҳамаи қуттиҳои холиро аз зарфҳои шишагӣ пур кардем. Тарафи бегоҳ мошини боркаш омаду ман қуттиҳои шишадорро бароварда ба дasti амаки Ғулом медодам, вай онҳоро дар кузови мошини боркаш ба тартиб мечид.

Бегоҳӣ, ба қавли очаам, бо азобе појамро кашола карда ба хона даромадам. Ҳатто хӯроки шомро нахӯрда, саҳт хобам бурдаст.

Пагоҳирӯзӣ очаам аз хоб бедор кард. Аз бистар барҳестам, аммо тамоми устухонҳоям дард мекард.

Ҳарчанд амаки Гулом таскин медод, ки сари кор сар мекафонад, сонитар омӯхта мешавӣ, кор осон мешавад, рӯзи дуюм ҳам, рӯзҳои баъд ҳам кор барои ман осон намегашт.

Мардум зарфҳои шишагиро халта-халта оварда месупориданд, баъзеҳо бордонҳои мошини сабукравашонро пур карда меоварданд. Амаки Гулом дар ин гуна ҳолат зарфҳои нимлитрию ҳафсадграмиро тафовут накарда ҳақ медод. Акнун ман равшан пай мебурдам, ки вай аз ҳар як мизоч бемалол панҷоҳ тин — як сӯм мезанд. Аз онҳое, ки мошин катӣ зарф меоварданд, бештар ҳам мегирифт, аммо одамон эътиroz намекарданд. Шояд, аксар шарм мекарданд, ки барои як сӯм-ним сӯм моҷаро кунанд ва ё бо амаки Гулом рӯхунук гаштан намехостанд. Бо амаки Гулом рӯхунукӣ ба онҳо фоида надошт. Аксар рӯзҳо мо ҳамаи қуттиҳоро бо шиша пур мекардем, аммо барои бурдани он мошин намеомад. Дар ин хел рӯзҳо амаки Гулом шиши мизочҳои ба таъбаш форидаро гирифта, дар рӯйи фарши дӯкон чиданро амр мекарду шиши шахсони ба ў бефоида ва шум медидаашро, ки аксарон одамони ҳақталаб буданашон аён буд, қуттӣ нест, гӯён қабул намекард. Ҳатто дар пеши назари ин гуна шахсон шиши мизочҳои маъқулашро мегирифту бори онҳоро рад мекард. Баъзан қуттии холӣ бошад ҳам, амаки Гулом зарфи одамони боре ҳақталошӣ кардагиро ба ягон баҳона қабул намекарду онҳо ноилоҷ борашибонро баргашта мебурданд.

“Бас аст, фардо ба кор намеоям” ё “пасфардо, баъди рӯзи истироҳат ба кор намеоям” гӯён ду ҳафта кор кардаму ба худам ноаён андаке омӯхта гаштам. Аммо медонистам, ки зиёда тоб оварда наметавонам. Аз шармандагӣ тарсида, чору noctor ба ин мashaққат тан медодам. Ҷонам дар azob буд, аммо ба падару модар аз ин xусус чӣ гуна даҳон кушоданамро намедонистам. Не, мурам ҳам даҳон намекушоям. Агар худашон гап кушода, маро иҷбор кунанд, ки корамро қатъ кунам, гап дигар буд. Аслан, гуноҳи худашон, бо айби онҳо ман дар уқубатам. Агар ягон кори табъи диламро ёфта медоданд...

Як бегоҳӣ дар омади сухан, гӯё рози дили маро пай бурда бошанд, падарам гуфтанд:

— Модом ки ба кор шурӯъ кардӣ, акнун сабру таҳаммул қун, вагарна дар miёni dӯstonat xandaҳariш megarдӣ, баъд масхара mekunand. Xeҷ гап не, ин ҳам ба ту сабақ медиҳад, zindagiro mebinӣ.

Аммо ба кор тоб овардан осон набуд. Xусusan қуттиҳои пури шишаро ба мошин бор кардан, ба қавли ҳамсинфам Вайс, “rӯdaи kасро mekanд”. Вай rӯze ба dӯkon омада, наздики як соат истоду кори маро mушоҳida кард ва xангоми raftanash noroziyёna guft:

— Ягон кори дигар ёб... Ин амакро ман медонам, — вай ба sӯyi amaki Ғulom iшора кард, — ҳамроҳи xoҳaram якчанд бор шишаҳои холиро оварда sупорида будем, sуп-сурҳ дузди қалlob аст.

Баъди ин суханони Вайс аз кори худ беш аз pеш nafrat mekarдam, ammo chorai xalosӣ dast namedod. Вайс инро nagӯяд ҳам, ман ба chashmi худ medidam, ки amaki Ғulom ҳар rӯz az ҳaққi одамон 20–25 sӯm daromad mekunadu az on du sӯmашро, баъzan se sӯmashro ба ман медиҳад. Ҳол

он ки кори аслиро ман ичро мекардам, вай фақат аз пул мезад. Лекин амак мегуфт, ки кори асосиро вай мекунад.

Умуман, то ин вақт аз ин ҷиҳати зиндагӣ фикр намекардам. Дар мактаб бо ҷашми худ медидаам, ки духтари прокурор ҳар рӯз сару либоси нав ба нави қимату нодир пӯшида меояд, аммо ҳеч ба ҳаёлам намеомад, ки додситон ҳам мисли падари ман музди кор мегирад-ку, аз кучо духтари вай ин хел либос мепӯшад. Амаки Ғулом мегӯяд, ки баробари як профессор пул меёбад. Рӯзе як олимӣ номдори тиб шиша оварда супоридасту амак дар омади сухан моҳонаи ўро пурсидаст. Баъди ин амак ба ман айнан гуфт: “Ман, додарам, дар хона шиша холира ба сатили ҳокрӯба андохта, бароварда мепартоям, беваю бечора, сағиру кабир гиранд, савоб аст мегӯям! Аммо профессират шарм надошта, биста шишара бардошта омадаст!.. Боз ту мегӯй: илм гирифтани даркор! Ана, ҳамин профессир чанд сол хонда бошад? 15–20 сол хондагист? А? Бист сол кӯр шуда хонда, профессир гаштасту боз ба пули ҷор шиша зор!.. Тфу!..”

Амаки Ғулом, агарчи аз кори ман асосан розӣ буд, ба шиша шумурданаму қабул карданам доим эрод мегирифт:

— Ду-сеташа чиркин гӯй, биста шиша биёрад, ту ҳам одам барин ҳаждаҳта ё нуздаҳта гӯй, ин қадар метарсӣ!.. Хайр, бача хато кард-дия мегӯянд, батзехо пешакӣ нашумурда мебиёранд... Кай ту одам мешавӣ, намедонам... — норозӣ ғут-ғут мекард амаки Ғулом.

Аммо чӣ кунам, ки ман дурӯғ гуфта наметавонистам.

Рӯзе ду нафар зан амаки Ғуломро дар сари фиребу найрангаш саҳт гирифтанду суханоне гуфтанд, ки ман тоқат карда шунидан натавонистаму ба берун гурехтам.

Чун ба болои сӯҳта намакоб, чанд нафари дигар аз ваҷҳи фиребу дасисаҳои вай ба идораи назорати ҳалқӣ

шикоят навиштаанд. Тафтишу пурсопурс оғоз шуд, амаки Ғулом баъзан рӯзи дароз давуғеҷ карда, аз паси пасанда кардани мочаро овора мегашту дўкон як тин ҳам фоида намедод. Аз ин ваҷҳ ҳам ў нороҳат шуда, боз ба ман дармеафтод.

Дар набудани амаки Ғулом баъзе мизоҷҳо маро аз хусуси ба ҷиноят печидани ў савол мекарданду ман ҳамчун шарикдасти вай хичолат мекашидам. Охир, онҳо маро шарики вай, зиёда аз он, аз хешу ақрабои наздикаш мешумурданд. Фақат баъзеҳо таъкид мекарданд, ки ман ҳалол кор мекунам, ба “амакам” монанд нестам.

Баъзе занҳои маҳалла бепарда амаки Ғуломро таънасор мекарданд, аз ваҷҳи беинсофиҳои вай пиchinг мепарронданд. Масалан, якеаш рӯзе рӯйирост гуфт:

— Ман меғуфтам-а, ягон рӯз ба даст меафтӣ... Ягон ҳазор дода ҳалос шудӣ ё бештар?.. Ними нон — роҳати ҷон гуфтаанд, ҳаққи мардум ош намешавад.

Ин мочаро ҳам гузашту рафт ва тадриҷан гӯё аз хотирҳо фаромӯш мегашт, аммо муддати зиёде аз миён гузашта-нагузашта, ба сари амаки Ғулом як фочеаи дилхароше омад: писарашибонини “Волга”-ашонро савор ба ҷониби Қўрғонтеппа мерафтаст, дар барози ағбаи Фахробод ҳангоми аз як мошини боркаш сабқат гирифтган ба мошине рӯ ба рӯ барҳӯрда, ҳалок шуд. Амаки Ғулом ҳафтае машғули азодорӣ буд, ман дар дўкон танҳо кор мекардам. Бисёр аз занону мардоне, ки зарф меоварданд, аз фочиаи ба сари амаки Ғулом омада пурсон мегаштанду баъди афсӯсу надомат аз ҳалокати ҷавон ба маломати амаки Ғулом сар мекарданд. Ба гумонам, одамон бадбахтӣ ва шикасти баттолтарин душманашонро ҳам ин қадар хоҳон набуданд, чунон ки мусибати ўро.

— Чавон ҳайф гаштаст... Ба модараш мушкил... Худи Ғулом таҳи мошин монад, ҳеч кас афсус намегуфт, — таассуф мекард яке. — Касофати ҳаромхўрӣ ҳамин аст.

— Ҳаққи сағири кабир намемонад... — ба сухани вай илова мебаст дигаре.

Баъди он ки ҳафтае аз шунидани ин қабил суханон безор гаштам, амаки Ғулом ба кор баромад. Ман зуд дўконро бо ҳисобу китобаш ба вай супоридаму хайрухуш кардам.

— Бас аст, дигар кор намекунам! — гуфтам ман қатъӣ.

— Ин тавр нагӯй... Ман ҳаққатро зиёд мекунам...


— Даркор не... Ман меҳонам... Коргар мешавам, духтур, инчинер, профессор мешавам... Аз ҳаққи мардум безорам.

Ана, баъди ҳамин воқеа ман қадри касбу кори ҳалолро донистам ва дар соли нави таҳсил оҳиста-оҳиста ба сафи аълохонон гузаштанамро худам ҳам надониста мондам. Падару модарам гумон доранд, ки сахтии кори қуттикашонӣ ҷашми маро ба зиндагӣ боз қард. Хайр, ман ба онҳо чӣ гӯям, чӣ хел фаҳмонам, худам ҳам намедонам, ҳамаи инро ба калонсолон гуфта намешавад-ку.

Марти соли 1988.

ГЎШТИГИРИЙ

Дар миёначои давра аз кундаю ғўлаҳои яклухт гулхани бузурге афрӯҳта буданд. Оташ баъзан баробари ду қадди одам баланд гашта, ҳезум часар-часаркунон ба атроф шарораву лахча мепарронд. Шўълаи гулхан атрофро равшан карда, рўйи одамони дар қатори пеш нишастаро метафсонд. Онҳо гоҳ бо як даст, гоҳ бо дасти дигар рўя-



шонро аз ҳарорати сўзони оташ панаҳ мекарданд, аммо чойи тамошобобро аз даст намедоданд.

Давродаври гулханро ҳамвор карда, рег пошидаанд.

Дар сафи пеши давра, асосан, пирону даҳанкалонони деҳа ва меҳмонони аз роҳҳои дуру наздик омадагӣ нишаста, чой менӯшиданду, сӯҳбат мекарданд. Дар байни онҳо роҳбарони колхоз, идораи чамоат ва ноҳия ҳам буданд. Дар ақиб дигарон — мардон, ҷавонону бачагон, дар ду-се чой тӯдаи занону духтарон нишаста, ҳама интизори шурӯъи гӯштӣ буданд.

Саркор баъзеҳоро ақибтар шинонда, майдонро барои гӯштигирон васеъ карду аз ҳозирон гаштаю баргашта ме-пурсид, ки Комил-полвон чаро бедарак аст.

Саволи саркор даҳан ба даҳан гузашта, ба гӯши полвони ин дам ба тӯда ворид шуда расиду ўз торикий овоз баровард:

— Тақсир, мо дар ҳамин чо!

— Э, дар кучо гум шуда гаштед? Ҳама ба шумо нигарон, — саркор ба сӯйи овоз муроҷиат кард.

Дар ақиби издиҳом каллаи калон ва пешонии фарохи Комил-полвон намудор шуд.

— Ҳой, полвон, имшаб гӯштӣ буданашро намедонистед-чӣ!?

— Соати ҳашт, баъди ҳама рафтани як мосин беда оварданд, — бо овози баланд сабаб меовард ў. — Ночор ҳамроҳи ронанда фуровардаму ба ғарам зер кардам... Як бор ба тӯйхона даромада, муборакбод гуфта бароям? — иҷозат хост вай. Матлаб аз ин “муборакбод гуфтан” ҳӯроке ҳӯрдан буданаш ҳам ба саркор ва ҳам ба дигарон равшан буд.

— Муборакбодро дар ҳамин ҷо мегӯед. Барои шумо ошро ба ҳамин ҷо меоранд. Саркор ба ҷониби тӯйхона фарёд кард: — Ҳой, Абдувалий, барои полvon дастархон!..

Комил-полvon аз сафи пеш, дар канори се-чор нафар мӯйсафедон нишаст, ки пирони обрӯманди деҳа буданд ва хурду бузург дар ҳар боб ба адолати онҳо шубҳа надоштанд ва дар воқеъ ҳам, ин нафарон аз ҳар гуна таассуб пок буда, ҳамеша дар баҳсу талош ва дигар маъракаи ин мардум ҳакам ва довари боэътиимод ҳисоб мейёфтанд.

Саркор ду нафар писарбачаҳои ҳафтсоларо аз байни бачаҳои довталаб пеш бароварда, қабл аз он, ки ба талош андозад, барои гӯштии имрӯза аз қӯҳансолони давра фотиҳа пурсид.

— Пирон даст диҳанд, арвоҳ мададгор шаванд, афтор даро замин бардорад, афтондагиро... — яке аз он пирон, ба ин минвол хеле суханони дуо гуфту бо тантана ба фотиҳа даст кушод: — Оми-ин!..

Ҳама даст ба рӯй кашиданд. Баъд саркор он ду бачаро, ки мисли хурӯсчӯчаҳо ҳар лаҳза омодаи ба якдигар ҳамлакунӣ буданд, ба гӯштӣ андохт.

Гӯштигирии бачаҳо ғалатӣ аст! Онҳо мисли калонсолон такаллуф ва худнамоӣ надоранд, барои озмудани ҳамдигар тӯлонӣ чарҳ намезананд. Бачаҳо, ҳамин ки даст ба камари якдигар расонданд, гарму ҷӯшон талош меқунанд. Ана, кайҳо афтонд!.. Писараки афтида ҳунгос зада ба гиря шурӯъ кард. Саркор бо нигаронӣ ўро ҳолҷӯй кард:

— Ҷӣ шуд, қанӣ?.. Кучоят?.. А?.. Бигӯ? — вай дасту пойи ўро бо дастонаш ламс кард, ки мабодо зарба нахӯрда бошад.

— Га... гар... гарданама ханҷолид...

— Ҳеч гап не, канй?.. Э, барои ҳамин ҳам одам гиря мекунад? Айб аст... Ма, — саркор ба вай ҳам як худнавис ҳамчун подош дод.

Ду нафари дигар дар майдон талош доштанду боз чанд нафар довталабони кучак камар баста, омодаи ба гӯштӣ даромадан буданд. Кадоме аз ҳарифон ғолиб меояду бо вай бояд гӯштӣ гирад, барои ин ғайратмандони хурдсол фарқ надошт.

Комил-полвон аз талоши бачаҳо ҷашм наканда, пиёлаи ҷойи қадоме дароз кардаро ҳӯрт мекашид. Ҷойи сабзи талҳ ба меъдаи холӣ ҷандин таъсири ҳуш надошт магар, ҳар дам ба атроф нигариста, фаҳмонданӣ мешуд, ки дастархон наовардаанд. Аммо ҷашму гӯши ҳама ба гӯшти-гирон банд, ба назди полвон дастархон овардан ба ёди қасе намеомад. “Сабили ишкам расо танбӯр навоҳт-ку!” — гуфт вай ҳуд ба ҳуд. Баъд боз ба умед ба самти тӯйхона нигарист. — “Раҳматӣ падарам, мегуфтанд-а, нонро пеши по назан. Аз гӯштӣ дер ҳакунам гуфта мастобаи занакро нахӯрда омадам, уболаш гирифт. Нона пеши по задан на-мешавад... Ба ишками гушна гӯштӣ ҳам завқ надорад. Ҳайр, меовардагист, фаромӯш ҳакунад шуд...”

— Канй, полвон, чӣ шуд, чӣ мегӯед? — Ногоҳ саркор ду нафар гӯштигири ба паҳлӯ афтодаро боздошта, ба ӯ рӯ овард.

— Ҳалол шавад. Дубора, — ҳукми ҳудро гуфт полвон. Садои вай мисли ҳарвақта қатъӣ ва салобатнок набуд.

Навбати гӯштӣ тадриҷан аз хурдсолон ба наврасон мегузашт. Гӯштигирии наврасони 14-15 сола хеле ҷиддӣ ва арзиши тамошо аст. Ҳиммати тӯйдор ҳам бад не. Саркор мукофоти ғолиб — як дастгоҳи аксбардориро аз қуттиаш берун оварда, ба мардум нишон дод ва сипас, онро ба дасти полвон дод. Одатан, баранда ҷоизаашро аз дasti пол-

вон мегирад. Комил-полвон ғилофи чармини онро даст-даст карда диду фикр дошт, ки қимматаш чанд пул бошад. Ин Баҳтиёр як умр ба кори сиёҳ даст назад, таҳсил накарда бошад ҳам, корчалон баромад, — мегуфт вай ба дил бобати соҳиби тӯй андешида. — Як даҳ соли охир дар райпо, ба мағозаҳо мол медиҳад. Дӯкондори деҳа мегуфтаст, ки аз ҳар қуттӣ арақ як дона-ду дона ба худаш мегирифтаст, аз чойи нағз ҳам, аз дигар чизҳо ҳам. Баъд дӯкондорҳо ҷубро-ни онро аз мо мебаровардаанд...

Ду тан наврасон уқобвор ба ҳам дарафтоданд. Комил-полвон як-ду сол аз инҳо калон буд ё не, дар тӯйи арӯй бо як ҷавони дар гӯштӣ номдор гашта талош карда, ўро афтонду номи “Полвон”-ро гирифта буд. Ҳамон вақт соҳиби тӯй ба вай ғраммофон дод. Он вақт ғраммофон дар ҳар деҳа якта ё дута буду тамом... “Э - э, дастархон овардан аз хотирашон рафт. Саркор ҳам як бор нигоҳ намекунад, ки ишора кунам. Шикамсер чӣ парвои шикамгуруса!.. Ҳамдам-қассобро чӣ фалак задаст, дирӯз ба нася як кило гӯшт надод-е. Ягон бор гӯшт гирифта, пулашро надода намондаам-ку! Аз баҳри насяфурӯй баромадаст!.. Гӯшт – танқис, бозораш тез-дия. Кӣ дар ҷайб доим пули нақд дорад?! Ин ҷо ба ту шаҳр аст-ҷӣ?.. Эҳ, каний, ҷавонтар бошаму аз ин гӯштӣ як гӯсфанди фарбех гирифта барам. Дар охир, барои полвонҳои калон гӯсфанд ё қолин будагист? Бе ин намешавад... Билоҳира, ба ман ҳам, як вақте полвон буд, гуфта чизе шавгун медиҳанд; қалӯш ё ягон яктаҳи чит...” Полвон оҳиста оҳи бадард кашид.

Ба ҳамин тариқ, ў чашм ба гӯштигирон фикр мекарду фикр мекард. Ҳарчанд сайъ кард, аз қайди ин андешаҳо баромада, лаҳзае бо атрофиён ё гӯштигирии бачаҳо машғул шавад, аммо натавонист. Ба гӯшаш гап намефорид. “Наход, ки ба тӯй гурусна омада, гурусна равам? Э, ин

қадар дабдабаю дову даствгаҳатро ба сарам занам! Ошу нонат бошад ҳам, хешу табор, ёру дўсти дурустат набудаст. Дар ин хел вақт наздиконаш аз омадаю равандагон хабардор шаванд-дия! Ҳамин ҳам кор шуд!.. Ин не, вай не, Бахтиёр ҳам калонҳоро мешиносад. Ба чойи ман раис омада шинад каний... Барои дилёбию дилчўй тўй мекунанд... Ягон мансабдор ояд, “хуш омадед” гўён дар гирдаш мечарханд... Ҳамин ҳам мардӣ аст?! — Ўх, Рауф ҳарифаша бардошт!.. Ҳа, ана, ба сари зону гирифт. Парто зудтар!.. Ҳа, бале!.. Тавба кардам, ҳеч кас гумон надошт, ки ҳамин шатрама одам мешавад. Чунон бесар, чунон айғоқ буд, ки ба замин занед, ба осмон мечаҳид! Дар шикамаш як рӯдай рост надошт. Аз дasti ин на полизи мардум дар амон буду на аргамчини мол. Ба қавле, аз ганда пўст меканд, аз нағз — пўстин. Ба сарбозӣ рафту одам шуда омад... Суфра овардан аз ёдашон рафт... Ҳозир агар ба чойи ман нафари ба инҳо нафъаш мерасидагӣ ояд, ҳамааш тохта меомад... Аслан, барои халқ тўй намедиҳанд, барои раису роҳбарон...”

Наздики ду-дуvvunim соат гўштӣ гирифтанду тадриҷан навбати паҳлавонони номдор расид. Ҳама медонистанд, ки аз деҳаи Яккатут Мурод ном паҳлавони маъруф барои бо Сангин гўштигирӣ омадааст. Сангин паҳлавони номдори ин гирду атроф, шогирди Комил-полвон, умedu ифтихори вай аст. Комил-полвон шогирди бисёре дорад, аммо Сангин комилан дигар аст. “Паҳлавонӣ ба вай мерос. Ачдод-ачдодаш паҳлавон гузаштагӣ. Комил-полвон раҳматӣ бобои ўро дар хотир дорад, мисли як фил қувват дорад, мегуфтанд. Тахтапушташ ба замин норасида аз гўштӣ ба-ромад, аммо лаънатӣ мӯҳтоҷӣ ўро маъюб кард. Мегуфтанд, ки Ҳӯчамуроди аллоф як иморати дакаданг сохта, барои шаҳсутуни айвонаш аз сойи Ҷизмон як дарахти чормағзро ғалтондаст. Роҳи қўҳ танг, улав намегардад. Чор йигити

ҳузарб ду рӯз овора шуда, ғелондаю кашола карда, сад қадам барин овардаанду бас. Ҳӯҷамурод, замин хабар на-кашад, одами айёр буд, мегӯянд. Рӯйирост аз паҳлавон ил-тимос накардааст. Андешидааст, ки ноҳудогоҳ маъюб шавад, дар пеши мардум умрбод рӯсиёҳ мегардад. Бинобар он, овоза сар додаст, ки агар ҳар кас ҳамон ғалачӯбро биё-рад, як пуд гандум медиҳад. Паҳлавони камбағал инро шунида, дар зарфи як шаб танаи дарахти чормағзо оварда, ба назди дарвозаи бой партофтаст. Аз ҳавлии бой то ҳавлии усто дусад қадам мебарояд ё не, ғалачӯбро бурданӣ шаванд, ба ду барзагов ниёзманд шудаанд. Мегуфтанд, ки ана, пас аз ҳамон воқеа паҳлавон дигар ба худ наомад, қо-маташ рост нашуд. Бархе мегуфтанд, ки вай маъюб шуда-гӣ, баъзеи дигар чашм расид, мегуфтанд. Боз кӣ медонад, ман раҳматиро аранг-аранг ёд дорам, — мегуфт худ ба худ андешида Комил-полвон. — Дар рагу пайи Сангин қуввати бобояш ҳаст. Ман ба вай нозукиҳои ҳунарамро ёд додам, боқимондааш ба худаш вобаста. Сангин дар аввал як авҷ карду сонитар танпарвар шуд. Мисле ки, майшат, сониян, сабилмонда шароб шасташро гардонд... Дар як дастархон дуто нону мева ҳам наоварданд-е!.. Ҳе, ноумедҳо! Агар ош тамом шуда бошад, нону чой ҳам нест-чӣ?.. Арвоҳ занад...”

— И-и-и, полвони яккатутиаш ба майдон баромадани-ку! Э-э, вай ин Тоҳирчаро меафтонад... Мурод — Мурод мегӯянд, ҳамин будаст-дия. Хело ҳам бӯзбала-ку! Ҳар як ка-фа什 бел барин-е! — гуфт мулло Норӣ дар ақиб нишаста даҳонашро ба таҳи гӯши Комил-полвон наздик карда.

— Ҳа, саҳттар чангол занад, қабурғаи Тоҳирчаро канда мегирифтагӣ барин, — Комил-полвон ҳам ўро назарааш гирифт.

Комил-полвон ҳаракатҳои Муродро мушоҳида карда, ўро аз ҳар ҷиҳат писандид. Паҳлавони ҷавон ҳанӯз шармин

буда, ба сухан даҳон қушояд, хичолат кашида, сурх мегашт. Хоксору батамкин буданаш аён. Ҳа, мағрурию худнамой надорад.

Вақте ки вай бо Тоҳирча ба талош шурӯй кард, Комил-полвон эҳсос кард, ки меҳмони паҳлавон ҷавони бақувват буда, ҳанӯз аз қудрату тавоноии худ бехабар аст. Вай баъди он ки ҳарифашро ду-се бор афшонда дида, зӯри ўро санҷид, дилпурона ба вай наздик рафт. Тоҳир ҳам қувваи ўро фахмиду ана, худашро дур мегирад. Дуруст. Агар ба зери бағали Мурод афтад, вай бо вазни худ инро беҳолу бемадор мекунад.

Паҳлавонон чунон ба ҳам дарафтоданд, ки саркор аз ҳавфи он ки ногаҳ ҳамдигарро ба оташ назананд, мудом дар тарафи гулхан меистод.

Тоҳирча Муродро хеле арақшор кард. Мурод ҳар қадар сайъ карда ўро ба чапу рост меандоҳт, аммо бенатиҷа буд. Тоҳирча ба ҳарифи худ саҳт такя партофта, монанди кундаи чанор ноҷунбону маҳкам меистод. Аз байни издиҳом овозҳои таҳсин баланд мегашт.

— Саҳт ист, Тоҳир!

— Ту аз вай кам нестӣ!.. Нони трактор ҳалол аст!..

Полвон авлоду наҷоди Тоҳирчаро ҳам хуб медонад: “Падараш як одами лоғари нимҷон. Паҳлавонӣ ба Тоҳирча аз тӯби модараш мерос аст. Тағояш полвони забардаст буд. Як йигит буд, ки аждаҳо мегуфтед. Афсӯс дар ҷанг нобуд шуд...”

Комил-полвон таърихи гӯштӣ ва гӯштигирони 30-40 соли охирро дар кулл нағз медонист. Вай замони наврасиаш гӯштигирии тағои ана ҳамин Тоҳирчаро дида буд. “Дар як тӯйи бузург тақрибан тамоми полвонҳои шӯҳратманди гирду атроф ҷамъ шуданд. Тағои Тоҳирча — Абдусамад дасташ омад карду ягон-ягон шаш полвонро афтонд. Як

номарди дигар — Ҳафиз ҳам даъвои полвонӣ дошт. Мардум шӯру ғавғо бардоштанд, ки ў ба майдон дарояд. Ночор ба майдон даромаду бо Абдусамад даст ба миён шуд. Абдусамад, дар ҳақиқат, полвони зӯрдаст, ҷавонмард ва тандех буд. Ҳамин ки Ҳафизро ба сари сина бардошта, ба замин задани шавад, ин номард аз андоми нозуки полвон гирифт. Абдусамад аз зӯри дард бо қаҳр ўро чунон ба сари синааш фишурд, ки аз даҳану бинии Ҳафиз хун омад. Ҳафиз пеш аз ин ҳам дар як маъракаи дигар бо сари зонуяш ба шиками ҳарифаш зада, сабабгори сару садое гашта буд. Бахшे аз одамон, ки он лаҳза аз номардии Ҳафиз хабаре надоштанд, ба тарафгирӣ вай бархостанду қариб деходедҳи калон сар зад. Қаблан дар тӯйҳо ба гӯштию бузкашӣ ҳар як қавм йигит ҷамъ карда, дар бағал гурзу калтак, тегу шашпар мерафтанд. Баъзан тӯйҳои бузург бо хунрезию момтам тамом мешуд. Ҳар як деха, ҳар як қавм орият гуфта ҷон медоданд-е! Аҳмақира бинед!.. Ҳукумат ҳамаро ба тартиб оварда, хуб кори савоб кард... Аммо равнақи гӯштӣ ҳам аз миён рафт. Давраш гузашт. Он хел тӯйҳо ҳам нест, он хел полвонҳо ҳам. Ҷавонҳои ин давр се бор талош қунанд, нафасашон танг мегардад. Ҳамааш аз сигор, аз шароб. Баъзе йигитҳо ба сӣ даромада-надаромада ҷарбу мебанданд. Одам фарбех, ки шуд, аз вай полвон намебарояд...”

— Маҳкам ист, Тоҳир!

— Ҳа, дастакотба садқа!..

Шӯру садои мардум Комил-полвонро аз банди хаёлот ба худ овард.

Ҳеч ҷашмдошт набуд, ки Тоҳирча Муродро ин қадар хаста мекунад. Аз ҳозирон ин сирро аксаран мутаваҷҷеҳ нагаштанд, аммо мардони гӯштӣ дида мақсади Тоҳирро фаҳмианд. Вай баро ба замин афтондани ҳарифаш сайъ намекард. Ҳудашро аз ў канор гирифта, имконият намедод,

ки талош зуд яктарафа гардад. Мурод бошад ҳамвора мекүшид, ки зудтар ўро парт қунад. Қасди Тоҳир ҳам ҳамин — ўро хаста кардан буд, то ки ба дўсташ, ҳамдеҳааш Сангин роҳату осон шавад. Сангин кайҳо тағири либос карда, омодагӣ медид.

— Парво накун, Тоҳир, Сангин дар ҳамин чо! — фарёд кард қадоме барои ба Тоҳирча дастгирӣ ва рӯҳ баҳшидан.

“Чойникҳои чойро дам ба дам бурда мебиёранд, аммо аз дастархон ҳабаре нест. Ё ба саркор як ишораи бурут карда фаҳмонам-чӣ? Зишт аст охир, мардуми давру бар чӣ мегӯянд? Саркор аз худаш дониста гӯяд, ҳарфи дигар. Ҳавоси вай ҳозир ба гӯштӣ. Мисли ман қулли рӯз ғарам зер кардааст-чӣ?.. Хайр, ҳеч гап не, як шаб-дия. Мардум рӯза медоранд-ку! Аз тӯй нарасад, гила накун, гуфтаанд...”

— Мурод, телба нашав!.. — қадоме аз меҳмонон мақсади Тоҳирчаро эҳсос кард магар, ҳамдеҳаашро огоҳ кард.

Қийғоси аҳли маърака баланд гашт. Мурод оқибат Тоҳирчаро ба сари сина бардошту пойи ўро аз замин канд ва як бор давр гардонду зад. Гӯё замин кӯчида бошад, аз издиҳом наъра барҳост:

— Ў-ӯҳ!..

— Қандата зан! Мошоллоҳ!..

— Ҳалолат бод! — гуфт Комил-полвон ҳам зери лаб ба таҳсин сар ҷунбонда.

Пирамардони атрофаш ҳам ба таҳсин лаб кушоданд.

— Ҳалол... Ҳалол...

— Беғилу ғаш гӯштӣ гирифтанд!

— Ҳаққи ҳалол!.. Қанд занед!..

Мурод пеш омада радиои инъомиро аз дasti Комил-полвон гирифт. Вай дар ҳолате, ки тунд-тунд нафас мегирифт, ҷолок онро гирифту бурда ба дasti яке аз

наздиконаш дод. Мурод баъди каме ин тараф-он тараф роҳ гашта, тапиши қалбашро паст кардан, рафта дар канори ҳамдеҳагонаш нишастан. Ду нафар ҷавони бӯзбала ба молидани дасту пойи ў машғул шуданд. Дигарон ба сӯйи ў хам шуда, маслиҳати як марди миёнсолро гӯш мекарданд.

Сангин аз гӯшае оҳиста ба майдон даромаду маърака лаҳзае сокит гашт. Ба назари одами бегона чунин менамуд, ки ў гӯё вазъ мегуфта бошаду ҳалқ барои сухани вайро шунидан ором шудаст. Сангин бо кафи даст ҷашму рӯяшро



аз дуду аз гармии оташ панаҳ карда, оҳиста майдонро давр гашт. Ҳар нафаре, ки ўро бинад ҳам паҳлавон мегуфт. Навча, синафароху камарборик, дасту бозувонаш мисли оҳани тобхўрда, чехракушод — хуллас бо тамоми ҳостиаш мегуфт: паҳлавони ҳақиқӣ манам! Ҳама бо шавқ ба қаду бости ўзехн монда буданд. Сангин, аз рӯйи одат, давраро чарх заду омада дар рӯ ба рӯйи Комил-полвон дузону нишасти ва аз устоди худ фотиҳа пурсид.

— Ҳаросон нашав, дasti ман не, дasti бобоям, гӯй... Пирон мададгор шаванд... — Комил-полвон даст ба рӯй кашиду лаҳзае ба ҷашми Сангин нигарист. Баъд ба сӯи ў ҳам шуда, бо овози паст гуфт: — Ба ман нигар, ҳой... аз вай сабилмонда хўрдагӣ барин менамой... Чӣ ҷин зад ба ту? И-и... Охир масcid... И-и... Э, пир занад тур...

— Камакак зарап надорад, тағо... Бачаҳо намонданд...

— Номаъқул кардӣ!.. Гӯштина мурдор накун! — Якбора ба шӯр омад Комил-полвон, аммо садояшро баланд на-кард.

— Э, парво накунед!.. Ҳозир мебинед...

— Гарданат мешиканад! — Гуфт полвон ситезаомез сар ҷунбонда. — Бас, оҳиста аз майдон барою ҷомара қаш!

— Суханашро аз зиҳи дандон бароварда амр кард ў. — Ягон сабаб биёру дафъаи дигар мегирам гӯй ё рӯйирост гӯю мон: камтар шароб нӯшида будам, устодам рухсат надоданд.

— Тавалло мекунам, рухсат диҳед... Маро беобрӯ на-кунед... — илтиҷо кард Сангин.

— Не, намешавад... Масcid... — боз мақоли ҳангоми қаҳр мегуфтагиашро ба забон гирифт полвон.

— Хуб гӯед, охир... Мурам ҳам, аз ин намеғалтам... Ман ба номаш лаб тар кардам...

Комил-полвон лаҳзае дудила шуда ба рӯйи шогирди худ нигариста монд. Ин лаҳза мӯйсафедони дар канораш нишаста ба сӯҳбат ҳамроҳ гаштанд:

- Як зарра нӯшида бошад, ҳеч гап не, полвон...
- Ҳозир ҳамаи ҷавонҳо меҳӯранд...
- Ба гапи ман бовар намекунед? — исрор мекард Сангин.
- Бовар кардан катӣ... — қадре мулоим гашта ғурунгос зад полвон. — Ҳамин ҳам кор шуд!.. Шарм кун...
- Дилпур бошед...

Атрофиён тӯл қашидани гуфтугӯйи устоду шогирдро дид, ба сӯйи онҳо ҷашми шавқ дӯхта буданд. Сангин барои ба дигарон сир боз накардан лабонашро моил ба табассум намуд. Баъди бо ишораи сар бархез гуфтани устодаш ў баланд шуду довталабона майдонро давр зад. Нидоҳои таҳсину оғарин баланд шуданд:

- Ҳа, баракалло!..
- Кам нашав, додар!.. Саломат бош!
- А чонат гардам, сари моро паст накун!

Комил-полвон гурусна буданашро фаромӯш кард ё худ баъд аз гузаштани вақти муқаррарии ҳӯрокхӯрӣ иштиҳош кӯр шуда буд. Ҳоло ҳушу хаёлаш ба гӯштӣ. Шаш сол боз ў гӯштӣ намегирад. Ҳамсолонаш аз майдон баромаданду вай ҳам ночор гӯштигириро канор гузошт. Бо ҷавонон гӯштигирий хуб не. Аммо ҳар боре, ки Сангин ба майдон дарояд, тамоми узвҳои бадани Комил-полвон ба ларзиш медарояд. Мисле ки ҳозир худаш ба майдон медаромада бошад. Дили одаткарда балои ҷон будаст.

Сангину Мурод — ду тан қавитарин паҳлавонони ин маросим ба ҳам дарафтоданду атроф ба якборагӣ сокит гашт. Фақат ҷарс-ҷарсунон сӯҳтани кундаҳои бед ва гурс-

гурс пойкўбии паҳлавонон ба гўш мерасиду бас. Аҳли маърака нафасашонро ба дарун кашида, саҳнаи асосии гўштигирри имшабаро тамошо мекарданд. Ин талош аз он чиҳат ҳам талоши бағоят муҳим буд, ки ҳар ду паҳлавон ҳам то ҳол аз касе мағлуб нашуда буданд. Ин гуна гўштиро дидан ва шоҳид будан ба ҳар кас муюссар намешавад ва онҳое, ки гувоҳи мағлубияти паҳлавони пушташ замин налешида буданд, як умр ин воқеаро хотира карда, ба авлодон ҳикоят мегўянд.

Сангин аз кўфтагии Мурод истифода кардан хост магар, яку якбора ҳарифи ношиносро хуб наозмуда, ҳамларо шурӯй кард. Аз ҳучумҳои Сангин Мурод саросема шуд. Мардум ба қувваи ҳамдеҳаашон дилпур шуда, ба ғулғула андозӣ ва офарингўй сар карданд. Мурод паҳлавонвор истодагарӣ дошт ва ҳангоми ором шудани ҳарифи худ ду даст ба камари ў мунтазири ҳамлаҳои нав нафас рост мекард. Сангин, одатан, чусту чолок ва босуръат гўштӣ мегирифт. Бинобар ин, ором ва бафурча чарх гаштани Мурод ба вай намефорид.

Комил-полвон ҳамлаҳои бебарори шогирдашро мушиҳида карду нафастирии ноҳамвори ўро пай бурд ва оҳисста, зери лаб “оббо” гуфту ба афсӯс ба зонуяш шаппотӣ зад. Баъд худ ба худ, аммо ба доварони паҳлӯяш шунаво зери лаб гуфт:

— Нагуфтам, ки арақ кори ина кардагӣ!..

Шиддати ҳамлаҳои Сангин кам-кам паст гашта, ҳоло ду паҳлавон монанди ду барзагови шоҳ ба шоҳ ниҳода, аз миёни яқдигар дошта, ором чарх мезаданду фақат аҳён-аҳён ҳамдигарро такон дода мемонданд. Одатан, паҳлавонон ё барои озмудани усули яқдигар ва ё ҳангоми монда шудан ин тариқ гўштӣ мегиранд.

Расул-бобои андовакаш аз ақиб ҳам шуда, ба гӯши Комил-полвон гуфт:

- Инат аллакай арақшор гашт, чиян...
- Пирамард пас аз сонияе чанд илова кард:
- Худат миёната бастан гир.
- Ман кайҳо бас кардагӣ, тафо.
- Ҳеч гап не, дар зарурат... Барои обрӯйи халқамон...
- Рагу пай хунук шудагӣ. Бекора чӣ даркор, — даст афшонд полвон.

Аммо ў эҳсос кард, ки дар таҳи дилаш майле ба гӯштӣ ҳасту, аммо забонаш инкор мекунад. Пай бурд, ки аз ақиб, аз паҳлӯ ҳамдеҳагони солдидаю рамузи гӯштигириро ме-фаҳмидағӣ, ҳоло ба сӯйи вай менигаранд. Паҳлавонон баъди тақрибан бист дақиқа талош кардан ҳар ду ҳам арақшор гаштанду саркор бо иҷозати доварон ба онҳо танаффус дод. Муроду Сангин камарбанди ҳамдигарро сар дода, ҳар яке ба назди тӯдаи худ рафта, дар пеши давра нишастанд.

Комил-полвон хотирпарешон менишаст. Шогирдаш ўро нописанд кард, ба ҳарфаш гӯш надода, ба гӯштӣ даромад. “Шогирд тарбия карда натавонист”, мегӯяд халқ. Усули гӯштиро ёд додан кам аст, одаму одамгарӣ, ҷавонмардию тандеҳиро ҳам ёд додан даркор. Ҷойи маро гирифт, акнун метавонам бо хаёли роҳат аз майдон бароям, гуфта будам. Лаънат ба шароб, арақ рагу паяша сӯхтааст... Э-э-э...”

Сангин ба саркор чизе гуфту рафта, сарулибосашро пӯшидан гирифт.

— Наход?! — беихтиёр хитоб кард полвон. — Ҳай, афсӯс... Нотандеҳӣ кард... Расми полвонҳо ин тавр набуд...

— Гап зан, Комил-полвон!.. — Расул-бобо аз қафо заҳрханда кард.

Саркор ба назди доварон омада маслиҳат пурсид:

— Сангин мегүяд, ки “дуранг”. Тобаш набудааст. Насиб бошад, ягон бори дигар мегирем мегүяд... Хүш, шумо чай мегүед? — Вай як-як ба чашми доварон нигарист.

Пирони солманд маънидорона ба чашми яқдигар нигариста, сар ҷунбонданду чай гуфтанашонро надониста, ба Комил-полвон рӯ оварданд. Полвон ба чашми онҳо нигариста натавонисту сарашро хам кард. Ин дам гүё ҳама ба вай нигариста мегуфтанд: шогирди ту нотандехӣ кард!

— Насиби Муродро дихед... — гуфт вай чашм аз замин набардошта.

— Хайр, ба Сангин ҳам чизе бидиҳед, — илова кард яке аз мӯйсафедон.

Дигарон дар тасдиқи ин ҳукм сар такон доданду саркор аз ҷояш бархост.

Комил-полвон норозӣ даст афшонду оҳиста худро ақиб кашид ва аз байнӣ мардуми бо ғалоғӯла бархостагӣ гузашта сари хам аз маърака баромада рафт.


Соли 1974.



Оғоз

*Ишқро оғоз ҳаст, анҷом нест.
Саъдӣ.*

Офтоб акнун як қади найза баланд гашта буд.
Ромиш гӯсолаҳоро ба марғзори канори дарёча овард.
Ҳоло онҳо аз алафи тоза сар намебардоштанд. Вай ба болои тахтасанге нишасту ба соҳили муқобил ҷашм андохт:
болои талу теппаҳоро ҷангали анбӯҳ пӯшида буд. Ҷаҳат аз ҳар ҷо-ҳар ҷои ин маҳмали сабз шаҳу зовҳо сар бароварда буданд. Ана ҳаргӯшаке аз ҷангал давида баромаду дар сабзамайдони соҳили рӯд лаҳзае бозистод, ба ду пои қафояш



рост шуда ба атроф назар кард... Ларзидани пойҳои онро Ромиш равшан дид. Бозе худро ба дарахти канори рӯд заду дар чангаш гунчишкero чириққос занонда парида рафт.

Ромиш имрӯз танҳо аст. Субҳидам ҳамкораш Сабо ҳоҳиш кард:

— Имрӯз ман рафта наметавонам. Кори зарур дорам... Як худат ўҳда мекунӣ?.. Ҳеч набошад, то пешин? А?

— Э, рафтан гир, хавотир нашав. Хурд нестам-ку! — гуфт вай дар ҷавоби ў.

Сабо ҷашмсабз ва Ромиш дар мактаб ҳам ба якдигар меҳрубон ва наздик буданд. Баъзе бачаҳо мазоҳ мекарданد, духтарон таъна менамуданд, аммо ба дӯстии онҳо ҳеч чиз ҳалал расонда наметавонист. Сабо духтари хушрӯй не, аммо бенур ҳам не. Лекин ба Ромиш ҳусни вай не, ҳамту ҳудаш маъқул. Баъди ба омӯзишгоҳи наққошӣ рафтанаш Ромиш аҳд кард, ки ба Сабо мактуб навишта, рози қалбашро боз қунад, аммо ҳеч ҷуръат накард. Сонӣ тасмим гирифт, ки ба таътили тобистона меояду албатта розашро ба Сабо мегӯяд, дигар таъхир кардан мумкин не. Сабо аз вай ноумед гашта бо як ҷавони дигар қавлу қасам карданаш мумкин. Ана, таътилот ҳам шурӯй шуду вай ба деҳа омад. Аммо ҳоло фурсати ин ҳарфҳо не — модара什 маризанд. Сабо чӣ фикр мекунад: дар хона модара什 бемору ин ҷавон чӣ ҳаёлҳое дорад! Сонӣ... ҳоло барвақт... вақти ин гапҳо не, — мегуфт вай худ ба худ. Ман акнун ҳабдаҳро пур кардам. Сабо аз ман як сол хурд... Эҳ, тезтар очаам сиҳат шуда, ба по меҳестанд. Ҳозир апаам нигоҳубин мекунанду ман ба ҷои вай Сабо катӣ гӯсолабонӣ мекунам. Таътил ба охир расад, баъдан чӣ мешавад?

Ўро дар деҳа ҳоло ҳамчун домпизишк мешинохтанд. Воқеае рух доду Ромишро ба ин касб муаррифӣ кард: Нағ-

магари думоҳа аз юнучқаи нав сер шуда, варам карду қарип, ки мурад. Ромиш ба тарафи молпарваришгоҳ давид, аммо дар он ҷо гуфтанд, ки байтор нест. “Гӯсола дар ҳоли мурдан аст, чӣ кор қунам?” гӯяд, мудир китғ дарҳам қашида гуфт: “Аз дasti ман чӣ меояд, писар, ман духтур набошам”. Ромиш ба хунсардии вай ҳайрон шуд. Ба молу мулки колхоз баъзеҳо бепарвой мекунанд, vale то ин ҳад фориғ бол буданро надида буд. Баъдан вай шитобон ба сари гӯсола расид. Нағмагар дар дами ҳалок буд. Ҳамроҳи Сабо зуд оташ равшан карду дами кордашро ба он дошта, аз уфунат пок соҳт ва шиками варамидаи гӯсоларо шикоф кард. Бодро бароварду ҳам шикамба ва ҳам пӯсти Нағмагарро бо сӯзани ба алав доштаи Сабо бо риштаи оддӣ дӯхт. Сипас гӯсоларо то шом баста нигоҳ дошт, то ки такон нахурад. Ғайриимкон, vale гӯсола сиҳат ёфт. Ҳоло дар русто аз наққошии ўҳарф занед, даст меафшонанд, аммо дар хусуси ҷарроҳии вай хурду бузург ба таҳсин лаб кушода, “дасташ сабук будаст, худо умраша диҳад” мегӯянд.

Ромиш баъди он ки нишаста, андаке нафас рост кард, барҳосту марғзорро давр зада донистан хост, ки ҷару ҷӯи гӯсолаҳо ногаҳон афтода маъюб мешуда набошад. Дар пеш — сой, ду тараф бо шаху зов — қалъабанд. Гӯсолаҳо аз ин марғзор фақат қафо гашта берун рафта метавонанду бас. Вай ана ҳамин роҳи қафоро гирифта, дар сояи зарбед қарор ғирифт. Асбобу анҷоми рассомиро кушода, бо сиёҳқалам ба қашидан шурӯъ кард. Ҳоло дар маҷмӯаи наққошиҳои ўхеле лаҳзаҳои дилчаспи ҷарогоҳ акс ёфтааст. Вай соли аввали омӯзишгоҳро ба итном расонида, алъон донишомӯзи соли дуввум ҳаст. Албатта, тасвириҳояш ҳанӯз хом, мазмунан рангин ва амиқ не. Шояд замоне рассоми моҳир шавад, шӯҳии ин гӯсолачаҳои шайтонро мукаммал тасвири

мекунад. Чунон наққошй қунад, ки ҳар кас бинад, ба димоғаш бўй марғзор ояд, баоси гўсолаҳоро барьало шунавад.

Бо таҳдид ба Алмос пуфу куф кардани Майдаяки думсафедро тамошо қунед! Саг монанди баҳодуре, ки шўхию густохии қўдакро тамошо дорад, бо як вачоҳати ачиб ба гўсолача нигариста ғур-ғур мекунад. Ғурриши саг дар ин гуна мавридҳо таҳдидомез нест, балки мисли оҳанги лабханд ва ё ҳазлу навозиш дошта аст. Ана, Олуфта шабеҳи аспи пойга гирдогирди марғзор метозад. Одати вай ҳамин тавр аст, баъзан худ аз худ бесабаб, баъзан ягон ғурмагас газад, аз аламаш ба тохтан сар мекунад. Олуфта ном гирифтани вай беасос нест: ҳамеша худро покиза нигоҳ медорад, танашро лесидагеш — лесидагӣ. Сағриҳояш ҳамеша шона задагӣ барин.

Наздики нисфирузӣ сояе рӯи қоғаз лағжиду Ромиш сар бардошта Саборо дар канораш дид.

— Оҳиста омада, тарсондан меҳостӣ?

— Дилу гурдаата фаҳмам гуфтам... Уф-ф... Накофтагӣ чой намонд, — Сабо оҳиста ба рӯи харсанг нишастан. — Ноҳост ба ёдам расид, ки ҳамин чора таъриф мекардӣ. Ин қадар барвақт баровардӣ? Гуфтам-ку баъди дурттар рафтанни пода барор, — мисли мошини чоқдӯзӣ тез-тез ба ҳарф даромад Сабо.

— Ҳаво тасфад, гўсолаҳо алаф намехӯранд.

— Ромиш, самбӯса меҳӯрӣ? Гир, самбӯсай қадугӣ, — Сабо як даста самбӯсай қоғазпечро ба рӯи санг монду наздиктар омада, ба расми кашидаи ҷавон зеҳн монд.

— Сонӣ... — Ромиш бо лаҳне гуфт, ки мисле ба корам даҳолат накун, буд.

Сабо гӯсолаҳоро аз офтоб ба соя, ба ҷониби бедҳои соҳили рӯд ронд.

— Тезтар! Ба соя гузар! Офтоб мезанаду мемурӣ! — бо гӯсолачаҳо гуфтугӯ мекард вай. Алмос хомӯш думболи вай мерафт.

— Меомадам, дарроҳ Зафара дидам, — баргашта омада ба сухан даромад Сабо. — Вай имсол мактаба тамом кард, акнун ба шаҳр рафта ҳондани. Мегӯяд, ки кошки ба ҷои Ромиш бо ягон баҳонае ман ҳамроҳат кор мекардам. Гуфтам, ки Ромиш бо ягон баҳона не, ба кори зарурӣ банд аст. “Э, медонем, — мегӯяд, — кор — баҳона”. Бачаи аҷоиб-а? Камтар худаша таъриф кард, росту дурӯғи шунидашро ба худаш часпонда хеле гап зад, “ҳа-ҳа” гӯён гӯш кардам. — Сабо ба авзои писарак зимнан зеҳн монда, менигарист. Ӯ меҳост бифаҳмад, ки ҳарфҳои ӯ ба Ромиш чи гуна таъсир дорад.

Ромиш чизе нагуфт. Ӯ тарҳи марғзор, кӯҳ ва гӯсолачаҳои бозингарро рӯи қоғаз меовард. Сабо гоҳ ба наққошии Ромиш ва гоҳе ба ҷеҳраи ҷавон нигариста, беист ҳарф мезад.

— Имтиҳони шумо ҳам саҳт будагист-а? Ту аз ҳамааш аъло гирифтӣ ё ҷор ҳам дорӣ?

— Дорам, — аз кораш сар набардошта ғурунгос зад Ромиш.

— Ман ҳам дута ҷор дорам, — яктааш аз физика, дигараш аз нақшакашӣ... Ромиш, ту баъди омӯзишгоҳ ба Академияи рассомӣ меравӣ-а?

— Намедонам.

— Меравам гӯй, ин қадар хоксорӣ нақун!

— Модарам — бемор... Дастанҳо. Кор карданиам. Агар илочаши мебуд, ғойбона меҳондам.

— Хайр, сиҳат мешаванд, нигарон набош, — монанди бузургсолон дилбардорӣ кард Сабо. Баъди сонияе аз ҷои дигар ҳарф шурӯъ кард: — Зафар ба институти политехники ҳуҷҷат супоридаст. Як шиносашиб будаст, ваъда кардаст, ки кумак мекунад.

— Шарм накарда ҳамин хел гуфт? — Ромиш бо таасуф сар ҷунбонд. Вале ин дам аз дилаш гузашт, ки мардум вакъҳои охир аз ин қабил корҳо хичил не, баръакс, ифтихор мекунанд.

“Агар ба Ромиш малол нашавад, гашти рӯз, тафси ҳаво гардад, чарҳ зада, ба наздатон меравам”, гуфт. Ман гуфтам, ки биё, омадан гир.

— Аҷоиб, барои чӣ ман аз омадани вай малол мешудаам?!

— Намедонам. — Кӯтоҳ ҷавоб дод Сабо. Сипас зуд аз боби дигар сухан сар кард: — Ман ҳоло ба як қарор наомадаам. Намедонам ба хондан равам, ё дар ферма коркунам?.. Агар ту дар шаҳр бошӣ, ман ҳам рафтаний.

— Аҷоиб... — абрувонашро чин кард Ромиш, вале дигар ҳарфе назаду худ ба худ китф дарҳам кашид.

Ҳоло вай дар рӯи қоғаз бо сиёҳқалам акси сагро мекашид. Агарчи Алмос ин дам дар канори рӯд гаштугузор дошт, Ромиш сурати онро дар рӯи ҳарсанг, ҷашму гӯшаш ба ҷониби гӯсолаҳо тасвир мекард. Саг гӯшҳои кӯтоҳ буридагиашро сих карда, гӯё ҳатареро эҳсос карда бошад, ба ҳамла омода буд. Аммо авзояш, хушҳол барин.

— Саги ҳатар пай бурда ин хел намешавад.

— Ҳа-а... — Ромиш як чашмашро нимкоф карда ба акси кашидааш бо диққат нигаристу сар такон дод.

Баъд ба ислоҳи тасвир шурӯъ намуд.

— Очаатро духтур дид охир? — пурсид духтар баъди шумурдани гӯсолаҳо.

— Чӣ гуфт? — баъди он, ки Ромиш бо аломати тасдиқ сар ҷунбонд, боз савол кард Сабо.

— Ба қарибӣ аз ноҳия духтурҳои калон меомадаанд. Онҳо бинанд, сонӣ ба беморхонаи шаҳр мефиристонем, гуфтанд.

Ба миён сукут афтод. Абрувони борику теғдори духтар гиреҳ шуд, дар чашмонаш асари андӯҳ падидор гашту дилтангона оҳе кашид.

— Очама мебаранду таҳсили ман ҳам сар мешавад... Апаам, танҳо, — гуфт Ромиш.

— Шабҳо ман ба наздаш рафта хоб мекунам.

— Ба гуфтан осон. Додою очаат иҷозат медиҳанд-ҷӣ?

— Мемонанд.

Аммо аз оҳанги суханаш фаҳмидан душвор набуд, ки барои иҷозати волидайн мебояд хеле талош кунад.

Сабо барҳосту гӯсолаҳоро аз назар кард.

Се гӯсолача ба болои шаҳи баланде баромада “мерақ-сиданд”. Сумҳояшонро саҳт-саҳт ба санг кӯфта, думҳоро сих карда, гоҳ ба навбат, гоҳе ҳар се баробар ҷастуҳез кардани онҳоро дид, беихтиёර ҳандаи кас меомад. Ба таври худ гӯё мусобиқа мекарданду дар рақсу ҷастуҳез маҳорати худро намоиш медоданд. Боз саҳнаи ёфтаашонро бинед! Як шаҳи баланде, ки рӯяш ба қадри як суфа ҳаст ё не! “Ҳамин лаҳза яктоаш парида меафтаду маъюб мешавад”, дар дил

гуфт Сабо ва бархоста ба он сӯ рафт. Алмос ҳам хомӯш аз қафои вай равон гашт.

Сабо аз тарафи боло ба гӯсолаҳо наздик мешуд, ки ин дам Ромиш ўро боздошт.

— Аз боло нарав! Аз ту рамида худаша ба поин меандозад. Аз поин ҳай кун, — маслиҳат дод вай.

Сабо ба таҳи зов рафту дастонашро афшонда “чу-чу” гуфт, Алмос бо таҳдид “ак-ак” карду гӯсолачаҳо бо раҳи баромадаашон аз шах фуромаданд.

Қурси офтоб рост ба фарқи сар меомад. Гармии рӯз ба авҷаш расида буд. Гӯсолаҳо тӯда-тӯда гашта, худро ба соя мезаданд. Шайтонаку Қашқа соя наёфта, сарашонро ба панаҳи санг ҷо карданд. Алмос бо даҳони бозу забони оvezон ҳалқак мезад.

Ромиш ва Сабо гӯсолаҳоро ба тарафи болооби рӯд, ки дарахтони соя дошт, ронданд.

* * *

Баъди пешин онҳо гӯсолаҳоро ба ангори назди Кафтархона бурданд. Азбаски замини ин ҷо обӣ аст, баъди дарави гандум ангор серпечак, воту лаби ҷӯйҳо алафзор буд.

— Сабо, ҳушъёр шав, — таъкид кард Ромиш, — поёни ин ангор нахӯдзор будаст. Ноҳудогоҳ гӯсолаҳо гузашта, нахӯди пухта расидаро ба замин яксон накунанд.

Сабо аз ў дурттар сари санг нишасту таронаеро бо овози паст тараннум мекард:

Дарьё, ки калон шавад, шинояш кӣ кунад?

Ду дил, ки яке шавад, чудояш кӣ кунад?..

Насим мӯйҳои аз зери уребча ҳалқа зада баромадаи ӯро ларzonда бозӣ медоронд. Вай имрӯз кокулонашро ҷамъ карда, бо уребча ба пушти сараш баста буд, ки дар натиҷа рӯяш пурра бо тамоми латофат дар назар ҷилва мекард. “Пӯсти сафеди рӯяш дар офтоб ҳам сиёҳ намешавад, — худ ба худ гуфт Ромиш. — Аҷабо, ҷашмонаш шиши сабз барин қап-қабуд. Умуман, дар деҳаи мо қабудҷашмон бисъёранд. Мӯяшон ҳурмою ҷашмонашон ё сабз, ё обӣ... Ҳафтаи гузашта, шаби ба осиё гандум бурданам, Сабо ба хонаи мо омада, ҳамроҳи апаам ҷомашӯй кардаст. Соатҳои дувоздаҳи шаб аз осиё омада, табъам хира шуд. Ҳаминаш кам буд! Бачаҳо фаҳманд, чӣ мегӯянд?! Зафар баринҳо шунаванд, “Э, вай занаш барин, шабҳо рафта хоб ҳам мекунад”, мегӯянд. Шояд, барои ин кор аз додою очааш гап шунидагӣ барин... Ба ҷои апаам ман ба гӯсолабонӣ бароям, чӣ қадар ғур-ғур карданд, ҳатто ба молхона рафтанд... Кадом аз рӯзҳо аз дасташ пиёлаҳоро ба ҷӯй сар додаст, очаш ҷанг кардаанд, гуфтаанд, ки ҳуши ту дуҳтар дар ҷояш не, бирав ба хонаи ҳамун бача дарою шин...”

* * *

— Ромиш, барои чӣ сурати мана намекашӣ? Фақат кӯҳу дарахт, сагу гӯсола... Ягон бор акси мана каш. Ё намекоҳӣ? А?.. Эҳ, агар ман рассом мебудам...

— Чӣ кор мекардӣ?

— Сурати тую Алои Ҳаппака дар як ҷо мекашидам. Ҳар ду ба ҳам монанд, дамдуздел.

— Ягон рӯз наққошӣ мекунам... Усто шавам, — Ромиш инро гуфту гӯё нафареро фиреб карда бошад, худ ба худ хичолат кашида сурх шуд. Сониян аз мавзӯи дигар ҳарф боз кард: — Момои Гулсум ҳоло ҳам танҳо зиндагӣ мекунанд-а?

— Ҳа. Колхоз ёрӣ мекунад. Худашон ҳам бақувват, рӯзаш катӣ дар полизашон ҷунбӯҷӯл мекунанд. Ҳосили сабзию пиёзашон чунон нағз!

— Ҳазл не, модари Қаҳрамони Иттифоқи Советӣ!

— Мардум ба шӯҳӣ худи он каса қаҳрамон мегӯянд.

— Ман ягон бор рафта, сураташона кашидани. “Модари қаҳрамон” ном мемонам... Аммо шарм медорам.

— Ту аз ҳама чиз шарм медорӣ. Намедонам, агар ягон духтара дӯст дорӣ, чӣ кор мекунӣ? — Сабо аз сухани гуфта-гиаш хичолат кашида, рӯяшро бо дастонаш пӯшида хандид.

— Агар нағз бинам, сураташа мекашам, — гуфт Ромиш рӯяшро аз вай гардонда, машғули рангомезӣ. Баъд илова кард: — Шояд наққошӣ карда бошам...

— Канӣ, ба ман як намой, — ҳоҳиш кард Сабо бо шӯҳӣ. — Гӯй, вай кӣ худаш? А? Сурати кира кашидӣ?

— Инаш — сир... Ба ҳеч кас намегӯям.

— Хайр, гӯй, илтимос. То нагӯй, намемонам, — барҳоста наздик омад Сабо.

— Э, рав-е! Шухӣ кардам! Ҳазлро намедонӣ?

— Қасам меҳӯрам: ба ягон кас гӯям, ҳар чӣ шавам!

— Ҳеч кас не! Фаҳмидӣ? Сурати момои Гулсума мекашам.

— Не, росташа гӯй, боз кира? — Сабо ба асаби вай расида, мӯқаламро аз дасташ гирифт. — Аввал гӯй...

— Бас кун, ман ҳазл кардам, — Ромиш зарфи шишаиро гирифту оби рангини онро холӣ кард ва барои оби тоза овардан ба тарафи рӯд равон шуд.

Сабо аз қафои вай нигариста, дар хаёл монд.

— Рӯзе сурати худата мекашам, — дурттар рафта гуфт Ромиш. Вай бо як табассуми шармгиона асроромез ба дуҳтар нигаристу қадамашро қавитар гузошт.

— Ман рухсат надиҳам-ҷӣ? — гуфт Сабо ишваомез, аммо Ромиш сухани ӯро нашунид ва ё фаҳмида бошад ҳам, ҷавобе надода ба раҳаш идома дод.

Ӯ зарфи шишаиро шуста ба он оби тоза гирифту ангорро давр зада ба тарафи нахӯдзор гузашт. Се-чор гӯсолаи ба нахӯдзор наздик рафтари қафо ронду худ ба тамошои нахӯди навпухта саргарм шуд.

Сабо ба саргармии Ӯ нигариста, тааҷҷуб мекард: “Гӯё нахӯдро дар умраш бори аввал медида бошад, зеҳн монданни уна нигаред”, — тааҷҷуб мекард дуҳтар.

Аз он тарафи сой ду нафар бачаи қад-қади об дар даву тозро дида, сараввал Сабо эътибор надод. Бачаҳо дар рӯ ба рӯи Сабо қарор гирифтанду ба болои харсанге баромада бо ҳар гуна ишораҳо фарьёд карданд:

— О-о-ми-и-н!

Чӣ гуфтани онҳоро фаҳмидан намешуд.

Баъди он ки чанд бор сайъ карда, матлаби худро фаҳмонда натавонистанд, бачаҳо маслиҳат карданду баробар фарьёд заданд:

— Ро-о-ми-ишиш!

Ромиш бо изтироб пештар давида рафт.

— Ҳо-о-о!.. Чӣ гап?..

— Баландтар фарьёд кун, — саросема шуд Сабо.

— Чӣ-ӣ? — Ромиш боз пештар рафт.

— Очаат... данд... — бод ба гүши онҳо чанд ҳичои нотамомро овард.

— Чай-и?

Бачаҳо бо маслиҳат “як-ду-се” гүён, баробар фарьёд кардану матлаб равшан гашт.

— Биё-ё-ё!.. Очаатро мебаранд! — Бачаҳо ин се калимаро такрор ба такрор мегуфтанд.

— Сабо, аз гүсолаҳо боҳабар шав!

Ҳанӯз Сабо ба сухан даҳон боз накарда буд, ки Ромиш дур рафта буд. Вай аз сангута буттаҳо ҷаҳида, мисли бод ба ҷониби деҳа мерафт. Бачаҳо ҳанӯз ҳам фарьёд доштанд. Сабо муддате аз думболи вай нигариста истод. Сипас як оҳи сангине қашиду гүсолаҳои ба ҳар тараф парешон гаштаро ғун кардан гирифт.

Гүсолаҳоро ҷамъ карду ба соя рафта муддате ғамгин нишаста буд, ки Зафар пайдо шуд. Сабо аз омадани вай мамнун, мушкили ба сари Ромиш омадаро гуфт.

— Хеле ҳам ҷои хилватро ёфтед, — сухани Саборо аз хусуси бемории модари Ромиш ва имрӯз ба бемористони ноҳия бурданашонро бурид Зафар. — Сабо, ту, ба назарам, рӯз аз рӯз хушрӯтар мешавӣ!.. Ё ба ҷашми ман аз ҳама хушрӯй менамоӣ, намедонам... Ягон сир ҳаст... Ман худам ҳам ҳайрон... — Зафар бо ин суханон ба Сабо ҷафстар нишастан.

— Ин чай қилиқ?!.. Чай гап?.. Э-э... — ҳайрон шуд ва дасту по ҳӯрд Сабо. — Усунтар шин! Шарм намедорӣ?!

— Шармаш чай?.. Ҳиъ... Шарм дар бозори ҷарм...

— Ҳой, маст-пастӣ-чай? — ҷашмони Сабо қалон-қалон гаштанд. — Ҳез, дурттар шин!.. Э-э, шарм... — Сабо бархоста, аз ӯ дурттар нишастани шуд, аммо Зафар аз дастӣ ӯ гирифт.

— Ромиш катӣ... Ромиш катӣ шарм намедорӣ?! Ҷӣ, ман аз вай камам?

— Ин чӣ гуфтагет?

— Э-э, худатро ба нодонӣ назан!.. Кӯр не ман, ҳама-аша медонам.

— Чира медонӣ?! — ранги рӯи Сабо мисли дока сапсафед шуд.

— Ҳа, ҳайр, мон... Ман ту катӣ ҷанг карданӣ наомадаам. Баръакс... Биё... аз ман наранҷ... Сабочони хушрӯ...

— вай боз ба духтар наздик рафт.

— Ҳа-а... Ана, гап чӣ!.. — ҷашмони Сабо қашида шуданд.

— Ба дилат нагир. Ман... тура нағз мебинам... Барои ҳамин... Худат медонӣ, — Зафар сари роҳи Саборо гирифтү бо дастонаш аз ду дasti духтар маҳкам дошт.

— Сар те! — бо ғазаб тег қашида, ба вай нигарист Сабо.

Зафар даҳонашро боз карда, табассум карду дasti ӯро саҳттар фишурд.

— Сар те!.. Дод мегӯям! — Сабо худро такон дода, дасташро аз дasti ҷавон раҳо кардан хост.

— Дод гӯй... Худат шарманда мешавӣ, — хунсард табассум карда дasti ӯро раҳо намекард Зафар. — Ҳайр, биё мешинем, — ӯ Саборо оғӯш карданӣ шуд, аммо духтар ӯро тела дод.

— Алмос!.. Алмос! — фаръёд кард вай.


Саг дар як сония аз кучое ҳозир шуду бо нигоҳи савол ба ҷашми духтар нигариста думашро такон медод ва гӯё гуфтан меҳост: “Бифармо, чӣ хизмат?” Зафар аз тарс худро ба қафои Сабо гирифта буд. Ҳарчанд, ки саг ба вай

беэътибор буд, ҹавон аз саги бузургчусса ҳаросид ва дастони духтарро раҳо кард.

— Канй, тезтар! — Сабо ба вай амр кард. — Бо кадом раҳ омада бошй, ҳамон раҳ катй... думата хода кун!

Сабо баъди рафтани Зафар хеле вақт хомӯшу пакар ва бедимоғ нишаст. Қалбаш ноором ва авзояш хиратабъ буд, чй кор карданашро намедонист.

Вақте ки рӯз гашт карду вай чизу чораашро ғундошта, асбобҳои Ромишро ҹамъ мекард, лаҳзае наққошиҳои ў диққаташро кашид. Ногаҳон... Ин чй? Дар байнини наққошиҳо акси худи вай... Хандида менигарад... Як гесүяш ба пеш афтодагй... Дар ҹашмони Сабо ашк таровид. “Дўст медорад”, гуфт вай зери лаб бо ҹашмони ашколуд табассум карда.



Солҳои 1973-78.

РАМИДА

Ҳамаи бачаҳои гирду атрофаш дада доштанд, фақат вай надошт. Аниқтараш, дадааш буд, аммо дар кучое аз ҳоли Муроду модараш бехабар зиндагӣ доштаст. Ин кори вай ҳар замон ба Мурод алам мекард. Бачаҳои ҳамроҳи дадаашон ба бозору мағоза, ба сайри талу теппа ва боғи ҳайвоноту истироҳат мерафтанд, рӯзҳои таътилӣ ба ҷониби кӯҳсor сафар мекарданд. Ҷӯрааш Насим ҳамроҳи дадааш мошинсавор ба моҳидорӣ меравад. Як бор дадаи Насим ўро ҳам бо худашон бурд. Аҷойботи он рӯзро Мурод ҳаргиз фаромӯш намекунад. Он рӯз хушбахттарин рӯзи ҳаётти вай буд.

Бибиаш мегӯянд, ки чанд сол пеш аз ин, вақте ки вай хурд будаст, ҳар гоҳ Насим ба истиқболи дадааш “дадаҷон!” гӯён тозад, вай ҳам баробараш “дадаҷон” гӯён медавидасту амаки Каримро оғӯш мекардаст. Он солҳо вай ҷунон беақл будаст, ки “ман шуморо дада гӯjam, майлаш?” гӯён бибии пирашро гаранг мекардаст. Ҳоло вай хурд нест, ба мактаб меравад, ҳама гапу кори дунёро медонад. Ҳар кас якто дада дорад, якто — оча. Очаю дадаро ҳарида ҳам намешавад, фурӯхта ҳам, ба қарз ҳам гирифта наметавонӣ. Муаллима ҳамин тавр гуфт, бибӣ ҳам.

Бибиаш хеле пир шудаанд. Суханони пеш аз ин гуфтагиашонро фаромӯш мекунанд. Очаю дадаи ўгай чӣ хел одам аст, ҷандин бор гуфта буданд, аммо ҳозир мегӯянд, ки очаат катӣ ба хонаи дадаи нав меравӣ. Дадаи нав — дадаи ўгай не мегӯянд. Мурод нағз медонад: вай мард бегона аст, бегона, ки аст, ўгай аст. Аз чӣ бошад, ки ҳамаашон ўро гӯлу нодон меҳисобанд. Очаю дадаи ўгайро Мурод нағз медонад. Чӣ қадар афсона хонд, эҳ-хе! Муаллима гуфт, ки афсона ба арчай оростагӣ монанд аст, аслан дарахти ҳақиқӣ.

Ман филми дадаи ӯгайро дида будам. Сонӣ бачаҳо чунон саргузаштҳо гуфтанд, ки агар онро дар хоб бинед, метар-сед. Дадаи ӯгай душмани бачаҳо аст. Хайрият, ки холааш аз ин хусус ба вай рӯйирост гуфтанд: “Агар дадаи ӯгай ту-ро ранҷ дихад, бархезу ба хонаи бибиат биё!” Ана, ин гапи дуруст. Рости гапро гуфтанд. Дигар ҳамаашон дурӯғ ме-гӯянд, аммо ҳеч сурҳ намешаванд. Боз муаллима мегӯяд, ки агар ҳар кас дурӯғ гӯяд, аздусар сурҳ мешавад. Гапи беко-ра. Агар бачаҳо дурӯғ гӯянд, ман аз чашмашон мефаҳмам...

Он рӯзҳо Мурод аз забони бисёр занон калимаи – “ӯгай”-ро мешунид. Ҳешовандон, ҳамсоязанон аз сари дил-сӯзӣ сари ӯро навозиш мекарданд, дилдорӣ медоданд, суха-нони тасаллибахш ва таскиновар мегуфтанд. Яке аз ҳамсо-язанҳо ба бибӣ ҳикоя кард, ки дадаи ӯгай писаракеро ба са-ғирхона супоридаст. Дигараш дуҳтаракеро се рӯз дар оғил-хона бе обу нон гузоштааст. Сонӣ бибӣ ба Мурод таъинот дод: “Ба сухани очаат гӯш бидех, аз амри вай берун пой на-гузор, модар дӯсти беғарази одам аст, вай ҳамеша ғами ту-ро меҳӯрад, бачаам. Дадаи ӯгай ба ту ҳаргиз дӯст намеша-вад. “Шикамба гӯшт намешавад, бегона дӯст” гуфтаанд.

Ҳамаи ин гуфтаҳо ба гӯши Мурод сурб барин нишас-та, ӯро ботинан беқарор мекард. Вай ба хонаи падари нав ҳаргиз рафтан намехост, vale бибӣ ҳамвора талқин мекард, ки ин гапро нагӯяд, очааш меранҷад. Сонӣ Мурод ба дил аҳд кард, ки ба ҳавлии дадаи ӯгай рафта, ӯро таъзир дихад. Дар ин бобат вай хеле андешид, қасоси ҳамаи бачаҳоро аз вай гирифтани шуд. Мурод як шаб дадаи ӯгайро дар хоб дида, тарсида бедор шуд. Дадаи ӯгай дев барин ӯро бар-дошта, ба бом баровард. Аз афти кор, аз бом ба поён ан-дохтан меҳост. Мурод таппончай бозичаашро ба вай рост карда, ӯро тарсонд.

Сонӣ дар хонаашон тӯй шуд. Мурод ба ҳамаи бачаҳо

қандалоту самбӯса бароварда дод. Очааш ба тан куртай сафед пӯшида, ба сараш рӯймоли сафед андохта арӯс шуд. Мурод ҳамроҳи очааш ба мошин нишастан хост, аммо холааш аз дасти вай кашиду манъ кард. Сонӣ ҳамроҳи холааш вай ба мошини дигар савор шуд.

Мошинҳо аввал аз кӯчаҳои чароғони шаҳр гузаштанду сонӣ кӯчаҳои торик сар шуданд ва ниҳоят онҳо дар назди дарвозае қарор карданд, ки чароғаш равшан буд ва марду зани бисёре даробаро доштанд.

Мурод аз мошин фуромаду ӯро як марди лоғарандоми малларанг, мисли он ки ягон хеши наздик бошад, оғӯш гирифт. Вай зӯр мезаду ба ёд овардан меҳост, ки ӯро дар кучо дида бошад, vale ҳеч ба хотир оварда наметавонист. Марди малла дasti ӯро гирифту ба хонаи алоҳидае бурд, дастархон густурда, самбӯсаву кабоб овард, ба наздаш себу ангуру нок ниҳод ва пайваста бихӯр гӯён меҳрубонӣ мекарду аз ҳоли вай, аз таҳсилаш пурсон буд.

— Ана, акнун, Муродҷон, ҳамаамон дар ин ҳавлӣ зиндагӣ мекунем. Ман туро ба мактаби маҳалла мебарам. Чунон мактаби зӯр. Дур не, ба ҳавлиамон наздик, — мегуфт вай.

Ачибаш ин буд, ки ин марди ношинос номи ӯро, дар кадом синф хонданашро, ҳамаи аҳли хонадони онҳоро медонист. Ҳар замон зане ё марде ба хона даромада, ӯро дар паҳлӯи ин мард дид, зеҳн монда менигаристанд, ба меҳрубонӣ табассум мекарданд, суханони нағз мегуфтанд, сонӣ аз марди малла доир ба ягон кор маслиҳат пурсида мерафтанд. Аз берун хурӯши доира ва таронаи занҳо ба гӯш мерасид. Бо вуҷуди ин, тӯйи очааш монанди тӯйи духтари ҳамсояшон — Дилбар базми артистдор нашуд, ҳофизу раққоса надошт.

— Ман барои ту дучарҳаи “Орлёнок” харида мондам, фардо савор мешавӣ, — гуфт марди малларанг.

Мурод аз ҳайронӣ чӣ гуфтанашро намедонист. Ин мард кӣ бошад, чаро вай барои ӯ велосипед харидаст, боз “Орлёнок”! Балки ӯро ба ягон бачаи хешаш монанд кардагист? Ё дадаи ӯгай ҳамин бошад?.. Не, ба дадаи ӯгай монанд не, дадаи ӯгай ин хел намешавад.

Ба хона марди миёнсоли дар танаш чомаи зираべқасаб, дар сар тоқии чустӣ даромад. Вай мӯзаи хироми ялаққосиашро нишон додан меҳост магар, дар кафшкаш рост истода, буруташро мемолиду ба рӯйи ӯ менигарист.

— И-и!.. Ин бача писараки келин? — баъди лаҳзае ба рӯйи Мурод нигаристан вай аз марди малла савол кард. Ва-ле ҷашмаш ҳанӯз ҳам саропойи ӯро гӯё мепалмосид. Сонӣ ба вай хитобан гуфт: — Дадата саҳт бидор! Кирои дада аст.

Сонӣ ба марди малларанг рӯ оварду пурсид: — Ошпазҳо рафтанианд. Ба ҳар яке чомаю миёнбанд, бисту панҷсӯмӣ пул дихем, кифоя будагист?

— Коре кунед, ки розӣ бошанд, — гуфт қӯтоҳакак марди малла.

Акнун Мурод аниқ донист, ки вай дадаи ӯгай будаст. “Ӯ, балое, кӣ буданашро нафаҳмонда, моро фиреб карданӣ! — вай зери ҷашм ба андоми дадаи ӯгай дурусттар зехн монда нигарист. — Афташ бебуриш, ҷашмонаш чуқуру бенур, даҳонаш даҳони қурбоққа барин то бехи гӯшаш. Мебинам, чӣ хел ту моро фиреб медиҳӣ?! Ман аз он бачаҳои гӯлу гаранг не”.

Тадриҷан меҳмонҳо рафтанду ҳавли андаке сокит шуд. Сонӣ хешовандони дар хидмат буда ҳам якояк хайрухуш карданд. Дадаи ӯгай аз дasti Мурод гирифта, ӯро ба сӯйи иморати калон бурд. Вай лаҳза ба лаҳза сари ӯро ба навозиш молида мепурсид:

— Муродҷон, хобат омад? Хоб кардан меҳоҳӣ? Онҳо ба хонаи боҳашамати тамом оростаю пероста ворид шуданд. Фурсате нагузашта холааш ва як зани дигар аз зери

оринчи очааш гирифта, ба хона даромаданд. Дар сари очааш рӯймоли сафед, сархам дар пешгоҳи хона рост истод, он ду зан ҳам паҳлӯӣ вай истоданд. Очааш ба ҳар як зани аз дар даромада, бо таъзим салом мекард. Занҳо баробар суҳан мекарданд, дастархон меоростанд, давуҷеч доштанд.

Мурод чашмонашро ба зӯр кушода ба онҳо менигарист. Падари ӯгай ин ҳолро пай бурду оҳиста ба гӯши вай гуфт:

— Муродчон, хоб кун, хобат омад. — Сонӣ аз ҷояш барҳост. — Биё, ба утоқи хобат барамат.

Мурод ба ҷашми очааш нигарист, вай бо забони нигоҳ гуфт: “Майлаш, бирав, хоб кун”. Сипас ӯ аз ҷояш барҳост.

* * *

Рӯзи дигар баъди ношто дадаи ӯгай ба Мурод куртаю костюм ва туфлии нав пӯшонд, ба сараш тоқии нав дод. Мурод тӯҳфаи ӯро пӯшидан наҳост, аммо очааш ишора кард, ки бипӯшад. Сонӣ дадаи ӯгай ба ҳавлӣ баромад ва коғазпемӣ равғани дучарҳаи навро канда, онро пок карду ба дasti Мурод дод. Мурод ин бор ҳам рад кардан хост, аммо дилаш ба велосипед қашол буд, бинобар он, зиёда нозу нуз накард.

— Лекин шарт ҳамин, Муродчон: бо велосипед ба роҳи мошин намебарой. То шонздаҳсолагӣ мумкин не, милиса медорад, — гуфт дадаи ӯгай.

Вай ҳамон рӯз бо бачаҳои ҳамсоя ошно гашту дар таҳи дарвоза бо онҳо навбат бо навбат велосипедронӣ кард. Сонӣ бо даъвати онҳо ба кӯл рафт. Оббозӣ, велосипедронӣ онҷунон ӯро машғул дошт, ки фақат тарафи бегоҳ гурӯсна монду ба ёдаш расид, ки бояд ба хона равад.

Дар хона очааш ӯро маломат кард. Дадаи ӯгай аз ҷониби ӯ ба модараш узр оварда, ором табассум мекард. Ба

назари Мурод чунин менамуд, ки очааш аслан бо талаби ин мард ўро сарзаниш мекунад. “Айёра бинед, худаша мусичаи бегуноҳ гирифта табассум мекунад. Ман ҳамаашро медонам, кӯдак нестам”, — мегуфт вай ба дил. Аз сухани очааш маълум шуд, ки дадаи ўгай ўро пойида ба кӯл ҳам рафта омадаст.

Рӯзи дитар дадаи ўгай ўро ба мактаб бурд. Раҳорах оид ба интизоми мактаб ва маҳалла, аҳамияти дарсхонӣ, тарзи дар кӯча гаштан ва адаб нигоҳ доштан таъинот дод, гуфт, ки баъди анҷоми дарсаш ўро дар таҳи дарвозаи мактаб нигарон ҳоҳад буд. “Се-чор рӯз, то хуб омӯхтани роҳ бурда меовардаст! Ўмаро кӣ гумон мекунад, намедонам, — худ ба худ заҳрханд мекард Мурод. — Ҳозир агар ҳоҳам, хонаи бибиамро ёфта меравам. Агар бачаҳои ин мактаб нафоранд, ба мактаби ҳудам меравам...”

Дар ҳавлии дадаи ўгай ба Мурод аз ҳама беш очаи пиру ҳоҳари бадафту зақуми ў маъқул нашуд. Мурод агар ба асбобу олоти ҳавлий даст занад, пиразан дарҳол овоз мебаровард: “Ҳой, писарам, мон, дастатро мебурӣ, поятро мезаний, мешиканий...” Ба назар чунин менамуд, ки вай ғут-ғут накарда, нишаста наметавонад. Гӯё ман ягон чизро дуздида мебурда бошам, доим ҳавотир, аз ман ҷашмашро намеканад, дарун дароям ҳам, берун бароям ҳам, маро назорат мекунад. Албатта, дадаи ўгай ба очааш супориш кардагӣ. Агар як даҳан ба вай мегуфт, ки ба Мурод кордор нашавад, кампир ин қадар ғут-ғут намекард. Ўгайи айёре! Боз худро ба гӯлий зада, дилбардорӣ мекунад: “Муродҷон, аз гапҳои бибикалон наранҷӣ, ин кас қалони ҳавлий, ҳамаамон гапашона гӯш мекунем...” Ана, вай ҳоҳараш — Саломат, исту бисташ заҳр будаст. Ҳамин ки маро дид, “Канор ист, дар таҳи пой начӯл, бирав, ба гӯсфандон алаф дех, об дех, ба мурғон дон дех, дарвозаро кушода намон...” Гапаш ҳамин. Ҳатто як рӯз очаам дар кор буд, ҷангам кард. “Ту ин хел

бачаҳои кӯчаро ғун карда ба ҳавлӣ набиёр, ҷашмро хато дода, як ҷиз-ним ҷизро гирифта мебаранд” гӯён ҷашмашро ҷунон ало кард, ки ҳаёл кардам як тарсакӣ мезанад. Агар очаам дар ҳавлӣ бошанд, дӯғ намезанад, аммо агар он кас набошанд, беҳтараш ман ба ҷашмаш нанамоям. Очаам ме-гӯяд, ки ўро ба шавҳар медиҳанд, сонӣ аз ин ҳавлӣ меравад. Кошкӣ, зудтар мерафт. Очаам гуфт, ки ўро амма гӯям. Забонам намегардад. Вақте ки дар ҳавлии бибиам будем, аммаи ҳудам ҳар замон омада, маро дида, мерафт, шоколад меовард. Не, ман Саломати ҷинниро амма намегӯям. Дадаи ўгайро ҳам дада намегӯям. Ҳаргиз намегӯям. Ҳеч, ҳеч...

* * *

Дадаи ўгай – Абдурашид бефарзанд буд. Бо ҳамсари нахустинаш нӯҳ сол зиндагӣ карда, фарзанд наёфта буд. Зану шавҳар яқдигарро сидқан дӯстдор буданд, дар тӯли ин нӯҳсола ҳамзистӣ ҳаргиз аз ваҷҳи бефарзандӣ ба яқдигар сухани таънаомез нагуфтанд, вале ҳар замон норозиёна ғут-ғут кардани модаршӯ сабаб шуд магар ва ё ягон андешаи дигаре: ҳамсарашиб ба вай ҳарфе назада рӯзе ба хонаи модараш рафту баргашта наомад. Абдурашид аз ҷунин рафтори ў саҳт ранцид, алам қашид, вале ночор ба тақдир тан дод. Як сол, балки бештар аз миён гузашту вай ба модари Мурод – Барфӣ хонадор шуд.

Шиносоиаш бо Барфӣ хеле ачиб ва тасодуфи маҳз буд. Абдурашид пас аз кор ба бозори “Баракат” даромада ду ҳарбуза харид. Баъд ба қабати дуюм – ба магазини хӯрекворӣ баромад. Қатори навбатдоронро диду фаҳмид, ки ҳамин замон гӯшт медодаанд. Навбат гирифт. Аз миён ним соат гузашта-нагузашта гӯшти яхзадаи суфпечро ба фурӯхтан шурӯъ карданд. Аз рӯйи одати маъмула бенавбатгиран-

дагон ҳам пайдо шуданд, телаву такон, ҳамхамаю ҳайоху барпо шуд.

Абдурашид харбузаҳои ба тӯрхалта андохтаашро таҳи девор монда, ба ин ҳама валвала лоқайд менигарист. Чор-панҷ кас пештар аз ӯ чавонзане пиразанеро ҳоҳиш мекард:

— То навбатам расидан ман зуд рафта тухм гирам, шумо маро фаромӯш накунед. Ҳӯ, ана, ба он сумкаҳои ман ҳам нигаред, илтимос.

Сонитар адади бенавбатҳо зиёд шуд магар, навбатдорон шӯр бардоштанду тела-тела шадидтар гашт. Абдурашид як кило гӯшташро гирифта қафо гашту ба он чавонзани тухмгирӣ рафтагӣ рӯ ба рӯ шуд, ки навбаташ гузашта ва ҳоло навбатдорони қафо ба вай мункир буданд. Абдурашид ба миён даромаду бо изтироб ба одамон фаҳмондан хост, ки ӯ ёд дорад ин чавонзан тухмгирӣ рафта буд, аммо ҳеч кас шаҳодати ӯро инобат намекард. Чавонзан сурху сафед гашта, худро ба сӯйи пештахта мезад, мардум ӯро фишурда дур мекарданд. Абдурашид дар ғазаб ба он мардум ду-се сухани сахту чонкоҳ гуфту аз остини чавонзан кашид.

— Бед, ба ман гӯшт даркор не, ҳамин гӯшти маро гиред. Бо инҳо баробар нашавед.

Чавонзан сараввал аз гӯшт даст кашид, баъди исрори чиддии Абдурашид гирифту пулашро дод. Абдурашид сумка ва тӯрхалтаи пурбори ӯро дид, лаҳзас дудила биистод — қӯмак кунад ё не? Агар шавҳараш бошад, мабодо боиси ғавғо шавад. Сонӣ ба дил гуфт, ки агар шавҳараш мебуд, хариди бозорро ба чавонзан бор намекард.

— Боратонро дихед, то истгоҳ барам, — Абдурашид ба чавонзан наздик рафту аз дasti вай борхалтаи вазнинро гирифтан хост.

Чавонзан “неву нестон” кард, vale Абдурашид бепарво аз дасташ борашро гирифт.

— Агар шавҳарaton фаҳмад, дилашро бад накунад...
Лекин хариди бозор, асосан кори мардон аст.

— Хайр, ба зани бешавҳар айб набудагист, — сурх
шуд Барфӣ ва ба сар то пойи Абдурашид ҷашм давонд.

Онҳо то истгоҳ ҳамгап рафтанду аз ҳусуси яқдигар
ҳар чӣ зарур буд, фаҳмиданд.

Сонитар Абдурашид зимнан ба воситаи шиносҳояш
аз ҳамсояву ҳамкорони ҷавонзан гап гирифта, ўро ба худ
сазовор дониста буд.

Ҳоло вай бо ҳамсара什 ҳушбаҳт буд. Кулли ташвиши
Муродро ў ба зимма гирифт. Дарсу супоришоти ҳонагии
ўро месанҷид, падару писар шиму курта дарзмол мекар-
данд, ҳар шаб пойпӯшашонро чӯтка зада, ранг мемоли-
данд. Рӯзҳои шанбе аксар ҳангом ҳар ду, баъзан се тан ба-
рои харидкунӣ ба бозору мағозаҳо мерафтанд. Ҷун гузара-
шон ба мағозаи бозори “Баракат” меафтод, Абдурашид ба
сӯйи Барфӣ асроромез менигаристу мегуфт: “Ба ин дӯкон
ҳурматам зиёд аст”.

Абдурашид дар як гӯшаи ҳавлӣ соботе сохта буд ва
дар он ҷо ду-се сар барраро парвариш мекард. Вай баъди
кор аксар ҳангом ба парвариши гӯсфандон машғул буд ва
ба ин кор Муродро ҳам ҷалб мекард. Боре Мурод гуфт, ки
ба ҷойи ин гӯсфандони гаранг агар ҳаргӯш мепарвариданд,
вай дилтанг намешуд. Абдурашид як кунҷи соботро симтӯр
кашиду баъди се-ҷор рӯз ду сар ҳаргӯши ҳокистарранг
овард. Шодмонии Муродро ҳадду канор набуд. Ҳушнудии
ўро дида, Абдурашид завқ мекард.

Барфӣ ҳамдастию ҳамоҳангӣ ва ҷунбуҷӯли онҳоро ди-
да, дар дил аз толеаш садҳо бор шукргузорӣ дошт, мамнун
ва масъуд меболид. Ў ҳамвора аз Мурод талаб дошт, ки
Абдурашидро “дада” гӯяд, вале писар ба ин амри ў сар
намефуровард.

Мурод тадричан ба Абдурашид унс мегирифт, гоҳо падари ўгай будани ўро сирф фаромӯш мекард, агар вай дусе рӯз ба ягон тараф равад, дилтанг буд. Вале ахён-ахён дар банди андеша ғӯтавар мегашту дар тасаввур овардан меҳост, ки инчунин марди меҳрубону ҳалим чӣ гуна ўро уқубат метода бошад, чӣ тавр ба сағирхона хоҳад ронд. Дар инчунин ҳангом ў маҳзун мегашт, ба атрофиён ошкоро бегонаҳӯй менамуд, инцизию дуруштӣ мекарду ба кӯча, ба назди чӯраҳояш мерафт.

Боре, дар сари инчунин вазъи нохуши вай, ки бо бибикалон гапгурезонӣ карда оташин буд, Абдурашид баро-яш кафше харида оварду Мурод дилгириона ба он нигариста “даркор не” гуфт. Абдурашид гӯё тағири авзои ўро пай набурда бошад, табассум карду гуфт: “Муродҷон, ин ботинка ҳозир мӯд аст, хориҷӣ, як бор пӯшида бин, агар хуш наояд, сонӣ ба ҷиянам Сосон мебарам”. Модар аз гарданшакии Мурод ҳашм гирифту ўро як тарсакӣ зад. Мурод қаҳр карду роҳи хонаи бибиашро пеш гирифт, Абдурашид то ними раҳ аз пасаш рафта, ўро баргашта овард.

Аммо бори дигар, вақте ки ў бо дучархааш ба роҳи мошингард баромаду сабабгори ба ҳам барҳӯрдани ду мошин гашт, дар воқеъ, худашро пинҳон карданӣ ҷой наёфт. Пиразан ва Саломат чунон шӯр бардошта, дашному нафрин карданд, ки Мурод дигар дар ҳавлӣ мондан натавонист.

Ҳамон бегоҳӣ дадаи ўгай ва очааш аз кор омада, ҳодисаро шунидаанду дар як сумка наботу мавиз гирифта ба хонаи бибӣ омаданд. Очааш чунон коҳиш кард, янгам валвала бардошт, ки агар дадаи ўгай намедошт, вай аз ин ҷо ҳам мегурехт. Хайрият, ки додои ўгай ғазаби очаашро паст кард. “Ҳеч гап не, минбаъд ҳушӯр мешавад, ҷанг накун. Ду гӯсфандро фурӯхта, товони мошинҳоро медиҳем. Гӯсфандро

донро худаш парварда калону фарбех кард. Барқасд накардаст-ку!” — гуфт. Баъд ба ҳавлӣ омада, ба ҳамаи ҳавлигиён таъкид карда гуфт, ки касе аз ин хусус даҳон накушояд.

Умуман, бо дучарха кори Мурод ҳеч барор накард. Баъди се моҳи ин ҳодиса боре вай велосипедсавор аз пайи нон овардан ба мағоза рафту то вай нон гирифта берун баромадан дучархаро дузд бурд. Занҳо оҳу воҳ карданд, аммо дадаи ӯгай ин бор “садқаи сар, ғам наҳӯр” гуфт.

Баъд вай барои ӯ шасти моҳигирӣ харида оварду рӯзи истироҳат ҳар ду ба дарёча рафтанд. Маълум шуд, ки дадаи ӯгай ҳаргиз дар умраш моҳигирӣ накарда будаст. Мурод ба вай чӣ гуна кирмро ба ҷангак гузаронда, ба об андохтани шастро нишон дод. Мурод як рӯзи дароз давутоз карду ҳамагӣ ҷор дона ширмоҳӣ гирифт. Дадаи ӯгай бо завқ моҳигирии ӯро тамошо кард, сонӣ аз соҳилҳои дарё барои гӯсфандон як халта алаф гирифт.

* * *

Охирҳои моҳи май Мурод се ҳафта паёпай интизори рӯзи истироҳат буд. Абдурашид ба вай ваъда кард, ки ба кӯҳсор, чукричинӣ мебарад. Ду бор рӯзи таътилий омад, valee рафта натавонистанд — меҳмон омад, ким-ҷӣ хел кори зарур баромад. Ҷӯраҳояш ба вай мегуфтанд, ки онҳо агар ҳамин ҳафта ҳам нараванд, дер мешавад, сонӣ чуқрӣ фақат дар кӯҳсори баланду дур мемонад. Мурод бетоқатона интизорӣ мекашид, рӯзу шабҳоро мешумурду нигарони рӯзи истироҳат буд. Дар сари дастарҳони шом ҳамеша мавзӯи гуфтугӯйи Муроду Абдурашид аз сафари кӯҳсор дур намерафт. Онҳо ба кучо рафтан, субҳидам, соати ҷанд ба роҳ баромадан, ҷӣ тӯша гирифтан — ҳамаашро кайҳо гуфташунида буданд, ҳатто Мурод борхалтаи сафариро кайҳо ба мекидаҳлез овехта монда буд. Гуфтугузори онҳо аз ин боб Бар-

фиро ба ҳадде дилгир карда буд, ки аз хусуси сафар даҳон күшоянӣ, илтиҷоомез мегуфт: “Аз барои савоб, ягон сухани дигар гӯед”.

Аммо ба Мурод ин баҳор чукричинӣ насиб нагашт. Рӯзи шанбе Абдурашидро аз корхонааш ба алафдаравӣ фиристоданду вай якуним моҳи расо аз хонадон дур гашт.

Бе Абдурашид Мурод дилтанг буд, сарҳисоби кору борашро намеёфт. Ҳатто як раҳ очаашро азият карду ду тарсакӣ ҳӯрд, сонӣ қаҳр карда ба хонаи бибиаш рафт. Вонҷа ин тавр рӯй дод: Абдурашид барои Мурод шими ҷинс ҳарида буд. Почай шалвор ба вай дароз омад, Абдурашид онро бурида, барои Мурод мувоғиқ карду гуфт, ки аз изофааш барояш кулоҳ медӯзад. Аммо зуд фурсат наёфт, баъд ба алафдаравӣ рафт. Мурод аз очааш талаб кард, ки аз он матоъ ба ў кулоҳ дӯзад. Модар гуфт, ки ин корро кардан наметавонад. Аммо Мурод сабр кардан наметавонист, чӣ кор кунад, ҳамсинфонаш кулоҳи ҷинсӣ пӯшидаанд. Ана, барои ҳамин очааш дилтанг шуд.

Бибӣ сабаби қаҳр карда омадани ўро шуниду боз ба насиҳатгӯй сар кард. Ин қадар ин одамон насиҳатгӯиро нағз мебинанд! Гапу гапу гап, ҳеч дилгир намешаванд. Бачаҳои боғчарав медонистагӣ гапҳоро сад бор гаштаю баргашта мегӯянду мегӯянд, дили кас ба кафидан наздик мерасад.

— Айб аст, Муродҷон, агар бо очаат номуросой карданатро дадаи ўгай фаҳмад ё ана, ун хоҳарашу модараш шунаванд, очаатро таънасор мекунанд, писарат ганда, ана ҳатто худат катӣ муросо накард мегӯянд. Очаат шӯрпешонӣ забонкӯтоҳ мешавад...

Бибӣ бо ҳамин суханон рӯзи дигар Муродро ба назди модараш гусел кард. Ин бор “дадаи ўгай – дадаи ўгай” гуфтани бибӣ, аз чӣ бошад, ки ба вай нохуш асар дошт, дар ҷавоби бибӣ ягон сухан гуфтан хост, вале намедонист, ки

чӣ гӯяд, то ки ҳам бибӣ наранҷаду ҳам ин суханашро дигар нагӯяд.

Мурод ба ҳавлӣ баргашт, вале ҳавлӣ бе Абдурашид ғамангез ва дилгир асар дошт. Дарун даромад, берун баромад, аммо дилтангиаш бартараф нашуд. Сонӣ нишаста фикр кард — фикр карду аз ҳавлӣ берун шуд.

Мурод ба касе ҳарфе назада ба истгоҳ баромад ва ба автобус савор гашту ба автовокзали шаҳр рафт. Ба автовокзал қабл аз ин корафтода набошад ҳам, медонист, ки он дар қарибии қӯл аст, фақат як ё ду истгоҳ сонитар.

Мурод ба умед ба ҳамаи дарчаҳои билетфурӯшӣ якојк сар ҳалонд, аммо ба вай билет надоданд, то ба автобуси Ёвон савор шавад. Ҳатто як зани бадҷаҳл ӯро ба милиса супурдан хост, аммо Мурод аз толор берун рафту миёни мусофирони бисёр панаҳ шуд. Ин лаҳза радиои автовокзал эълон дод, ки автобуси Ёвон омад. Мурод ба сӯйи он автобус давид. Ба автобус наздиқ расиду ногоҳ чашмаш ба Абдурашид афтод, ки борхалтаи сафарӣ дар пушт аз автобус фуромада, ба сӯйи истгоҳ мерафт.

— Дада... Дадаҷон!.. Дадаҷонам! — Мурод ғайрииҳтиёر фарёд заду аз паси вай тоҳт.

Фурсати як бор мича задан нагузашта, Мурод аз қафо ба вай расиду миёни ӯро саҳт дошта, чашму рӯйи ашкбори худро ба пичаки вай молидан гирифт.

— И-и!.. Ҳой, ту кӣ?.. Э, дадата гум кардӣ, бача?

Марди монанди Абдурашид навҷаи малларанг лаҳзае аз ин ҳол ҳангаш аз сар париду ҳам шуд, то рӯйи Муродро равшантар бубинад, сонӣ бо як даст сару китфи ӯро молида, навозиш кардан хост, аммо Мурод саҳви худро фахмиду якбора аз ӯ ҷудо шуд ва ба қафояш нанигариста гуреҳт. Ӯ дар фурсати як мича задан дар миёни мусофирон ғоиб гашт.

Соли 1983.

ҲАҚИҚАТИ ТАЛХ

Аз саргузашти рўзҳои бачагиам бисёр воқеаҳоро ҳикоя кардаам, аммо ин ҳодисаро ҳаргиз ба ёд овардан намехоҳам. Вале чй кор кунам, ки он мудом дар нўғи забонам, шабу рўз дар сарам ҷўлидагеш, ҷўлидагӣ. Шояд, то онро нагўям, маро аз ин шиканча халосӣ нест. Агар гуфтанаш осон мебуд, кайҳо онро мегуфтам, лекин... Ҳар як кори чигил ана ҳамин хел “лекин” дорад. “Лекин”-и ин воқеа як сири намегуфтагӣ. Ҳар сире, ки онро ба кас гуфтед, сир нест. Хуллас, имрӯз ман ин сирро гуфта, аз бори гароне, ки қариб чоряқ аср ба дўши дили бечораам бардошта гаштам, халос мешавам. Хато ва гуноҳ ҳаргиз вичдони одамиро осуда намегузорад: гўй, барои чй пинҳон мекунӣ гуфта, дилро харошидагеш, харошидагӣ. Ман аз гуфтани ҳақиқат, ҳарчанд ки бисёр талх аст, наметарсам ва шарм ҳам намекунам. Одати ман ҳамин аст: ҳама гапро бояд гўям. Агар баъзе чизҳоро нагўям, он ҳам бесабаб не: ё ҳамон воқеа ба гуфтан намеарзад, яъне, ҳақиқати ба мардум нодаркор аст ва ё чунон ки Шайх Саъдӣ овардааст, рости фитнаангез ва заарнокест, ки аз гуфтан ногуфтани он авло. Қисса кўтоҳ, он саргузашти ноҳушамро мегўям. Ба ҳар ҳол, он ба ман сабақи зиндагӣ гашта буд.

Аввал бояд гўям, ки дадаам он солҳо ҳозира барин пири хушҳолу чақчақӣ набуданд. Ман агар дадаам гўям, шумо як марди хода барин дарозу лоғар, чашмонаш дар косахона шиштагӣ, коркун, камгап ва хеле ҷиддию вазнин, ҳатто аз ҳад зиёд ҷиддиро пеши назар оред. Инро ба ман бачаҳо ҳам мегуфтанд. Онҳо ҳаминро ҳам таъна мекарданд: “Дадаат одами бадҷаҳл барин” мегуфтанд. Аммо ман хуб медонам, ки дадаам ҳеч гоҳ бадҷаҳл

набуданд, фақат кам меҳандиданд, ҳатто ки қариб намеҳандиданд. Сабаби кам ҳандиданашонро ҳудам ҳам намедонам. Балки солҳои баъди ҷанг талабот аз мардумон ҳамин хел буд, кӣ медонад? Барои намозу рӯза, барои ҳатна кардани бачаашон баъзеҳоро ҷазо медодаанд-ку! Тағии очаамро барои он ҳабс карда будаанд, ки дар хонаашон китоби кӯҳнаро нигоҳ медоштаанд.

Он солҳо дадаам бегоҳӣ аз кори саҳро димоғашон гирифтагӣ, ҳастаю шалпар меомаданд. Қавоқашонро накушода болои кундаи ҳезумкафонӣ амонат менишастанду як бор уф кашида мондагиашонро мебароварданд. То дӯғоб оварда додани очаам бо мо саволу ҷавоб карда, як-ду супориш медоданд. Баъди дӯғобро дам кашидан, каландашонро гирифта ба замини рӯйидаричаамон мерафтанд. Дар он ҷо то шом кор мекарданд. Очаам мегуфтанд, ки ҳамин як порча замини рӯйидарича хонаводаи моро ба порост медорад. Албатта, ман он солҳо маъни ин гапро дуруст намефаҳмидам.

Аслан, ҷандон хурд ҳам не, дувоздаҳсола будам. Ҳанӯз дуруст каланд зада натавонам ҳам, дигар корҳоро хуб ўҳда мекардам: киштро об додан, ба молҳо алаф овардан, хошок даравидан, аз кӯҳ ҳезум овардан. Ҳатто ду-се бор додарам катӣ ба осиёб ҷуворӣ бурда, орд карда омадам. Додарам — Салим он солҳо дар синфи сеюм меҳонд. Ман аълоҳон гуфта баъзан аз худ мерафт. Ҳар чизе биёранд, вай нағзашро мегирифт. Качу килеб сурат мекашиду рассом мешавам, мегуфт. Доим дар кисааш ангишт ё бӯр, таҳтасангҳои сарироҳро қажу маж ҳат кашида, пур мекард. Ҳатто сурати Алопарро дар санг оҳан катӣ канд, он сурат дигар намеравад. Баъди Алопарро аз даст доданамон Салим ҳар бор ҳамин суратро нишон дода, ба ҷароҳати дили ман намак ме-пошид.

Худи Салим бачаи бад не, аммо гоҳ-гоҳ зўъмию якравӣ дорад. Азбаски ў харобу лоғару рангпарида аст, очаам баъзан аз ман пинҷонӣ ба вай саршир медиҳад. Гурбаи шум барин чанд бор аз хонаи дарун саршир хӯрда, лабонашро лесида баромаданашро дидам. Бо вучуди ин, думчай мурӯд барин гардани борикаш, каллаи ошқаду барин калонашро базӯр дошта истодааст. Амакам мегӯянд, ки бинишашро кашиӣ, чонаш мебарояд. Қувваташ нест, пух кунед, меғалтад.

Рӯзе ману Салим ба кӯҳ барои ҳезум рафтем. Аз хонаи мо кӯҳ дур не, агар пиёда, бебор равед, якоата роҳ аст. Сагчаамон Алопар ҳам афтону хезон аз қафоямон рафт. Сагча ҳанӯз хурд буд — думоҳа ё семоҳа. Вақти таваллуди онро намедонем, чунки мо онро аз лойхандақи қафои идораи колхоз ёфтем. Чунон ба лой чӯлидагӣ буд, ки чӣ маҳлук будани онро дониста намешуд. Ҳамсояамон Гулсумхона онро “бачаи шағол барин” гуфтанду очаам ҳам ба фикри он кас шарик гаштанд:

— Аз кадом гӯр ёфтӣ, гӯрков? Охир ин шағол...
 — Ман не, Салим ёфт, сонӣ ман даромада гирифтам,
 — аз эҳтиёт ба ин гуноҳ шарик будани додарамро гӯшзад кардам. Кӣ медонад, кор оқибат чӣ ранг мегирад? Баногоҳ ягон гап хезад, гуноҳро тақсим кардан хуб аст. Аълохонӣ ва нимҷонии Салимро дар назар дошта, ҷазоро сабуктар мекунанд ва ё тамоман мебахшанд.

— Агар ин бачаи шағол бошад, шаб очааш кофта мебиёду якта ҳам мурғ намемонад, — тарсонданд очаам. Баъд ба ҷонвари дир-дир ларзида истодагӣ раҳмашон омад магар, гуфтанд: — Ба пеши бобот бар, ку бинанд, чӣ маҳлук аст. Холаи Гулсум бачаи шағол гуфтанд, гӯй.

Ман он ҷонварро бардошта, ба тарафи ҳавлии бобоям давидам. Салим аз қафоям метоҳт. Ҳавлии бобоям дур не, дар он дастӣ сой, пеши замини рӯйидариҷаамон.

Бобоям дар офтобрӯ ҷули ҳарашонро дӯхта менишастанд. Он кас ҷонвари ёфтагиамонро пасу пеш гардонда диданду гуфтанд:

— Кучукбача-ку.

— Ура, кучукбача! — Ман онро гирифта сӯйи ҳавлиамон тоҳтам.

Салим бо фиғону ҳаёҳу аз қафо омад, ки сагча азони вай аст, чунки онро вай ёфт. Мо аз ин ҳусус зуд ба сари муросо омадем: сагча аз ҳардуямон. Медонистем, ки аздусар онро ду ҳис карда намешавад ва ягонтаамон аз он даст намекашем. Ҷое, ки ба ғайр аз муросо дигар чора нест, талош бефоида буданашро мо нағз медонистем.

Сагбачаро дарҳол шуста пок-покиза кардем. Ало будаст, Алопар ном додем. Ҷонвар аз гушнагӣ қариб ба мурдан расидаст. Мо аз лойдон гирифта ҷойи он, ки ҳӯрокаш диҳем, ба муқаррар кардани зоту зурриёти он машғул будем. Бечора чунон ба ширӯ нон дарафтод, ки...

Баъд барои Алопар дар ҳавлий аз санг лой хонача сохта, ба тагаш паҳоли мулоим андоҳтему аз болои паҳол як порча пӯстаккӯҳна партофтем.

Ману Салим ба кучо равем, чӣ кор қунем, Алопар ҳамроҳ буд. Афтону ҳезон мерафт, агар бишинем, мешишт, тозем, метоҳт, баъзан аз ягон чиз ҳурсанд, баъзан аз рӯбарӯшавӣ бо ягон ҳайвон дар тарсу ҳарос. Ҳамроҳи мо Алопар ҳам кам-кам қалон мешуд.

Як моҳ нагузашта вай одамони атрофамонро аз бегонагон фарқ мекард. Агар аз ҳамсояҳо касе ё ҳешу табори наздик ба ҳавлий дароянд, як-ду бор аккос зада, моро ҳабардор мекарду бас. Не, агар ягон одами бегона ё

ба вай ношинос дарояд, то аз хона баромада “хап шав” нагүем, ором намешуд. Алопар ҳатто молҳои моро аз моли бегона фарқ мекард. Ҳар бегоҳӣ чун рама омад, модагов ва чор бузи мо чудо шуда ба ҳавлӣ медаромаду моли сиёҳ ба сари меҳаш, моли реза ба қӯтанча мерафт. Агар ягонта мол қоидаро вайрон карда, ба тарафи дархона ва гӯши ниҳолу гулзор гузаштаний шавад, Алопар валвала сар мекард. Махсусан, агар ба ҳавлӣ моли бегонае дарояд, то онро аз дарвоза берун наронад, Алопар ором намегашт. Аккосзанон, баъзан тарсону ҳаросон аз қафои он мол метоҳт, таҳдид мекард, зорӣ менамуд, то ки зудтар аз ҳавлӣ барояд. Шаби аввали як сар гӯсфанди ҳисорӣ хариданамон саги бечора шаби дароз хоб накард, хавотир буд. Гумонаш, ин моли бегона моро фиреб дода ба ҳавлӣ даромадасту қасде дорад, нимишаб ё вақти саҳар, ҳангоми хоби ғафлати мо ягон нобакорие карданист.

Алопар ба очаам бағоят маъқул афтода буд. Хусусан, баъди як воқеа ғамхории он кас ба сагча афзуд, ҷонвараки дастнигарро назарашон гирифт ва ҳароина ҷонибдорӣ мекарданд. Воқеа ин тавр рух зад: он солҳо дар деҳаи мо на электр буду на яҳдон. Мо ҳатто номи яҳдонро нашунида будем. Не, хато кардам, бибиам ҳикоя карда буданд, ки пеш аз инқилоб ва колхозӣ дар деҳа баъзе давлатмандон ва ҳалвопазон таҳҳонаи чуқури зеризаминий кофта, зимистон дар он барфро ғун мекардаанду аз болояш хок мепошидаанд. Он барф дар тобистон кам-кам об шавад ҳам, тамом намегаштаст. Таҳҳонаи барфдор вазифаи яҳдонро иҷро мекардаст. Ба ғайр аз ин, дар саратон аз барфи он яхобу яҳмос, ҳалвою нишаста месохтаанд... Сари суханам чӣ буд?.. Ҳа, дар деҳаи мо он солҳо на яҳдон буду на электр. Дӯкони гӯштуруӯши ҳам набуд. Одати мардуми мо чунин аст: ҳар хонавода ягон буз ё гӯсфандашро кушта,

гӯшти онро хушк карда мегираду муддатҳо воситаи дегҷӯйӣ месозад. Очаам барои дам наоварда хушк шудани гӯшт онро намак зада, шабҳо шаддавор ба ҷӯб мегузаронданду дар шамолгаҳ меовехтанд... Шабе аз шамоли саҳт як лаҳти калони гӯшт канда гашта ба замин афтодаст. Алопар то саҳар дар сари он пораи гӯшти ба замин афтода посbonӣ карда, гурбаҳоро раҳ надодаст. Саҳар очаам аз хоб ҳезанд, Алопар дар назди гӯшти афтодагӣ фукаш ба рӯйи ду пояш, аз гӯшт ҷашм наканда менишаастаст. Очаамро дида, ба назди он кас тохтаст, баъд ғишингос зада боз ба сари гӯшт рафта воқеаро фаҳмондаст. Аз таҷрибаи солҳои дароз мо медонистем, ки агар Алопар набошад, аз гӯшти ба замин афтодагӣ ному нишон намемонд. Ҳатто баъзе гурбаҳои ганда ҷаҳида гӯштро аз тор гирифта мебурданд.

Алопар саги боақл буд, аммо ман беақлӣ карда онро аз даст додам. Аслан, аз даст доданам беақлӣ не, баръакс, пионер бояд ки айнан ҳамин хел амал кунад, мегӯянд муаллимон. Ҳайр, рости гап, андаке аз ман ҳам гузашт... Барои ин то ҳол вичдонам маро гоҳу бегоҳ дар шиканча гирифта, азоб медиҳад. Ман дигар саг напарвардам. Сагу сағбача гӯянд, Алопар ба ёдам мерасаду дар як дам вуҷудам таб мебарорад.

Ҳамон рӯз ману Салим арғамчину табарча гирифтему ба қӯҳ ҳезумкуйӣ рафтем. Алопар ҳам ҳамроҳ буд. Мо ду пуштора ҳезуми хушкро баста, акнун ба роҳ медаромадем, ки аз пушти ёлаи қӯҳ рамаи колхоз баромаду ду саги хирс барин барзангӣ аккосзанон ба сӯйи мо тохтанд. Аз тарс саросема ҳар ду ҳам ба як дараҳти арча баромадаем. Бечора Алопар дар бехи дараҳт тарсону ларзон, бечуръатона ак-ак карда, он ду балоро пешвоз гирифт. Мо бо доду фарёд ҷӯпонро ба ёрӣ ҷеф задем.

Сагҳои рама бо фукҳои ғафсу ваҳмангези худ Алопарро бўй-бўй карда диданду аз афти кор, боварӣ пайдо карданд, ки ин ҷонварак аз авлоди тург ё шағол не, бо он шўхию бозӣ оғоз намуданд. Аз ҳаракатҳояш маълум буд, ки Алопари шўр чандон рағбати бозӣ надошт ва аз ҳазлу шўхиҳои онҳо метарсид, илоҷе ёфта канортар гурехтан меҳост, аммо он ду хирси барзангӣ ду-се ҳаллос зада, сари роҳи вайро мегирифтанд.

Хайрият, чўпон расида омаду сагҳоро аз сари мо дур андохт. Ману Салим аз дараҳт фуромадем.

— Ягон дуогӯятон аз таҳти дил дуо мекардаст... Ба шарофати дуо... ин арча будаст, — изҳори мамнунӣ кард чўпони яқдаста.

Бинии ин марди навчай сурхрӯй айнан ба мисли минқори уқоб ҳамидагӣ буд.

— Набошад, исқотҳо нагазанд ҳам, сахт метарсонданд.

— Барои чӣ нагазанд, мегазанд, — гуфт Салим, ки ашки ҷашмаш ҳанӯз хушк нашуда буд. Ман акнун пай бурдам, ки ҳангоми ҳамлаи сагон вай фарёд зада гириста будаст.

— Бачара намегазад. Агар худат кордор шавӣ, гапи дигар ё ба мол расӣ... — ҷашми чўпон ба Алопар афтоду онро баҳ-баҳ гуфта доштани шуд, аммо сагбача нияти ўро пай бурду дур гурехт.

— Ҷеғ зан, сагата як бинам, — ҳоҳиш кард вай. Баъд гуфт: — Зотӣ барин.

Ман Алопарро доштам. Вай дандонҳояшро гиз карда, таҳдидкорона ар-ар мекарду чўпонро наздик омадан намемонд. Аммо даҳмарда ба вай эътиное накарда чанг заду аз ёли Алопар бардошт. Сагча ғишингос заду бо ғазаб

ба чӯпон дарафтод ва аз чанги ў раҳой ёфта он сўтар гурехт. Баъд ҳимоятчӯёна ба назди Салим рафту кинахоҳона ба тарафи чӯпон ак-ак задан гирифт.

— Сагбачаро ба мо те, пеши сагои мо калон шавад, — гуфт чӯпон ба ман хитобан бо як оҳанги омирана.

— Худамон ҳам калон мекунем, — гуфтам ман бепарво ва ба содадилии чӯпон дар дилам хандидам.

— Ҳайф мекунй. Саг — саги рама. Миёни мардум вайрон мешавад. Ма, — вай як панҷоҳсӯмии сабзро аз кисабағалаш бароварда ба ман дароз кард.

— Не-е, даркор не, — гуфтам ман хичолат кashiда. Ба ман чунин намуд, ки панҷоҳсӯмиро дида, чашмам сиёҳӣ зад. Ташвишомез ба рӯйи Салим нигаристам. Вай гаранг барин ба даҳони воз ба чӯпон менигарист.

— Гир. Ту боз дигараша меёбӣ. Дар қишлоқ чӣ пур, сагбача пур. Ина ба рамай колхоз те. Ту пионер-ку!.. Шарм намедорӣ?

— Не, ман ба шумо дигараша оварда медиҳам, — бе қатъият сухан гуфтанамро худам ҳам ҳис кардам. Ба панҷоҳсӯма дилам кашол буд, ҳатто метарсидам, ки чӯпон мабодо аз нияташ гашта, онро ба кисааш андозад.

— Ана, ма, гир... Инаш барои додарат, — чӯпон ин дафъа аз ҷайбаш як сисӯмии сурхи шараққосиро бароварда ҳамроҳи он панҷоҳсӯмӣ ба кисай ман андоҳт. Дигар эътиroz баён накардам. — Бихез, ту дор, ман баста мегирам. Пионер бояд ки ғамҳори моли давлат бошад...

Ман Алопарро доштам. Чӯпон чолокона бо чилбур онро басту ба фукаш ҳалқа гузаронд. Сипас, ба тапартапару ғишинг-ғишинги сагбача эътиборе надода бардошта бурд.

Сагча чунон вовайло бардошт, чунон чингос зада аз мадад меҳост, ки ман тоб оварда натавониста, рўямро гардондаму хостам гўшамро ба карй занам, аммо муюссар намегашт. Зории Алопар аз дуродур ҳам ба гўшам мерасид.

Фарёди имдодҳоҳонаи он аз миён солҳо гузашта бошад ҳам, то ҳол дар гўши ман садо медиҳад ва диламро мефишорад.

Ман он рўз аз ин муомила хурсанд будам. Ҳазл не, ҳаштод сўм-а! Албатта, пули он солҳо бекурб буд, аммо дадаам рўзҳои ид ҳам идипулӣ гўён ба мо ин хел пули калон надодаанд.

Ба роҳ афтодему дарҳол бо Салим пулро тақсим кардем. Ба вай — сисўмии сурх, ба ман — панҷоҳсўми сабз, рангаш қурбоққаи нақшин барин. Мо ба ин пулҳо чиҳо хариданамонро ҳам маслиҳат кардем.

— Аттор ояд, ман чангаки моҳидорӣ мехарам. Боз аз шофёрҳо якта гупсари резинӣ мехарам. Сонӣ, дам мекунаму ба оби сой партофта, ба болояш савор то худи ҳавзи Ҷонварсӯз меравам, — гуфтам ман.

— Не, ман ба ин пул қалами ранга мехарам. Сонӣ, чунон суратҳое кашам, ки даҳоната кушода монӣ! — нияташро изҳор кард Салим.

Вай сисўмии сурх дар даст, гоҳ онро аз чашмаш дур, гоҳе наздик оварда менигарист, баъд ба монанди байрақ ба сарааш баланд мебардошт.

— Ман савори гупсари резинӣ ба осиё ҳам меравам, ба ҳезум ҳам.

— Ҳой каллагаранг, чӣ хел аз поён ба боло меравӣ? Оби сой ба поён мебараду сонӣ аз обпар чунон гирифта мезанад, ки хари бобом барин парча-парча мешавӣ!..

Ба пули Алопар чиҳо хариданамонро раҳораҳ расо муҳокима кардем, аммо ин гуфтугузор ҳеч ба диламон намезад.

Ҳамин ки ба ҳавлӣ наздиқ расидем, диламонро як ҳавфи номаълум оҳиста-оҳиста туман барин зер кардан гирифт. Аз ваҷҳи Алопар як тарафи диламон торик буд.

— Алопара ба ҷӯпон доданата агар дадаам фаҳманд, тура мекушанд! — Оқибат Салим худдорӣ карда натавонисту буғзи дилашро кушод.

— Барои чӣ? Мо барои рамаи колхоз додем! Ҷӯпон гуфт-ку агар дар рама калон шавад, саги ҳақиқӣ мешавад... Мумкин Алопари мо ягон вақт рамаро аз ҳамлаи гургон ҳалос қунаду сонӣ... сонӣ ном барорад. “Ин саг аз кучо?” — гуфта пурсанд, номи моро мегӯянд. Сонӣ Раис-бобо мумкин ба мо таърифнома диҳанд. Ба мактаб омада, дар пеши саф... Ин кори ҳазл не. Лекин ҳозир ин сира бояд ба касе нагӯем.

— Ту ба ҷӯпон гуфтӣ, ки сагча аз ҳардуямон?

— Ҳа... Ҳудат дидӣ, ба ҳар дуюмон пул дод-ку!

— Хайр, агар ин хел бошад, барои чӣ пула ба кисай ту андоҳт?

— Ҳамту, андоҳт-дия. Сонӣ, ҳар ду тақсим мекунанд гуфта...

Аз он ки Алопар рамаи колхозро посбонӣ мекунад, Салим ҳам ба ваҷд омад. Вай чунон ба ин гап часпида гирифт, ки тайёр буд ҳозир рафта аз дадаам барои ин корамон шодиёна гирад.

— Лекин ҳушёر шав, мабодо аз даҳонат барояд... Дадаам ин гапҳоро нағз намебинанд. Ҳозир дар ин хусус гап намезанем. Агар пурсанд, мегӯем, ки аз паси мо ба кӯҳ рафт, сонӣ ҷӯпон дошта гирифту ина барои рама диҳед,

гуфт, додем, мегүем. Пул гирифтем нагүй, ҹанг мекунанд. Агар надиҳед, шуморо аз пионерй мебароранд гуфт, мегүем.

Салим розӣ шуд.

Аз ваҷҳи пул табъам ночоғ буд. Пушаймон будам, ки чаро пули чӯпонро гирифтам. Хоҳ-ноҳоҳ, агар рӯзе дадаам фаҳманд, ҹанг мекунанд.

Дар ҳавлӣ аз наомадани Алопар аз ҳама пеш бибии пир хабардор гаштанд. Сонӣ очаам пурсиданд. Мо воқеаро, чунон ки маслиҳат карда будем, гуфтем. Очаам бо қаҳр даст афшонданду рафтанд. Ман ба рӯйи бибиам нигариста, дараҷаи гуноҳамро фаҳмидан хостам, аммо фикри он касро ҳаргиз дониста намешавад: ягон очинги рӯяшон намечунбад.

Ман андаке хотирҷамъ гаштам. Баъзан калонсолонро фаҳмида намешавад: барои арзан барин гуноҳатон замину осмонро ба ҳам мезананду аз гуноҳи калон ҷашм мепӯшанд. Шояд, аҷаб не, дадаам аз ин кори мо хурсанд бошанд?.. Ё мумкин қаҳрашон омадагисту лекин ба хотири Раис-бобо моро ҹанг накардагистанд? Раис-бобо агар фаҳманд, ки барои сагча моро ҹанг кардаанд, мегӯянд-дия: “Барои моли колхоз як кучукчаатро дареғ доштӣ?! Одамон дар ҹанг ҷон доданд, хун реҳтанд...”

Аз байн як моҳ гузашт. Диљи ман тамом таскин ёфт. Аммо ногоҳ Салим корро расво кард.

Ҳамон рӯз ман таъинот гирифтам ба осиёб як ҷувол ҷуворӣ бурда, орд карда биёрам. Ба Салим фармуданд, ки барои молҳо аз лаби сойҳо алаф даравида орад. Дадаам саҳарӣ супориш доданду ба кор рафтанд. Бобояму очаам ҷуволи ҷувориро ба ҳар бор карда доданд. Ман ба болои бор савора ба роҳ афтодам. Салим бошад “ман ҳам ба осиёб меравам” гуфта ҳарҳаша кард. Очаам розӣ

нашуданд. Салим ғишиңгос зада аз паси ҳар равон гашт. Соң аз думи ҳайвон саҳт дошта кашида истоду нагузошт, ки ҳар раҳ гардад. “Сар тे” гўям, сар надод. Дар дастам химчай тар буд, дарозу борик, саҳл ба сарашибон расондам ё не, вай аз алам мушт барин санга аз замин бардошту ба сари ман зад. Хун чашма барин ҷорӣ шуд. Очаам тохта омада маро аз ҳар фуроварданду ба хона бурда хобонданд, ба ҷароҳат зуд намад сўхта зер карданд.

Салим ба ким-кучое гурехта рафту бо ҳамин то ба шом гум шуд.

Дадаам аз кор омаданду воқеаро фаҳмида, пеш аз он ки ба сари полез раванд, ба боми зинхона баромада Салимро ҷеф заданд:

— Салим!.. Ҳой, Салим!.. Салим!..

Дар ин хел мавридҳо овози дадаам монанди раъд гулдууррос мезад ва аз тарафи сой акси садо медод. Фурсате нагузашта Салим пайдо шуд.

— Ҳозир ҷазоята мебинӣ! — гуфтам ҳамчун мазлуми адолатҳоҳ бо андаке овози озурда. Вай аз замин ҷашм набардошта омаду дар рӯ ба рӯйи дадаам гунаҳкорона истод. Дадаам ҳомӯш ба сар то пойи вай нигариста, барои бетамизиаш ҷавоб талаб доштанд. Аммо Салим гардани дарозаша ба дарун кашида ҳомӯш буд. Ҷазои ҳасадхӯр ва нобинам ана ҳамин гүён, дар дил шодӣ кардам.

— Ҳа, гап зан! — дадаам суханашонро аз зиҳи дандон бароварда, бо ғазаб ба тарафи вай як қадам монданд.

Дадаам моро назананд ҳам, чунин ваҷоҳаташон басанда буд, ки дигар он номаъқулиро такрор нақунем.

— Вай... вай Алопара... а-а, ба ҷӯпон фурӯҳт, пулаша гирифта... — ногаҳон канда-канда эълон кард Салим.

Нафаси ман ба дарун заду на ба рӯйи дадаам нигаристам, на ба тарафи Салими хоин.

— А-а? Чай? — дубора пурсиданд дадаам.

— Чүпон аввал панҷоҳ сўм дод... сонй... сонй боз... сий сўм...

Салим суханашро ба поён нарасонда “ҳаққашро” бигирифт. Аз падар як торсакии обдор хўрданашро ба гумонам худаш ҳам нафаҳмида монд.

— Нокас!.. Дар зоти мо иғвогар набуд, ту аз кучо ин “хунарро” ёд гирифтӣ?!?

Салим бо фифон аз ҳавлӣ берун рафт.

— Чүпон... чўпон... гуфт, ки... ту чи хел пионерӣ... ин сагча а-а.... барои рамаи колхоз...

Ман худро сафед кардан хостам, vale падар гӯш кардан нахостанд.

— Ноцинс!.. Гум шав, афтата набинам!.. Агар дўстатро фурӯхта бошӣ, ягон рӯз модаратро ҳам мефурӯшӣ!..

Падар ба рӯйи ман чунон бо қаҳру нафрат нигаристанд, ки агар ин лаҳза замини зери поям кафад, рост худро ба рофи он меандохтам. Ҳурмати нон, қасам ба ҷони ҷавонам, агар як не, даҳ торсакӣ зананд, аз ин хел нигаристашон сад раҳ авлотар буд. Чунин нигоҳи падарро ман дигар ҳаргиз надидам. То ба ҳол, агар нигоҳи ҳамонрӯзиши он касро ба хотир оварам, баданам вичиррос мезанад.

Баъд аз ин воқеа ман як ҳақиқати оддиро дарқ кардам: табаҳкориро бо нияти нек пардапӯш кардан кори бехуда будаст. Аз ин мебарояд, онҳое, ки мулкеро ҳароб карда, мо онро начот додем, мегӯянд, як рӯз не, як рӯз рӯсияҳӣ мекашанд.

Соли 1976.

БУЗФОЛА ВА ПИСАРАК

Талабаи синфи ҳафтум Дидор чор сол боз гӯшт намехӯрад. Баъзеҳо мегӯянд, ки вай дар умри худ дигар ҳаргиз гӯшт намехӯрад. Ҳатто ҳӯроқи дар деги гӯштдор пухтагиро намечашидаст. Шариконаш ўро “Баррача” гӯён мазоҳ меқунанд. Бачаҳо гоҳе таъна менамоянд, гоҳи дигар ба таъкид мегӯянд: “Агар гӯшт нахӯрӣ, ақлат заиф мешавад”. Дидор барои ингуна мавридҳо ҷавоби тайёр дорад: “Адиби машҳур Бернард Шоу гӯшт намехӯрдааст, аммо камақл на будааст-ку! Умри дароз дидаст, марди пурқувват будаст. Дониста монед, ки ҳайвони аз ҳама зӯртарин — фил гиёҳхӯр аст!..” Агар қалонсолон ҷиддан сабаби гӯшт нахӯрданашро пурсанд, вай дар ҷавоб ғӯлунгҳоӣ мекард. Ҳарчанд исрор менамуданд, vale аз ӯ ҳеч кас ба ин савол ҷавоби таъин намегирифт. Бинобар он ҳам, аксар гумон доштанд, ки вай табиатан аз гӯшт қимоб аст. Агар гӯшти хомро бубинад ва ё ногаҳон устухони кӯҳнаи мол ба дасташ афтад, ҷӣ гуна ранги рӯяш дока барин меканд, ҳеч кас пай намебурд.

Дидор ба фанни химия рағбат дошт. Китобу маҷаллаҳои гуногунро хонда, баъзан суханони ғалатӣ гӯяд, бачаҳо меҳандиданд. Вай рӯзе чунин даъвое пешниҳод кард: “таркиби гӯшт ва картошка хеле ба ҳам наздик аст. “Фарқ ҳаммин ки дар картошка моддаи лейтсин камтар, дар гӯшт бештар, — гуфт ӯ. — Ҳамаи ин моддаҳо ва аминокислотаҳоро ба усули химиявӣ аз масолеҳи бафоят арzon гирифтан мумкин. Яъне, гӯшти сунъӣ сохтан мушкил не, — даъво кард вай. — Масалан, ба картошка андаке лейтсин ҳамроҳ кунанд, гӯшти болаззат мешавад!..” Инро шунида, яке ба истеҳзо хандид, дигаре нобоварона даст афшонд. Ҳарчанд

ки муаллим даъвои Дидорро “ин гапи маълум” гуфт, бачаҳо ба лақаби вай як калимаи дигар афзуданду ўро “Барра-чай хаёлӣ” ном доданд.

— Дилат гӯшт мекашад? — бо тамасхур мепурсиданд.
— Бихӯр. Ту қасам нахӯрдӣ-ку!.. Гӯшти сунъӣ месохтааст!..

— Ман аз гӯшт безор... Ин ҳамту орзу... Масалан, фалакпаймо дар кайҳон хӯроки сунъӣ меҳӯрад? Меҳӯрад. Хӯроки синтетикӣ нобуд намешавад, арzon...

* * *

Ҳар як хислати ғайримаъмули инсон ҳатман сабабе дорад. Сабаби гӯшт нахӯрдани Дидор ба назари баъзеҳо инциқии бачагӣ ва ё аз хислати модарзоди ў намояд ҳам, дар асл як фочиаи дилхароше буд.

Чор сол пеш аз ин Дидор дар синфи сеюм меҳонд. Рӯзи иди Наврӯз буд. Бузашон дугона зоиду барои Дидор ид болои ид афтод. Бузғолачаҳо ба вай бағоят маъқул афтоданд: яке сиёҳаки пурмағал, дигаре алояки хаппак. Камкам вай ба онҳо чунон дилбастагӣ пайдо кард, ки шабу рӯзаш бе бузғолаҳо ҳаром буд. Аз мактаб меомаду ҷузъдонашро монда, ними нонро мегирифту ба марғзор, ба назди бузичаҳо медавид. Нонро як бор худаш мегазид, якборӣ бузичаҳо ба навбат шикаста медод. Вай ҳамроҳи онҳо бозӣ мекард, дар талу теппаҳо медавид, аз шахҳо мепарид, аз сойҳо мечаҳид. Баъди дарс Дидор ба кучое равад, ду бузичаӣ бозингар — Алояку Сиёҳак ғурунгоссанон, бо забони худ ким-чиҳо гуфта аз қафояш мерафтанд.

Баъд дар хонаи Дидорино чӣ муҳимме пеш баромаду падараш ба таваллою зории ў нигоҳ накарда, бузро бо як бачааш фурӯҳт. Як бузғолаи дигар — Сиёҳак ятим монд ва Дидор ба вай боз бештар дил баст.

Сиёҳак бузғолачаи шӯху бебок, зираку рамузфаҳм буд. Агар танга барин қашқаи пешонӣ ва сафедии аранг маълуми як сумашро ба назар нагирем, вай тамоман сипсиёҳ буд. Сонитар аз тори сари бузғола мекхайи девор барин ду шохи рост зада баромад ва кам-кам қашқаи пешониаш сабзида мӯйи пешонии писарбачаҳо барин як тӯбча шуд. Чашмони ў бо нигоҳи мағрур бебокона, ҳатто андаке озмоишкорона ба кас менигаристанд. Гӯё сухани касро, киу чӣ будани ўро медонистагӣ барин айёrona нигаристани ў баъзеҳоро ҳайрон мекард. “Ҳӯ, сағираи сарсаҳте, ба одам чунон менигарад, ки гуё аз вай ягон чиз қарздор бошед!” — мегуфтанд баъзеҳо бо химча ўро аз худ дур ронда. Сиёҳак дар ҷавоби андаке таҳдиду ситеза ду пойи пешашро озод ба ҳаво бардошта, ба каллаҷанг ҳозир буданашро намоиш медод.

Бузича ба Дидор унс гирифта, аз ў лаҳзасе ҷудоӣ намехост. Агар Дидор аз пайи дарсхонӣ ба хона дарояд, Сиёҳак бетоқатона дар таҳи тиреза пой мекӯфт, рост шуда ба дарун менигарист ва дам ба дам баас зада ҳамаро безор мекард. Сиёҳакро ба дарун раҳ намедоданд. Бадбаҳт як-ду бор худсарона ба хона даромада, аз падару модари Дидор саҳтакак таъзир дид. Не, вай дигар бор ҷуръат надошт, аз остона қадам ба дарун ниҳад. Бузғолача ду пойи пешашро ба остона ниҳода ба як навъ ғут-ғути маҳсус Дидорро садо медод, ба забони худ ўро зудтар баро мегуфт. Сиёҳак бе Дидор дилтанг буд ва ҳаргиз бе вай дар марғзор намечарид, агар баста намонанд, зуд баргашта меомад.

Ба одам ин гуна дилbastagии ҳайвони безабон ва бешуур ҳамаро ҳайрон мекард ва ҳар кас ба тарзе онро шарҳу эзоҳ медод. Дидор аз ин хусус андешида дар дилаш мегуфт, ки чӣ ҷойи тааҷҷуб, бузича ҳам монанди одамон ақлу дил дорад, некиу бадиро мефаҳмад, ҳатто дили касро меконад. Та-

биат ба вай шуур ва забон надодаст, аммо аз ҳис маҳрум не.

Тобистон, вақте ки аҳли хонавода шабҳо дар саҳни ҳавлӣ меҳобиданд, ҷойи хоби Сиёҳак таҳи кати Дидор буд. Саҳари барвақт бедор гашта ба по мекесту сару рӯйи Дидори ҳанӯз масти хобро лесида ғурунгос мезад, балки ба забони худаш аз хоб хез мегуфт, кӣ медонад. Модар ба даст химча гирифта Сиёҳакро аз сари болини писараш дур меронд.

Аз рӯзе, ки бузича аз модар ҷудо шуд, Дидор ширчояшро бо вай ду ҳис карда меҳӯрд. Аз алафҳо, Сиёҳак асосан, юнучқаи наврас ва печакро бо иштиҳо меҳӯрд. Алафҳои дигарро ҳамту, сар-сарӣ даҳан зада мегузашт.

Аввали тирамоҳ. Нимрӯзӣ ҳавои деҳа танӯри тафсон барин нафаси касро мегардонд. Ҳама ба паҳтаниӣ баромада, дар деҳа фақат пирону бачаҳои хурд монда буданд. Ҳаво гарм, чунон сокит ва беҳаракат буд, ки ҳатто барги сафедорҳои сари роҳ намечунбид.

Ҳамсояи ҳавлӣ дар миёни онҳо Бобои Салом ба асояш такя карда, дар суфачаи назди дарвозааш дилтанг менишастан. Садаи деринсол ва чинору сафедори баланд ба таҳи дарвоза сояи ғафс андохтааст. Бобои Салом Дидорро дид, аз дур ба гап даромад.

— Каний, писар, имрӯз баҳо чӣ хел шуд?.. А?..

Бобо рӯзи дароз беҳамсӯҳбат дилтанг менишастан. Айни долу зарби паҳтаниӣ дар деҳа одами бекор нест, то ки мӯйсафед чақ-чақ кунаду ғубори дилашро барорад.

— Ассалом, бобо, — гуфт Дидор наздик омада. Баъд аз роҳаш наистода ба саволи мӯйсафед ҷавоб дод: — Аз ҳисоб — панҷ, аз хониш — чор, дигараш баҳо намонд.

— Ҳа, дуруст, боракалло!.. Ҳа, воқеан, бузғоларо чиба фурӯҳтӣ? А?.. Охир, вай ба ту ҷӯра буд-а! — гуфт ногаҳон бобо.

— Кадом бузғоларо? Сиёҳакро? — ранги руҳи Дидор парид.

— Ҳа, ҳамон Сиёҳакро... Аз афташ, додот ба Комилқассоб фурӯхтаст. Ҳозиракак харакӣ гирифта гузашт. Гӯшт камчин, кушта гӯшташро мефурӯшад-дия.

— Не-е... Дигар буз будагист?

— Хайр, аҷаб не. Ман ба ҳамон бузғолаи ту монанд кардам.

Бо вуҷуди ин, Дидор шамол барин ба тарафи хонаашон давид.

Панҷ дақиқа аз миён гузашта-нагузашта вай баргашта ба қафо медавид. Серосема, ба шитоб, парешон ва гиря-олуд метоҳт. Беихтиёр мегирист, vale арақи рӯяш бо ашки чашмонаш омехта, гиряни ӯро номаълум мекард. Ӯ аз пеши Бобои Салом гирдбод барин зуд гузашту рафт. Бобо аз қафояш чӣ гуфт, ба гӯшаш надаромад ва ё шунида бошад ҳам, ба ақиб нанигарист.

* * *

Вай ба таҳи адир ба сурати як бачаи гӯлахие, ки дар афсонаҳо мегуфтанд, саропо арақшор ва хоколуд даромад. Ҳоки роҳ, ки ин вақти сол монанди упойи занон маҳин ва мисли хокистари гарм пойро месӯҳт, ба буҷули кас мера-сид. Дар натиҷаи ба шитоб роҳ гаштан ҳоло ба сару рӯйи арақшори ӯ хок нишаста, андомашро ба кӯзай гилин монанд карда буд.

Дидор Сиёҳакро дар саҳни ҳавлии қассоб бастагӣ дид. Вай пайваста аргамчинро кашида, фарёд мекард. Ӯ беихтиёр ба сӯйи вай тоҳт, vale наздиктар рафта, саги калонеро дид, ки ҳалқа зада хоб буд. Дидор якбора аз раҳаш истод. Саг бачаи бегонаро дид, vale аз коҳилий сарашро набардошт, фақат таҳдидомез оҳиста ғуррид. Дидор се-чор қадам қафотар рафт. Дар саҳни ҳавлии қассоб ҳеч кас набуд.

Дар гирду атроф ҳам. Дурттар, дар лаби ҷӯй зане чомашӯй мекард.

Дидор оҳиста овоз баровард:

— Сиёҳак... Сиёҳак...

Саг чашмашро кушода, бо ҳайрат ба сӯйи вай нигарист, vale сарашро набардошт. Зан овози ўро нашунид. Сиёҳак номашро шунида, аввал як гӯшашро, баъд гӯши дигарашро ба сӯйи соҳибаш дошта, сонияе ба сӯйи ў нигарист, баъд якбора фарёду фифон бардошт. Вай аргамчини ба гарданаш бастагиро чунон саҳт кашид, ки банд гулӯяшро фишурд, овозаш гирифт ва бузғола яқпаҳлӯ ба замин афтод. Дидор монанди мурғи пойсӯхта бетоқат гашт, vale ба ҷуз лутғу навозиши забонӣ ба Сиёҳак дигар мададе расонда наметавонист. Вай ин дам чинси сагро дар олам ончунон нафрин гуфт, он қадар лаънат кард...

Дидор баробари Сиёҳак талвоса дошт, беихтиёр мегириstu дар рӯ ба рӯйи дари қассоб бекаророна ин сӯ он сӯ мегашт.

Аз миён ним соат барин вақт гузашт, аммо аз хонаи қассоб ҳеч кас берун намебаромад.

Зан аз сари чомашӯй бархосту ба Дидор, ки бесаришта ва бекарор гирд мегашт, лаҳзае бо тааҷҷуб нигарист ва сонӣ наздиктар омад.

— Ҳой, бача, чӣ гум кардӣ, чиба гиря мекунӣ? — пурсид зан аз дурттар.

Азбаски гиря гулӯгираш карда буд, Дидор ба вай ҷавоб дода натавонист ва ҳиққосзанон бо пушти дасташ аш-ки чашмонашро пок кард.

Зан пештар омада, ба афту андоми Дидор зеҳн монд.

— Ба ман нигар, ту писари кӣ? А? Аз кучой?

Дидор ҷавоб надод.

— Дар ин ҷойҳо чӣ мекунӣ? Ё катӣ додот омадию уна гум кардӣ?

— Не... Сиёҳак... оварданд... — Дидор ба сӯйи ҳавлӣ ишора кард.

— Сиёҳакат кӣ худаш?

— Сиёҳак... Бузичаи ман, — Дидор ба сӯйи бузғола ишора кард.

— Ҳа-а... Қассоб оварданд? — ба сӯйи ҳавлӣ нигариста бузғоларо диду ба гапи ўсарфаҳм рафт зан.

Дидор ба тасдиқ сар ҷунбонд.

Дар сари ин гуфтугӯ буданд, ки қассоб аз хонааш берун баромаду дар болои зинапоя рост истода хамёза кашид. Вай ба майли хотир, дастонашро боло бардошта хамёзакашӣ мекард.

Сиёҳак ҳамвора гарданашро аз банд ҳалос кардан меҳосту фарёд мезад. Овозаш ҳоло гирифта, хирросӣ гашта буд.

— Ҳой, қассоб-амак, бузи ин шӯра овардед, аз қафоятон гириста омадаст, — гуфт зан бо овози баланд, ба як навъ оҳанги тантана, гӯё Дидор барои қассоби сиёҳчурдаи ҳайкалвор ягон хушхабар оварда бошад. Баъд ба саг чашмаш афтоду хам шуда, аз замин чӯбчаero гирифта, ба он таҳдид кард: — Алопар, ҳез гум шав! Ҳез!

Саг коҳилона аз ҷояш барҳосту бо тааҷҷуб ду-се бор ба зан нигарист ва якта-якта қадам монда ба қафои ҳавлӣ гузашт.

Сиёҳак худро ба сӯйи Дидор кашида, ба ҳар нағма баос мезад.

— Кӣ омадаст гуфтӣ? — қассоб наздик омада як бор ба зан, як бор ба Дидор нигаристу пурсид.

— Бузи ин бачаяка овардед, пиёда аз қафотон омадаст...

— Амак, ин... Сиёҳаки ман... — Дидорро боз гиря гулӯгир

кард ва ашк аз чашмонаш яқбора ба рұяш рехт. — Накушед... ман мебарам...

Сиёҳак ин дам ғүт-ғүткунон ким-чиҳо мегуфту сару рўйи Диорро мелесид.

— Э, ана гапу мана гап! — хандид қассоб. Баъд чунон ки бо кўдаки панҷсола ҳазлу шўхӣ мекарда бошад, гуфт:

— Охир, ман ина аз додот харидам-ку! А?.. Акнун чӣ мешавад? Додот ту катӣ маслиҳат накарда фурӯҳт? — Вай гиряву зории бачагонро нозу нуз ва ё ҳамту инцизию эркағӣ меҳисобид. — Пул додам... Хўш... савдоро гардонда на-мешавад, писар. Айб аст. Ту ҷавони кап-калон шудиу ҳолӣ барои ҳамин бузича гиря мекунӣ?! Айб аст... Э, аз деҳа то ҳамин ҷо пиёда омадӣ?.. Э, боракалло! — бо завқ хандид вай.

Зан ба Диор бо як навъ табассуми дилсўзона такрор-такрор нигаристу оҳиста-оҳиста ба сари ҷомашӯиаш рафт.

— Амақ, ин Сиёҳаки ман...

— Додот ба пули ин барои ту сафедакаша меҳарад. Чӣ фарқ дорад?! Сиёҳак бошад ҳам, калонак шудаст, гӯшт гирифтаст. Расо бонистӣ-да-а?

— Амақ, ин азони ман...

— Акнун азони ман шуд, писар. Э, ту наход нафаҳмӣ?

— Бидиҳед, амакҷон, — зорӣ мекард Диор. — Накушед... вай... вай... дуои бад мекунад.

— Э, додот пулаша аз ман гирифт!.. Ту ғалатӣ будӣ-ку!

Диор кисаашро кофту аз он якто яксўмии чорқатро бароварда, оҳиста қати онро кушод ва ба қассоб нишон дод.

— Ана, пул дорам... Боз мебиёрам.

— Ҳа-ҳа-ҳа... — қоҳ-қоҳ зада хандид қассоб. — Ту ина аз кучо гирифтӣ? А?.. Росташа гӯй, аз киссаи додот дузди-дӣ? А?

— Не, худи додом доданд, дар танаффус самбӯса ҳарида ҳӯр гуфтанд.

Вай бо умedu илтиҷо ба ҷашми марди қассоб менигарист, вале андоми ў якзайл бепарво ва сангин буд.

— Ман барои молҳотон алаф мебиёрам... Аз кӯҳ ҳезум ҳам оварда метавонам... Амакҷон, Сиёҳакро накушед, ба ман диҳед... Ман ҳар катӣ ҳар рӯз ба молҳотон алаф оварда медиҳам.

— Ба ман нигар, — оқибат ба вай раҳми қассоб омад магар, ба насиҳат пардоҳт, — бузатро ба ман фурӯхтанд, мефаҳмӣ? Додот аз ман пулаша гирифт. Пули мӯл гирифт. Ба он пул балки ба ту ягон чиз меҳаридағист? Акнун ин буз азони ман...

— Хайр, амак, пулатона гиреду Сиёҳака диҳед... Ин Сиёҳак... беозор, сағира аст. Вай дар ин ҷа зиқ мешавад, ҳеч ҷиз намехӯрад... Сонӣ қасал мешавад...

Баъди он ки мусоҳиба хеле тӯл қашиду ин мавзӯъ ба дили қассоб зад, ў ба Дидор гуфт, ки рафта аз додот пулро пас биёру аз хонаи мо бузатро бар. Дидор бо ҳамин умед шитобон ба қафо гашт.

Аммо дар хона ҳам талаби ўро шунида, ҳандиданд.

* * *

Рӯзи дигар вай боз роҳи хонаи қассобро пеш гирифт. Сиёҳакро аз қассоб пурсида гирифтаний, ҳеч набошад, онро як назар дид, обу алафашро дода, сонӣ баргашта омадан хост. Дар ҳавои тафсон шаш километр раҳро пиёда гузашта, ба ҳавлии ў расид, вале... Пӯсти Сиёҳакро дар тор овезон диду ногаҳон, гӯё саг тала карда бошад, бо гирию фифон ба қафо тоҳт...

Соли 1979.

ДУХТАРИ ПАДАР

Булӯр имрӯз аз мактаб бо авзои гирифта, озурдахотир баргашт. Падараш — Ҳалими духтур дар руи чорпояи зери воиш чорзону нишаста рӯзнома меҳонд. Вай духтарашро бедимоғ диду рӯзномаро аз даст канор ниҳод ва ба пиёла аз чойники дар наздаш буда чойи гарм реҳт. Падар аз рӯи духтараш чашм наканда, лаҳзае авзои ўро ба мушоҳида гирифту сонӣ пурсон шуд:

— Ҳа, духтарам, табъат хира барин, чӣ гап шуд?.. Бетоб нашудӣ? Ё баҳои хуб нагирифтӣ? — Баъди салому алейк падар аз Булӯр ҳолҷӯй кард.

Булӯр сарҳам омада дар як лаби чорпоя амонат нишаству ҷои он, ки саволи падарро ҷавоб гӯяд, саросема пурсид:

— Дадаҷон, Салими шайтон кӣ? Медонед?

Падар ҳавотиромез ба рӯи духтарак нигарист ва сипас як табассуми дардолуд даври лабонаш давид, вале он ҳам зуд барҳам ҳӯрд.

— Ин номро аз кӣ шунидӣ, кӣ гуфт, духтарам? — падар андаке безобита шуд, қиёфааш ҷиддӣ гашту бо диққат ба ҷашми Булӯр нигарист. — Кӣ гуфт? Чӣ гуфт? Ку, аввал бигӯ, ман бифаҳмам.

— Айби Гулчин, дадаҷон, — Булӯр бидиррос зада саросема сухан сар кард. — Ман... ман китобамро дар хона фаромӯш кардаам. Муаллима супориши хонагиро мепурсиданд. Ба Гулчин “як бор китобата те” гӯям, надод. Як баҳил, ки... Баъд, ман вай катӣ қаҳрӣ шудам. Наҷиба ҳаст-ку, дугонаи ман, дадааш — сартарош, медонед? Вай ҳам Гулчин катӣ қаҳрӣ шуд. Сонӣ Ҳолдона ҳам ногап шуд. Мо ҳар се дугонаем-дия. Ана, сонӣ Гулчин ба бачаҳо маро ганда карда ҳар хел гапҳо гуфтааст. Сонӣ онҳо баҳилӣ карда “ту доим ҳамин хел, худат ногап шавӣ агар, дигарона ҳам но-

гап мекунӣ” гӯён, ман катӣ ҷанг карданд. Ҳамаашон баҳи-лӣ мекунанд. Наҷибаю Холдона худашон аз Гулчин безор. Гулчин баҳил, доим ягон ҷиз пурсед агар, нест, нарас, худат ҳал кун, китоби худата фаромӯш нақун мегӯяд. Дадаҷон, бовар мекунед, агар ба дафтара什 як бор нигаред, ҷоナш мебарояд. Боз ба бачаҳо гуфтаст, ки ман ба Наҷибаю Холдона ҳар ҷиз дода, Гулчин катӣ гап назанед мегуфтаам. Дурӯғ мегӯяд, дадаҷон. Гапи вай катӣ бачаҳо ба ман тараф шуданд, ҷониби Гулчина гирифта моро мазоҳ карданд. Ҳуррам катӣ Фарҳода фардо ба муаллим мегӯям, Фарҳода медонед, ҳу, ҳамон касалӣ, очааш омада буд, ба хонаашон рафтед-ку. Дигар бор наравед, дадаҷон...

— И-и, ин тавр нагӯй, духтарам, айб аст. Ҳаргиз ин тавр нагӯй.

— Онҳо мана “ту шайтон, ту набераи Салими шайтон, шайтонӣ нақун” гуфта... ҳиқ...ҳи...

Булӯрро гирия гулӯгир карду диғар суханашро давом дода натавонист. Оби дидаш марҷон барин реҳту рӯяшро шуста ба куртааш фуромад. Падар ба пиёла чой реҳту ба Булӯр дод.

— Бигир, чой бинуш... Гирия нақун. Ҷашмонатро бо муштат намол... Аз ҳамсинфонат наранҷ. Агар ба ту дурӯштӣ карда бошанд, фикр кун. Бояд фикр кунӣ. Ҳато кардай. Духтари боақл зудранҷ намешавад, агар тасодуған ба вай дурӯштӣ кунанд ҳам, як-ду бор ба дил намегирад.

— Барои чӣ шайтон мегӯянд?

— Гулчин катӣ бесабаб ногап шудай, дугонаҳоят ҳам ба ту пайравӣ кардаанд, яъне, ту онҳоро ба роҳи бад бурдай. Ин кори шайтон аст мегӯянд. Ҳай, афсӯс... Бояд ба Наҷибаю Холдона мегуфти...

— Онҳо худашон... Бачаҳо дурӯғ мегӯянд. Ин кори Гулчин...

— Бас, нагӯй. Ҳар кас гуноҳашро дар назди рафиқон тан нагирад, радди маърака мешавад. Агар ту ҳам ба маслиҳати нағз гӯш накунӣ, Салими шайтон мегӯянд.

Падару духтар хомӯш монданд. Ҳалими духтур озурдаю сарҳам пешониашро мемолид, Булӯр маъюс нишаста ба қулфи портфелаш бозӣ мекард.

— Салими шайтон кӣ, дадаҷон? — баъди хеле сукут Булӯр ба сухан даромад. — Барои чӣ ман набераи вай? — Ҳоло ў гунаҳгорона нигоҳашро аз ҷашми падар мегурезонд.

— Ту набераи вай не, духтарам. Салими шайтон ба мо бегона аст, — гуфт падар ғамгин оҳе қашида. — Духтари хубрафтор шав, ин тавр намегӯянд.

— Вай худаш кӣ, ҳозир дар кучо?

Ҳалим ба духтар чӣ ҷавоб гуфтанашро андешида лахзае сукут кард, худ ба худ даст афшонд ва сипас гуфт:

— Ин қисса дароз аст... Калон шавӣ, худат мефаҳмӣ.

— Камакак гӯед... дадаҷон... — наздиктар нишаста зорӣ кард Булӯр — Ҳамту, ду-се сухан катӣ... Бачаҳо медонанду ман не...

Ҳалим ба ҷашми духтар нигариста ба вай дилаш сӯҳт, баъд чойникро бо ангуштонашро нақора навоҳту розӣ шуд:

— Хуб, мегӯям. Балки донистанат авлотар аст. Аз ин воқеа сабақ гир, — гуфт падар гӯё ба худ мегуфта бошад, ҷашмонашро аз як нуқта наканда. Сонӣ оҳиста сухан саркард: — Номи падари ман Салим будаст. Вай аслан ба ту бояд бобо бошад, лекин мо кайҳо ўро аз ҳуқуқи падарӣ ва бобоӣ маҳрум карда будем. Вай ба мо на падар аст, на бобо... Ҳамту, дигарон барин Салими шайтон мегӯем. Барои чӣ? Ана, гӯш кун...

Ҳалим аз рӯи шунидаҳояш ба Булӯр аз саргузашти Салими шайтон баъзе воқеаҳоро хикоят кард.

...Салими шайтон дар ҷавонӣ ба шаҳр рафта, ба донишгоҳ дохил мешавад. Мегӯянд, ки бо шарикдарсонаш

худписанду номуросо будаст. Лекин ба муаллимону сардорон тамаллуқ карда наздикию улфатӣ мечустаст. Ҷояш ояд, хабаркашӣ мекардаст. Очаат мегӯянд-ку, шайтон дар дили ҳар якеи мо хона дорад, аммо мо ба ақли худ тан дода кор мекунему ба ҳоҳишӯ иродай шайтон таслим намешавем. Аммо шайтони дилаш ба Салим зӯрӣ мекунаду вай бо амири он дурӯғ мегӯяд, ба одамон хиёнат мекунад, якеро бо дигаре ҷанг меандозад.

— Ҳамту, бе ин хел гапҳо гӯед. Кӯтоҳ карда гӯед, чӣ кор кард? — тоқати Булӯр тоқ шуду сухани падарро бурид.

— Босабр шав, одами бетоқат ҳама чизро рӯйкӣ мефаҳмаду ба таҳи гап сарфаҳм намеравад, сонӣ худашро доно тарошида мегардад. Агар бафурча нагӯям, ту таҳи ин ҳарфҳоро намефаҳмӣ. — Падар лаҳзае таваққуф кард. Аз саргузашти падари оворааш чӣ гуна ба тарзи оддӣ ба духтараш ҳикоя қунад, то ки вай матлабро ба дурустӣ идрок намояд, чиро бояд гуфту чиро не, вай меандешид. Ҳамаи саргузашти падари бемурувватро гуфтан нашояд. Даркор ҳам не.

— Дар донишгоҳ ба онҳо як муаллимае дарс мегуфтаст, ки шогирдон аз дарсаш баҳраи дуруст намегирифтаанд, яъне донишманд набудаст, ба саволи донишҷӯён ҷавоби комил дода наметавонистаст. Раҳбарон ба норозигии шогирдон эътибор накардаанд. Оқибат, шогирдон машварат кардаанду рӯзе ба дарси он муаллима надаромадаанд. Фақат чор кас аз тӯда ҷудо шуда ба дарс дармадаанд, ки яке аз онҳо ҳамин Салими шайтон будаст. Муаллима онҳоро ягон-ягон ба хилват даъват карда, кӣ будани саркардаи норозиёнро мепурсад, дастгирию ҳочатбарорӣ ваъда мекунад, фалону фалон ҳешованданонам дар ҷунину ҷунон идораҳо кор мекунанд, аздусар маро “ҳеч кор карда наметавонанд” мегӯяд. Аз он миён фақат Салим, Салими шайтон дӯстонашро мефурӯшад. Фаҳмидӣ?

Булур, ки ҳоло ду чашм ба даҳони падар, бо даҳони нимво ба суханони вай гӯши ҳуш баста буд, ба нишони тасдиқ сар ҷунбонд.

— Сонй чӣ мешавад?

— Сонй... Сонй дар ҳақи ду-се нафар норозиён шаҳодати бӯҳтономез медиҳаду он ҷавонони ғайратмандро ҷазо медиҳанд, ҳатто яке аз онҳоро аз донишгоҳ ҳориҷ мекунанд. Мегӯянд, ки қадом як гуноҳи қӯҳнаи ўро Салим ҳабар қашидаст. Баъд аз ин воқеа шарикдарсонаш аз Салим рӯй тофтаанд, ҳеч кас вай катӣ салом намекардаст, паҳлӯяш наменишастаанд. Сонитар як духтараки курси поёниро фиреб мекунаду мегурезад.

Ҳалим ҳомӯш шуд. Вай аз ин ҳикояти худ дар ҳусуси Салими шайтон қаноатманд набуд, бинобар он рӯ турш карду ҷабинашро бо даст молид. Нобакориҳои Салимро ба духтараш пурра гуфта натавониста ранҷ қашидани вай аён буд, вале Булур пайваста “сонй чӣ шуд?” гӯён ба даҳони падар менигарист.

— Сонй ба деха меояд. Мардуми деха ҳанӯз ўро нағз намешинохтаанд, бинобар он, зан додаанд. Падару модари Салим тӯй карда, як духтари қобилу ҳушрӯйро ба вай арӯс мекунанд. Номи он духтари нағз Хотира будаст. — Ҳалим ғайрииҳтиёр ба оҳангे ҳикоя мекард, ки гӯё ба духтараш афсона мегуфта бошад.

— И – и, номи бибиҷонам! — Дар ҷехраи Булур табасуми шодмонӣ давиду ҷашмонаш бо нури меҳри маҳбуби худ дураҳшиданд. — Ман мегуфтам, ки дар дехаамон ҳамномашон нест...

— Ҳамномашон не, худи ҳамон духтари ҳушрӯй бибиҷонат будаст.

— Бибиҷони худам? — бовараш наомаду ҷашмонашро қалон карда боз пурсид Булур.

— Бале, бибиҷонатро ба ҳамон нокас медиҳанд.

— Охир, вай — Хотира духтари хушрӯй гуфтед-ку?

Падар зери лаб хандиду гуфт:

— Он замон бибиат ҷавон будаанд, ту барин нозанину хушрӯй будаанд, акнун пир шуданд.

— И-и... — ғайриихтиёр ангушт ба даҳон бурд Булӯр. Чунин менамуд, ки вай аз ин гуна пир шудани бибиаш малул аст.

— Баъд бибичон ману аммаатро таваллуд мекунад. Ҳамон солҳо ба мактаби деха Гуландон ном муаллимаи ҷавон меояд. Салим ўро ба доми худ кашида, моро ва бибичонатро фаромӯш мекунад, ба хона дер-дер меояд, нигоҳубин намекунад, ба ҳар баҳона бибичонатро мезанад, хорӣ медиҳад. Фаҳмидӣ?.. Падару модараш, хешовандон, пирони деха ба вай насиҳат мекунанд, аз роҳи шайтон баргард мегӯянд, аммо сухани нағзи онҳо ба Салим таъсир намекунад. Баъд модагов, се бузамонро мефурӯшад, боз як мардро — “ман аз шаҳр ба ту мӯзаи хиром мебиёрам” гӯён фирефта пулашро мегираду ҳамроҳи Гуландон аз деха ғайб мезанад. Ана, баъди ин ҳодиса мардум мегӯянд, ки шайтон ба вай ғолиб омада, ҳар карда ба гарданаш савор шудаст. Минбаъд номаша Салими шайтон мегӯянд.

Ҳалим хомӯш гашту ба пиёла чой рехта ҳӯрт кашид. Аз дилаш гузашт, ки исноди қабехи Салими шайтон на фақат ўро, балки фарзандонашро ҳам як умр думболагир аст. Баъди гумном шуда рафтанаш маълум шуд, ки аз хеле одамон қарздор будаст, ҳатто заёмҳои ҷандинсолаи Ҳидояткампирӣ бекасро “бурд баромада бошад, ду ҳис мекунем” гӯён гирифта дигар надодааст. Ҳалим ҳамаи қарзҳои ўро адо кард, вагарна сар бардошта гаштан мушкил буд. Метавонист ҳар як бедаҳан гӯяд: “Агар мард бошӣ, қарзи дадата мекандӣ...” Дар ҳамон солҳои саҳтӣ аз ризқу рӯзиаш қанд, аз пӯшокаш сарфа карду ҳамаро розӣ кард...

— Сонй чай шуд, а, дадаçon? — Аён буд, ки Булур ба ин тарз хотима ёфтани саргузашти Салими шайтонро намехоҳад.

— Бедарак рафт. Бибичонаш моро ба сахтӣ, танҳоӣ худаш калон кард.

Ба дил гуфт: “Э, духтаракам, ба дунъё омада се солакак шавҳардорӣ карда, дигар ҳаёташро барои ду фарзанд нисор кардани модарро чай хел, бо кадом сухан ба ту гӯям?! Калон шав, худат мефаҳмӣ...”

— Шумо уна дигар надидед? — ҳеч қонеъ намешуд Булур.

— Ҳим-м... Надидам, — нимғурма, ба ҷашми духтараш нанигариста ба зӯр овоз баровард Ҳалим.

— Ҳеч, ҳеч надидед?

— Ҳеч.

Ба дурӯғ гуфтан забони Ҳалим намегашт, вале ноилоч монда буд. Баъди калон шуда дастёри модар гаштанаш, шабе Салими шайтон дуздвор аз девор фуромада ба хона омада буд. Модар ваю ҳоҳарашро ба хонаи дигар фиристо-ду хеле вақт бо ў гапзанон кард ва дар охир ба зориҳои ў гӯш надода “бирав” гуфта буд. “Бирав, дар ин ҷойҳо на- гард. Зану фарзандоната пушти по задӣ, ба ҷашми ҳалқат хок пошидӣ, ҳатто ба падару модарат раҳм накардӣ, ба дил ҳасрат аз дунё рафтанд, омада ба хок намондӣ, дигар чай ме- ой? Барои ин кӯдакони бегуноҳ ҳамин қадар касофатат бас не?!?” — гӯён дарро кушода ўро берун рондани модар ҳанӯз дар пеши назари Ҳалим ҷилвагар буд. Салими шайтон баъди чанд сол боз омад. Ин бор пиру нотавон, майзада ва бадбуриш гашта буд. Ў ин бор ба назди Ҳалим омад. Ҳалим як шаб ўро меҳмон карду пай бурд, ки дар вучуди падар нишоне аз одамият намондааст — ҷашми ўро хато дода аз ҷевонча спирти барои банкамонӣ ва компресс мондаги- ро гирифта ҳӯрдаст, кисай ўро кофта ҳамёнашро холӣ кардаст. Ҳалим аз тарси шармандагӣ ва беобруғӣ сахари бар-

вақт, торикӣ бардошта нашуда ўро ба раҳи сахро гуселонд. Салими шайтон ҳарчанд зорӣ кард, ҳикматҳо овард, то ки дар деха бимонад, писар розӣ нашуд. “Деха ҷои ин хел одамон не, ҳудатон нағз медонед. Хоҳ ноҳоҳ дар ин ҷо рӯз дида наметавонед, моро аз нангу номус мекушед”, гуфта буд.

— Вай ҳозир дар кучо бошад, а, дадаҷон? — саволи Булӯр Ҳалимро ба ҳуд оварду ба рӯи духтараш нигарист. Булӯр саволашро тақрор кард.

— Мегӯянд, ки дар шаҳр аст. Пир гашта бекасу танҳо мондааст.

— Агар пир бошад, кӣ ба вай нигоҳубин мекунад?

— Ҳукумат.

— Ҳукумат барои чӣ ба шайтон нигоҳубин мекунад?

— А-а... Дар вақташ барои ҳукумат кор кардагӣ.

— Вай дигар шайтонӣ намекунад? А, дадаҷон?

— Намекардагист.

— Ҳиъ, Салими шайтон... — гуфт Булӯр ҳуд ба ҳуд лабонашро пеш дамонда. — Дадаҷон, дадаҷон, ба ман нигаред, дадаи Акмала бачаҳо Ҳасани лахчак мегӯянд! — бо завқ хандид вай.

— Ҳа-а, — табассум кард падар. — Ҳасан амакаш дар ҷавонӣ аз таги дег пасмондаи оши лахчака мегирам гӯён ба дег афтода буд.

— Дадаҷон, шумо рафта ба муаллимамон гӯед, ки ман набераи Салими шайтон нестам... Сонӣ он кас ба бачаҳо гӯянд. Ман ба ҳамаашон узр мегӯям.

— Дуруст мекунӣ... Бубин, “ҳеч кас маро писари Салими шайтон” намегӯяд, зоро ки ман ба вай монанд нестам, ба ҳеч кас бадӣ надорам, фиреб намекунам. Ту ҳам ба вай монанд нашав.

— Ман духтари шумо мешавам! — Булӯр инро гуфту бо меҳр ба гардани падар овезон шуд.

ШИКАСТ

Файзалиро ба чои як нафар муаллими ба хизмати ҳарбӣ рафтагӣ ба мактаби деха ба кор фиристоданд. Директори мактаб, нархи сабзию пиёзро напурсида, “тайёрӣ бинед, пагоҳ дарс медароед”, гуфт. Файзалий ҳарчанд узр овард, ки китобу дафтар ва лавозими дарсгуиро наовардааст, гӯш накард.

— Ҳеч гап не, сонӣ рӯзи истироҳат рафта чизу чоратонро мебиёред. Соати дарс сӯхта наравад, дароед — гуфт.

Дар паҳлуи бинои мактаб барои иқоматаш як ҳучрача доданду вай дар он ҷо ҳамон бегоҳӣ бо талабаи синфи ҳаштум Рашид ҳамсӯҳбат шуд. Рашид писари боғбони мактаб будааст. Файзалий дар хусуси мардуми деха, мактаб ва талабагон аз ўхеле иттилоро дастрас намуд. Дар хусуси ҳамадони писараки синфи ҳаштум Назир ҳавасангез, бо фахр ҳикоя кард.

— Э-э вай, Назир а директири ҳам наметарса, ай мудир ҳам... Хайр, чӣ отааш раиси матлуботай! Дута мошин доранд! Э-э, хонаашба дарой, ба ғайри ҷони одам, ҳама чиз ҳастай. Вай гап назана, ки гап мезана?! Чӣ ҳел малим биёд, вай мот мекунад! Порсол аз шаҳр як муаллимаи хушрӯ омад, фасонаш ана ҳамту! — Рашид сарангушташро бардошта таъкид кард. — Рӯзи аввал синф ба даромаду Назир уна як савол катӣ басту нобуд карда партофт. “Мурғ пеш пайдо шудай ё тухм?” — мега. Малима ҳеч чӣ гуфта натавонист. Муаллими физикара, чӣ, ҳаму рӯз директири таъриф карда, ба синф дароварда монду Назир расфоша кашид. Мот шуд. Баст. “Калонтарин алмосай ё брилиант” — намедонам, чиқа мега. Малим надонист. Сонӣ худаш гуфта дод. “Куллинай” мега. Се ҳазор кило будай!.. А кучо ин чизора

медона ҳама ҳайрон. Бо худаш пинакаша вайрон намеку-над-е! “Ҳеч гап не, малим, шимо инстита хундагӣ, му аз паи гову гусола гаштем” мега. Гапа ёфтанаша бин.

— Се ҳазор кило не, карат будагист, — дар охир сухани ўро ислоҳ кард Файзалий.

Аз суханони Рашид Файзалий хулоса баровард, ки фардо Назир ўро ҳам мот карданӣ аст. Сипас, вай ба Рашид фаҳмонд, ки рафтори Назир ҳеч хубие надорад. Муаллим одами ҳамадон нест, барои дар хусуси ҳама чиз маълумот додан энсиклопедия ҳаст. Аммо ҳис кард, ки бо ин хел суханон таъсири Назирро аз дили онҳо сутурдан мушкил аст. Гӯё муаллимон ҳам, мудири директор ҳам аз Назир меҳаросидаанд.

Файзалиро мудири илмӣ ба хонандагони синф муарифӣ кард. Вай суханони ҳар бор ҳангоми шиносо кардани муаллими ҷадид мегуфтаашро боз такрор кард.

— Имсол ба шумо аз адабиёт муаллими ҷавон...

Талабагон сухани ўро гӯш намекарданд, нигоҳи ҳама ба сар то пои Файзалий дӯхта шуда буд. Баъд пичир-пичир ва нигоҳҳои маънидор, лаб бурмакунӣ.. Ана, шогирдони ин мизи дарсӣ ҳамту, бо шавқ ба нишони дорулғунун менигаранд. “Ин биниша каший, ҷонуш мебарод-ку!” — ин сухани охиринро Назир гуфт. Ҳа, худи худаш. Файзалий аз рӯи мушаххасоти Рашид ба зудӣ ўро шинохт. Дурусттараш, аз ваҷоҳати кибрнокаш шинохт. Файзалий ин гуна андоми сангин, нигоҳи тамасхуромез ва пучро фақат дар башараи баъзе навмансабҳо дида буду бас. Ба ин ҷавони гӯлу гумроҳ чи хел сироят кардани ин мараз ўро ҳайрон кард.

Дар ин миён мудир суханрониашро ба поён расонда, ба Файзалий барор ҳосту рафт.

Файзалий лаҳзае хомӯш ба дару девори синф, тахтаю партаҳо, сонӣ ба рӯи талабагон бо табассум нигарист ва утоқи дарсиро гашта баромад. Табассуми вай ҳамту, аз ошной, аз мамнунияти шиносой буд. Аз талабагон кадоме оҳиста ҳуштак кашид. Муаллим гӯё онро нашунида бошад, баргашта нанигарист, бепарво рафта журнали синфро кушод. Ӯ исму насаби 23 нафар донишомузони синфро тез-тез хонда, якборӣ ба рӯи ҳар яке нигарист ва баъд барҳосту сухан оғоз кард.

— Дар рафти дарсҳо бафурча ба ҳам ошно мешавем. Ман ният дорам ба ҳонаводаи баъзеҳо рафта, бо падару модаратон ҳам шинос гардам. Ҳоло корамон бисёр. Имсол шумо аз адабиёт бояд бисёр чизҳоро донед, хеле китоб хонед, бо асарҳои машҳури адибони гузашта шинос шуда, қимати ҳар як асарро бояд фаҳмед. На ба он тарзе, ки баъзе қасон даҳон пур карда “Шоҳнома” асари безавол” мегӯянду чаро безавол аст сирф ҳабар надоранд ва нахондаанд. Ӯ худ Рӯдакиро ҳондаанду vale намедонанд, ки сабаби шӯҳрати ҷовидонии шоир чист.

— Як савол? — сухани ўро бурид Назир.

Файзалий ба вай “дар охир” гуфту доир ба тартиби мавзӯъҳо, китобҳои зарурӣ суханашро идома кард.

Баъди якчанд дақиқа Назир даст бардошту бо овози баландтар, ҳатто андаке асабонӣ сухани ўро бурид:

— Аввал, ба саволи мо ҷавоб тед!

Файзалий хомӯш гашту лаҳзае ба рӯи Назир хира шуд, сипас пурсид:

— Чай сухани зарур доред?

— Аввал ба мо гӯед, ки Рӯдакӣ кӯр будай ё бино?

— Ҳайр, кӯр буд, — дубора ба рӯи талаба зеҳн монд ӯ. Гӯё Назир ҳозир аз рӯи ягон қашфиёти гӯшношунидае парда мебардошта бошад.

— Мора мебахшед, лекин одами кӯр китоб хонда, шеър навишта наметона! Ё ягон каси дига навишта додай?

— Гапи бехударо монед, вақтро нагиред, — қатъй сухани ўро бурид Файзали.

— Не, шумо бо инхел гапо... намешавад. Ба мо ҷавоб бидиҳед.

— Доир ба Рӯдакӣ чанд соати алоҳида дорем. Ҳамон вақт мефаҳмонам.

— Не, медонистагӣ одам ҳозир мегӯяду мемона.

— Хуб, дар танаффус ба назди ман оед.

Файзали инро гуфту оид ба тарзи иншоҳое, ки имсол бояд талабагон нависанд, сухан сар кард. Бачаҳо аз ҳар тараф ба сӯи Назир пичир-пичир мекарданд:

— Нашуд.

— Чап дода, ҳалос шуданиай.

— Намонуш. Ба қапқон бигир!

— Ҳа, сонӣ мегум ки гуфт, намедона.

Аз миён панҷ дақиқа барин вақт гузашт ё нагузашт, Назир аз ҷояш ҳеста, сухани муаллимро қатъ кард:

— Шумо аввал ба саволи мо ҷавоб битет! Итари “сонӣ мегум”, намеша. Агар намедунистагӣ бошед, рӯирост намедонум гӯед.

Оҳанги ситеzanoki сухани Назир ба Файзали саҳт расид магар, лаҳзае бо тааҷҷуб ба рӯи ў нигарист.

— Гуфтам-ку, дар танаффус. Сонӣ дарси маҳсус дорем. Ҳамон вақт ҳамаашро мефаҳмонам. Доир ба кӯри модарзо-диаш ҳам, дар хусуси кӯр карданашон ҳам далелҳо бисёр. Ҳеч ҷои аҷоибат не, дар таъриҳ шоирони нобино кам нестанд. Ана, Ҳомери юнониён, шоири араб Ал-Маарӣ...

— Гапро ба дигар нагардонеду аниқ гӯед: ё “ҳа” ё “не”, — Назир имкон надод, ки муаллим суханашро ба по-

ён расонад. Баъд бо ҳайрат ба рӯи вай нигариста монанди муаллим ўро ноҳинчор соҳт магар, ба атрофиёнаш нигариста, ғолибона хандид. Атрофиён ба расми ҳамовозӣ ба ханда ҳамроҳ шуданд. Факат дуҳтарон бетараф ҳомӯш монданд. Назир аз дастгирии рафиқонаш шердил гашту гуфт: — Ҳамааш дуруғ! Исбот карда наметонед. Шеъри шоири дигара аз они Рӯдакӣ мегӯянд. “Шоҳнома”-ра ҳам Рӯдакӣ навиштаай. “Модари пирӣ”-ра ҳам... Рӯдакӣ гуфта-гӣ шоир нестай. Синамоаш ҳам дурӯғ. Афсона! Набошад, исбот кунед! Ҳа?

Бачаҳо бо таҳсин ва мафтуни ба вай менигаристанд. Аз нигоҳи онҳо чунин маънӣ метаровид: офарин, ана ҳамин хел боб кун! Ин гапҳоро аз кучо медонӣ ту? Муаллим намедонад-а!

— Ҳозир мавзӯи дарс Рӯдакӣ не... Сонитар мо ин мавзӯро мегузарем, ман ҳамон вақт ҳамаашро мефаҳмонам... “Шоҳнома” -ро Фирдавсӣ гуфтааст. Зарур ояд, баҳс мекунем. Ба саволҳо ҳам ҳамон вақт ҷавоб медиҳам, майлаш? — гуфт муаллим бо табассуми ороми худ Назирро бештар оташин карда.

— Медонистагӣ одам шаф-шаф нагуфта...

— Бас!

Ӯ ҳамоно аз тундии бемавридаш пушаймон гашта ҳудро ба даст гирифт.

— Ин чӣ беадабӣ?

— Дӯғ назанед! — аз шасташ гаштани муаллимро ҳис карду аз ҷои нишасташ шӯрид Назир. — Шумо муаллим бошед, ба савол ҷавоб битетд. Мо ин хел нишон задагиҳора бисёр дидем.

— Ба шумо чӣ гап шуд? Ҳудаш чӣ гап? Ман гуфтам, ки сонӣ, мавридаш ояд, мефаҳмонам. Ё ана, дар танаффус,

ё баъди дарс ба наздам оед. Ин чӣ беадабӣ ҳеч намефаҳмам...

— Агар надонед, намедонам гӯед-дия, чӣ сари мора гаранг меқунед! Шумо мора фиреб медиҳед, ин беадабӣ нестай?!

Файзали фахмид, ки бо авомфиреб ва демогоги ҷавон, худписанди шохношикастae сару кор дорад. Оҳиста ба соаташ нигаристу гуфт:

— Хуб, майлаш. Ҳоло ба шумо аз ҳусуси кӯр ё бино будани Рӯдакӣ дарс мегузарам. Аммо агар бори дигар ба ин тарик дарсро вайрон қунед, ман шуморо ба синф роҳ намедиҳам. То даме, ки падаратон ба мактаб наояд...

— Мебинем, — зери лаб ғурунгос зад Назир.

Сипас Файзали дар бобати шеъри Рӯдакӣ, ахбороти шоирону тазкиранависони ҳамзамони ў ва даврҳои сонӣ, дар ҳусуси ривоятҳои муҳталифи таъриҳи оид ба ҳаёти шоир ва осори вай, тадқиқоти олимони ҷаҳон муфассал ҳикоя кард. Даҳҳо байт, шеър, санадҳои таъриҳӣ ва ғайра маълумотро ба якдигар таққос кард, таҳминҳо зад, ҳулосаҳо баровард... Шогирдон ин ҳикояти аҷоибро аз ҳаёти маликкушшуарои асри даҳ ҷунон бо шавқ ва диққат гӯш мекарданд, ки дар синф агар ин дам магас мепарид, садои онро шунидан мумкин буд.

Занги танаффус заданд. Файзали портфели кӯҳнаашро гирифта аз синф баромад. Ҳама ба эҳтироми вай аз ҷо хестанд.

Он рӯз бори аввал ҳамсинфон Назирро баъди мунозира табрик накарданд, “боб кардӣ” нагуфтанд.

Соли 1977.

КАМГАП

Рӯз гашт карда то офтобшинам як-якуним соат вақт монда буд. Шиддати гармо паст гашт, сояҳо дароз шуданд.

Дар истгоҳ мардум интизори мошин. Марду зан, пиру барно автобуси охиринро, ки аз маркази ноҳия меомад, бетоқатона нигаронанд. Мошини равғанкаши Абдулло аз роҳи калон ба тарафи деха печиду бархе аз мунтазирон ғайрииҳтиёр аз чо барҳостанд, вале равғанкашро дида бо таассуф даст афшонданд. Ба сӯйи мошин фақат Дехқону Қубоди муаллим давиданд. Онҳо саросема худро ба кабина заданд, вале мошин аз чо начунбид...

Комрон истиҳола карду ба тарафи мошини рафиқи мактабиаш нарафт. Ба кабина фақат ду нафар чо мешавад. Агар вай равад, Абдулло ночор савораш мекунад, хуб не.

Лақаби Абдулло, асосан, “Камгап” буд, вале баъзеҳо “Хаппак” ҳам мегуфтанд, ҳатто аз ў ягон ситам дидагиҳо “Хапгир” гӯён таҳқир ҳам мекарданд. Вай дар ҳақиқат, ҷавони камгап буд. Ҳикоя мекарданд, ки боре раиси колхоз ба кабинаи мошини ў нишаста ба Душанбе равон шудаст. Қариб дусадсад километр раҳро гузаштаанду ба яқдигар сухане нагуфтаанд. Ҳангоми аз қӯтали Фахробод фуромадан раис гуфтаст: “Ана, Душанбе.” Абдулло дар ҷавоб норозиёна ғӯт-ғӯт кардаст: “Кӯр нестам, мебинам.” Раис қоҳқоҳ зада хандида фиристодасту гуфтаст: “Ҳой, суханро ҳаридиа мегирий-чӣ?! Ягон гап зан, дилам торс кафид-ку!” Абдулло табассум кардаст, ки маъни он равшан: “Ту ҳам, раис, ба гапи беҳуда хушат будаст.”

Абдулло ба ҳамсинфонаш муҳаббати хосае дошт. Ҳар кадомеро бинад, айёми бачагӣ ва мактабхониаш ба ёд меомад магар, дурудароз табассум мекард. Бале, ба рӯйи ў нигариста, хомӯш, дурудароз табассум мекард. Ба савол ва

ҳолҷӯи он ҳамсинфаш низ сар ҷунбонда бо табассум ҷавоб медод.

...Деҳқону Қубоди муаллим ба кабинаи мошини ўхудро заданду баробар ҳар ду амр карданд:

— Қанӣ, ҳай кун!

Абдулло хастаҳолона ба рӯйи он ду тан нигаристу бо табассум ба қафо — ба сӯйи истгоҳ ишора кард. Азбаски он ду баъди бист-сӣ қадам давидан ҳоло ҳарсос зада нафас мегирифтанд, маънии ишораи ўро пай набурданд, балки ба авзои ў дуруст зеҳн намонданд.

— Ман меҳмон дорам, — гуфт вай ниҳоят. — Комрон омадаст.

— Хайр, рав, тезтар бину биё! Ҷӣ гапи зарур дорӣ? — гуфт Деҳқон бепарво.

Абдулло сарашро ба чанбараки фармони мошин ниҳода фақат табассум мекард. Вай бо табассуми худ чи мегуфт, на ҳар як одами бино мефаҳмид!

— Э, тезтар бош, рӯз бегаҳ шуд! — бетаҳаммулӣ кард Қубод.

— Даҳонатро инҷ нақуну тезтар фурӯ, мегуфтагӣ гапатро гӯй, — каме асадонӣ буд Деҳқон.

— Мо ҷӯраҳои наздик... Сонӣ, вай — меҳмон... Шуморо ҳар рӯз мебарам... — гуфт вай дар ҷавоби бетоқатӣ ва зӯймии он ду.

— Аз ҷӯрагии ҳамон ба ту чӣ фоида? Ҳай кун-е, — усули дигарро пеш гирифт Даврон. — Аз булбули дар ҳаво чумчӯқи дастам беҳ мегӯянд.

— Ба ту як чиз-ним чиз даркор шавад, ана, ин одам ҳоҷатбарорӣ мекунанд, — Қубод-муаллим ба сӯйи Деҳқон ишора кард. — Ман ҳам дар як тарафи мактаб даро-баро дорам, як рӯз не, як рӯз ба ту ҳам нафъам мерасад. Ана, писарат калон шавад... Рост не? — Қубод барои тасдиқи

гуфтаҳояш бо савол ба Дэҳқон рӯ оварду дандонҳои сиёҳу кирмзадаашро намоён карда хандид.

Абдулло хомӯш ба рӯйи онҳо нигариста писханд мекард. Лабханди ўро аз ҷунбиши бурутҳои ғафсу тобиши ҷашмони ростгӯяш фаҳмидан мумкин буд. Оқибат Абдулло моторро хомӯш карду Дэҳқон ба сари муросо омад.

— Хайр, кабина калон, се кас меғунҷем-ку!

Ӯ инро гуфту аз кабина фуромад ва Комронро садо кард.

Комрон омада бо Абдулло воҳӯрду ҳолҷӯй намуд ва бо миннатдорӣ даъвати онҳоро рад кард.

— Се нафар намеғунҷем... Ғунҷем ҳам ман шуморо танг карда нороҳат месозам. Хилофи қоидай роҳнамоӣ... Ба ронанда ҳалал мерасонем... Шумоён бемалол равед... Ҳамин лаҳза автобус меояд.

Дэҳқон ба зӯрӣ ўро тела карда ба кабина шинонду худаш аз канор нишаста дарро пӯшид. Бо ин ҳудрайъ дигар ҳел муомила карда намешавад, мегуфт ў дар дилаш Абдуллоро ҳам, Комронро ҳам лаънат карда. Ҳодисаи дар арӯсии Тоҳирча ҳанӯз аз пеши назара什 дур нарафта буд. Сароян-дагони аз шаҳр омадагӣ базмро хеле ба ҷӯш оварданд. Шароб ҳӯрда, қайфи ҳама баланд. Дар қатори дигарон вай ҳам ба раққосаи нозанин пул часпонд. Хайр, се-чор бор аз сурху қабудаш баромад. Сархуш бошед, ба рӯйи пул менигаред-чӣ?! Аммо ҳасисону ҳасудон инро дида наметавонанд. Ин бедаҳан якбора ҷор андохта эълон кард: “Пули ғовҳои гӯсола шудагиро барор! Натарс, миёнат дард накардаст!” Аҳмақ-дия, маст шавад, рӯйи хотир гуфтаний чизро намедонад. Вақти мудири ферма буданам бисту ду ғов камомад шуду ба ҷояш гӯсола ҳам не, тойин ҳарида ба колхоз супоридам. Чай фарқ дорад, баҳори дигар тойин ҳам ғов мешавад.

вад-да! Ҳамин ҳарфҳоро аз қучо фаҳмида, ба ҳама эълон кард-а! Инро шунида табъи раис хира шуду, аз базм баромада рафтанд. Натиҷаи bemadaniyati ҳамин-да. Раис ба кӣ некӣ накардаанд? Ҳуди ҳамин Абдулло иморат карданӣ шуд, чӣ қадар шиферу чӯб доданд... Ин беоқибат кадом рӯз Ҷабборовро ҳам дар хичолат мондааст. Дар колхоз баъди раис xӯzaiin ҳамон кас-а! Мисли ҳамин рӯз мошинашро дар истгоҳ доштаст. Ҷое, ки Ҷабборов истодааст, кӣ ҳақ дорад ба тарафи мошин равад? Раҳбарро иззат кардан даркордия. Аммо ин беандеша чӣ кор кардаст? Ба тарафи мошинаш омадани Ҷабборовро дидасту аз кабина сар бароварда, ба ҳалқ гуфтааст: “Бародарон, ба кабина ду кас мегирам. Агар розӣ бошед, тағои Насруллою бобои Ҳочӣ савор шаванд.” Ҷабборов шарм карда сурх шудасту худро ба нодонӣ зада “Э, Насруллобек, шумо ҳамин ҷоед-чӣ? Бед, савор шавед, савор шавед”, гуфта вайро пеш гузарондасту оҳиста худашро ба қафо кашидаст. Якero маъюб гуфта, дигареро солдида гуфта, хеле ба фарқи сарамон баровардем! Бо як пой ба чор тараф надаву дар хонаат бишин! Хайр, барои поятро дар ҷанг фадо карданат нафақа мегирий, иззататро дору “ҳазор раҳмат, ман одами бекор, шумо савор шавед”, гуфта Ҷабборовро савор кун, хуносо!.. Э, ин не, вай не, ҳамаашон ҷашми дидан надоранд. Набошад, ман кӣ ҳастаму ана, ин Комрон кӣ?! Олим шудаст, шудастда, ҳозир сагро занӣ, рафта ба болои олим меафтад, аз ҳар чӣ бисёр донишманд. Кал ҳам, кӯр ҳам — ҳама олим, дар деха якта подабон намеёбем! Аз олимии Комрон ба ин шатрама чӣ фоида бошад?! Аз барои вай қариб, ки моро аз мошинаш фурорад-а! Ҳоло сабр кун...

— Хайр, акнун ту то кай дар он тарафҳо мегардӣ?

Саволи ногаҳонии Қубоди муаллим риштаи хаёли Дех-

қонро буриду вай ба худ омад. Комрон ба ин савол чай ҷавоб доданашро надониста лаҳзае андешиду баъд гуфт:

— Чунон ки мӯйсафедон мегӯянд, то нону насиб...

— Э, мон ин гапҳоро, гӯй, ки кай ту омада ба ҳалқат хизмат мекунӣ? — Дехқон ўро нописанд карда бо ҳамин бухси дилашро баровардан хост.

Комрон бо тааҷҷуб ба рӯйи Дехқон нигарист. Аз ҷайбаш дастмолашро бароварду аввал шишаҳои айнаки сабзашро, сипас арақи пешониашро пок кард. Баъд ба Абдулло нигарист. Вай аз роҳ ҷашм наканда зери бурут табассум мекард.

— Ғалатӣ... Ман... Ман ҳоло ба қадом ҳалқ хизмат мекунам? — гуфт вай канда-канда.

— Вай хизмати ту ҳисоб не, — саволи худро эзоҳ дод Дехқон. — Ба ин ҷо омада, ба мардуми ҳамин деҳа хизмат кун. Аз ту чай фоида мерасад, бинем.

— Ҳа-а.... — хичолатомез табассум кард Комрон. — Балки фоидаи ҳамин корам мерасидагист? Шояд ягон рӯз...

— Барои мо вай корат — як пули пуч! — Беэътино сӯхани Комронро бурида даст афшонд Дехқон. — Барои ҳамин ҷамоа, барои ҳалқи Селоба чай кор кардӣ, мо намедонем. Ку, ягонтаашро ба институт даровардӣ ё дигар хел ёрдамат расид? Не.

Табассум аз ҷеҳраи Абдулло нопадид гашт. Лабонашро саҳт ба ҳам фишурда, бо дастони азиму панҷаҳои пурқувваташ фармонро саҳт фишурда, гӯё ба роҳ ситеzkорона фишор меоварда бошад, гашти мошинашро тез мекард. Дар роҳи ноҳамвор бардорузани мошин ба ҳадде буд, ки Комрон гоҳ сараашро ба шифти кабина мезаду гоҳи дигар пешониашро ба шишаи пеши мошин. Абдулло мисли қасд карда буд, ки бо ҳамин гирузани роҳ ба онҳо имкони сухан-

гүй надиҳад.

— Агар дурусттар санцида нигарем, додот ҳам ба халқамон казой фоидааш нарасид, — ба сухан ҳамроҳ шуд Қубоди муаллим.

“Додом ба ҳар дуи инҳо ҳаққи устодій доранд, — бо изтироб аз дил гузаронд Комрон. — Наход, ки сій сол дар мактаби деҳа беҳуда кор карда бошанд? Ва ё ба бачаҳо савод омӯхтан хизмат нест? Инҳо калоншинос шудагй, муаллими оддири назару писанд намекунанд. Охир, ҳамин Қубодро бо ташвиқу тарғиб он кас ба донишгоҳ фиристоданд. Аввалин нафаре, ки аз деҳаи мо ба донишгоҳ қабул шуд, ҳамин Қубод аст. Агар имрӯз дониш ва касби худро хору забун сохта шаробхўрӣ кунад, гуноҳи додом не-ку! Ё кій медонад, балки он кас ҳам гунаҳгор будагистанд?..”

— Дар ягон институт муаллим нестій, то ёрӣ кунӣ ба-чаҳо дароянд. Ку, бигӯ, аз олимии ту ба халқи мо чӣ фоида? “Олими беамал — замбӯри беасал” гуфта, шумо баринҳоро мегӯянд-да. — Ҳамон фикри аввалашро такрор мекард Дехқон.

“Ин мақол аз гуфтори радио ё намоиши телевизион ба гӯшаш даромадагӣ, — худ ба худ меандешид Комрон. — Айнан, лаҳнаш ҳам талаффузи кадом як ҳунарпешаро мемонад.”

— Аҳён-аҳён рӯзномаву маҷалла ҳам меҳонед ё не? — иттифоқан бо савол ба Дехқону Қубод рӯ овард Абдулло. — А? Ғӯзапояи бекораро, ки ба ғайр аз танӯртафсонӣ ба чизи дигар кор намеомад, кій ба ҳӯроки чорво табдил дод? — Ҷиддӣ мепурсид ӯ. — Авлод-авлоди шумо ба мардуму мамлакат ин қадар манфиат оварда наметавонад.

— Ҳа, ҳамин хел гуфта мегардем-дия... — гуфт дар ҷа-воби ӯ Қубод тамасхуромез. Аз оҳанги сухани вай чунин маънӣ бармеомад, ки гӯё Комрон мардумро бо суханони пуч фирефта гаштааст.

— Аз вай корҳош ба халқи мо як пула фоида нест, — даст афшонд Дехқон. — Мақсадаш — олим шудан, зиёдтар пул гирифтан...

— Тфу! — бо қаҳр аз панҷараи нимабози дари мошин ба берун туф кард Абдулло ва фармонро маҳкамтар гирифта газро фишор дод.

Дар таҳдари мағозаи рустои ҳамсоя Дехқон мошинро нигоҳ дошт.

— Кани, фуромадем, йигитҳо! — Вай аз кабина фуромада, дигаронро таклиф кард. — Зудтар, садта-садтаякак нӯшида гирэм.

— Ҳа-ҳа, заряд гирифтан даркор, — гӯён Қубоди муаллим зуд аз мошин фуромаду ба сӯйи мағоза равон шуд.

Комрону Абдулло даъвати Дехқонро қатъӣ рад карданд.

— Ана, аз ҳамин одамгурезиатон маълум... — гуфт Дехқон дар ҷавоби аз шаробхӯрӣ сар кашиданӣ онҳо. Баъд чи фикре ба сараш омаду илова кард: — Натарсед, ман зиёфат мекунам.

Комрон ташаккур гуфт. Абдулло даст афшонду монд. Баъд аз кабина баромада бо сатили кӯҳнаи равғанолуд аз ҷӯйбори канори роҳ аввал як сатил об гирифта ба кӯча, баъд сатили дигарро ба радиатори мошин пошид. Сипас ба кабина даромада нишасту тӯлонӣ бо табассум ба сӯйи Комрон нигарист.

— Ба дилат наздик нагир, — гуфт оқибат бо ҳамон табассуме, ки рӯяшро пур мекард. — Беҳудагӯй-дия!

Ҳамаи тобишу оҳангҳои чеҳраи пуртабассум ва нигоҳи андешаманди ӯро ифода кардану эзоҳ додан бағоят мушкил аст. Ӯ бо ду-се калима ё бо як имое метавонад як олам маъниро фаҳмонад.


Соли 1979.

ПАДАР ВА ПИСАР

Амон бори аввал, ба ин тараф меомад. Ӯ аз автобус фуромаду аз нафарони дар истгоҳ истода роҳи деҳаи Осмонсойро пурсон гашт. Як марди навчай хушбурут аз ҷояш бархесту “ин тараф биё, бародар”, гуфта, ӯро ба сари чорроҳа бурда бо даст ба самти офтоббаро ишора карда гуфт:

— Ана, ҳу ҳамон дарахтони таҳи кӯҳ — Осмонсой аст. Агар ғайрат дорӣ, як қадам роҳ аст, арзиши ба мошин нигарон шудан не.

Амон ба вай ташаккур баён карду пиёда ба роҳ даромад. Каме дуртар рафта, эҳтиётан аз як мӯйсафеде, ки ҳарсавор аз ҳамон тараф меомад, роҳро пурсид. Пирамард



бафурча сари харашро ба ақиб гардонда, бо халачұбаш ишору карду гүфт:

— Ба ҳамин раҳ рост меравй, писар. Ҳу, ҳамон сабзазор — Осмонсой.

Амон ҷомадончаашро ба замин гузошт ва тугмаҳои гиребони куртай сарбозиашро боз кард. Табъаш хуб буд. Офтоб дар осмони обй ҳамчун киштии тиллоранг дар баҳри ором лангар андохтаст. Ба қадом сү назар накунад, баҳор! Баҳор дар сабзаҳои навхези сари роҳ, дар ҳавои киштзору боғу роғ, дар шоридани оби ҹүйҳо нилии осмон назар-рабой мекард. “Дар ҷои хизмати ў ҳанұз аз баҳор дарақе нест. Акнун замин пойбардор шудагист?” Амон ба соаташ нигарист — чоряқ кам дувоздаҳ. “Сағира ба чй кор овора бошад?” — Вай дўсти ҳамхизматаш Ҷовидро “Сағира” мегүфт. Ҳамаи бачаҳо ўро Сағира мегүянд, аксар номашро намедонанд. Ҳонаи падару модари рафиқаш дар ҳамин деҳаи Осмонсой аст. Онҳо ҳар ду, аз рұзҳои аввали хизмати сарбозй дар як ҷо. Бо ҳам чунин унс гирифтаанд, ки агар як рұз аз ҳамдигар чудо шаванд, сарриштай корашон гум мешавад. Мегүянд, ки одам фақат дар ҷавонӣ, вақти хизмати сарбозй ва ё таҳсил дар донишкада ба яқдигар ин хел самимй дўст мешавад.

“Сағира ҷавони күшодадил, ба қулфи қалби ҳама қалид меёбад. Инсон одами хубро кам-кам бафурча мешиносад. Одами бад дар як рӯз ошкор мешавад. Сағира бо ҳамаи бачаҳо дўсту бародар аст. Ҷавони беғараз, қақдилй надорад... Аз хона як қуттича меваҷоти хушк гирифту ҳамон дам рӯи мизи хобгоҳ монда, бачаҳоро даъват кард. Дар як нишастант хұрда хестанд. Баъзеҳо, гурба ахлоташа гүр кардагй барин, чизашонро пинҳон карда, махфиёна мекүранд. Сағира ҳамеша ба дигарон гузашт карда метавонад,

мо наметавонем. Шояд, рози обрӯи вай дар ҳамин аст. Мо барои майда-чуйда баъзан талош мекунем, вай не. “Бигзор, гуфти ту шавад” мегӯяд вай. Дар ҳама кор бо ҳамин усул ғолиб мебарояд. Лекин дар хусуси баъзе гапу кор ба ҳеч нафар тан намедиҳад.”

Дар пеши назари Амон чехраи андешаманди Сағира ҷилвагар шуд, ки ҳангоми худоҳофизӣ ба ў мегуфт: “Аз ҳавопаймо фурӯю сари ду зону афтода, хоки Тоҷикистонро бӯса кун! Гаштаю баргашта бӯса зан, ба ҷашмонат мол! Майлаш, мардум ба сарат ғун шаванд. Ин ҳам як ғале!” Ҳазл бо роҳи худаш, аммо инсон диёрашро пазмон мешавад. Ҳумори меҳри падару модар, дӯстону наздиқон беқарор мекунанд. Ҳушбахтона, ки бо Сағира дар як ҷо афтордам. Ба сари қас рӯзи саҳт ояд, дар паҳдуяш вай барин дӯст бошад, ғам надорад. Ҳамеша кори вазнинро ба ўҳдаи худ мегирад. Вақти ҳандақковӣ бачаҳо талош мекунанд, то ҷои осону дилҳоҷашонро гиранд. Қитъаи боқӣ мондагӣ ба Сағира мерасад. Ё худ баъди машқ аксар сарбозон сарам-дилам асбобу аслиҳаро пок карда, ба тамокукашӣ мешинанд. Вале Сағира то табъи дил покиза шудани асбобҳо, дилгир нашуда ҷунбуҷӯл мекунад. Баъзеҳо бо тамасхур қиноя мекунанд: “Афсӯс, агар ҷавон бо ҳамин ғайрат то ҳол дар колхоз кор мекард ё орден мегирифт, ё амалдор мешуд”. Аммо аксар медонанд, ки вай ин корҳоро барои ба ҷашми сардорон намудан намекунад. Ҳатто замоне буд, кори танҳо худаш анҷом додаро ҳам “мо дастиҷамъӣ кардем” гуфт.

Ба “Сағира” лақаб гирифтанаш ҳам худаш сабаб шуд. Вай сағираи бекас не, падару модар дорад. Рӯзҳои аввал ба ҳама “сағира” гӯён хитоб мекард: “Биё, сағира, ҳамин кор нотамом намонад, тамом кунем” ё “Чӣ хел, сағира, ҳолат зӯр аст, нома мегирий?” Сонитар бачаҳо ба худаш ин номро доданд.

Амон аслан саргардон нашуда, хонаи дўсташро пайдо кард. Чаҳор нафар бачагоне, ки пои бараҳна чангӯ ғубори кӯчаи дехаро ба осмон бароварда, даводав доштанд, зуд ўро ба ҳавлии амаки Худойдод оварданд.

Бачаҳо яқдигарро тела-тела карда, бо мағал ва ҳаёҳу дарвозаи ҳавлиро кушода, ба дарун тохтанд.

Амаки Худойдод марди навчай газгӯшт, шонапаҳн ва мисли Сағира каллакалон буда, нисбат ба панҷоҳу ҳашт соли худ ҷавонтар ва қавитар менамуд. Ба ҳар ҳол, Амон ўро бо падари худаш муқоиса карда, хеле зуд пир шудани падарашро эҳсос кард. Амаки Худойдод бо табассум омада, бо Амон мисли шиноси дерин воҳӯрд:

— Саломат, саломат, э, бале-бале! Бахайр, канӣ гузар-е!
— Вай бо ишораи даст меҳмонро ба сӯи хона таклиф карду ҷомадончай ўро аз дасташ гирифта, худаш пеш даромад.

Амак меҳмонро ба меҳмонхона дароварда, бо иззату икром аз пешгоҳ шинонд, худаш поинтар аз вай нишаству оҳиста ба рӯяш дasti фотиҳа бурд ва баъд “хуш омадӣ” гӯён, бо Амон ҳолпурсӣ кард.

— Ман аз пеши писаратон... — Амон фавран забон газиду иштибоҳи худро ислоҳ соҳт: — Ҷовид хурсанд мешавад...

Вай гумон дошт, ки аз ин хабар мард бағоят хушҳол хоҳад шуд. Аммо авзои мизбон дигар ҳам нашуд, ҳатто каме рӯ турш карда, лаҳзае ҳомӯш ва пакар аз замин ҷашм набардошта нишастан. Баъд дар ҳамон вазъи сарафкандагӣ ба рӯи Амон нанигариста гуфт:

— Хуш омадӣ, додар. Ман шинохтам, акси бо Ҷовид ҳамроҳ гирифтаатон ҳаст. Гир, ба болин такя карда, бемалол бишин, кӯфти роҳа барор, — вай ду лӯлаболини маҳмалини аз рӯяш ҷилди сафед қашидагиро ба сӯи Амон тела дод.

Лаҳзаи хомӯшӣ ба миён афтод. Амон бесаранҷом шуд, чӣ кор карданашро намедонист. Амаки Ҳудойдод ба дарёи андеша ғӯтавар гашт. Ниҳоят ў овоз бароварда худ ба худ “ё тавба!” гуфту сипас дар рӯ ба рӯи меҳмон нишастанашро ба хотир овард магар, музтарибона ба рӯи Амон нигариста, табассум кард.

— Азми тамошои ватан кардӣ-дия? Хеле хуб. Нафаси ёру диёр дили каса мекушояд. Кай аз ҷои хизмат баромада будӣ?

— Қариб бист рӯз шуд. Мӯҳлати таътил ҳам ба охир мерасад.

Мизбон ва меҳмон ҳарду хомӯш ба ҷойхӯрӣ нишастанд. Амон гоҳ-гоҳ аз ин сӯю он сӯ савол карда, амакро ба гап меандоҳт, аммо сӯҳбат қӯр намегирифт. Аз ларзидани мушакҳои рӯю ҷунбиши абрувонаш худ ба худ мунозира доштани ўро пай бурдан душвор набуд. “Аҷабо, ин одам табиатан ҳамин хел бошад ё ягон мушкиле дораду ман ноогоҳам?” аз дил гузаронд Амон. Дилаш танг шуд. Пoi ба қўрпачанишинӣ одат накардааш хоб рафта, ўро бефараҳ кард, аммо одоб нигоҳ дошта, аз ҷо начунбida хомӯш нишаст.

— Зиқ шудӣ? Канӣ, ба дастархон нигоҳ карда ист, гир, нону мавиз гир, — амаки Ҳудойдод аз қайди фикру андеша ба худ омада меҳмонро ба суфра муроот кард. — Гап зан, ҳарчи Ҷовиди мо бесар намегардад? А? Бо ёру ошно соз аст ё номуросой мекунад?

— Не-е хотирҷамъ бошед, Ҷовид аз он хел ҷавонон не.

— Росташа гӯй, аз ҳамон тарафҳо ягон дуҳтарро таги ҷашм кардагӣ-ҷӣ? — амак Амонро бо диққат нигариста, ба рӯи вай зехн монд.

Агар ин нигоҳи озмоишкор намебуд, Амон ин саволро шўҳӣ мепиндошт. Ў ҷиддӣ будани саволро фаҳмиду ба фикр афтод.

— Не-е! — Баъд аз эҳтиёт илова кард: — Ба ҳар ҳол, ман аз ин ҷиҳаташ бехабарам... Ҷовид, ба фикрам, гапи аз ман пинҳонӣ надорад.

Амаки Худойдод “аҷаб не” гуфтағӣ барин китф дарҳам кашид. Баъд чои сарди пиёлаашро дам кашиду “ман ҳозир” гӯён, ҷойникро гирифта берун баромад. Амон аз ти-резаи пастаки меҳмонхона рафтори ўро дар ҳавлий мушоҳида кард. Вай дар ҳамон вазъи парешонӣ ба тарафи боғ рафта омаду офтобаро гирифта даст шуст. Сипас рафта аз қуттии почтаи назди дарвоза рӯзнома гирифта ба самти хона рафт. Рӯзномаро ба ҷевони айвон партофту ҳезуми хурд кардаро ғундошта, ба сӯи ошхона бурд. Каланду белу табари дар рӯи ҳавлий парешон афтодаро ҷамъ карда гирифт. Ў боз ба ину он даст зада, дар рӯи ҳавлий хеле андармон гашт. Сонӣ ҷойники ҷой дар даст ба кафшкаши меҳмонхона даромаду ба ҳамсараш, ки дар ошхона ё хонаи дигар буд, таъинот дод:

— Ҳой, рафта ба Абдуҷаббор гӯй, ба ман нигарон нашавад.

Амаки Худойдод омада нишасту Амонро ба дастархон муроот кард.

— Ҳўрдам, — миннатдорӣ кард Амон. — Амак, шумо аз кору боратон намонед. Агар хуб гӯед, ман то бегоҳ деҳаатонро давр зада тамошо кунам?

Соҳибхона гӯё ин суханро нашунида бошад, ҳарфе назад. Ин хомӯшӣ аломати ризоят аст ё рад, Амон нафаҳмид.

Амон аз ин гуна рафтор андаке мутаҳайир гашта бошад ҳам, ба дилаш нагирифт. “Бархе аз инсонҳо хислатҳои

ғалатӣ дорад, бояд бубахшид. Чаро аҳволи писарашонро дуруст напурсиданд? Ё падару модари нотанӣ ҳастанду ман бехабарам?.. Ё Ҷовид ягон мушкиле бо падару модар дорад? — фикр мекард вай. — Аҷаб не, хислаташон ҳамин гуна бошад, ки медонад. Ҳар чӣ бошад-набошад як шаб ҳазор шаб не, фардо меравам”, — мегуфт ўхуд ба худ.

— Ку гап зан, аз кучой, падару модар дорӣ ё не, чӣ кораанд? — амак гӯё аз андешаҳои Амон огоҳ надошта бошад, якбора саволро қатор кард. Ҳоло вай аз зери абрувони борикаш тег кашида ба меҳмон менигарист.

— Аз Қўрғон... Дадаам дар идораи молия кор мекунанд. Ба қарибӣ бознишаст мешаванд. Модар ҳам, шукр, болои сар дорам.

— Падару модар давлати бебаҳо, ғаниматанд, додар. Ҳаракат кунед, дуои онҳоро гиред. Падару модар ҳаргиз ба шумо бадиро раво намебинанд. Ҷовид ҷӯраатон пеш аз хизмат як пешхезӣ карда, моро ранҷонд... — Амаки Худойдод муддате сукут варзид. Давоми суханро гӯям ё нагӯям гӯён, дудила буданаш аён гашт. — Ана ҳамин кам набуд, ки боз... — амак ба таассуф сар ҷунбонд, сонӣ порае нонро шикаста ба даҳан андохт.

Амон чӣ гуфтанашро надониста хомӯш ба рӯи мизбон менигарист. Амак баъди хеле сукут боз ба ҳарф даромад: — Саркорамон қадре пахтаи зиёдатиро ба номи ину он, баъзе одамони дилаш об хўрдагӣ навиштаст. “Пулаша гиред мединед, аз барои ҳарчи меҳмон — безабон” гуфта, як кори андаке хилофӣ карда монд. Аслан, кори вай ҳам аз ночорӣ. Рӯз дар миён меҳмон, комиссия болои комиссия меояд. Обу авқот даркор-ку, аз кисай кӣ? Колхоз барои меҳмон пул надорад. Аз кисай саркор... Пештар вакили ба колхоз ома-

дагӣ — хоҳӣ калон, хоҳӣ хурд, аз зиёфатхӯрӣ ҳазар мекард... Ана, баъзе нотавонбинон, ана ҳамин гапа дафтар карда, навиштаанд. Барои тафтиш маъмур омад. Як ба як ҳамаро пурсид. Ман тарафдории саркорро гирифта, гап задам. Саркор ба ману ҳамсарам пахта ҳам нанавиштааст, мо ба вай пул ҳам надодаем. Лекин ҳамин ҳам гап шуд, ки одам хабаркашӣ қунад?! Баъзе одамон ба ман чап шуданд. Писари мо ҳам ба сафи онҳо даромада, моро маломат кунад, мешавад? Хӯш, бигӯ муродат чӣ гуфтам. Саркорро зиндонӣ карданӣ ҳастӣ? Баъд чӣ?.. Ба ту ҷояш даркор бoshад, ман мегӯям, Абдусамад ҳамин тавр ба ту месупорад... Ана, акнун ба сарбозӣ рафта, ин нағмаро баровард.

Ӯро ба берун ҷеф заданду сухан нотамон монд. “Дилашон пур аз ҳасрат будаст, то гуфта холӣ накунанд, намешавад, — аз дил гузаронд Амон. — Эҳ, Сағираи хаппак-е!..”

Пас аз зуҳр амаки Ҳудойдод аз кучое як гӯсфанди чорӣ оварду ба таги беди лаби ҷӯй бурда сар зад, ба шохи бед овехта пӯст канд. Ашӯра-хола ба таги деги калони ширпазиаш алав карда, қариб тамоми гӯшти гӯсфандро ба дег андохт.

Шом нафуромада хешу табор ва ҳамсояҳои ба назди меҳмон даъват гирифтагӣ як-як, ду-ду ба ҳавлии амаки Ҳудойдод омада, меҳмонхонаи ӯро пур карданд. Пиру ҷавон оғӯш кушода, бо Амон воҳӯрӣ мекарданд, баъзе муҳтасар, баъзе батафсил аҳволи Сағираро пурсида, баъд ба маҷroi асосии сӯҳбат — ҳаёти колхоз ё авзои ҷаҳон ҳамроҳ мешуданд. Онҳо ба қадри донишу фаҳмиш ва афкору ақидаи худ ҳар як гуноҳу савоб ва хубу бадро андозу баркаш карда месанҷиданд, муҳокима мекарданд. Ба назари Амон чунин намуд, ки онҳо ҳам аз ваҷҳи аҳволи Сағира ҳолпурсиро дароз накарда, бо ду-се саволи маъмул иктифо кардан меҳоҳанд.

Меҳмонон ҳангоми хайру хуш ҳар кадоме алоҳида Амонро ба меҳмонӣ даъват карда, ин ҳоҳиши худро ба амаки Худойдод ҳам гӯшрас менамуданд.

Он шаб дигар дар бораи Сағира ҳарф боз нашуд ва Амон бо дили ноором сар ба болин монд. Ў дар тааҷҷуб буд, ки Сағира чӣ гуна ҷуръат кардаст, падару модар ва ин қадар ҳешу ақрабонашро ранҷонад? Ҳеч бовараш намеомад. “Баъзан одами нармдил дар ақидаи худ аз одами дурӯшту даҳансаҳт устувортар будаст” — мегуфт ў худ ба худ.

Субҳи рӯзи дигар, баъди ношто Амон аз амаки Худойдод рӯҳсати бозгашт пурсид.

— Ин гапро нагӯй, — амак аз ин қарори ў норозӣ, ҳавотиромез ба рӯи вай нигарист. — Аз рӯи урфу одати мо, додар, меҳмона наздикини мизбон металабанд, иззаташро ба ҷо меоранд. Мо ҳам ба худ мувоффиқ қалу-кӯр — дӯсту бародар дорем, ҳақу ҳамсоя дорем. Туро ба ин зудӣ ҷавоб диҳем, аз мо меранҷанд, айб мекунанд.

— Замони таътил ба охир мерасад гуфт. Расида рафтаниам даркор. Интизоми ҳарбӣ сахт аст. Ҳоло боз як-ду ҷои мерафтагӣ ҳаст.

Баъди он ки Амон ду поящро ба як мӯза карда, мера-вам гуфт, амак ноилоч розӣ гашт.

— Хайр, ин хел бошад, чӣ гӯям... Роҳи сафед, додар. Сиҳат-саломат ба хизматат расида рав. Ба Ҷовид... гапи ме-гуфтагӣ надорам. Худаш медонад... Очаш каме савғотӣ бастаст, агар борат вазнин набошад, бигир, набошад...

— Э, ташвиш накашед, ҳар чизе, ки ман мебарам, ҳа-маамон якҷоя ба ҳам мебинем. Байни мо аз они ману аз они ту нест, амак.

— Албатта... То мусофир нашавй, мусулмон нашавй, гуфтаанд. Дар мусофират одам неку бадро санчида, қадршинос мешавад, одаму одамгариро ёд мегирад, чашмаш күшода мегардад. Ба ҷавонони имрӯза хизмати сарбозӣ манифияти зиёд дорад, додар... Аммо ба Ҷовиди мо нафорид, — амаки Ҳудойдод ҳамин ки писарро ёдовар шуд, боз мушавваш ва пакар гашт.

— Писаратон ҷавони бад нест, амак, — гуфт Амон бо як навъ оҳангӣ пурэъти монд. — Бачаи нағз. Байни шумоён нофаҳмӣ ба вучуд омадааст. Хайр, аз ростӣ, Ҷовид адолат гуфта ҷон меканад, ҷавони яққавл. Шумо барои ин аз вай наранҷед. — Сарбозвор, савганди низомӣ меҳонда бошад, тез-тез гуфт Амон.

— Дўсти ҷонӣ бошӣ ҳам, Ҷовид ба ту гап назадааст. Дар дарунаш гов мепазад, аҳмақ дарундор аст, — аламашро пинҳон дошта натавонист амак. Сипас оҳиста гап саркард: — Ана, дида истодай, додар, соли ману модараш ба як ҷо расидагӣ. Ба болои ин дасттандҳоем. Вай ба сарбозӣ равад, ҳоламон чӣ мешавад гӯён, дари хонаша күшода будем. Ҳешбачаи ҳудамон, духтари як хонаводай ба обруро арӯс кардем. Арӯсӣ кардему се моҳ аз байн нагузашта Ҷовид ба сарбозӣ рафт. Сонитар фаҳмиdem, ки худаш аризai довтабӣ навиштааст. Ин ҳам кам набуд, ки баъди се моҳи рафтанаш, аз занам чудо кунед гуфта, ба идораи ҷамоа дархости талоқ фиристодааст. Инро фаҳмида, арӯс баромада ба хонаи падараш рафт... ҳа, да зоту зурриёти ин хел фарзанд... — фифон баровард ў ва хеле вақт бо сари ҳам сукут кард.

Амон акнун андаке ба ин печу гирехи хонаводагӣ сарфаҳм рафту зери лаб “аҷоиб” гуфта монд. “Сағира бало будаст-ку! Дар дарунаш гов мепазад, гуфтани падараш беса-

баб не. Наход, ки як сол боз ҳамроҳ бошему як даҳан бўяшро набарорад! Ана, барои чӣ “ташвиш қашида нарав, вақтат кам, роҳи дехаамон чап” мегуфтаст!” — худ ба худ ёдовар мегашт Амон.

— Ё аз ҳамон ҷойҳо ягонтааша ёфта бошад? А? — Боз савол кард амак. — Агар ҳеч гап набошад, чаро аз зани ҷавон ҷудой мекунад?

— Ба фикрам, амак, писаратон аз он хел ҷавонҳои кӯтоҳандеш не... Аммо дар бобати издивоҷаш, ростӣ, ҳайронам. Ба майли ҳудаш мемондед, шояд... Ҷавонони имрӯза...

— Э, гап-дия! — сухани Амонро бурида, даст афшонд амак. — Ҳамаамон занамонро дар шаби тӯй даруни парда диди дилёб шуда рафтем. Акнун ин ошиқбозӣ карда зан мегирифтаст-чӣ?!

— Охир... амак вай замонҳо дигар...

— Э-э, монед, ҳамин ҳам гап шуд!.. Одаму одамгарӣ ҳам кӯҳна мешудаст-чӣ?!

Амон мутаваҷҷеҳ гашт, ки ба амаки Худойдод ҳарф фаҳмонидан кори осон не. Вай ҳудаш ҳам аз ин ҳарфҳо дар тааҷҷуб буд ва фаҳмидан мекунад, ки дар ин мочаро кӣ ҳақу кӣ ноҳақ аст. Агар бо ҷашми одамони деха нигаред — Сағира гунаҳгор, аммо бо ҷашми ҳамхизматони ў нигаред — амаки Худойдод сад дар сад ноҳақ мебарояд. Сипас, кӣ ҳакам хоҳад буд?




Соли 1972.

ТО СОЛИ ДИГАР

*Имсол гузарад, соли дигар боз ояд,
То соли дигар умри чавон мегузарад.*

Аз осори лафзии мардуми точик.

Деха монанди қалъаҳои қадимӣ ба рӯи тали начандон баланде воқеъ афтода буд. Сокинони он кайҳо ба саҳрои Мирзочӯл кӯчида рафта, дар он тарафҳо замин кушода, хонаву боғу роғ карда, муқимӣ гаштаанд. Дехаи пешин, ки асрҳою аср пурвалвала буд, имрӯз қариб холиву бекас аст... Кү, акнун онҳое, ки барои як лаҳт замин ё навбати об



яқдигарро бо каланд зада, дар сари марза кушта буданд, боре сар аз хок мебардоштанду медианд, ки оқибати корҳо чи ранг аст!..

Суқунати деҳаи холиро ҳоло фақат шав-шуви оби рӯд, нағмаҳои мурғони хушхони ҳаргиз рам нахӯрда халалдор мекунанду бас. Соҳилҳои рӯдро буттаҳои худрӯи беду сафедор, олучаю дӯлона, зарбеду настаран ва алафҳои гуногун ба тарзи қасногузар тавора гирифта, гӯё асрори ин обаки пурмағалро аз назарҳо пинҳон карданӣ буданд. Ба монанди садҳо рӯду рӯдҳонаҳои дигари диёри қуҳистон ин обаки оқибат дар нимароҳ гумгашта ҳам, номи худро надошт — онро бо номи деҳа “Сойи Сардор” унвон карда буданд. Рӯи пули бе ягон меҳ, аз болору ходаҳо бунёд ёфта аз камии раҳгузар кайҳо алаф рӯидаст. Аз он ки роҳи аробагард ба ин ҷо омада дакка задаст ва пулро ба ҳавсалай тамом, хеле бадошт сохтаанд, пай бурдан мушкил набуд, ки ин роҳ ҳамагӣ ҳафт-ҳашт сол муқаддам гузаргоҳи серравуое будааст...

Садои ба ҳам барҳӯрдани сатилҳо, чунон ки дар ин ҳолат мегӯянд, маро як қад паронд. Агар дар ягон гӯшаи холиву бекаси дунё бошед, шунидани ҳамин садои муқаррапии рӯзгори одамӣ низ шуморо бениҳоят хушнуд месоҳаст.

Аз боло духтари қадрасе дар даст ду сатил ба сӯи ҷашмаи шаршарадори канори рӯд мефуромад. Аз дилам гузашт: “Дар ҳавлие чӯпоне зиндагӣ мекунад!” Боз аз худ пурсиdam: “Аз мардумони мо бошад ё аз дигар деҳу ноҳия?..” Духтар ба ҷониби мошини кӯҳнаи ман, ки дар сабзамайдони соҳили рӯд буд, хира назар афканду ба ҷониби худам, ки рӯи сабзаву себаргаҳо ғелида будам, назари эътиборашро дареф дошт магар, нимнигоҳе накарду ба сатилҳояш об гирифт ва ба қафо баргашт.

— Ҳой, духтари хуб, як нафас биистед, — ман аз ҷо

бархоста, ба сўи вай қадам ниҳодам.

— Гоčигӣ накарда, рост ба раҳатон гузашта рафтан гиред! — Духтар ин бор ҳам ба сўи ман назар нокарда, зери лаб ғурунгос зад.

Голибан вай маро аз қабили баъзе раҳгузарони беҳаё ва шилқин пиндошт, ки ин вақти сол дар ин мавзеъ бисёр пеш меоянд. Агар як лаҳзаи дигар бечуръатӣ намоям, нопадид рафтани ўро донистам ва дар шитоб сўяш давидаму сари роҳашро гирифтам.

— Шумо чӣ хел одамед?.. Истед, як даҳан гап пурсам! — гуфтам маломатомез, балки озурдахотир аз рафтори ў. Аммо ба чашмони шӯху гирои духтар чашмам афтоду ғайрихиёр табассум намудам. Росташро гӯям агар ба чашми вай нигарад, ҳар кас ҳам таноби даҳонашро саришта кардан наметавонад.

— Виҷ-виҷ накарда, ба роҳатон равед... Гапатонро рафта аз очаатон пурсед! — Духтар, агарчи қадамашро суст карда буд, табассуми бемаъни маро диду абрӯвони ситезакораш чин гирифт. Аз шевай гуфтораш донистам, ки бегона нест, аз ҳамин деҳа, ману вай ҳамдиёрем, балки хешу табор бароем, ки медонад...

— Ҳой, фарзанди одамизод!.. Як даҳон гап пурсам... Охир, ман бегона не... Аслан, аз ҳамин ҷойҳо, фарзанди ҳамин кӯҳпоя... Балки хешу ақрабо будагистем...

Ин суханон ба духтар таъсир кард: сатилашро аз даст намонад ҳам, лабханде заду айёrona чашмонашро кashiда ба рӯи ман нигарист, сипас аз роҳаш бозистоду нигарони пурсиши ман гашт. Чашмони сиёҳу шӯҳаш, абрувони борику сўзнокаш, рӯи монанди себи навпухта сафеду сурҳаш он қадар латофат ва назокате доштанд, ки бо тундхӯиаш ҳеч мувофиқат намекарданд.

— Ман... ҳамту... ба сайру тамошо омадам... Ватани

бобоёнро бинам гуфтам... Бачагиам дар ҳамин ҷойҳо гузашту... акнун, баъди ақлашро шинохтан одам дигар хел менигарад... Ба гумонам, дар деҳа ҳеч кас набошад... шумоҳо будаед... Маро намешиносед? Ман ҳафт-ҳашт сол аст, ки дар шаҳр дарс меҳонам...

— Э-э, шумо писари тағои Комил не? — духтар ба қиёс маро шинохту дар назар аз дуруштии bemavridash хичил гаштагӣ барин намуд. — Ман нашиносам... Ношинос бесипос мегӯянд. — Вай сатилҳояшро ба замин ниҳод.

— Шумо духтари кӣ? Ман падаратонро мешинохтагистам...

Ману вай дақиқае чанд дар гуфтугӯ будем. Аз хавфи он ки мабодо духтар аз шавқмандиам ба шахси ўрамида зуд гурезад, се-чор қадам дурттар истода, зоҳирان бепарво гуфтугӯ доштам. Баъд, вақте ки рафтаний шуд, ба нею нестонаш эътино накарда, сатилҳои пуробро аз дастонаш гирифтаму то ба сари баландӣ бурдам.

— Гуноҳи мо — мардон аст, ки ранҷи занону духтарони деҳа ҳанӯз ҳам осон нашуд, аз ин сад сол муқаддам ба чи сон бошад, ба ҳамон минвол мондаст, — гуфтам ҳангоми худо ҳофизӣ.

Духтар аз замин нигоҳашро набардошта, хичолаткашон гуфт:

— Дар кучо хоб мекунед? Дар ин гирду гӯша дигар одам нест...

— Ман барои истироҳат омадам... ҷодир дорам... Лӯлиҳо барин як бор дар ҷодир зиндагӣ кунам...

— Ҳар кас ояд, ба ҳавлии тағои Низом мефурояд... Шумо ҳам бед, — гуфт вай ба тамкин ҷашм аз замин набардошта.

— Меравам.

Ман нигоҳи ўро гирифтам меҳостам, вале вай ҷашмаш

ро аз чашми ман мегурезонд. Хоҳу ноҳоҳ, вақти рафтан лабонаш ба табассуми ширине моил гаштанду дандонҳои садафинаш мисли ламъаи баркे як нафас дурахшиданд. Вай бирафт.

Ман аз тал поён шудаму дар сабзамайдон чодирамро устувор кардам, дегу табақ ва кўрпаю болиштамро ба тартиб, чо ба чо ниҳодам. Дастан ба кор банд, vale хаёлан бо ин духтар гуфтугузор доштам. “Фалатӣ, — мегуфтам ба дил, ҳамин қадар духтарони шаҳру дечот маро ин қадар мафтун накарда, чунон ки ин духтар... Шавҳарашибошад?.. Агар издивоҷ накарда бошад, ба ҳар навъе дилашро меёбам... Ана, ин аст духтаре, ки дар орзуяш будаму дар хобу дар бедорӣ мечустам...”

Ҳамон шаб то дами саҳар хобам набурд. Ба нияти беҳтар соҳтани сиҳатии лангонам омадаму кай гумон доштам, ки дар ин кўҳистон ба маризии дигар — дарди ишқ гирифтормешавам!.. Ман одати дили худро нағз медонам, аз рӯи ҳавою ҳавас ба духтарон майл надорад...

Рӯзи дигар зиёда тоқат карда натавонистаму ба ҳавлии ҳамдехагон рафтам. Низом-бобо ном пирмарди ғайратманду даҳансаҳт бо ҳамсару ва писару духтару арӯсаш дар ин чо истиқомат доштааст. Онҳо моли як молхонаи калони колхозро саришта мекардаанд. Духтаре, ки маро хобпар карда буд, дар ҳавлии онҳо зиндагӣ мекардаст. Дегу табақаш ҷудо набошад ҳам, хонааш дар як канори ҳавлӣ, аз онҳо ҷудо буд. Дар кори молхона ва рӯзғор баробари онҳо ҷунбуҷӯл карда, дар соатҳои бекориаш омада бо занҳо наменишастаасту ба хонааш даромада китоб меҳондаст. Ҳамсари бобои Низом — Ҳикоят-хола дар ҳузури ман ўро маломатгӯй мекард:

— Ҳай-вой-е-е, ин духтар аз китоб сар намебардорад!..
Ман мегум, ин қадар дилакота обу адo карда, бибиотун

мешавӣ-ҷӣ? Охир, ту ҳам дигар занону духтарон барин дарзу дӯзата ёд гир, пухту пазата кун...

Ҳикоят-хола аҷаб пиразани хушфеълу дилфароҳ, баръакси ҳамсараш — Бобои Низом, ки аксаран сиркоҷабину ҷазабадор аст, ў хушҳолу базлагӯ буд. Вай, ба қавли худаш, ба ғайр аз шавҳари бедаҳанаш ба ягон бандай худо сухани саҳту дурушт намегуфт. “Аз дилозор худо безор аст, — таъкид мекард Ҳикоят-хола. — Ин шумгиёҳ (Вай ба ҳамсараш ҳар замон як лақаб меёфт!) пир гашту сонӣ андаке ба худ омад, дамаш паст гашт. Ҷавон буд, даҳонаш аз ин ҳам бефаровез буд. Мехча барин як ваҷаб қадаш катӣ дехаро ба сар бардошта appos мезад! На шарма медонист, на нангӯ номуса!.. Э, аз бало ҳам бад медида му... — хаёломез даст меафшонд пиразан. — Ҷӣ кунам, ки дар пешониам ҳамин балонусха навиштагӣ будаст... Дар замони пеш духтари бечора ҳақ дошт, ки не, ман ба вай намерасам гӯяд?! Ин рӯдапо чор-панҷ танга пул дошт, мол дошт...”

Азбаски мардон аксаран ба рӯз дар ёбонҳо ё ба кору бори дигари мардона машғул буданд, Ҳикоят-хола бештарин ҳангом ҳамсӯҳбати ман буд. Духтарон ва занони ҷавон дар ҳузури пиразан бо ман ба ҷуз салому алайк дигар сухани изофа намегуфтанд. Ҳикоят-хола урчуқашро ришта, соат-соат сухан мекард, саргузашти бештарин мардуми ин дехаро ёд дошт ва аз гуфтан дилгир намегашт. Боре аз ҳусуси Бобои Низом сухан оғоз намуду аламеро, ки дар ҷавонӣ ба ў гузашта будаст, гуфта, маддаи дилашро кафонд:

— Хонаи падар биҳишти ман будаст, аз дари ин ғӯла-ча даромадаму намедонистам, ки ба дари бало қадам зер кардам. Э-э, напурс, ҳеч напурс, бачам!.. Сару либоси арӯсиам дар таҳи сандуқ науву оҳорӣ бимонд-е!.. Ба ягон ҷо рафтан намемонад, на ба тӯй, на ба азо. Дар ҳар ду моҳ ё се

моҳ як бор ба хонаи падарам мебурду бас. Худаш ҳамроҳам мерафт ва боз ҳамроҳаш меовард. Ҳамин хел бадрашки фалокат буд. Умри ҷавонама ҳазон кард ин дӯзахӣ!.. Баъд ў овозашро пасттар карда ба ман сари гӯшӣ мегуфт: — Бовар мекунӣ, нав арӯс шуда ба хонааш омада будаму агар ду рӯзакак ба ягон гӯристон баромада равад, оҳубарраи аз қафас берун рафтагӣ барин хурсанд будам. Валлоҳ, ки хурсанд мешудам! Ба ту дурӯғ, ба худо рост, ҳар соат хабари маргашро нигарон будам. Одамони нағз мурда рафтанд, ба ин гӯрсӯхта бало ҳам асар накард. Худо ҳам гулчин аст, сара карда нағзаша мегирад... Гоҳе хаёл карда менишинаму худ ба худ мегӯям, ки кори ҳамин Матлуба ҳам дуруст аст. Одами шум медидағиаш катӣ умри ҷавонаша ҳазон кардана, аз дунё ҳур гузарад, авлотар аст...”

Вучуди ман арақи сард баровард. Матлуба — ин ҳамон нозанини аз ман дил бурда буд. Аз ин гуфтаи Ҳикоят-хола маълумам шуд, ки вай шавҳар доштаст ва ҳайрияти кор, ки ҳамсарашро дӯст намедоштаст.

Аз ҳусуси вай пурсуҷӯ кардани ман аз адаб набуд, бинобар он, дар омади сухан, ҳар чи Ҳикоят-хола бигӯяд, ба ҳамон қаноат мекардам.

Шому саҳар дар сари ҷашма интизор будам, ки кай Матлуба барои обгирӣ меояду панҷ дақиқа бошад ҳам гуфтугӯ мекунам, нигоҳи ташнаамро ба ҷашмони хумори розгӯяш медӯзам.

Баъди он ки ба дил иқрор кардам ўро дӯст дорам, сухан карданам бо Матлуба хеле мушкил гашт. Ҷуръатам намонд, забонам баста шуд, ақлам — хушк, кунд... “Ҳабари ман бирасонед ба мурғони чаман, ки ҳамовози шумо дар қафасе афтодаст!” гуфтани шоир бехуда не.

Ба қавли Ҳикоят-хола Матлуба дуҳтари дамдузду одам-

гурез аст. “Агар коре надорад, вай ба хоначааш медарояду рӯзи дароз китоб меҳонад, аммо зиқ намешавад-е! — Изҳори ҳайрат мекард Ҳикоят-хола. — Гоҳе ба лаби сой мераваду хаёл мекунад... Кас намефаҳмад, дар дили ин духтар чи сир ҳаст...” Бобои Низом ҳукм мекард, ки никоҳи Матлуба бо шавҳараш сард афтодааст, баъди фарзанд ёфтган дилгарм мешавад.

Матлубаи хомӯш ва дамдузд ба назари ман баръакс, шӯҳ, ҳатто густоҳу бебок намуд. Боре пай бурдам, ки баъди аз ҳавлӣ берун рафтани ман роҳгардии маро тақлид карда кӯдаконро меҳандонад.

Ман шабҳо дар сабзамайдони канори рӯд, андаруни хаймаи калони чорнафара бафароғат меҳобидам, саҳеҳтараш бедорхобӣ мекашидам. Бобои Низом ҳарчанд гуфт, ки “ба ҳавлӣ омада, дар рӯи бистар одам барин бароҳат хоб кун”, ман рад кардам. Ҳавои канори рӯд, осмони фароҳи ситорабор, аз ҳама дилписандаш — сукунати ин мавзеъро ба ҳеч ҳушии дигар иваз намекардам. Мисли он ки дар хонаи худ бошам, бемалол, ба майлу ҳоҳиши худ дарою барой дошта, шом барвақт ба ҷойгаҳ даромада, бомдодон бо нағмаи нахустини мурғакон ва садои ҷонварони дигар бедор мешудаму дар оби сарди рӯд оббозӣ мекардам.

Баъзан аз хайма берун мерафтamu ба кӯҳ мебаромадам ва дамидани субҳро аз баландӣ тамошо мекардам. Дар пеши назари ман осмону замин, тамоми ҳастӣ кам-кам ҷома сафед менамуд. Аввал ягон-ягон ситораҳо хомӯш мешуданд, сонӣ паррандаҳо ба наво медаромаданд. Бомдодон чаҳ-чаҳи мурғакон дигаргуна будаст. Ба ман чунин намуд, ки тамоми паррандагони ин водӣ ба якбора чаҳ-чаҳ зада, субҳи рӯзи навро табрик мегуфтанду сипас овози аспу ҳар, гову гӯсола, бузу бузғолаҳо боло мегашт.

Акнун соати ба об омадани Матлуба муайян гашта

бүд ва ман чаҳд мекардам ўро гуселонида баъд аз паи моҳидорӣ ё саёҳати кӯҳсорон равам. Баъзан ману вай дар сари обгир даҳ-понздаҳ дақиқа ҳамсӯҳбат мегаштем.

Чавони сoddадил будаам, ба вай аз орзуҳои худ, аз романтикаи кори рӯзноманигориам ҳикоят мекардаму ин дуҳтари зирақу баҳушро мафтун кардан меҳостам. Матлуба аз ҳаёт тамаъи зиёд надошт ва бо ҳамин як сифати оличаноби худ аз ман баланд меомад. Вай хеле китоб хонда, доир ба ҳар соҳаи илму фан вуқуфе дошт, vale бо дониши худ ҳаргиз ба атрофиён тазъиқ намеовард.

Ба ин тарз — дар сари чашма бо Матлуба ба гуфтугузор пеҷидани ман аз назари аҳли хонадони Бобои Низом пинҳон намонд. Касе сухане нагуфта бошад ҳам, аз нигоҳашон, муомилаашон рамуз гирифтан мушкил набуд, ки ин кор ба онҳо хуш намеояд. Боре аз ин ваҷҳ ба Матлуба ишорае кардам, вай дар ҷавоб гуфт:

— Ба дил нагиред... одамони қадим... Аслан, ақидаи онҳо хато не, маҳз аз ҳамин хел воҳӯрию ҳингир-ҳингирҳо дуҳтарон бебаҳт мешаванд, ахлоқи ҷамъият ҳароб мегардад...

Ман бо авзоъи ҳайрон ба рӯи Матлуба нигаристам. Во, ачабо, чунин дуҳтари пурмутолиа, ҳассосу озодфир ақидаи феодалонаи ин одамони аз маърифат ва тамаддуни замон дурро тарафдорӣ мекунад!.. Ман чӣ гуфтанамро нағониста сокит гаштам. Агар эътиroz кунам, Матлуба барои исботи даъвои худ ҷандин мисол меовард. Мегуфт, ки нигаред, ҳеч яке аз дуҳтарони батамкин бебаҳт ва беталабгор намонд...

Ҳамон рӯз ба вай эътиroz накарда бошам ҳам, ба дил аҳд кардам, ки фурсаташ ояд, аз ин хусус ба Матлуба чиддан гуфтугузор ҳоҳам кард.

Чун сатилҳои пуроби ўро гирифта, ҳамроҳаш то сари баландӣ рафтам, аз қафои зардолузор валвалаи бобои Ни-

зом ба гӯш расид:

— Ҳой ҷавонмаргон!.. Э, дар нохунат... Муред ҳамаат, да тухмат... Нарӯида рав... —Голибан, пирамард аз кучое омаду дар полиз гӯсола ё бузғолаҳоро дида буд, ки ба қавли Ҳикоят-хола овозаш то ба гӯши малак мерасид. Вай чунон суханони бепарда мегуфт, ки Матлубаро ранг қанду бо ду кафи дасташ гӯшҳояшро маҳкам баста рӯи таворай сангини боғ нишаста монд.

Мӯйсафед чун ба ҳавлӣ наздиктар расид, ба дашному ҳории ҳамсарааш шурӯъ кард:

— Ҳой кампири ҷалочин!.. Э, кай ту мемурию ман ҳалос мешавам?! Э, дар қабри падарат... Э, ҳалқи додот...

Не, тамоми дашному ҳақоратҳои ин марди пирро кас на тоқати шунидан дораду на имкони гуфтану навиштан.

Ҳикоят-хола андаруни хона ба коре машғул будаст магар, эҳтимолан, саросема, кафشاшро монда, патакашро гирифта аз хона берун омаду бо овози хеле пасттар, вале ба мо, ки дар қариби ҳавлӣ, дар панаҳи дараҳтон будем, шуваво, ба дашномҳои ҳамсарааш ҷавобгӯён ҷониби полиз рафт.

— Ин қадар гулуята медарронӣ, ҳой, беимон!.. Сари тура хурд ҳамин полиз!.. Ҳабари маргат меомадагӣ рӯз бошад-о?! Ҷашмони туро хоки лаҳад сер мекунад!.. Э, оши ғамата хурам, ту беимона!.. — Аз шавҳари худ паст намемад пиразан.

— Шавҳари шумо аз ҳамин хел зотҳо ҳаст?

Аз ин саволи ногаҳонӣ Матлуба якбора ба худ омад, маҳзун метавон гуфт, ки дардолуда лабханде заду гуфт:

— Не, ин хелашро худо нишон надиҳад... Аслан, лӯбииёву қаду — лаънат ба ҳар ду, ин — сахту вай пӯк!

Вай дигар суханро тӯл надод ва сатилҳои пуробашро бардошту рафт. Сухани ман дар даҳонам монд. Мехостам,

ки бигүям, агар хола он замон номзадашро, ҳеч набошад, ба пурсуковишишҳо озмуда, нағз шинохта, баъд интихоб мекард, ба ин минвол як умр афсӯс намехӯрд.

Ҳафтае ба ҳамин гуна сўзу соз гузашт. Матлубаро ҳар рӯз дар сари чашма медида, гуфтугӯ доштам, аммо бо ин воҳӯриҳо қонеъ набудам. Мехостам, ки бо ў дар ягон гӯшии хилват бафароғат нишаста, бафурча гуфтугӯ кунам, дарди диламро гӯям, рози ўро шунавам. Аммо вай ба чунин воҳӯрии маҳрамона ҳеч розӣ набуд. Аммо чакра чакида-чакида сангро ҳам сўроҳ кардаст, ман ҳам хоҳишамро гуфтам-гуфтаму оқибат ўро розӣ кардам. Вай гӯсолаҳоро ба канори рӯд чариданӣ мебарараду мо дар он ҷо “тасодуфан” вомехӯрем.

Дар кӯҳистон ҳавзи сангиро гум мегӯянд. Гум асан, дар рӯдҳои начандон бузург пайдо мешавад. Болотар аз чашма, дар миёни чакалакзорон гуми ацибе будаст, ки мо дар канори он воҳӯрдем. Оби рӯд аз баландӣ ба рӯи шахи бузурге рехта, ба мурури солҳо онро ба қадри се-чорвании муқаррарӣ кофта, ҳавзи табиие соҳаст. Оби рӯд аз боло шаршара гашта ба гум мерехту кафқизону хурӯшон аз як канори он ҷорӣ буд. Охири тобистон, об дар ғояти соғӣ, хушбӯ ва хуштамъ. Дар қаъри гум камаре бед, ки аз он ҷо моҳичаҳо ҳар замон берун омада ин сӯ-он сӯ ҳаракат мекарданду хавотиромез боз пас гашта, баъзан паҳлуяшонро намуда, ҷилое дода боз ба он тангно дарун мерафтанд. Соҳилҳои рӯд чакалакзори анбӯҳ буд.

Ман рӯи харсанги тафсоне нишастаму Матлуба ба танаи сафедори наврасе такя дода рост меистод. Чашмаш ба пардаи шаршара, андешаманд буд.

— Хуб, акнун бигӯед, ки... агар Ҳикоят-хола ки ю чӣ будани шавҳарашибро пеш аз расиданаш ба вай медонист, дидашо дониста ба ҳамин мард зан мешуд?.. А? — Ман боз

ба сари баҳси пеш аз ин дар миёни мо рух дода баргаштаму савол кардам.

— Кӣ медонад... — гуфт Матлуба бепарво кифт боло кашида. Сипас боз афзуд: — Ман зиёда вонахӯрда бошам ҳам, шавҳарамро медонистам, амин будам, ки ситораамон ба якдигар рост намеояд...

— Фалатӣ... Дидаю дониста чаро расидед? Ҳам ҳаёти ӯро заҳрогин карда ва ҳам худро сарсон намудан ба шумо чӣ зарур буд?.. А?

— Гумон меқунед, ки ман бо шавҳарам ҷангӯ ҷангдол карда, ба ин сӯ омадаам? Не. Бемор будам, духтурҳо гуфтанд, ки ҳавои кӯҳсор ба дарди ман даво аст... Намедонам ба шумо чи хел фаҳмонам...

Вай рӯяшро ба тарафи дигар гардонду ҳомӯш гашт. Баъд, аз шохи ар-ар навдаero шикаста, ба рӯи ҳарсанг ҷарс-ҷарс задан гирифт. Баргу пӯстлоҳи навдаи тар ҷудо шуда, ба ҳар сӯ мепарид. Бӯи талҳаи сафедор ба атроф пахӯн шуд. Ман гоҳ ба қомати мавзун ва китғу бозувони ҳушҳаракати вай, ғоҳи дигар ба рӯи зебо ва гесувони тобдораш нигариста, аз ҳусну малоҳати дилрабои вай завқ мебурдам. Ҳайратам меафзуд, ки табиат чи гуна мӯъчиҳакор аст, ин қадар мувозанату мувоғиқият, рангу ҷило ва ҷозиборо ҳеч мусаввире ёфта наметавонад...

— Замони маро ба шавҳар доданашон зориҳо кардам, — аз дур сухан оғоз намуд Матлуба, — то сабр кунанд, ба суханам эътибор надоданд. Аз ҳар гӯшае маҳмадоное баромада, падару модарамро маслиҳат медод: “Духтар, ки ба қад расид, имрӯзу фардо накарда, тез ба дасти соҳибаш супоред, ягон хел гапаш набаромада, аз хонаатон биравад, барои шумо давлати қалон аст. Ин хел ҳусн кати ҳар як духтарро ҳам вайрон меқунанд...” Норозигиамро дида, модарам гуфтанд: “Агар касеро ҳуш карда бошӣ, бигӯй”.

Ба ҳеч нафар дилам об нахұрда буд. Ягон қавони дилхоҳам пеш наомада бошад, чи кунам?! Хостгорон бисёр буданд, аммо ба ҳеч қадоме диламо об намекұрд. Оқибат, “падару модар ҳаргиз ба фарзанд бадиро раво надидаст” гүён маро тасаллій доданду ба як қавони ҳамдеңаамон фотиҳа карданد. Ачаб не, агар дар ҷои ман ягон духтари дигар буд, бо ҳамон хушу хүшқол зиндагӣ мекард. Аммо чи кунам, ки худо ба ман дил не, як балои азимро додааст... — Матлуба гунаҳкорона хандид. Баъд, “ҳозир” гуфту дурттар рафта ба болои шахи баланде баромада, ба атроф нигарист, ки гүсолаҳо ба ҷониби полиз нарафта бошанд.

Матлуба баргашта омада, рӯи ҳарсанг нишаству гуфт:

— Барои чи ман ҳамаи инро ба шумо мегүям?.. Ин розро духтарон ба ҳеч қас намегүянд...

— Агар ман барин дўстдорашон бошад, бояд, ки бигүянд, — гуфтам ман ҳар чи бодо бод.

Матлуба ба як тарзи ақиб ба рӯи ман нигаристу фавран нигоҳашро гурезонд. Сухане гуфтан хосту даҳон ҷуфт кард, аммо нагуфт. Мо хеле муддат ҳомӯш мондем.

— Хуб, баъд чи шуд? Давом кунед.

— Хайр, чи гүям... Аз фотиҳа ду-се ҳафта гузашта буд ё не, барои обгирий аз дарвоза бароям, ҳамун... Арвоҳ барин дар сари роҳ мошинашро қарор додаст, даҳонашро боз карда ба ҷониби ман меҳандад. “Гум шав!” гуфтаму аз роҳам ақиб гашта ба ҳавлӣ даромадам. Вай дуд-дуд карда бонг доду бо овози баланд таронакунон гузашту рафт. Минбаъд қариб ҳар рӯз ё рӯз дар миён ин ҳол такрор мешуд. Ҳамин ки аз кӯча бонги мошини боркашу таронахони ўро шунаванд, хурду калон хандида, ба сўи ман менигаристанд. Баъзе ҳамсоязанон аз рӯи ҳазл “Ҳа гүй, Матлуба, домод фарёд дорад” гүянд, баъзеи дигар лаб қаҷ карда, тамасхур менамуданд, ба яқдигар маънидор нигариста, пис-

ханд мезаданд. Сонитар ба гӯлию содагии ҷавон рӯйрост меҳандиданд. Баъзе, ба монанди зани амаки Шодоб “Ҳа, боракаллоҳ, кам нашаванд домод!” гӯён мазаммат мекарданд.

Ман аз ҷоям барҳостаму рафта, дар гӯшиҳи ҳарсанге, ки Матлуба дар он менишастан, нишастан.

— Илтимос... дар ҳамон ҷоятон бошед... Мабодо, ки ягон кас... — Вай чунон ҷиддан ҳоҳиш кард, ки ҳочати рад кардани ҳарфи ӯ набуд.

Ҳамаи инро шунидану дидан қалбамро мефишурд. Ҷои меҳр бастан номзадамро шуму бад дидам, рӯз аз рӯз ба вай нафрата меафзуд, дигар ба ҷашмам мисли бало мена-муд, аммо буғзи диламро ба қасе гуфта наметавонистам. Фаразан, агар гӯям ҳам, мардуми мо дардамро намефаҳми-данд, ҳамин ҳам гап шуд, духтар, танат сиҳату ҳолат хуб аст ё не, мегуфтанд ва бешак ба ҷашмам ҳавотиромез мени-гаристанд. Ба болои сӯхта намакоб, вай як бегоҳӣ ду нафар дугонаҳоямро фиристодаст, то ба баҳонаи синамо рафтанд маро аз хона берун баранд, сухане заруре доштаст. Ман ҳатто ин даъвати густохонаро шунида, сараввал ба ваҳм афтода: агар падару модарам ва ё хешовандонамон шу-наванд, чӣ мегӯянд?! Духтарон баргашта рафтанду баъди ним соат боз омаданд. “Агар наояд, нимта арақ мезанаму рост ба хонааш даромада меравам”, гуфтаст. “Биё, бира-вем, ягон гап доштагист”, гӯён дугонаҳо маро ба доштам, ки духтарон дар бари ман мешаванд, аммо онҳо гурехтанд. Ман аз шарм месӯxtам, аз қаҳр мекафидам... Кӣ медонад агар вай мард барин, як-ду сухани нағз мегуфт, таскинам медод, балки оташи аламам паст мешуд, дар дили ман ҳам меҳраш решаш мезад. Гали ёфтагии домодшавандаро шуна-вед: ҷаро ман аз баъзе ҳешони вай рӯй напӯшидаам?! Дар ҷавобаш “Ту кор мекунӣ, бас, ман дар хона бишинам?” гӯ-ям, қинояи ошкороро нафаҳмид-е! Ин ба ман бештар аз ҳар

таҳқирие алам кард. Баъд, истинтоқи дигаре: чаро бегоҳӣ ҷуволи пахтаамро Ҷобир бардошта, то ба назди тарозубон овардаст?! Агар сире набошад, барои чи ҷуволи дигаронро нею ҷуволи маро меовардаст?! Дигар тоқат наовардаму рӯирост гуфтамаш: “Зоғе агар ёбад гуле, худро шуморад булбуле... Бигӯ, очаат омада ҷиҳозатонро аз хона бубарад...” Гуфтаму ба пасам нанигариста, ҷониби хона давидам... Боз падару модар монеъ шуданд. “Айб мешавад, духтарам, сари моро ҳам мекунӣ, фотиҳаҷудо аз талоқ намемонад...” Хоҳу ноҳоҳ ба қисмати сахтам тан додам... Хуб, фаразан, ӯро рад кардам, сонӣ ба кӣ мерасидам?..

Матлуба хомӯш монду аз ман ҷашмашро рабуда ва ба сӯи қуллаҳои кӯҳсорон нигариста, ба гумонам табассум кардагӣ барин шуд. Табассумаш талх буд. Зоғею доғе, кӣ гумон дошт, ки дар дили ин нозанини зоҳирان шодоб аз сад гулаш як гулаш ҳанӯз нашукуфта ин қадар дарду алам ҳаст?! Рост аст, ки ҳар як одам як олам аст ва ҳеч аҷаб не, агар бо ин олам шумо умрҳо паҳлу ба паҳлу зиндагӣ кунед, вале асрори дили ӯро нафаҳмида биравед... Вай ҳам монанди ҳамаи духтарон аз пирдуҳтар гаштан мешарosид.

Баъди шунидани ин қадар саргузашти ноҳуш, ман бо кадом забон изҳори матлаб кунам, намедонистам. Боз фурсати гуфтугӯй даст медиҳад ё не. Шабу рӯзҳои охир гаштаю баргашта аз худ савол кардам қарордодам ҳамин — ман бе Матлуба наметавонам, аз як дидан ба вай дил бохтаам...

Ман аз кӯҳ як пора дурри кӯҳӣ ёфта, чанд муддат онро сӯҳон зада, садбарги навшукуфтаero таҷассум карда будам.

— Ин барои шумо, — гуфтам онро ба дasti Матлуба дода.

— Ваҳ!.. Аз санги ҷаҳмоқ аст?

— Не, ин аз дурри кӯҳӣ... паи ситора мегӯянд-ку...

— Худатон соҳтед?.. Ба ростӣ?.. — Матлуба ҳадяи ма-ро ҷарҳ гардонда тамошо мекарду ман аз он ки гули сангин ба вай хуш омад, аз фараҳ ва шодмонӣ курта-курта гӯшт мегирифтам. — Ба ростӣ, худатон соҳтед? — Бовар наме-кард вай.

— Ҳунар фаровон дорам... шумо ҳанӯз намедонед... — гуфтам ба шӯҳӣ. — Ҳабар доред, ки шуморо... дӯст медо-рам?.. Ана, боз як ҳунарам!..

— Инаш муболиға... — гуфт бесаранҷом гашта. Вай гоҳ сурҳ мешуд, гоҳ сафед. — Ба гул бовар мекунам... инаш — ҳақиқат... Ман инро бурда пинҳон мекунам... хотира аз ин рӯз... Ҳикоят-хола агар бубинанд, шикаста ба шир меандозанд, ҳандид вай.

— Барои чи ба шир меандозанд? — тааҷҷуб кардам ман.

— Баъзе шабҳои гарм шир турш мешавад гӯён, як мисқол барин меандозанд... — Аз хотири ў чи сиру савдоे гузашту ба якборагӣ маъюс шуд, ҷашмонаш қашида гаштанд.

— Чиро фикр мекунед Матлуба?

— Як моҳ пештар аз ин, ҳамон язни таронагӯятон омада буд, ман як қӯша шоҳи ғурӯро додам, то ба хона ба-рад. Онро як ҷӯпонамон аз қӯҳ ёфта оварду ман аз вай ил-тимос карда гирифта будам. Ҷунон шоҳи ғалатӣ!.. Ҳалқа-ҳалқа печидагӣ, дарозиаш ҳам як қулоҷи расо меояд. Баъди се рӯз Бобои Низом онро ба қоши зин баста аз бозор ома-данд. Ба як ҷарии сари роҳ партофта рафтаст!.. Бобои Ни-зом бо ҳамин қадар дуруштию бедаҳаниаш аз вай авлотар не?.. Завқаш будаст, бепарво гузашта нарафтааст...

Ба Матлуба раҳмам омад. Далер барҳостаму бо як ҷа-сорати ғайриоддӣ аз ду дasti вай гирифтам ва рост ба ҷаш-монаш нигаристам. Лахҳае ҳарду рост истода дастони як-дигарро мефишурдему нигоҳҳо ба ҳам реҳтаву омехта, зара

бони қалби ҳамдигарро мешунидем.

— Ман... он шохро ба шумо... түхфа мекунам ... Қабул мекунед? — гуфт вай бо меҳр ба ҷашмонам нигариста.

— Ба ҷашмонам молида-молида қабул мекунам... ва на фақат онро... ман шуморо аз ин ҷо мебарам Матлуба!.. — гуфтам тез-тез ба изтироб.

— Ман ба шумо муносиб нестам, — гуфт вай қатъй. Сипас эъзоҳ дод: — Шавҳар дидагиам... Синнам ҳам ягонсол калон... Ҳақ надорам... Одамон чи мегӯянд?..

— Кадом одамон?.. Одамон чи даҳл доранд? Ман шуморо хушбахт мекунам... Қй ба хушбахтӣ ҳақ надорад?! Ҳамаи мо барои хушбахтӣ ба дунё омадаем...

— Ман лоиқи шумо нестам... Умуман, нағз не... Мардум боз маро маломат мекунанд, бачаро аз раҳ зад мегӯянд...

— Ин ҳарфҳои беҳуда Матлуба! Ман аз нигоҳи нахустин, аз дидори аввал дар сари ҷашма шуморо дӯстдор гаштаам!.. Аз ин ҷо меравем...


— Алҳол ҳамон шохи ғурмро ҳамчун хотира аз ман баред...

— Ман ҷиддан мегӯям Матлуба!

— Ман ҳам ҷиддан мегӯям... То як сол... Агар то як сол фаромӯш кардан натавонед, сонӣ... биёд...

— Дигар шарт надоред?.. Фақат то соли дигар?.. Имтиҳони дарозе...

— Ҳа... баъдан мебинем...



Соли 1970.

МУАЛЛИМИ САХТГИР

Баҳори он сол ба дашти беоби Ёвон бори аввал пунбадона коштанд. Fӯза кайҳо себаргаву vale аз об дарак на буд. Баъзеҳо ба раддаҳои бехудуди сабзgun — гули заҳмату умеди худ нигариста, хавотир буданд: “Аз ростӣ, оби Вахш меояд ё обро надида, мӯза кашидем?” — мегуфтанд.

Ба канали нав, одатан, обро ҳамту, иму чим сар намедиҳанд. Ид мешавад, рақсу бозӣ, мукофотдиҳӣ, вазъгӯй мекунанд. Ҳоло мардум ба вазъгӯй онҷунон одат кардаанд, ки дар тӯй ҳам, дар азо ҳам, то аз рӯйи коғаз бурро хатро хонда тавонистани худро собит накунанд, гӯё рӯзашон намегузард.

Ман ба ин ҷо ба муносибати ҳамин тантана омадам... Вале ногаҳон Шодиро дидаму дар дили ман аз шодмонӣ асаре намонд.

Дар баландӣ истода ғарқи тамошои канал ва даҳанаи нақб будам. Дар пешгоҳи он ҳарфи М-тамғаи метросозони Москва медураҳшид. Дар масофаи ҳафтуним километр аз зери қӯҳ нақб канда, оби паси Боботоғро аз як гӯшаи биёбон берун овардан, дар ҳақиқат, қиссаҳои пешини бибию бобоёнро ба ёд меовард.

Ҳоло ҳама кори асосӣ саранҷом ёфта, коргарон бо трактор лавозимотеро, ки дар нақбаний ба кор бурдаанд, аз мағзи қӯҳ кашонда, берун меоварданд. Обе, ки аз даруни нақб ҷорӣ буд, ҷархҳои тракторро қариб гӯр мекард. Ин оби Вахш не, оби қаъри қӯҳ аст. Ҷавони навчай лоғарандом, дар тан корҷома, дар по мӯзи резинии соқаш баланд ҷолокона банд-банд таҳтаву оҳанпораҳоро ба ҷангак андармон месоҳту кран онро бардошта, дар соҳил ҷамъ мекард. Ҳаракатҳои ҷавон ба ман ошно намуд, худи ўро низ гӯё мешиноҳтам, аммо аз дур афташро равшан тафовут

намекардам. Аз теппа фуромада, ба ҷониби вай наздик рафтам. Ҳандаҳои соддалавҳонааш, поймониҳои такаббуромезаш ба Шодӣ монанд... Шодӣ! Ҳудаш!.. Ана, вай ҳам маро дид... Зеҳн монда менигарад... Ачиб, шамоли тақдир одамро ба кучоҳое намебараад!

— Шодӣ!.. — наздик рафтamu даст бардошта овоз додам.

Маро дида вай лаҳзае караҳт шуд. Сипас, маъюс табассум намуду дасташро боло бардошта “Салом” гуфт.

— Баъди кор биё чақ-чақ мекунем... Ҳозир нағз не...

Ҷӯраи солҳои бачагиам дар ин ҷо маҳбус буда, чунон ки мегӯянд, хидмати маҷбурий мекардаст, vale ман намедонистам. Ҳоло ўро дида, агар гӯям, ки ҳайрон шудам, на он маъниро медиҳад. Лаҳзае дасту поям бемадор гашт, чӣ гуфтанамро надониста забон хоидам. Вай андаруни канал, ман дар соҳили баланд — ҳар ду аз изтироб хомӯш будем.

— Ягон чиз даркор бошад, гӯй, — хоҳиш кардам.

— Ташвиш накаш, ҳеч чиз даркор не... Фақат дидори шумоён...

Вай табассум намуд ва бо меҳр ба рӯйи ман нигаристу хомӯш монд. Посбон ба исрор талаб дошт, ки ман аз соҳил дур шавам.

Не, ба ҳар ҳол, ин Шодии пешин не. Агар ҳамон Шодии пешин мебуд, “ягон сони гӯсфанда пухта биёр, як дег палави сергӯшт кун, палава ёд кардам, арақ гир” мегуфт. Ғалатӣ...

Вай бо трактори худ ба нақб баромада рафту ман парешонхотир ба қафо баргаштам.

“Сазои хулқу атвори бад... — мегуфтам худ ба худ. — Аз карда пушаймон метобад. Ақлаш даромадагӣ барин...”

Даврони бачагию наврасии мо бо ҳам гузашт. Даҳсоларо ҳамроҳ тамом кардем. Баъд ман аз пайи таҳсил ба шаҳр омадаму вай дар деҳа монд.

Хурд будем. Он солҳо ҳавлии Шодиино дар шафати ҳавлии мо буд. Ҳамеша ҳамдам, бозӣ мекардем, ҳамроҳ ба мактаб мерафтем, аз пайи гову гӯсола, алафу ҳезум меда-видем. Рост мегӯянд, ки Исо ҳам ба роҳи худ, Мӯсо ҳам. Бесарии вай як зарра ҳам ба ман сироят накард. Баъди ин гуна таҷрибаҳо чӣ гуна ба қонуни ирсият бовар намекунӣ?! Росташро гӯjam, баъзан аз қасофати вай ман ҳам дар маломат мемондам. Бинобар он, очаам мудом таъкид мекарданд, ки вай катӣ камтар бозӣ кунам. Лекин ҳамроҳ бозӣ накарда мешавад?

Боре сазои ба суханони модар беътиноиамро дидам. Воқеа ин тавр рух дод: дар қарибии боғи мо полизи колхоз буд. Нигоҳбони он бобои Орзумурод ҳар гоҳ ба боғи мо ояд, ягон ҳандалаки хушбӯ меоварду маро шод мекард. Он солҳо мардум дар замини рӯйидарича ҳарбуза намекориданд. Ғалла танқис буд. Ба мардуми деҳқон пул аз он ҳам танқистар буд. Ҳеч кас моҳона намегирифт, на дар пирӣ нафақаю на дар беморӣ... Дар ивази 20 сотих замини рӯйидарича аҳли оила дар колхоз кор мекарданд. Бе паспорт ба кучо гурехта меравӣ?! Ана, аз ҳамин сабаб ба замине, ки корам аст, хоҳ лалмӣ, хоҳ обӣ, ғалла мекориданд. Колхоз барои полиз хеле кам замин чудо мекард... Ҳамон рӯзи ноҳуш ману Шодӣ дар боғи мо, ки як гӯшай ҳамон замини рӯйидаричаро ишғол мекард, машғули бозӣ будем. Намедонам, гап аз кучо барҳосту вай барои ҳарбузадузӣ ба полизи колхоз рафтаний шуд. Ман инояти бобои Орзумуродро ба хонаводаамон ёд оварда, дар ин хиёнат ба вай шарик нашудам. Чун ў ба ҷониби полиз раҳ гирифт, ман аз боғ бадар меравмгуфтам, вале рустӣ аз Шодӣ ба даруни ҷӯйи обкандаи чуқуре даромада пинҳон шудам.

Дар он айём чӣ донам, ки агар кас бетарафона ҷиноятеро гувоҳ бошад, низ гунаҳкор аст.

Ногоҳ валвалаю ҳаёху бархосту бача набошам, боз ҳам худдорӣ карда натавонистам ва сар бардошта, оҳиста ба тарафи ошӯб нигаристам. Манзарае, ки дидам, ҳеч фаромӯш намешавад: Шодӣ харбузай калоне дар даст ба ин сӯ медавиду аз қафо, дар масофаи чил-панҷоҳ қадам бо ҳаёху бобои Орзумурод ўро дунболагир буд... Ман ин ҳолро дидаму саросема саромро поён гирифтам, вале кор аз кор гузашта буд: Шодӣ гурезон харбузаро ба назди ман ғелонду рафт...

Вақте ки бобои Орзумурод омада, дар саром рост истод, ба ҷуз шармандавор аз ҷо бархостан дигар чораам набуд. Мӯйсафед тамоми заҳрашро ба ман реҳт. Суханоне гуфт, ки агар мор шунавад, пӯст мепартофт. Рост меғуфтаанд: харбузаро хом кандана, сари дехқонро бикан.

Ҳамин қадараш кам набуд, ки мӯйсафед боз ба хонаамон рафта, воқеаро ба модарам гуфтаст. Бегоҳирӯзӣ гӯсолаву се бузғоларо пеш андохта аз дарвоза дароям, модарам дар сари оташдон будаанд, тарошае ба дасташон афтоду бо он маро чунон заданд, ки он шаттаро ба ёд оварам, то ҳол тахтапуштам вичиррос зада, дар танам мурғак медамад. Аз беадолатии модарам саҳт ранцидам. Як шабонарӯз аз хона таом наҳӯрдам. Аввал пурсиш, баъд кушиш-дия! Бобои Орзумуродро солҳои сол ҷашми дидан надоштам.

Ба Шодӣ бало ҳам назад. Баръакс, фардояш шӯру ғифони маро тақлид карда мазоҳ намуд. Бобои Орзумурод ба модараш гуфта бошад ҳам, Ҳаёт-хола ҳаргиз ба писараш саҳт намерасад. Зани ачиб буданд — нармдил, беозор, гапбардор, фориғдил... Ҳеч нашунидаам, ки вай ягон бор ба Шодӣ, ақаллан дӯғу пӯписа карда бошад. Бо ҳама ҳамин хел, мулоимгап, нармдил. Мо — бачаҳо ҳавас мекардем, кош модари ҳар яке ҳамин хел мебуд... Беақл будем...

Шодӣ сол аз сол дар бадкирдорӣ ном мебаровард. «Шодӣ не, ин ғаму кулфат аст», мегуфтанд одамон. Ёд дорам, боре модараму Ҳайёт-хола ба таъзияи қадом як ҳамдеҳаамон рафтанд. Ману Шодӣ дар ҳавлии онҳо будем. Дар сояи тути калони балхӣ бибиаш ғир-ғир чарҳ ришта, суруди ғамангезеро замзама мекард. Аз афти кор, пиразани ҳафтодсола писари дар ҷанг бедарак рафтагиаш — падари Шодиро боз ба ёд оварда буд магар, ашки руҳсораҳои пуроҷингашро дам ба дам ба нӯги остини дарозаш пок мекард.

Ин дам аз қӯча ниҳои аттор баромад. Он солҳо атторҳо ранг, қулф, сӯзан, тугма, шаба, ҷангаки моҳидорӣ барин майда-чӯйдаҳоро аз шаҳр ҳарид, деха ба деха гашта қиматтар мефурӯхтанд. Рӯзе, ки аттор меомад, барои бачаҳои деха ид буд. Ҳар кас ягон чиз меҳарид: писарбачаҳо — ҳуштакчаҳои сафолӣ, дорбозак, духтарон — сӯзан, ҳалқа, илқ, занҳо — ранг, зок, зиҳи пойҷома ва ба ҳамин монанд чизҳо.

Ману Шодӣ саросема ба сӯйи аттор давидем. Ҷангаки моҳигириро дидему ҳаваси моҳигирий моро бекарор кард. Аммо барои ҷангакхарӣ пул надоштем. Дар он айём пул на фақат дар ҷайби бачаҳо, балки дар кисай аксар мардони деха ҳам ёфт намешуд. Аммо мушкиле набуд, ки садди майлу ҳоҳиши Шодӣ бошад. Вай “ҳозир” гуфту тозон ба ҳавлиашон рафт ва фурсате нагузашта, куртаи мардане дар бағал берун омад. Аттор куртаро пасу пеш гардонда диду писанд кард, vale ба рӯйи Шодӣ бо шубҳа нигариста гуфт:

- Бача, боз бе руҳсати очаат овардӣ?
- Не-е!
- Ку, рав, бигӯ очаат ояд.

— Э, шумо чӣ хел одам, гиред-дия!.. Очаам ба меҳмонӣ рафт. Худаш гуфта буд, ки инро дигар касе намепӯшад.

Ин лаҳза хоҷарчай Шодӣ — Фароғат аз дасти бибиаш гирифта аз ҳавлӣ берун омаду ба сӯйи аттор шитобон расид.

— Ана, куртаи додом, бибичон!.. Ман гӯям, шумо бовар намекунед... — бидиррос зад духтарак куртаро аз пеши аттор бардошта.

Куртаро дар назди аттор дида, фифони пиразан баромад.

Шодӣ ба Фароғат суханони таҳдиду таҳқиромез гуфту аз он доира дуртар рафт.

— Ҳой, балонусха... Куртаи писаракам-а! Нарӯйида рав, ту шумқадам... Садқаи падар шав!.. Барои ҳамин худо ба ту уна ҳайф дид.

Вай бо алам хеле суханони ҷонгудоз гуфту куртаро аз дасти Фароғат гирифта, бо қомати ҳамида ба сӯйи ҳавлӣ равон шуд. Шодӣ аз ин кори хоҷарашу бибиаш изо қашиду беҳаётар гашта, ба пиразан дарафтод. Сараввал куртаро аз дасти бибӣ гирифта гурехтанӣ шуд, вале натавонист. Баъд аз алам ҳавлиашонро сангборон мекард, ки модараш расида омад. Ҳаёт-хола сабаби моҷарои ўро фаҳмид ва зуд аз кучое пул ёфту барои Шодӣ ҷангак ҳарид ва ҳарҳашаи ўпасанд гашт.

Шодӣ солҳои мактабӣ ҳам тавғиқ наёфт. Вай қобилияти хуб дошт, аммо ҳаргиз дар хона китобу дафтарро ба даст намегирифт. Ҳар он чӣ аз муаллим мешунид, каму беш дар хотир медошт ва онро боз гуфта аз муаллим баҳо мегирифт. Агар аз роҳи худсарию бетамизӣ намерафт, балки одами дуруст мешуд...

Аз бонги ногаҳонии мошин як қад парида, худро ба канори роҳ гирифтам. Замини зери поро ларзонда “Белаз”

гузашт. Ронанда ба ҳоли ман хандид. Ман ҳам хандидам.

Бе ҳеч мақсад, ғайриихтиёр мерафтаму мерафтам. Инро пай бурда, ниҳоят аз роҳ истодам. Истодаму баргашта ба сўйи чорраҳаे, ки он ҷо мардум интизори мошинҳои раҳгузар буданд, рафтам.

Ҳоло ба қадом сўйи ин дашт назар кунед, суруру тан-танаи фардо эҳсос мешуд. Гурӯҳ-гурӯҳ одамони аз атрофу акноф баҳри тамошо омадагӣ бо шавқ даҳани нақб ва наҳ-ри навсохтре менигаристанд. Дар ҳама ҷо байрақу хитоба-ҳо, ошхонаву дўконҳои сайёр...

Намедонам, дар синфи шаш будем ё ҳафт, ғолибан дар синфи ҳафт меҳондем, ки ба мактаби мо аз шаҳр муаллимае омад. Ўро мо дар зиндагӣ ҳаргиз фаромӯш намекунем, зеро вай сабабгор гашт, ки сонитар бисёр бачаҳои деҳай мо таҳсилро давом доданд, қасбу ҳунар омӯхтанд. Чашми моро ба олам, ба зиндагӣ ҳамон Солеҳа Каримова кушод. Ҳар як сухан, ҳар як кори вай барои мо ибратбахш, зебо ва ҳавасангез буд. Писару духтар — ҳама мафтуни вай будем. Муаллима барои мо ҳам рафиқи мӯнису сирдон, ҳам устоди сахтири иззатманд — хулоса як олами нави таҳ ба таҳ асрор, хирад, ҳунар, ҳусн ва назокати одамӣ буд. Вай ҳам донишманд, ҳам дарзӣ, ҳам пазанда — хулоса, кони ҳунар буд. Ба духтарон бофтани дўхтанро омӯзад, ба бачаҳо аз усули муомила, назокати адаб сар карда то оростани дастархону ақоиқи назофат, тариқи меҳмонию мизбонӣ, расми хонадорӣ ва ободу зебо доштани макони истиқоматро меомӯҳт.

Шодӣ ўро низ биозурд. Биозурду сипас худ батамом радди маърака шуд: рӯзе муаллима ба синф ворид гашт ва пас аз салому алек ба курсӣ нишаста ҳозиру ғоибро санҷидан хост, вале курсӣ яку якбора пора-пора гашта аз ҳам реҳт. Муаллима ба рӯйи фарш афтод. Вай аз хичолат

буд ё аз дард ба рўйи ҳеч кас нанигаристу лангон-лангон аз синфхона берун шуд. Чашми духтарон об гирифт, бачаҳо аз ғазаб дандон ба дандон мефишурданду аз алами очизӣ сар намебардоштанд.

Аксари онҳо дар он айём аз Шодии ҷангара ба дил ҳарос доштанд.

— Ба падарат лаънат... Мур, ту, пес... — яку якбора Маҳрам сар ба остин ниҳода гириста сар дод. — Гум шав, нокас!..

— Агар ягontaат даҳон кушой, аз ман гила накун! — аз ҷо барҳоста мушташро гиреҳ карда ба аҳли синф ва асосан, ба Маҳрам таҳдид кард Шодӣ. — Даҳаната аз таҳтапуштат мекушоям, Таппак!.. — Вай духтари Назари Ҷӯпон Маҳрамро “Таппак” мегуфт.

— Агар ҳозир ба мудир рафта нагӯям, ман — одам не! Ту ин курсиро мондӣ, — Маҳрам бо ҷашмони ашколуд аз ҷо барҳосту аз синф берун рафтган хост.

— Бишин, Таппак! — Шодӣ сари роҳи ўро гирифт. Азбаски Маҳрам ба мактаб аз молхона меомаду мудом аз танаш бӯи ширу ҷурғот ба димоғ мерасид, ин лақаб ба вай часпида буд. — Кү, як бори дигар гӯй!.. — Шодӣ бо ситеz мушташро ба таҳи манаҳи духтар бурд. — Чунон гирифта ба девор мезанам, ки...таппак мешавӣ! — аз лутфи дурушти худ завқида, қоҳ-қоҳ зад вай, вале ба ҳандааш ҳеч кас ҳамроҳ нашуд.

...Касе маро ҷеф зад магар ё ба гӯшам ҳамин хел даромад, дақиқ надонистам. Сар бардошта ба атроф нигаристам — ҳоло ҳама ба ҳар тараф рафта, дар гирду пеш ҳеч ҷонзоте набуд. Дар он сўйи канал бачаҳои Ёвон ба ҳарҳо кӯзаву офтобаҳоро баста аз пайи оби гуворо ба сўйи ҷашмаҳои домани кӯҳ мераванд. Имрӯз бачаҳо бори охир ба-

рои об мераванд. Фардо аз ин канал, аз оби Вахш меҳӯранд.

Боз овоз баромад. Ин дафъа аниқ шунидам — овози зан. Бист-сӣ қадам дурттар аз ман дар канори роҳ ду мөшини самосвал меистод. Аз таваккал ба ҷониби мөшинҳо қадам задаму аз паси яке аз онҳо қиқирросзанон Гулсиғат баромад.

— Дар ҳамин ҷо ҳам ту ғарқи фикру хаёлӣ?.. Э, ту ҳам одам барин ягон рӯз ҳушёр мегардӣ ё не? — гуфт вай бо ҷеҳраи хандон ба сӯйи ман аз дурдасти воҳӯрӣ дароз карда омада.

— Фикру хаёл қучо, ҳамту... — гуфтам аз хичолат чӣ гуфтанамро надониста. — Ту дар ин биёбон чӣ гум кардӣ?

Мо салому алек ва аз яқдигар ҳолҷӯй кардем.

— Ба чӣ кор омадӣ? — Ва ҷавоби маро нигарон нашуда пайрави саволи ҳуд гуфт: — Тантана менависӣ? Мардони майдон ё диловарони Ёвон? А?

Гулсиғат ҳам аз ҳамсинфони мо. Ман аз бозе, ки ӯро мешиносам, одаташ ҳамин: ягон гапро мепурсаду тоқати ҷавоби шуморо шунидан надорад. Шумо ба ҷавоб даҳан күшода-накушода, вай аз ҷойи дигар савол мекунад.

— Писардор шудай, муборак... Чӣ ном додӣ? — боз пурсид вай. Ман номи писарам ва мақсади омаданамро гуфтаму сипас аз ӯ пурсидам:

— Ба ман нигар, аҳволи Шодӣ чӣ хел аст, боҳабарӣ?

— Ҳабс шуд-ку, ҳоло дар зиндан будагист, — гуфт вай ва якбора маъюс гашт. — Чаро якбора Шодӣ ба ёдат омад?.. Дар ҳамин дашт рӯята ба қиблла гардонда Шодиро фикр мекардӣ?

— Не, Гул... Ист, ки ту ба ин ҷо ҷаро омадӣ?

— Мусулмонӣ ба шикамсерӣ, гуфтаанд. Се-чор дӯкону ошхонаи районро овардам. Гапи ҳушк ба ғӯши кӣ мефо-

рад?! Гумонат рўзномаи ту барояд, офтоб мебарояд, вагарна на пахта мерўяду на мол мезояд. Ҳамту не?

Кинояи ўро бо табассум гузарондам. Вай кори рўзноманигородро гапи хушк ва бехуда мешуморад.

Мо дар хусуси ҳамдиёрон, ҳамсинфон, кору бори худамону наздиконамон хеле гапзанон кардем. Чун сухан ба сари мактаби деҳа кўчид, Солеҳа Каримова боз дар пеши чашмам чилвагар гашт.

— Ба ман нигар, Гулсифат, муаллима Каримова ҳоло дар кучо бошанд?

Вай чашмонашро калон карда ба тааччуб чунон ба рўйи ман нигарист, ки авзоаш баръало мегуфт: “Бача, тани ту сиҳат аст ё не?”. Дар муқобили рўйи лоғару борикаш чашмонаш зиёда калон намуданд. Дар воқеъ, Гулсифат ҳеч фарбек нашуд. Ҳама ҳайрон буданд, ки ў ба вуҷуди ин қадар дарёдилию ҳуштабъӣ, чаро тортанак барин дар бадан як пайса гўшт надорад. Кораш нағз, рўзгораш осуда, хулоса чор ишкелаш ҷоқ. Аз афти кор, аз хўрок парҳез дорад, қомати зебояшро эҳтиёт мекунад. Дарвоқеъ, фарбекии зан бештар қабеҳ менамояд.

— Имрӯз ба ту ягон гап шудагӣ, поймапой гап мезаний. Чаро хаёлат парешон? — гуфт вай баъди лаҳзае ҳайронӣ ба чашмони ман нигариста.

— Ҳеч, — гуфтаму табассум намудам.

— Каримова аз мактаби мо рафтанду дар Себзор ҳам гапашон бо директорашон напухт магар, ба кори дигар гузаштанд. Боре дар мошин дучор шудаму як дам гапзанон кардем. Ҳамаро ном ба ном пурсиданд. Чаро аз муаллими рафтед гўям, даст афшонданд. Худашон ҳам пушаймон барин. Хайр, худат медонӣ, одами ростдил ҳоло рўзаш саҳт аст.

— Ба ҳалқ чизи аз ҳама зарурӣ аввало нон, баъд аз он

мактаб, — гуфтам ман суханони дар кучое хондагиамро ба ёд оварда.

— Ҳеч қас ба ин шубҳа надорад.

— Рӯзҳои шанбею якшанбе хона ба хона мегаштанд. Очаам аз сахар “билиотуни айчинат меояд” гӯён, ба рӯбӯчин сар мекарданд. Ҷӣ қадар маслиҳат, машварат... Худро ба одамон бегона намеҳисобид... Ёд дорам, очай маро маломат карда буд, то ки вақти гирия кӯдак гаҳвораро саҳт начунбонад... Аммо баъзеҳо ба хонаашон рафтани ўро хуш намекарданд. Сагашонро күшода мемонданд, медонӣ?.. Ҳурмати нон... — гуфтам ман бо сўзу гудоз.

— Муаллими ҳақиқӣ буд... Ҳайфо, ки бо замона муовифиқат карданро намедонист.

— Ҳаёт-хола ҳам омаданашро намехост, рӯйи хуш на-медод, муаллима пай мебурд, аммо домани Шодиро сар намедод.

— Кучо пай намебурд! — эътиroz кард Гулсифат. — Ҳамаашро медонисту худашро ба гӯлӣ мезад.

— Ин тавр бошад, ҷаро ба Шодӣ ин қадар андармон буд? Барои таъмири хонаю ҳавлии онҳо ҳашар ташкил карда буд, ба хонааш мебурд, китоб медод: бо кӯшиши вай Шодӣ одамсуроб гашт, ҳатто момои Гулсуми бекасро дастёри мекард...

Лаҳзае фикру андешаҳои ҳар ду ҳам ба он солҳои наврасӣ пайванд ҳӯрда, хомӯш мондем.

— Азбаски очааш доим тарафи писарашро мегирифт, бечора муаллима ба бало монда буд, — хандид Гулсифат.

— Шодӣ ягон номаъқулий кунад, додҳоҳон ба хонаи муаллима мерафтанд, гӯё фарзанди вай бошад... Э-э, Шодӣ набуд, вай дар ҳақиқат ғаму кулфат буд. Аз кучо гапи ўро сар кардӣ? — аз ин гуфтугӯ дилгир шуд Гулсифат.

— Баъди аз мактаби мо рафтани Солеҳа Каримова Шодӣ расво шуд. Ҳусусан, Маҳрами бечораро расо азоб дод. Бачай шум буд, — гуфта ба Гулсифат ҳамфикриамро баён намудам.

Маҳрам аз ферма ба мактаб харсавор меомаду ҳарашро дар қуруқи лаби сой ишкел зада мемонд. Шодӣ дар танаффус пинҳонӣ рафта, ишкели ҳарро кушода сар медоду баъд духтари бечора ҳафт километр роҳро пиёда мерафт...

— Оби ганда ба ҳандақ, ана оқибаташ, — гуфт Гулсифат андӯҳгин абрӯ чин намуда. — Аз мукофоти амал гурехта намешавад! Дузд ба дузд вомехӯрад, ғар ба ғар...

— Аҷаб не, вай одами нағз мешуд... — гуфтам, аммо ин дам ҳамаи далелҳоям дар бобати одами нағз шудани Шодӣ ба назарам ночиз ва беасос ҷилва намуданд. Баъди лаҳзае хомӯшӣ гуфтам: — Ҳозир Шодиро дидам. Дар ҳамин ҷо будаст...

Гулсифат ғайричашмдошти ман як қад парида, ба рӯйи ман нигарист, лаҳзае ин гуфтӯгуро ҷашмони мо идома доданд: ман бовар кардам, ки солҳои охири мактабӣ мафтуни Шодӣ ба Гулсифат, ҳар чӣ бошад ҳам, дар дили духтар асаре доштаст.

— Суханро аз ҳамин сар кунӣ, намешавад?! Гочиатро бас накардӣ!.. Аз даққионус сухан сар карданат барои ҳамин Шодӣ буд?! Ҳайр, чӣ илоҷ, ба бадбахтии Шодӣ ҳеч кас гунаҳгор не, айби худаш, — гуфт Гулсифат ҳаяҷони худро андаке фурӯ нишонда. — Агар худи кас одам шудан наҳоҳад, ҳеч кас ўро одам карда наметавонад.

Ҳар ду ҳам дақиқае чанд хомӯш мондем. Ман ботинан ин гуфтугӯро давом медодам: Ба фикри ман, дар ин бадбахтий танҳо худи Шодӣ гунаҳгор не, — мегуфтам ба худ. —

Фақат як худи модараш ҳам гунаҳгор не. Бале, хурду калон — ҳама. Дар пеши назарамон дузду авбош, коҳилу кӯрнамак ба воя расид, ҳеч кас ба таври қатъӣ ба вай монеъ нашуд. Аз хурдӣ умри вай бекор мегузашт... Ҳаёт-хола тарафи писарашро мегирифт ва ё дӯғу пӯписаи бардурӯғ мекарду бас. Баъди як воқеаи ноҳуш дили аксар ҳамсояҳо ба модари писар хунук шуд, аммо боз гунаҳкор бечазо монд. Шодӣ дар оғилашон гурбай ҳамсояро дошта, ба болояш карасин рехта оташ мезанад: гурбай оташгирифта ба ҷониби ҳавлии соҳибаш мегурезад ва ҳангоми таоми шоми хонавода худро аз тиреза ба хона меандозад. Носири яқдаста аз ҳавфи сӯхтор худро ба болои гурбай машъалвор оташгирифта меандозаду бо як дasti аз ҷанг амон мондагиаш онро дошта, боз бештар маъюб шуд...

Ҳаёт-хола ҳар боре, ки ба хонаи мо меомад, модарам баъзе кирдорҳои Шодиро аз рӯйи дидаю шунидаашон гуфта, “Сари вақт аст, пеши роҳашро гиред”, мегуфтанд. “Абе, дугонаҷон, ҳоли бача-дия. Бе падар, сағир калон шуд. Дили сағираро озурдан гуноҳи азим аст, мегӯянд. Дилам намешавад, ки гапи саҳт гӯjam. Калон шавад, ягон рӯз ақлаш медарояд. Бачаҳои шӯҳ ҳам калон шаванд, вазнину солор мешаванд”, — мегуфт модари ӯ дар ҷавоб.

— Тағоияшу очааш ба ин чо дидорбинӣ омадаанд, аммо Шодӣ ба наздашон набаромадааст. “Ман оча надорам”, гуфтаст. Сонӣ амакаш омадаст, — гуфт Гулсифат андешаманд. — Шодӣ гуфтаст, ки очаам наояд. Маро ҳарҷӣ кард вай кард: тухми мурғи ҳамсояро дуздидам, манъ накард, ба сагаш сӯзан додам, як шаппотӣ назад, ана, оқибаташ...

— Ғалатӣ... Боварам намеомад, ки Шодӣ чунин рафтор кунад ва аз ӯ ин гуна суханҳо барояд. Қӣ ба ин минвол ҷашми ӯро күшода бошад? Қӣ? А? — гуфтам ангушти ҳайрат ба лаб бурда.

— Зиндагӣ... Зиндагӣ ҷонам, Солеҳа Каримова не, — гуфт Гулсифат дар поёни сухан. — Зиндагӣ муаллими сахтгир аст... Мегӯянд, ки дар ҳамин ҷо китоб хонда, донишманд шудагӣ...

Дар пеши чашмони ман қомати баланди Шодӣ ҷилва намуд, ки ўз паси мо менигарад. Беихтиёр ба қафо нигаристам. Кран ба мисли фили бузург бо хартумаш тахтаву оҳанпораҳоро дарза-дарза бардошта, ситезаомез дар соҳил ғарам мекард.

Соли 1973

ГАНЧИ ШОЙГОН

1

Онҳо ба Мирзочӯл аз дигарон сонитар омаданд.

Моҳи апрель буд. Колхоз ба киштукор шурӯй мекард. Чун хонаи тайёр набуд, бо маслиҳати раис, бору бунаи худро муваққат ба як кулбаи поҳсадевори соҳибаш партофта рафтагӣ, дар ҳамсоягии бобои Шодӣ фуроварданд.

— Хуш омадед, фарзандонам, хуб кардед, — гуфт мӯйсафед ду даст ба пушт онҳоро ба сӯи он кулбаи вайрона раҳнамоӣ кардаравон. — Тоза кунед, рӯбучин кунед, мешавад, одам зистагӣ ҷой. Мо сараввал дар қамишкаппа зиндагӣ мекардем...

Ҳамсари Бобо-Шодӣ момои Холдона омада, Назокатро канор гирифту пурсупос кард, сипас ба рухсораҳои тару тозаи ӯ нигариста, таассуфомез сар ҷунбонд.

— Хайфи ин рӯякот духтарам, чиба ин тараф омадӣ?! Аз ин гармсери зормонда ҷӯби оташкоб мешавӣ. Хирвори зар диҳад, ки ба як пиёла оби қӯҳамон намеарзад.

Бобои Шодӣ дари кулбаи бесоҳибро қушода, онҳоро ба дарун ҳидоят кард.

— Ана-мана нагуфта, худатон як хоначаро рост карда мегиред. — Сипас мӯйсафед оҳиста ба худи Назокат шувонда гуфт. — Лекин, духтарам, ин бахшидаат дар ин ҷойҳо решা намегирифтагӣ барин...

Назокат ба ҷашми пирамард нигаристу саҳл шонаашро боло кашида гуфт:

— Чиба ин хел мегӯед, тағо?.. Ба умед омадем... — Вай ҷашм ба поён гирифту андаке сурҳ гашт ва аз хичолат табассум намуд. Назокат ҳайрон буд, ки Толиб чи кор кард, ки пирамард ин қадар зуд ӯро шинохтааст. Вай ҷаҳд

кард, то худро ба тағофул занаду ин гуфтаро ҳамчун як сухани беасос фаромӯш кунад, аз лавҳи хотир сутурда партояд, vale натавонист.

Бобо аввалан ба Назокат раҳм оварда, ба расми дилсӯй ва огоҳӣ ин суханро гуфт, vale зуд аз гуфтаи худ пушаймонӣ кашид. Назокат ба тавфиқи шавҳар умешаш қавӣ буд.

Ҳама ба даҳлез даромаданд. Ба димоги Назокат бӯи рутубат расид. “Мисле ки заҳ кашидагӣ” аз дил гузаронд вай. Як хона ва даҳлези поҳсадевор аз хонаи одамнишин дида бештар ба оғил монанд буд: як забарравро гузаштаанду аз ду тараф шаштагӣ ходачаро натарошида монда, ба бомаш қамиш партофтаанд. Фаршаш — хок, девораш бо каҳгил андова кашидагӣ, vale поёни деворҳо шӯрҳок зада, мерехт ва дар нисбати қисми боло тунуктар гашта буд.

Толиб аз дар сарашро дарун карда, ба хона як ниғариста ва китф дарҳам кашида ба Назокат “ҷӣ илоҷ?” гӯён ишора карда саросема баромада, бо ёрии ҳамсояҳо борашонро аз мошин фуровард.

Толиб аслан ба ин чӯлу биёбон омаданӣ набуд. Аз деҳаи камзамини кӯҳсор ҳар хонаводае ба замини навкорам кӯч бандад, вай тамасхур мекард. Vale ҳамсара什 Назокат шабу рӯз ўро маломат мекард, ки умрашро ба корҳои беҳуда зоеъ месозад. “Агар қатори дигарон ба Мирзочӯл рафта кор мекардем... Ана, Некмурод се сол дар Мирзочӯл кор карда, номдор шуда рафт, миёнашро саҳтакак баста гирифту ҳоло тоқиро нимта монда, “Волга” савор гаштааст...”

Об чакра-чакра чакида, сангро сӯроҳ кардагиаш барин шабу рӯз ташвиқу талқини зан ба Толиб асар карду ӯ ба муҳочирият розӣ шуд.

Ҳамсояҳо лаку луқи онҳоро дар як фурсат аз мошин фуроварданду дар рӯй ҳавлӣ паҳну парешон voguzoшта, аз

пай кору бори худ рафтанд. Толибу Назокат хонаю даҳлезро рӯфта, хокрӯбай онро бароварданд. Толиб аз ҳавлии Бобо Шодӣ оҳак оварда, об кард, Назокат деворҳои хонаро оҳак зад, дару тиреза, фаршу шифтро пок кард, ҳама чоро тозаю дилкаш намуд. Сипас халтаю бӯғчомаҳоро кӯшода, асбобу анҷоми рӯзгорашро як-як ба хона дароварда чой кард.

Толиб ба ӯ оҳак об карда доду аз рӯи одаташ номаълум ғайб зад. Фурсате нагузашта дехаро давр зада омад. Ба мағоза даромад, ба идора сар ҳалонд, дар чойхона сари як пиёла чой бо ду-се нафар ронандаҳо ҳамгап шуд. Ӯ вақте баргашта ба хона омад, ки Назокат ба таҳмон кӯрпа таҳмекард.

— Э-э, то ин ҷойҳо чой мешавад, ки думи шутур ба замин мерасад. Чор атроф чӯлу биёбон. Дири кас ваҳм мегирад, — аллакай дилтанг буд Толиб. Вай маъюс паҳлу зад.

— Одам агар обод мекунам гӯяд, дар ду сол биҳишт барин мешавад, — гуфт Назокат.

— Радио ҳам шабу рӯз ҳамин хел мегӯяд, — гуфт ба киноя Толиб. Сипас зуд ба ҳамвор кардани ин дуруштӣ кӯшид: — Дар ин ҷо мош бисёр будааст. Ба Тошканду Ленинобод, Қўқанду Фарғона аз ҳамин ҷо мош мебурданд, — хуносай ҳабарҳои шуниданашро нақл мекард Толиб. — Дар заминаш мош нагз ҳосил медодааст. Замин бисъёр, зўратон расад, ҳар қадар хоҳед, коридан мегиред, мегӯянд, — ба Назокат хабар дод ӯ.

— Сабр кунед, саросема нашавед, — ба ҷевон ҷойнику пиёлаҳоро чидаравон эътиroz кард Назокат. — Як сол-ду сол зўр зада, дар колхоз кор кунед, обру гиред... Сонӣ ҳамааш мешавад. Ҳозир боғу полизи худӣ ба ҳукumat маъқул не, инро нагӯед!

— Ҳамту, — гуфт Толиб берағбат.

Вай ҷавонмарди хушқаду баст буд. Онҳое, ки ўро мешинохтанд, “э-э-э, шаклу сумот чизе бекора будаст” гўён, даст меафшонданд. “Ҷавони бекина, дар ин замон ба касе озораш нарасад, шуд-дия!”, — исрор мекарданд баъзеи дигар. — Як мавиз ёбад, ҳамроҳи ҷураҳояш меҳӯрад, дарёдлиашро намегўед! Хайр, ин қадар доно шуда, аз таги дунё даромадан чй даркор?!“

— Ба ман ягон кори чарх зада гашта мекардагй бошад, соз мешуд, — гуфт вай ба ҳамсара什. — Дар як чо зиёд истам, дилтанг мешавам. Ба давлат нағз кор кунӣ ҳам, бад кор кунӣ ҳам — баробар аст, беҳтараш дили калононро ёфтган даркор...

— Акнун шумо бача не, камтар саҳтиро ба худ гиред. Агар аз ҳоло пули калону кори осон ковед, боз дар се рӯз мисатон мебарод.

— Чй, гумонат ман барои сӣ сӯм моҳона аз субҳ то шом каланд мезанам? — Тамасхур намуд вай ва ҷашмонашро калон карда ба рӯи ҳамсара什 нигарист.

— Ҳар ду ба як бригада даромада, кор мекунем. Ҳамин қадар сол ман ба гапи шумо даромадам, акнун шумо ҳам як-ду сол ба гапи ман гўш кунед, — гуфт Назокат оташин гашта. — Аз кор ҳеч кас намурдааст, аз нанг мурдаанд...

— Ҳа, хуб шудаст, кор бошад кор-дия! — аз рӯи одаташ зуд розӣ шуд вай. — Аз кор маро натарсон... Майлаш, барои ту муфт кор мекунам! Барои як суханат...

— Даҳанкалонии беҳударо ҳам таҳ карда ба як сӯ монед! Акнун шумо бача не, одам аз ҳавои даҳан бебурд мешавад.

— Хуб шудаст, аробакаш тавба кард! — Толиб ба шаст ба сари синааш шаппотӣ зада артиствор ба тарафи занаш

таъзим карда монд. — Аммо кори бемузд маза надорад.

Вай ба монанди ҳамаи ҷавонони беирода ва фориг-бол, асосан, гапдаро ва бекина буд. Зани зебою хушгил дошт, аммо бадрашк ва будгумон набуд. Ҳамчунон хуб медонист, ки Назокат дуҳтари серҳаридор буд ва ҳозир ҳам дар ҳасрати вай ҷавонони чигаркабоб кам нестанд. Ҳамаи ҷавонони деҳа бо навбат ба хонаи онҳо хостгор фиристода, толеашонро озмуда буданд. Бинобар он ҳам, вақте ки Назокатро ба вай нон шикастанд, аз ҳасад ҳамаашон “ваҳ!” гӯён ба пешониашон шаппотӣ заданд, баъзе ҳасисҳо “Гул-даста ба дасти лабкашол афтодаст!” гӯён ба вай неш ҳам заданд. Он бодичаҳо ба қавли Толиб, аз он бехабар буданд, ки “баҳт агар силсилаҷунбон шавад, мӯр тавонад, ки Су-лаймон шавад”. Ӯро падараш ба Толиби сагира дод. “Ман бо падари ў дӯст будам, қавл карда будем, ки ҳар ду қудо мешавем. Вай барвақт аз дунё гузашт. Акнун ман ҳақ надорам, ки оби ҷашми ин сагираро равон кунам. Умедвор аст”, гуфт. Ана ҳамин тариқ дуҳтари таърифӣ насиби Толиб гашт. Дарвоҷеъ, падар ба Назокат насиҳат карда гуфт: “Духтарам, ҳама гап ба худат. Пешиниҳо гуфтаанд: “Зани хубу фармонбару порсо, кунад марди дарвешро подшо!..”

Ду соли аввали хонадорӣ Назокат Толибро ба ихтиё-
раш монд. Кор ба ҷое расид, ки ў якто-нимто ҷиҳози хона
ва сару либоси арӯсии занашро ҳам фурӯхта сарфи аракӯ
қимор кард. Дар айни авчи майхорагии Толиб як бор Назо-
кат бӯгчаашро басту қаҳр карда ба хонаи падар рафт. Аз
шавҳара什 батамом дасту дилашро шуст. Аммо падар як
шаб Ӯро меҳмон карду саҳарӣ ҳамроҳ гирифта овард. Баъд
ҳардуро оштӣ дода, хеле насиҳат кард. Назокатро коҳиш
карда, гуфт, ки “хонаро партофта, гурехтан аз дасти ҳар
кас меояд! Ту ҳам рӯзгората соз, мардум барин зиндагӣ
кун... Шавҳари дилат меҳостагиро аз кучо барои ту мей-

бем?! Худо неstem, ки созем. Ин чавонон дар кўча моҳи беайб барин метобанд, духтарам...” Аммо гуфтан осон аст. Ҳар касе, ки сахту сусти зиндагиро озмудааст, талху шўри онро чашидааст, хоҳад иқрор кард, ки ин рӯзеро, ки Назокат бо Толиби фориғбол ба сар мебурд, ҳар як зану духтари андаке соҳибидрок ва борикфаҳм тоқат оварда наметавонист. Камбағалӣ аз марг бадтар аст мегӯянд дар урфият, аммо камақлӣ аз он беш бадтар аст.

2

Онҳо таоми шомро хўрданду бевақттар ба роҳ баромаданд. Телевизор консери шавқовар медод. Толиб чору ночор ҳамроҳи Назокат равон шуд. Ҳоло ошуфта ва димоғсўхта қадам мемонд. Аз дашт ба ҷои тафбоди рӯзона шаббодаи серун ҳур-ҳур мевазид. Овози қурбоққаҳо, чирчиракҳо ва дигар ҷондорони шаб ўро бештар асабонӣ мекард. “Файр аз вақ-вақи қурбоққа дигар чизе намешунавӣ”, меѓуфт ҳуд ба ҳуд, ба ин ҳол ҳамсарапро гунаҳкор ҳисобида. Вай ба сўи пахтазор қадам мезаду аз қаҳр дандон меҳоид, дар дилаш бо Назокат ҳарҳаша мекард, барои ба занаш неш зада, аламашро баровардан баҳона мечуст.

— Тфу!.. Ҳамин ҳам зиндагӣ шуд! Саг барин шабу рӯз медавад кас... Ба зинда бозор не, ба мурда мазор не! Тобистон мегузарарад, рӯи меваро надидем! Деҳаи худамон биҳишт будасту қадрашро намедонистаем!.. Ношукриамон гузашт, — меѓуфт вай заҳраш чӯшида.

— Ана, ҳарбузаю тарбуз! Ҳоли ҳозир меваи ин ҷо ҳарбузаю тарбуз-дия! — ба ҳамсари тундмизочаш тасаллӣ дод Назокат. Баъд боз илова кард: — Барои обод кардани биёбон омадем. Кор...

— Кор, кор, кор! Наход, ки умри одам фақат кор катӣ гузарад?! Кай роҳату фароғат мекунад? Кай? Сонӣ, ҷонаки

ако, ба инобат гиред, ки дар ин ҷойҳо боғ намесозанд. Пахта зарур аст. Он боғҳои қӯҳпояро бобоҳоямон ба хуни ҷигар сабзондаанд.

— Ман, зан, сарам катӣ рафта, шабҳо фонус дар даст об медиҳам. Шумо бароҳат хоб мекунед-ку! Ниҳоят ҳамроҳи ман мерафтаед! Аз Содик ибрат гиред: шаби гузашта ду бор аз бистара什 хеста, обашро хабар гирифта омад. Шумо дар хоби масти! — Назокат лаҳзае ҳомӯш монду баъд ба оҳанги дилбардорӣ гуфт: — Одам сабр мекунад. Баъди се-чор сол богу бӯston, бозору магазин — ҳамааш мешавад. Роҳи соз, мошин... — Сонӣ баҳси пешианашро ёд оварду илова кард: — Хайр, ҳозир фақат пахта дар мадди аввал аст. Мегӯянд, ки мамлакат ба капиталистон мӯҳтоҷ набошад. Ҳамин тавр мондан намегирад.

— Ба ин ҷойҳои мошин ҳам тоб намеорад! Ҷаҳаннам! Ҳоло тамошо кун, зимистон ояд, тарматарӣ шавад, пой монда, аз хона баромада наметавонӣ.

— Оҳиста-оҳиста ҳамааш соз мешавад.

— Ҳи-ҳи-ҳи! — Толиб заҳрханда намуду баъд таронаи ҳазломезашро замзама кард:

— Намур бузам, баҳор шавад,
Сабзаю лолазор шавад.
Чӯб ба нагора мебарем,
Даст ба тагора мебарем.

Вақте ки ба шипанг наздик расиданду аз дур фонуси Содик намудор гашт, Назокат ба забон омад:

— Ин қадар лабу лунҷатонро овезон нақунед, дилам танг шуд, — гуфт вай бо зарда. Сипас бо нармӣ илова кард:

— Кори пахтазор ду-се моҳ саҳт аст. Баъд, се моҳи зимистон бафароғат дам мегиред, ба сайру тамошо

меравед. Ба шаҳр, ба кӯҳистон меравед. Мегӯянд, ки ба истироҳатгоҳҳои Криму Кафкоз рафтан мумкин, ба сафар...

— Ҳиъ!.. Ба фикрат, чӯю каналҳоро кай тоза мекунанд?! Ба замин кай яхоб монда, кай шӯраашро мешӯянд, кай пору мерезанд, кай шудгор мекунанд?! А? — Бо киноя қатор кард вай. — Қрим! Кафкоз! Худатро таскин дех, ман одами асри бистам, чонам. Акнун гап кати кор буд намешавад.

— Ин корҳои майда-чуйда. Ба ин пахтазор як нигаред!
— Назокат бо шавқ ба пахтазори бригада ишора карда, шавҳараашро аз андешаҳои ногувор раҳонидан хост. — Дирӯзакак ин ҷо шудгори қоқ буд. Акнун гӯзааш ба миён мезанад.

“Чунон гап мезанад, ки гӯё ин пахтазор замини худаш бошад-е! Э, тавба, — ҳайрон буд Толиб. — Ё соддалавҳ аст ин Назокат, ё беақл... Ҳайронам...”

Онҳо ба шипанг расиданду Толиб бистари дар болои суфаҳоқ печонда мондаашро кушода дароз қашид. Назокат почаҳои пойчомаашро боло бардошта ба сари об рафт. Ба тирҷӯ об сар доду сипас барои хабар гирифтани охири ҷӯякҳо пахтазорро давр зада ба домани қитъа рафт. Соате нагузашта оби ҷӯяҳоро хабар гирифта омада аз шипанг бандчай қоғазхалтаҳои аз селитра холишударо гирифт ва ба тирҷӯи навакак об сар додагиаш даромада, ба сари ҷӯяҳо як порагӣ қоғаз зер кард. Бо ин усул ҷӯяҳо обдавон нашуда, заҳ қашида, ба як маром об меҳӯрданд.

То соати дувоздаҳи шаб Назокат бо об андармон шуд. Соати чоряқ кам дувоздаҳ фонуси Содик аз тарафи қитъаи Найзор ба ҷониби шипанг наздик шуду ў Толибро бедор кард:

— Ҳой, хезед!.. Ҳезед, саратонро бардоред!.. Содик мөяд. Фонусро гиреду поёни ҷӯякҳоро хабар гирифта биёed.

Дар пастхамй об кӯл нашавад. Чаққонтар хезед! Хабар гиреду баъд омада хоб қунед.

Баъзан Назокат ҳамаро ба шаҳбози хаёл месупурду аз дилаш чӣ ҳарфҳое намегузашт! Вай ҳам арӯси азизу нозпарварди ягон хонадони чор ишкелаш чоқ будан меҳост, орзу карда буд, ки аз падаршавҳару модаршавҳар меҳрубониҳо бинад, сарафрозиҳо қунад. Аммо ҳоло мақсади ягонаи вай Толибро ба роҳи дуруст ҳидоят намуда, ўро дар қатори мардум дидан буд.

3

Дар шипанги бригада ҳангоми тарбузхурӣ сӯҳбати агроном Баҳриддин, сандуқдори колхоз ва обмони номдор Содик аз хусуси Назокату Толиб қўр мегирифт.

— Ҳама кора занаш мекунад. Занаш — зани бебаҳо! — мегуфт агроном Баҳриддин. Дар оҳанги сухани ўнисбат ба Назокат мафтунӣ эҳсос шавад ҳам, ҳамнишинон инро ҳис накарданд.

— Валлоҳ, рост мегӯед! — сухани ўро тасдиқ кард Содик. — Ба ҷойҳои шӯрҳои пунбадона насабзидағӣ, пору рехта, ҳавола шинонду ниҳоли заминро дандон барин зич кард. Ҳисоб карда баромадаст, ки нисбат ба тунукниҳолӣ зичаш авло будаст! Э, вай Толиб парвои фалак надорад-е! Ба ҳамин синн даромада одама бегамаша акнун дидам. Капитализм ана, ҳамин хелҳоро ба кӯча бароварда мепартояд!

— Занаш — тилло! — ба гап ҳамроҳ шуд сандуқдор, ки барои пардоҳти пули колхозчиён имрӯз ба бригада омада буд. — Ҳамин ки ягон кори бригада мувоффиқи табъ нашуд, худаш ба назди раис меравад, ба парторг мегӯяд, илоҷе карда, корашро бурд мекунад. Вазнинакак, баъзеҳо

барин ҳингир-ҳингир надорад, доим сараш хам, ба ғайр аз кору бор дигар сухани зиёдатй надорад.

— Кори ду каса як худаш мекунад, — гуфт Содик бо эҳтиёт. — Толиб — як соя! Чонашро намекоҳонад.

— Тавба, ба ҳамин ландаҳур ин хел зан ҳайф-е, — Баҳридин ин гапро ба гуфтан гуфту хавотиромез зуд хомӯш гашту ба тарбузхурӣ машғул гашт.

— Э, додар-е, ҳоли шумо ҷавон, пасту баланди дунёро надидаед. Мегӯянд-ку: “Ҳар ҷо гули лола буд, дар ҳок афтод, ҳар ҷо зани хуб ба марди нопок афтод!” — гуфт сандуқдор бо рӯмолча лабу даҳонашро пок карда.

— Агар ақлаш бошад, ҳозир ҳам сари вақт... Фарзанд надорад, — гуфт Баҳридин. Ӯ дар ин бобат ақидаи Содиқу сандуқдорро фаҳмидан меҳост. — Ягон рӯз мефаҳмад, ки ин ҷавон лоиқаш не, лекин дер мешавад.

— Албата, — мақсади ўро фаҳмид сандуқдор. — Назо-кат ҳозир ҳам лоиқи як йигити кори калон. Малика барин зиндагӣ карданаш мумкин.

— Кай бошад ҳам, ба ҷонаш мерасаду аз баҳри ин Абӯтамбал мебарояд. Ишқ, муҳаббат дар ҷавонӣ эътибор дорад...

— Не-е, — ба ҳукми онҳо эътиroz кард Содик. — Назо-кат аз он хел занҳои шумо мегуфтагӣ не. Қадри худашро нағз медонад, лекин шавҳарашибро намепартояд. Ба ин Толиб ҳеч чиз надода бошад ҳам, аз зан толеъ додааст.

— Ҳоли ҷавон аст, ақлаш надаромадааст, — гуфт сандуқдор ҷашму абру парронда. — Ҳаёлҳои ҷавонӣ мегузарарад, баъд пулу мол хонаю ҷойро фикр мекунад...

— Ҳа, то кай ин катӣ сарсон шуда мегардад?! Сабр кунед, ҳоло ба ҷонаш расад... — дар ҳукми худ истодагарӣ кард Баҳридин. — Агар хоҳам...

— Э, монед, ин хел нагӯед. Як хонаводаро хонавайрон кардан нағз не, — ба ў эътиroz кард Содик ва сипас “омин” гуфту бархоста аз пай обаш равон гашту ба таъкид илова кард: — Аз ин кори шумо Толиб бадбаҳт намешавад, балки Назокат ҳам назокаташро аз даст медиҳад.

4

Шаш хонаводаи ҳамин сол ба ин чо омадагӣ бригадаи нав соҳтанду ба он Толибро саркор таъин карда буданд. Назокат дидою дониста ҳомӯш истода буд. Ў медонист, ки ҳамсарашиб ин вазифаро ўҳда карда наметавонаду кор дӯлоб мешавад. Аммо эътиroz накарда буд. Мехост, ки ба зиммаи ў масъулият афтаду кору борашиб сомон ёбад. Вале аз ин кораш сонитар пушаймон шуд. Толиб бе иҷозати мудирият, бе шартнома бо колхоз ба як корейси шоликор аз поёноби пахтазор даҳ гектар замини шӯрҳоҳи бекорхобидаро додаст. Дар аввали кор ҳеч кас ба замини шолӣ аҳмият наداد. Шоликорон бо колхоз шартнома баста, дар ҳар бригада шолӣ корида буданд. Аммо сонитар дар байни мардум гап-гап шуд, ки Толиб заминро ба он шоликор фурӯхтааст. Инро шунида, Назокат алав гирифт. Ба аламаш тоб оварда натавониста, ба Толиб суханони саҳт гуфт. Ин исноде буд, ки ўро дарун-дарун месӯҳт.

— Фурӯхтагем-не!.. Хайр, илтимос кард, бекор хобидаст, шӯрашро шӯяд, соли дигар пахта мекорем, гуфта додам, — гуфт Толиб.

— Бо қадом об шолӣ мекорад?.. Бо оби пахта! Агар оби баризофа бошад, худи мудирият иҷозат медод, мекорид.

— Ман чӣ донам, хайр кор гуфтам.

— Дар ҳамин чо ҳам кӣ буданатонро маълум кардед! Ҳайфи номи мард!

— Ҳамин ҳам гап шуд! — аз ин гуфтугӯҳо пинаки Толиб вайрон намешуд ва ин ҳол Назокатро бештар оташин мекард.

— Шукр, бепул неstem. Тирамоҳ планро буд карда, боз пули калон мегирэм... Ба умеди колхоз нашинеду шумо ҳам дигарон барин иморат кунед.

— Э-э, — даст афшонд Толиб. — Ҳамин чо ҳам чой аст, ки дил баста иморат кунам?!

— Баҳона!.. Зимистонро дар ин вайрона чӣ хел мегузаронед? Шарм доред, мардум чӣ мегӯянд?

— Колхоз ягон бало мекардагист. Парво накун, худоподшоҳ, ягон гап мешавад, — сипас вай байти машҳури доим тасаллибахшашро хонд: — “Ризқи ҳаррӯза мерасад аз ҳақ, ғами бехуда меҳӯрад аҳмақ!..” Ин ҳарфи ман не, як шоири бузург гуфтагӣ.

Баъдан дар байни мардум гӯшакӣ рафт, ки Толиб аз поруи маъданӣ барои пахта гирифтаашон ба шоликорон мефурӯхтааст. Назокат муддате ба чунон вазъе афтод, ки сар бардошта ба ҷашми ҳамкорон нигариста наметавонист. Вай пакар ва малул гашта, ба кор ҳам, ба рӯзгор ҳам шавқаш суст шуд, дасту дилаш сард гашт.

Дар ин миён Толиб майли мудири дӯкон шудан карду Назокати аз обрӯрезии вай ба ҷон омада ба ин ҳаваси ўзуд розӣ шуд. Ҳам колхозчиён, ҳам раҳбарон ҳама аллакай медонистанд, ки ба кори бригада аз Толиб манфиати казоӣ намерасад. Ба гайр аз ин, Назокат ба кори савдо аз хурдӣ ҳавасманд будани ҳамсарашро медонист, бинобар он, ба дил гуфт, ки шояд кори табъи дилаш ўро ба ифоқа оварад. Аммо ин фикр фақат як умединорие беш набуд. Дилаш мегуфт, об ба пастӣ медавад, Толиб дар муҳити дуздону қаллобони гуногунтоифа ва пулу моли дастрас истодагарӣ карда наметавонад.

Баҳридин дилпур буд, ки Назокат хоҳу ноҳоҳ ба вай таслим мешавад. Вай ду-се бор дар пахтазор бо ўҳамсӯҳбат гашту бо рамзу ишора матлабашро фаҳмонд, vale ҷавоби Назокатро нозу нуз ҳисобиду бас. “Хоҳу ноҳоҳ ба дилаш алав афтод. Аз барои иззати нафс нозу нуз мекунад, — мегуфт ҷавон худ ба худ. — Ман кучою Толиб кучо! Мансабам бошад, маълумоти олий дорам, ояндаам равшан. Қаср барин ҳавлии мӯҳташам дорам! Хайр, афту башараам ҳам дар ҷояш. Эҳ, Назокат, Назокат, ҳусну малоҳати ту, қадду бости дилошӯби ту ҳавлии маро зеб диҳад, меарзад! Ҳудаш ҳам зан не, валло фаришта-е!.. Эҳ, раис розӣ нашуданд-да, агар Толибро экспедитор таъин мекардем, ду моҳ гузаштагузашта, саранҷом мегашт. Ба дӯкон гузаронданаш ҳам соз шуд. Дӯкон ба сараш об мерезад. Вай, Ато ин гӯсоларо чунон боб мекунад, ки... Акнун дили Назоката ёфтани даркор”, мегуфту вай ба дил нақшаҳо мекашид, орзуҳо метарошид.

Сараввал Баҳридин бо тӯҳфаи гаронбаҳое дили Назокатро ба худ гирифтани хосту дар ин бобат хеле фикр кард. Назокат, аҷаб не, аз дasti вай тӯҳфаро нагирад. Иззати нафсаши раҳ намедиҳад. Баъд ўилочи ин корро ёфт: ба занҳои зарбдор мукофот медиҳанд. Чун раиси колхоз мариз буд, ҳоло ҳама кор ба дasti ҳудаш. Баҳридин аз раиси матлубот Ато ҳоҳиш кард, ки барои мукофот даҳто рӯмоли шоҳӣ ёфта диҳад. Вақте ки рӯмолҳоро ба дӯкони Толиб доданд, ба сари агроном тасодуфанд нақшай дигаре омад.

— Ҳозир вақти мукофот не... — гуфт вай ба Толиб, ки барои мукофот рӯмол гирифтанишро хабар медод. — Эҳтиёт кун, вақташ меояд, ҳудам мегӯям.

— Дар дӯкон нигоҳ дошта наметавонам. Ногоҳ таф-

тиш кунанд... — узр овард Толиб. — Аз мағоза гиреду ҳар чи қадар хоҳед, нигоҳ доред.

— Хайр, ягон бало кун... гапаш набарояд, — гуфт вай асроромез чашмакӣ зада. — Эҳтиёт шав...

Толиб ба пулдории миллёндорони навбаромад бо ҳавас менигарист, баъзан ба онҳо тақлид кардан меҳост, вале ин роҳи пурмакру дағо барои пои ӯ набуд, вай дар муомила хеле соддалавҳ ва зудбовар буд. Аммо қадомин соддалавҳ қўтоҳии худро иқрор карда, ки Толиб тан гираду ба худ иқрор кунад!..

6

Аввали тирамоҳ, яке аз рӯзҳои тафсони офтобӣ буд. Шаб андаке серунӣ оварад ҳам, рӯзҳо ҳаво аз саратон монданий надошт. Пахта саросар шукуфта, деҳқонон ба ғунучин тайёрӣ доштанд.

Баҳридин аспро тозиёна зада ба тарафи бригадаи Назокат мешитофт. Аз он, ки гардани асп арақ карда буд ва савори он ба атроф беэътино, бошитоб асп меронд, метавон тахмин гирифт, ки кори бағоят зарур дорад.

Пахта сап-сафед шукуфта ва ҳоло ҳама барои бо мoshин чидани пахта ҳозирӣ медианд. Дар назди шипанг се нафар деҳқонон майдончаero барои пахтахушккунӣ андоза мекашиданд. Баҳридин лаҳзае истода аз кору бори онҳо пурсон шуд, як-ду маслиҳат дода саркорро пурсид.

— Назокат дар поён, ҳӯ-ӯ, дар қитъаи қамишдор, — гуфт мӯйсафеди андовакаш бо дasti лойолуда ба он сӯ ишора карда. — Тирҷӯя меҳобонад.

Баҳридин ба он сӯ равон шуд. “Назокат саркори дуруст баромад, — мегуфт ӯ худ ба худ, ба пахтазори пурҳосил нигариста. — Аъзоҳояш иззат мекунанд. Калонгариро намедонад, баробарашон кор мекунад-да... Эҳ, ба ман ра-

сӣ, мемонам, ки дар офтоб сӯхта, каланд занӣ?! Ҳавлии манро гул кунонда мегардӣ!” — фикран ба Назокат хитоб мекард вай. — Табиат туро барои навозиш ва муҳаббат оғарид, барои идомаи авлод...

Назокат тирҷӯи аз байнӣ замин гузаштаро бо каланд вайрон карда, ҳамвор месоҳт. Вай Баҳридинро диду каландашро монда, бо рӯймолча арақи рӯю гарданашро пок кард ва дастонашро болои чашм соя карда ба авзои агрономи омада истода нигарист.

— Ассалому алайкум, саркор! — Ба Назокат наздик шуду ҷолоқ аз асп фурӯмад Баҳридин. — Мондаҳо!

— Саломат бошед, — гуфт Назокат бо шарм табассум карда.

— Ҳа, тирҷӯйро вайрон мекунед?

— Мошини пахтачин бемалол гузарад охир.

— Дигар кас нест-ҷӣ? Ин кори вазнин, — дилсӯзӣ зоҳир кард Баҳридин. — Ин гарморо бинед, ҳаво даргрифт-ку!

— Ҳама банд.

— Аз қадимулайём кори зан дигар аст, кори мард дигар. Ба мардон фармоед! Ҳа. Мо ҳолӣ шуморо боло бардоштанием, — гуфт вай густоҳона барои воҳӯрӣ даст дода.

Ҳарчанд ки бо мардон даст дода воҳӯрӣ кардани занҳо дар деҳа маъмул набуд, Назокат ночор даст дароз карду ҳис намуд, ки Баҳридин дasti ўро лаҳзае маънидорона фишурд.

— Назокатҷон, хона чӣ шуд, ҳоло ҳам дар ҳамон вайрони? — донад ҳам барқасд савол кард вай.

— Ҳа, вақт нашуд... Хайр, пахтаро чинем...

— Эҳ, ба шумо чӣ ғӯям? — оҳ кашид Баҳридин ва ба ҷашмони Назокат нигарист. Вай нигоҳашро гурезонд.

- Одам ҳам ин хел ба худаш душман мешавад-чӣ?
- Бас, агроном...
- Ана, аҳволи вай! Гапи навро фаҳмидед?
- Чӣ гапи нав? — Назокат бо таҳлука ба рӯи Баҳриддин нигарист.

Баҳриддин лаҳзае ба ифодаи ҳамдардӣ зоҳирان ғамгин ба ҷашми ў нигарист, бо надомат сар ҷунбонд.

— Чӣ шуд? — бо изтироб саволашро тақрор кард Назокат.

Баҳриддин ин бор саросема нашуда бо тамкин сухан кард:

— Агар дар ин миён шумо набошед, ман заррае ғам намехӯрдам. Сазояш меғуфтам. Аммо ғами шумо — ғами ман... Медонед, шояд бехабар бошед?.. Имрӯз дӯкони Толибро мӯҳр заданд. Тафтиш.

— Хайр, чӣ? Тафтиш кунанд, — гуфт Назокат оҳи сабук кашида.

— Камомади зиёд доштагӣ барин, — Баҳриддин озмонишкорона ба тағири авзои Назокат нигариста ҳомӯш монд. Баъди хеле сукут илова кард: — Боз рӯмолҳои барои мукофоти зарборон омадагиро обу лой кардаст, мегӯянд.

— Фалатӣ... — гуфт Назокат бо андӯҳи гарон аз замин ҷашмонашро набардошта, дар ҳолате ки бо дастаи қаландаш беихтиёр бозӣ мекард.

— Шумо барои вай насӯзед. Умри ҷавонатона барои як бефаҳм ҳазон накунед, — аз таъсири ҳабари овардагиаш ҳаво гирифта, ҷуръат пайдо кард Баҳриддин.

— Ҷанд бор ба шумо гӯям? Бас будагист! — якбора дар ғазаб гашт Назокат. Вай ба Баҳриддин чунон нигарист, ки хаёлаш бо нигоҳаш синаи ўро тир барин сӯроҳ кунад. Сипас аз замин ҷашм набардошта дона-дона карда гуфт: —

Ин суханро ба гӯшатон сурб барин об карда резед: кар бошад ҳам, кӯр бошад ҳам, бефаҳм бошад ҳам то зиндаам, ман аз они вай! ...Фаҳмидед? Агар дуруст нигаред, вай бо ҳамон гӯлию гумроҳӣ ҳамчун ҷавонмард аз шумо болотар аст. Пулу мол, осоишу фароғат, ояндаи дурахшонатон барои харидани ҳама чиз кор ояд ҳам, беҳуда саргардон нашавед, дили маро аз роҳ зада наметавонед.

Баҳридин мушаввашхотир ба роҳи омадааш қафо гашта мерафт. Асп ба майли худ сар-сари воти пахтазор якта-якта қадам мепартофту нӯги ғумойҳоро даҳан зада мегузашт. Баҳридин дар сари об Содикро диду асп худ аз худ дар баробари ў истод. Аз дили Баҳридин гузашт, ки ҳамин чонвар ҳам ба кору бори ў одат кардааст.

— Ҳа, агроном, таҷанг менамоед? — авзои ўро дида таҳқовӣ кард Содик.

— Э, ба ҳамин бечора Назокат мушкил шуд, — вай сабаби аслии бедимогиашро моҳирона пинҷон кардан хост.

— Мағозаи Толибро мӯҳр задаанд, тафтиш... — Баъд ҳодисаро батафсил гуфт.

— Э, ин бача аҳмақ будаст, — аз кори Толиб Содик ҳам алам қашида, даст афшонд. — Падарлаънат, агар ақлат бошад, ҳазинаи бебаҳо, тиллои асл дар дasti ту, дар ҳамон ҳонаи вайрониаи худат!.. Худо ба ту ҳамин хел зан додаст, шукр кун!.. Э, ин зан, зан не, ҳазина, ганчи шойгон-е!..

Соли 1975

ХОТИРАИ ЯК МУҲАББАТ

Поездди тезгарди Москва — Душанбе кайҳо ба роҳ даромада, иморатҳои шаҳри азим дар қафо монда бошанд ҳам, дар вагонҳо бесаранҷомӣ ва ҷобаҷошавии баъзе мусофирон давом мекард: дарою баро, ҷомадонкӯшӣ, баҳсу ҳарҳаша, ҷой иваз карда аз як ҳуҷра ба ҳуҷраи дигар кӯчидан...

То ҳамхуҷраҳояш чизу ҷорашонро саранҷом баҳшида, аз ҷунбучӯл фориг шудан Наъно ба долон баромаду дар курсии назди тиреза нишастан. Ҷунбочӯли бисёру ташвишу тараҷуду бепоёни баъзе ҳамсафарон ўро дилтанг мекард. Вай, одатан, ҳангоми мусофират дар як ҷомадонҷаи хурд ашёву либоси заруриашро ҷой мекарду мебаромад ва дар бозгашт ба шавҳараш ва қӯдаконаш як-ду кило қандалоту тӯхфаҳои хурд-хурд мегирифтута бас. Ба бори зиёд ҳеч ҳушаш набуд, ҷунон ки дар зиндагӣ ҳам шукӯҳу таҷаммул-ро сарбории инсон медонист.

Ин лаҳза дар ҳуҷраи ҳамсоя магнитофон монданду оҳанги ҳушсадое ба гӯшаш расид. Наъно лаҳзает гӯшу ҳуш ба савти ноошно, vale дилнишин вақф карду пай бурд, ки ин ҳаво ба ў шинос аст, замоне дар кучое басо шунида аст. Кай? Дар кучо?.. Ўзуд ба ёд оварда натавониста дар тааҷҷуб буд, ки он замон дари ҳуҷраи магнитофондор андаке боз гашту филфавр зуд пӯшида шуд ва дар ин миён вучуди вай ногаҳон ларзиду дилаш ба шиддат тапидан гирифт. Ёдаш омад, ки ин таронаро Неъмат ҳам замзама мекард. Дигар ба гӯши Наъно ҷуз ҳамин оҳанг суханею садое намедаромад. Ҷашмаш ба дари он ҳуҷра вақф шуд. Пас аз курсӣ барҳосту ду-се қадам пеш рафт ва дар таҳдари он ҳуҷра рост истода, номаълум ба овози сокинони он гӯш дод. Пасу пеш гашт, боз бинишаст, аммо дари он ҳуҷра во нашуда ва ў дар интизор боз дар курсиаш нишастан.

Чашмонаш нимво шуданду он ҳама воқеаҳои қариб бисту панҷ сол қабл аз ин рух дода дар лавҳи хотираш якояк зинда шуданд. Аслан, Наъно дар соатҳои танҳоӣ ба ёд овардани он хотираҳоро хуморӣ мегашт.

...Ҳамон сол вай номаи камол дар ҷайоб ба нияти идомаи таҳсил ба Москва мерафт. Дастури қисмат будаст магар, ба поезди Душанбе — Москав билеташ оварданд. Ҳанӯз ҳам равshan ёд дорад, чӣ гуна дұхтари ҳабдаҳсола буд, дар изтироб аз дари ҳӯҷраи вагон ворид гашту дид, ки дар ду кати поёни ду тан — як нафар ҷавонмарди лабғафси осиёй ва як нафар зани миёнсоли аврупоинамо нишаста, ҳар ду дар пеши ҳуд сачоқ қушода, ҳӯрок меҳӯрданд. Наъно миллати занро возеҳ мушаххас карда натавонист. Ӯ салом гуфту як бор ба билеташ нигарист, баъд ба рақами катҳо назар афқанду маъюсона оҳи сард кашид. Ҷойи вай дар табақаи дуюм буд ва ҳоло ба чӣ усул ба боло баромаданашро намедонист. Наъно амин буд, ки агар ин одамон кӯмак қунанд ҳам, ӯ ба боло баромада хобидан наметавонад, бинобар он, аз он мард ҳоҳиш кард: “Ҷойи ман дар боло будаст, барою фурӯш кардан наметавонам, ҷоямро иваз қунем-ҷӣ?” — таҳминан ба ҳамин маънӣ ҳоҳиш кард вай.

“Э-э, ҳоҳари азиз... — гуфта буд вай мад кашида, бо кордчааш андармон, ба рӯйи ӯ нанигариста. — Ман ҳудам ин ҷойро аз як бача ба зорӣ гирифтам. Ҳа, ман ҳам дарди миён, ана, вай номаш ҷӣ буд, ҳа, радикулит дорам. — Баъд боз ҷӣ баҳонаҳое оварду ҷораи ин мушкилро пешбарӣ кард: — Ҷомадонро ба боло мон, фақат шаб дар боло хоб мекунӣ, рӯзона, ана, дар кати мо нишаста, чақ-чақ карда меравӣ. Ана, мо қарта дорем. Қартабозиро медонӣ? Агар надонӣ, ман як-ду хел бозиро ёд медиҳам. Ин бозиро донистан зарур аст. Ана, ҳамин хел, ба як ҷое меафтӣ, даркор мешавад. Вақти хобат, парво нақун, туро як даста

хас барин озод бардошта, ба катат монда метавонам. Биё, бишин, духтари зебо”.

Сари ин гуфтугузор буданд, ки аз дар як ҷавони логару рангпарида дар даст печаке ба ҳучра ворид гашт. Вай шармида, оҳиста бо гӯшаи чашм ба Наъно нигаристу ба салом гуфтан часорат накард. Сипас, ба ҳамсафонаш нигариста, гуфт:

“Ба мо ҳамрохи нав барин...”

Ин бор вай бо табассуми содда ба рӯйи Наъно нигарист. Табассумаш самимӣ ва бегаш буд, ба як бор дили марду занро гӯё фараҳу шодмонӣ ва умеворӣ мебахшид. Ҷавон аз як назар вазъи корро пай бурду ба лафзи русӣ ба ҷавонмарди лабгафс хитоб кард:

“Бародарҷон, акнун ҷойи маро ба ҳамин духтар диҳед. Бубинед, ба вай аз шумо мушкилтар аст. Ману шумо мардем. Маро мебахшед, ки қӯдаки хурдсол барин зуд аз тӯхфаи худ пушаймон гаштам. Хайр, худатон мебинед...”

“Ху, дар паҳluent шинон, чақ-чақ карда меравед. Ҳар ду ҳам ҷавонед, маслиҳат кунед, китоб хонед. Дар поён вай дилтанг мешавад. — Марди лабгафс бесабаб ҳингиррос зада хандид. Наъно пай бурд, ки вай ба ибораи “дилтанг мешавед”, ба таври худ маъни дигаре дода ва ё доданист. — Шумо мактаб хондагӣ, варзишгар, — гуфт ӯ, аз ҷӣ бошад, ки хира табассум намуда. — Комсомол магар ҳамин хел мешавад?! Поён ҷойи ману, ана, ин хола барин одамон. Шарм намедоред, ки мани маъюб боло барояму...”

Баъд гуфтугӯ ба поён расид гуфтан хосту як рони мурги пухтагиро аз табаки пургӯшти ба роҳи сафар гирифтааш бардошта, ба даҳон зад ва бо як ҳаракати лунҷу дандонҳо гӯшти онро покиза гирифту устухонашро берун овард.

“Баромадан метавонед? — пурсид ҷавони рангпарида бехол ва маъюс ба Наъно рӯ оварда. — Натарсед, осон аст”.

Наъно ба худ нобоварона, ба маъни “надонам” китф бардошту гуфт:

“Дигар ҳуҷраҳоро бинам, балки ягон кас иваз мекардагист”.

“Ба ман нигаред, — ҷавони рангарида боз ба он марди лабгафс рӯ овард, — ба ин духтар мушкил аст, балки баромадан наметавонад, шумо — мард...”

“Ана, акнун ба ман ақл меомӯзӣ! Ҳай, бача, бача... Сад бор гуфтам, ки ба одами аз худат қалонсол ақл наомӯз, Неъмат!”

Сухани ў ба поён нарасида ҷавони рангарида, ки Неъмат хитоб ёфт, ҷомадони Наъноро аз замин гирифту ба рафи боло ниҳод, сонӣ ҷаҳида ҳудро ба қабати дуюм гирифту баъди ҷо ба ҷо қардани бор ба поён, ба духтар хитобан гуфт:

“Поятонро ҳу, ба он поймонак гузореду дастатонро ба ман дижед... Шарм накунед, зари дастатон намерезад, — бештар барои ба духтар рӯҳ бахшидан ҳандид вай. Баъд қалонгириона гуфт: — Дасти ман ҳам дасти ҳар қасро намефишорад. Шумо духтари ҳубу бамаъний намудед...”

“Ҳайр, бас, бисёр манманӣ накунед, фахмиdem” — гуфт Наъно бо итоби ҳоси духтарони ҳабдаҳсола ва мабодо наранҷӣ гӯён ишваомез ба ҷашми ҷавон нигариста ҳандид.

Ин амалро ў бар қасди ҷавонмарди лабгафс қарданшро Неъмат пай бурд ва аз ин ҳамраъии духтар ҳушнуд гашт.

Неъмат бо ҷавонмарди лабгафс мочаро ангехта наметавонист, вай тоқати диққати одамонро ба худ ҷалб қарданро надошт.

Ҷавон чӣ гуна ҳангоми аз дасти духтар гирифта, боло баровардан аз шарму изтироб сурх шуд, аз назари Наъно дур намонд. Баъд онҳо ҳар яке дар кати рафмонанди худ дароз қашида, рӯзномаю маҷаллаҳои Наъно овардаро як-

як аз назар гузаронданд, баъзе мақолаҳоро мутолиа карданд.

Дар ин миён чавонмарди лабгафсу зани миёнсол хўрокашонро хўрданд ва аз он, ки зан пичиррос зада, фотиха хонду даст ба рўй кашид, Наъно қиёс гирифт, ки ў мусулмон аст. Баъд аз шунидани суханони вай донист, ки он тоторзани содадилу содағеъл дехотй аст.

Марди лабгафсу тоторзан ба сўхбат нишастанд. Сўхбати онҳоро Наъно аввал гўш дод, аммо баъди соате худ ба худ гўшаш ба овози онҳо баста шуду ҳушаш ба сахифаи китоби сари дасташ банд гашт. Наъно соате мутолиа карду боз ба гуфтугўйи онон гўш дод:

“Дар Москав духтаратон хона дошта бошад, бемалол тамошо мекардед-да. Хонааш хуб аст охир? Дар марказ аст?” — як навъ хоболудона, бепарво мепурсид мард.

“Хона... Бечора як ҳуҷра дорад”.

“Баъзехо як хонача доранду нимашро ба ичора медиҳанд... Агар ба ичора додан хоҳад, ман...”

“Не, вай катаки мурғ барин як ҳуҷрача дорад...”

“Не, нагӯед, пули хуб медиҳам. Як бор ба духтаратон гўед. Ман бародарашибарин, ҳамроҳи шумо...”

“Не, вай ичора намемонад. Шўяш агар шунавад...”

“Шўяш ба хорича рафт, гуфтед-ку!”

“Мерасонанд-дия”.

“Хешам буд, мегӯяд. Ана, ҳамроҳи шумо меравам. Ду моҳ меистам. Аз ман ба вай фоидай калон мерасад. Минбаъд ман ба вай аз Ўзбекистон як чиз-ним чиз мефиристам, пул монда меравам, вай ба ман баъзе чизҳоро мефиристонад. Худатонро ҳам розӣ мекунам, апаҷон. Агар хоҳед, баъди сайри Москав шуморо ба Ўзбекистон мебарам, ягон моҳ истода, роҳат карда меоед. Харбуза пухтагӣ. Ман — танҳоям, аз зану фарзандонам чудо...”

“Бас кунед, бародар! Шарм намекунед? — Неъмат якбора шўриду ҳама бо ҳайрат ба сўйи вай нигаристанд. —

Ин чӣ масҳарабозӣ?! Охир, ин хола модаратон кати баробар. — Баъд ба он зан рӯй оварду гуфт: — Пай намебаред, ў шуморо мазоҳ меқунад”.

“Ё тавба, ё тавба”, — мегуфт зан гиребонашро гирифта.

* * *

Наъно гарки ин андешаҳо атрофашро қариб фаромӯш карда буд, ки дари утоқи вагон, ки аз он савту сурӯд меомад, якбора боз гашт ва паёпай ду тан ҷавонмард берун омаданд.

— Бачаҳо, шумо аз Тоҷикистонед? — зуд наздашон рафта пурсид Наъно.

— Ҳо.

— Тоҷикед?

— Ҳо, тоҷикем. — Ҷавонон интизори ягон ҳабари фавқулода аз роҳи худ бозистоданду ба рӯйи вай дақиқтар нигоҳ биандоҳтанд.

— Ҳим-м... Ба ман таронаҳои тоҷикӣ ҳеле хуш меояд, — гуфт Наъно аз тааҷҷуби онон андаке худро гум карда. — Оҳангӯ таронаҳои тоҷикӣ ҳеле дилнишинанд.

— Дароед, гӯш кунед, — гуфтанд онҳо баробар бо табассум. — Кондуктор овозашро баланд нақунед, мегӯяд, паст монда гӯш меқунем. Дароед, шарм нақунед.

Яке аз онҳо хост баргашта дарро қушояду ӯро ба ҳӯҷра дарорад, аммо Наъно ба идораи даст манъаш кард.

— Сонӣ, сонӣ, — гуфт вай ба миннатдорӣ сар ҷунбонда. — Баъдан медарояму гӯш меқунам...

Вай ба ҳӯҷра даромандан меҳост, аммо ин лаҳза дилаш ҷунон саҳт тапид, нағас дар синааш танг дармонд, поҳояш ба ҳадде беҳол шуданд, ки ў оҳиста қафо рафта, дар кӯрсӣ нишастан. Қабл аз ин ҳам, ҳангоми бо тоҷикон воҳӯрдан ҳоли ў дигаргун мегашт, аммо ин бор ба Неъмат андаке монандӣ доштани яке аз ин ду тан ҷавонон якбора

вучуди ўро ба раъша овард. Нафақат қаду басташ, балки нигоҳаш, шармида сухан карданаш, ҳатто овозаш ҳам монанд аст. Нисбати Неъмати ҳамонвакта ин чавон навчатар ва ҳайкалдор аст. Ана, ҳамин қадар фарқ. Мо — бачаҳои солҳои ҷангӯ гушнагӣ дар айни вақти камолот ғизои зарурӣ нағирифтем, бинобар он, нарасида ва дарднок гаштем, — мегуфт ба дил Наъно. — Ҷавонони имрӯз ҳама аз падару модарони худ як сару гардан баланданд. Агар дар аклу тамкин, дар кору ҷаҳд ва одамият ҳам баланд мебуданд... Аз ҳама сиру савдои олам огоҳанд, аммо худро намешиносанд... Ману Неъмат то ба Москав расидан дўстони яқдил гаштем, ҳатто бо ташвиқи ман Неъмат аз нияти инҷенерӣ даргузашт ва ҳуҷҷатҳоямонро баробар ба донишгоҳи тиббӣ супорида будем. Ҷавонӣ бо ҳамин ҳел таваккалпешагиҳояш аз фаслҳои дигари умр тафовут доштаст. Агар ҳамон вақт Неъмат ба ман гӯяд, ки аз баҳри тиб гузар кун, ҳамроҳи ман ба донишгоҳи техникӣ ҳуҷҷат супор, лаҳзае наандешида амал мекардам. Ишқи аввал ба ҳар ду ҳам илҳом ва рӯҳу қудрати бузург баҳшид магар, имтиҳонҳоро супорида, ба донишкада қабул гаштем... Ҷамъи баҳоҳои Неъмат кам омад, vale аз хизмати ҳарбӣ баргаштанашро ба эътибор гирифтанд. Неъмат борҳо мегуфт, ки агар ба ту дилбастагиам намебуд, аз ин қадар имтиҳони шадид ҳаргиз намегузаштам. Воеан, дар тӯли чор шабонарӯз китоби химияро пурра аз бар карда буд! Мо ҳаргиз аз яқдигар чудо набудем. Аксари донишҷӯён моро зану шавҳар гумон мекарданд. Агар ман дар китобхона то дергоҳ монам, Неъмат ҳӯрок пухта, дар термос гирифта мемонд, баъзан ба истгоҳ баромада, роҳамро пойида менишаст. Миёни ману вай ҷудой набуд. Агар шимашро дарзмол карданӣ шавад, ба хонаи ман даромада, тамоми либоси дарзмолаш шикастагиамро мебурду яқбора дарзмол мекард. Чунон ба

диққат дарзмол мекашид, ки духтарҳои дар ин кор борикбин ҳам дида, аҳсант мегуфтанд.

“Миёни ману Наъно ҳеч сире нест, дӯстӣ ва қаробати ду тамаддун аст!” — мегуфт вай дар ҷавоби пурсиши дигарон бо ҷашмонаш ҳандида. Дар ҳамин гуфтаи шӯхиомези вай ҳам ҳоксорию шикастанафсии фитриаш эҳсос мешуд. Ишқи мо дар забони донишҷӯён афсона буд, тарона буд, барои яке достони ибратпазирею барои дигаре баҳти ҳасадангезе буд. Вақте мариҷ будаму ба бемористон афтодам, аз падару модар ва наздикону пайвандон дуриамро ҳаргиз эҳсос накардам, зоро Неъмат ҳар бегоҳ дар таҳи тирезаам ҳозир буд. Ҳар бегоҳ!.. Ҷашмони интизори ўро ҷаро ҳар бор бӯса назадам?! Ҷаро?.. Афсӯс меҳӯрам, аммо аз ин надоматам чӣ суд? Ба қадри некиу накӯкорӣ, ба арзиши муҳаббату меҳруbonӣ сари вақт бояд расид. Баъзан чунин менамоядам, ки ҳанӯз ҳам ман аз ўям ва ў аз ман аст. Бе дилмонӣ, ба хулосаи ақл тан дода агар ҷудо шавед, ғалатӣ будаст. Ба ҳар ҳол, Неъмат маро ҳушбаҳт кард, вай дар синаи ман муҳаббати сӯзон ва бемислеро фурӯзон намуд, ки он тамоми ҳаётамро равшани бахшид. Агар ишқи Неъмат намебуд, ман намедонам, чӣ инсоне мебудам. Бемехру бесӯзи вай, беёдаш, бехотирае аз он рӯзгорон... Бале, вай бо муҳаббати худ якумрӣ маро ҳушбаҳт карду рафт. Ҳоло ба дугонаҳоям гӯям, ки ҳар як тоҷики пеш омада ба ҷони ман миқнотис аст, оҳанрабо барин ба худ мекашаду ҷархгардон месозад, гӯё афсунам мекунад, бовар надоранд, меҳанданд. Чӣ ҳам гӯям, онҳо лаззати муҳаббати ҳақиқиро начашида бошанд, тӯфони он аз сарашон нагузашта бошад, чӣ гуна донанд, ки он чӣ мӯъчизаест?..

Ҳоло он ду тан ҷавонони тоҷик дар поёни вагон намоён гаштанду Наъно дарёфт, ки ҳатто ҷархгардии ҳамон яке ба равиши Неъмат мемонад. Ў лаҳзас ҷавонро

мулоҳиза карду ба дил гуфт: “Ҳамин ҷавон аз хешу пайвандони Неъмат барин менамояд. Бегона монанд мешавад, аммо ин қадар не. Бениҳоят монанд аст. Писари амак, писари хола, бародарзода, балки додараш бурдагист, аз ҳусусии додараш мегуфт. Ё худ, гуфта намешавад, писараши, бошад-а!.. Ғалатӣ, чаро ин қадар изтироб дорам, чаро вучудам барги бед барин меларзад? Додараш бошад ҳам, писараши бошад ҳам, охир ин бача Неъмат нест”

Миёни Наъно ва он ду нафар ҷавон ин бор табассуми ошноёна раду бадал гашт ва ҷавонон ҷазбан ўро ба ҳуҷра даъват карданд.

Наъно лаҳзае дар таҳи дар рост истода салом карду вазъи манзили ононро нигарист ва сипас ба дарун ворид гашта, дар лаби кати яке амонат нишаст.

— Биёед, аввал шиносо шавем, — гуфт вай бештар барои тааҷҷуб ва ҳар хел гумони ҷавононро бартараф соҳтан. — Ислу насаби ман — Наъно Махарадзе, касбам — духтурӣ, миллатам — гурҷӣ, аммо аз Гурҷистон дур, дар вилояти Астархан ба камол расидаам ва ҳоло ҳам дар он ҷо зиндагӣ мекунам.

Овози магнитафонро паст карданд.

— Мо — ҳамаамон аз Тоҷикистон, — гуфт ба сифати сардор як тан аз чор нафаре, ки дар синн аз дигарон бузургсолтар менамуд. — Номи ман — Ҷамшед, ана, ин — Рустам...

— Рустамча! — лӯкма дод аз боло ҷавони неъматмонанд.

Ҷавонон хандиданд.

— Дар назари ман вай хурд барин не, ҷавонмарди расо-ку! — гуфт Наъно филфавр аз рӯйи лутфу назокат ба сӯйи Рустами резачусса дилҷӯёна табассум намуда.

— Дар назари худаш ҳам вай Рустами паҳлавон менамояд, — боз ҳамон овози шӯҳ аз кати боло баланд гашту ҷавонон хандиданд.

— Нусрат, ҷогата банд як дам, — ба муаррифӣ давом кард Ҷамшед. — Ана, он маҳмадоно — Нусрат, ана, ин ҳаппакаш — Умар.

— Хеле хуб, бисёр нағз. Номҳои шумо дар байни гурчиҳо ҳам маъруфанд, — гуфт Наъно ба рӯйи ҳар яке бо табассум нигариста. — Агар аз қадом шаҳру район будани ин ҷавонони нағзо ҳам мегуфтед, ман аз рӯйи симои ҳар яке як вилояти Тоҷикистонро қиёс мекардам. Ба ғайр аз ин, дар диёри шумо дӯстону ҳамсабақони собиқи ман ҳастанд, балки ягонтаатон шинос бошед...

— Ману Рустам аз шаҳри Душанбе, Нусрат аз Ҳуҷанд, Умар аз Ваҳш, — гуфт Ҷамшед тез-тез.

— Ҳим-м... — Наъно лаҳзае дасту по ҳӯрду сухане гуфтан натавониста сурх шуд. Сипас бесабаб абрӯ чин карду андешаманд ба нуқтае ҷашм дӯҳт ва барои рафъи нафас-тангӣ ду-се бор паёпай чукур нафас қашид.

— Камтар бетоб баринед-а?.. Ҳаво намерасад? — пурсид Ҷамшед ба нишони ҳамдардӣ. — Апаи ман ҳам ҳамин хел, агар тиреза пӯшидагӣ бошад, дилашон танг мешавад. Ба тамбур мебароед? Дар ҳавои тоза зуд мегузарад. Ман ҳамроҳатон мебароям.

— Не, лозим не, ташакқур, — сардакак миннатдорӣ карду бештар сурх шуд Наъно ва хичолатманд ҷашмонашро поён гирифт.

Ба ҳуҷрай онҳо даромада нишастанашро Ҷамшед ба тарзи худ тавзех карданашро пай бурду изтиробаш дучандон афзуд. “Наход ки ман ба зани сабукпой монанд бошам? Ҷаро ин тавр гумон бурд? Неъмат мегуфт-а, баъзе мардони тарафи мо ба зан ташна, дар ин бобат “гушнамеъдаанд”. Ман модари ин Ҷамшед катӣ баробар будагистам? Агар баъди ҳатми курси дуюм бо Неъмат зану шӯ мегаштем, ин замон писарамон қарib вай барин буд... Ана, ҳамин хелҳо номи мардонро бо хоки сияҳ яксон мекунанд. Неъмат из-

зати нафси баланд дошт. Эх, Нэймат, ту нэймати ноёбе бу-дай, ман дер фаҳмидам. Баъди рафтани ту ҳар рӯз, ҳар соат ин ҳақиқатро идрок мекардам. Дар ҳама ҳолат, ошкору пин-ҳон озмудамат, ту фаришта будӣ, ҷавонмард будӣ, Нэймат! Дар он айём ҳусну малоҳати ман ҳамаро девона мекард, аммо ту вазнин ва батамкин ба рӯйи ман менигаристӣ...”

Бешак, ҷавонон алҳол сабаби ба ҳуҷраи онон даромада нишастани ин ҷавонзани хушандомро эзоҳ карда ната-вониста, ҳайрон буданд. Агар ба дил яке ўро зани ҳангоматалабу ишвафурӯш пиндорад, дигаре гарангнамои содадил мешумурд ва ба ҳар як сухану ҳаракати вай ҷашму гӯш буд.

— Бемалол бишинед. Агар ҳоҳед, таронаҳои нав до-рем, — гуфт боз Ҷамshed ба як тарзи ачиб сӯйи Наъно та-бассум намуда.

— Ташаккур. Майлаш, овози магнитофонро андаке баланд кунед, таронаҳои тоҷикиро пазмонам, — гуфт Наъно ҷашмаш ба нуқтае гиреҳбанд, ба ҷониби ҷавон нани-гариста.

Наъно як дасташро ба занахдон такя дода, ба савту сози тоҷикӣ гӯш монда буд ва пеши назараши айёми муҳаббаташ бо Нэймат пора-пора ҷилвагар меомад. Вай ҳоло он хотироти ҳудро гӯё ҳуморӣ ғашта буд, балки нағмаҳои тоҷикӣ он ҳама таъсироти ҳуфтаро бедор карда, гӯё он лав-ҳаҳои дилангезро дигарбора ӯ аз сар мегузаронд. “Ачиб аст, ки айёми ҳушбахтии инсон ҳамагӣ ҷанд рӯз аст ё ҳафтае, моҳест ё ҳуд солест, аммо хотираи он як умр ба кас осоиш ва фарогат мебахшад, ҳушнудию қаноатмандӣ мео-варад. Ин гуна ҳушбахтӣ рости гап, дили маро дар ҳарос меовард, тарсам аз он буд, ки бо Нэймат зану шӯ гардему мабодо аз яқдигар дилмонда шавем ва ҳамаи ин муҳаббату дилҷӯҳҳо дурӯғ гардад, тамоми онро чун ҳарфи ҳато аз хотира сутурдан лозим ояд. Бале, ман ғоҳе ба ҳушбахтии ҳуд ҳасад мебурдам, ғоҳи дигар метарсидам, ки он як умр ба ман насиб мекарда бошад ё не. Ҳуд аз ҳуд ҷунин

менамудам, ки ман ба ин бахти бузург сазовор нестам, ҳеч кори савобе накардаам, ки он якумрӣ ба ман насиб бошад. Аммо он якумрӣ аз ман будаст. Неъмат аз ман рафт, ман ҳам ба вай нарасидам, аммо муҳаббаташ якумрӣ монд... Магар ман зани хушбаҳт нестам?! Замин ҷархгардон аст ва ман ҳамеша аминам, ки дар як гӯши он Неъмат ҳаёт аст ва ў ҳар мудом маро ба ёд меоварад, ҳар лаҳза ба имдодам марасад, метавонам ҳамеша худро дар паноҳи ў бигирам... Магар ман хушбаҳт нестам? Агар Неъмат аз ман мерафту муҳаббаташро ҳам аз дилам мебурд, маро бадбаҳту сияҳрӯз мекард. Ё аз ҳама бадтараш — агар бо ман мемонду муҳаббаташ ба ман намемонд... Падару модари ман ҳам, волидайни вай ҳам ба никоҳи мо розӣ набуданд, ба хушнудӣ рӯйи хуш надоданд. Ману вай — ҳар ду ҳам медонистем, ки аз издивоҷи мо ҳам волидайн дар ранҷу алам хоҳанд буд ва ҳам фарзандони мо уқубат хоҳанд дид. На тоҷики мутлақу на ғурҷии комил будан азоб аст. Ба ҳар ҳол, дар он айём ҳамин тавр буд. Бинобар он, ман ба Неъмат гуфтам: “Ё ту бираву дар Душанбе ба таҳсили илм давом қун ва ё ман...” “Ту ташвиш накаш, ман меравам”, — гуфт вай дар охир ҳам ҷавонмардона...”

Навори магнитофон ба охир расид магар, нағма қатъ ёфт ва Наъно аз баҳри хаёлот берун омад. Баъд вай ба сӯйи Нусрат табассум намуда, ба як бор ачиб нигаристу пурсид:

— Фомилиат чӣ?

— Ҳусравов, — гуфт ҷавон ба рӯйи зан ҳайрон-ҳайрон нигариста.

— Як нафар ҳамса拜қи ман буд — Неъмат Ҳусравов, аз пайвандони ту нест? Вай то курси сеюм бо мо, дар донишгоҳи Москав таҳсил карда буд.

— Падари ман, — гуфт Нусрат ба тасдиқ сар ҷунбонда. Сипас ба рӯйи ҳамсӯҳбати худ нигариста ширин табассум кард. Вай интизор буд, ки ин зани бегона дар ҳаққи

падараш боз чихо мегүяд.

— Ман туро дидаму ба падарат монанд кардам. Ба-рои ҳамин ба хучраатон даромадам. Ба дил гуфтам, ки ё додари Нематӣ, ё писараш. Ачиб... Ту барин буд... — Шуoi хотира дар як лаҳза боз он айём ва он касонро дар манзари хаёли Наъно овард.

— И-и... Ёфтам! — ногаҳон бехуд хитоб кард Нусрат.

Ҳама ба рӯи вай мутаваҷҷеҳ шуданду ҷавон шармида то ба нӯғи гӯшҳояш сурх шуд ва аз кори худ хичил рӯяшро бо бистар пӯшид.

— Тезтар барор ёфтагита, — гуфт Ҷамшед.

— Мабодо шабушката ёфтӣ?! — гуфт Умар.

— Э, ҳап шавед, гарангҳо! — гуфт Ҷамшед дасташро нотиквон бардошта. — Барор, чӣ ёфтӣ, Нусрат?

Наъно чун дид, ҷавонон байни худ ба ҳазлу мutoиба печиданд, барҳост. Дигар ба ҷавонон гаронӣ овардан наме-хост.

— Нусрат, ту фарзанди дӯсти наздики ман будай, — гуфт вай меҳрангез ба рӯи ҷавон нигариста. — Биё, ба бачаҳо ҳалал нарасонем, ба долон баро, аз кору бори падарат камтар ҳикоят кун.

Онҳо пасу пеш ба долон баромаданд.

Нусрат доири кору бори падару модар ва вазъи хонадонашон, додараку ҳоҳараконаш ба саволҳои Наъно гоҳ мухтасаран, гоҳе батафсил ҷавоб доду дар охир гуфт:

— Ман шуморо шинохтам... Дар пеши бачаҳо нагуфтам. Сурататон дар албоми падарам буд. Аз холи болои лабатон шинохтам. Модарам замоне сурататонро аз албом қандан хостаанду андаке як гӯшашро даррондаанд, пада-рам аз ин кори он кас саҳт ранцидаанд...

Наъно ашқи дар ҷашмонаш ҳалқа задаро бо рӯмол-чааш гирифту “хайр, сонӣ гуфтугӯ мекунем”, гӯён дар ши-тоб ба хучраи худ даромад.

Комарово, октябр 1985.

САЛОМЕЯ

Ман аввалбор ўро дар анҷуман миёни духтарон дида, ҳеч ба ёд оварда натавонистам, ки дар кучо воҳӯрдаам, вале амин будам, ки ҳамин замон пеш меояду салом мекунад ва филфавр ба хотирам мерасад, ки вай кист ва дар кучо ин нигоҳаш ба дили ман мӯҳр барин нишастааст. Аммо духтар ба шахси ман сирф бепарво буд. Ман ду-се раҳ аз бара什 гузаштаму аз наздик нигаристамаш, нигоҳҳои мо якчанд бор радду бадал гаштанд, аммо ў маро намешинохт. Ман зӯр зада, таҳхонаи ноободи ҳофизаамро таҳу рӯ мекардаму ба ёд овардан меҳостам, ки ин нигоҳи ошнои ҷашмони хаёлмасти меширо дар кучо ва кай дида будам. Дилам дар изтироби шадид метапиду мегуфт, ки вай ошност, аммо чӣ ҷора кунам, ки на ў маро мешинохт ва на ман ўро ба ёд оварда метавонистам.

Се рӯзи маҷлиси китобдӯстон ба ҳамин минвол гирудори беҳосил гузашт. Ман андӯҳгин аз он будам, ки ҳофизаам бил-кулл ҳароб гаштаст ва бояд, ки фурсатро нагузаронида дорую давое кунам. Охир, ин чӣ дард аст, ки як духтари шинос се рӯз боз пеши назарам ҷилвакунон гардаду ман ўро ба ёд оварда натавониста саргаранг бошам?! Ба деха мераваму ҳар сахар шири навдӯшида меҳӯрам ё...

Андӯҳи гарони маро боз боис ин буд, ки аз ҳофизаи худ дар миёни дӯстон ифтихоре доштам. Баъзан ашхоси замоне дар телевизор дидаам баъди ҷандин айём дар қӯча дучор ояд, меши-нохтам ва ин амалро борҳо дар гувоҳии шарикон сабит карда будам.

— Ба ту маслиҳати мо ин аст, ки ба кори ҷустуҷӯи ҷиноят-корон бирав ё ба соҳаи ҷоссӯй ба кор гузар, зуд муваффақият меёбӣ, — мегуфтанд дӯстонам паси сар хорида ё ангушти таач-ҷуб ба дандон газида.

Ман мамнун аз амали худ меҳандидаму ҳазломез мегуфтам:

— Магар ба адиг ҳофиза даркор нест? Ман бояд тамоми илмҳоро бидонам, тинати мардумонро шиносам, гуноҳу савоби одамонро ба онон нишон диҳам. Шахсе, ки аз худ бехабар аст, аз кадомин чинояткор мемонад?

Дўстон пешниҳоди худро бо чандин далел тақвият медоданд:

— Дуздон ва чинояткорон ҳоло дар урдуи душмани худ — ходимони адлия, ҳатто дар сояи амалдорон паноҳ гирифта, дар ҳимояти онон амал доранд...

Рӯзи охирини гирдиҳамоии китобдӯстон аксбардоре ширкаткунандагонро гурӯҳ-гурӯҳ акс мегирифт. Чанд тан аз шиносонам маро ҳам қашола карданду дар гирди мо гурӯҳи калоне ҳалқа заданд. Ҳамон духтари мешчашм далер назди ман омаду бо нигоҳи нарму маҳмалинаш гӯё ба рӯям ҳавре зада ҳоҳиш намуд:

— Устод, ман дар баратон биистам?

— Кош... Марҳабо... — андаке пешу қафо ҷунбида, ба вай ҷой додам ва барои давом додани гуфтугӯ савол кардам:

— Чехраатон шинос метобад... Шумо аз кучоед?

— Ман аз Қистакӯз...

— Аз Қистакӯз? — беихтиёр овоз баланд кардам. — Ҳа-а... Саломея!

Духтари қистакӯзӣ аз вазъи ман ҳайрон буд. Охир, вай на Саломеяро медонисту на саргузашти маро. Ӯ ҷашмони шаҳлои Саломеяро дошт. “Наход, ки хешу ақрабо бошанд?” — мегуф-там ба дил...

Воқеа ба ин тарз рух зада буд:

Ман ҳамон сол ба давраҳои такмили ихтисоси сарму-ҳаррирони телевизион ба Маскав рафта будам. Баъди ҳаё-

ти ором ва як навъ фориғболонаи Душанбе рӯзҳои аввал Маскав маро андаке саргарангӣ оварда буд. Махсусан, бениҳоят шитобкории ходимони телевизиони марказӣ, беътиноии атрофиён ба ҳамдигар, маҳорат ва ҳунармандии баланди рӯзноманигородон, анҷоми ҳирфаии вазоиф ва саводнокии муҳаррирону корбардорон, наворбардорону ровиён — ҳама ҳавасангез ва ибраторомӯз буданд. Ман беором, аз фурсати танги таҷрибагирий ҳаддалимкон босамар истифода мекардам.

Аз пуркорӣ дӯстон ва шиносони москвагиро дидорбинӣ карда наметавонистам. Бинобар он ҳам, вақте ки як рӯзи таътилий, якшанбе, Иброҳимчон* маро ҷӯё шуда ба ҳобгоҳ омад, хеле хичил, vale ниҳоят ҳушҳол будам.

Иброҳим ҳоло ба таҳқиқи илми рӯзноманигорӣ пардохта буд ва дар аспирантураи дорулфунуни Маскав дар арафаи ҳимояи рисолаи номзадӣ такопӯ дошт.

Вазъи ҳобгоҳи мо барои меҳмондорӣ чандон созгор набуд, ки ин ҳолро Иброҳим зуд пай бурду гуфт:

— Ако, як гап гӯям?

— Чаро фақат якто? Ман омодаам садҳову ҳазорҳо сухани шуморо шунавам! — гуфтам ба ҳазл.

— Аввал ба яктоаш розӣ шавед: бед, ба ҳобгоҳи ман биравему як дегча палави тоҷикӣ пазем, дар сари деги зирбак чақ-чақ кунем.

— Ҷақчақ ё ҷақҷақ?

— Не-не... мо мардум...

— Ба қавли як шикамбанда, табакро дидаму дилам шайдо шуд-ку! Иброҳимчон, ин фикри олимона гӯям, кам аст, даҳоёна чӣ хел ба саратон омад?

— Дегу табақ ҳаст...

* Доктори илмҳои таърих, профессор Иброҳим Усмонов он замон аспиранти факултаи журналистикаи ДДМ ба номи М. В. Ломоносов буд - шарҳи мураттиб

Ҳар ду дар шитоб масолеҳи палавро харида, ба сўйи Ленинские Горы раҳ кашидем.

Иброҳимчон дар ҳамон иморати бузургу бошукуҳи дорулфунун, дар қисмати хобгоҳи олимони чавон ҳучраи алоҳидае доштаст.

Дар сари деги зирбаки балақ-балақ чўшон нишаста, ҳангома кардан хуш фароғате дорад! Ҳар замон порае гўштро аз дег берун оварда, чошни гирифтсанро чӣ расад! Аммо нигаред, ки баъзе рафиқони мо ба ҳамин оши шарикона ҳам назари холис надоранд. Якero мудом, ки ошу ошпазӣ асабонӣ мекард, савол кардам гуфт:

— Монед ҳамин одатҳои шаҳриёнро!.. Фақат зирбак, палав...

— Чаро фақат зирбаку палав? Шумо қурутоб кунед, ба он ҳам шукр мегӯем, хурсанд мешавем.

Ман пай бурдам, ки он бечораро зидди мардуми шаҳр ё мавзеъҳои шимоли ҷумҳурий шўрондаанд ва ў бесабаб ҳар он чӣ ба он мардум алоқаманд бошад, аз он кароҳат мекунад, бесабаб асабонӣ мешавад.

— Нонпазию ошпазӣ ҳам далели маданият ва тамаддун аст, ҷӯрачон, чаро онро фаромӯш кунем?! Моро аз чойхона маҳрум карда дидӣ, чӣ гуна аз яқдигар ҷудо кардаанд! — гуфтам дар охир ба тарзи гилагузорӣ.

...Қисса кӯтоҳ, вақте ки дар табаки калони сафолӣ ба расми тоҷикӣ палавро кашида, он лангари тобонро ба хона даровардем, пай бурдем, ки ҳар ду ҳам аз гўшти зирбак шикам сер кардему дигар оши бисёр ҳӯрдан наметавонем.

— Ин қадар ош... Якторӣ шиками иловагӣ медоштем... Ба қавли бобои раҳматиам, куфрони неъмат мешавад, — гуфтам ман ба нишони надомат сар ҷунбонида.

— Ҳамсояро гӯям? — гуфт Иброҳимчон, ки зотан дар ҳама мушкил чорагар буд ва пайрави саволаш тавзех дод:

— Ҷавонмарди хуб аст, аз Олмони федерал.

— Ҷӣ ҳочати савол, бигӯед! Аз Олмон неву аз он дунё бошад, барои мо ош ҳӯрад, кофӣ аст!

Иброҳимҷон аз утоқ берун рафту баъди лаҳзае ҳамроҳи як тан ҷавонмарди қавиҳайкал, ки сабад барин риши гулӣ ва малламайгунаш сари синаашро пӯшида буд, ба хона ворид гашт ва моро ба якдигар маъруфӣ намуд.

Нигоҳи орому пуртамкин ва оқилонаи Паул дар дили кас нисбат ба ў эътиимод пайдо мекард. Вай сухан меғуфт, ош меҳӯрд, савол мекард, меҳандид, vale дар сари ман андешаҳое ҷавлон доштанд, ки аз ифши он кас хичил мемонад. Ҷӣ илоҷ, дар он айём ман ҳам монанди дигарон гумон доштам, ки дар Олмони федерал аксаран фашистон ва ниқорталабон маскан гузidaанд ва аҷаб не, падари ҳамин Паул ҳам бегуноҳонро дар конслагерҳо истинтоқ карда бошад. Таассуб он қадар ақли моро тира карда буд, ки ҳеч нуқси худро намедидем ва равнақу камоли дигаронро эътироф намекардем.

Агарчи дар аввал бештар Паул сухан меғуфту савол мекард, батадриҷ гуфтугӯйи мо даргир шуд. Баъд Паул ба табаки палави ҳушгуворе, ки нимагӣ ҳам ҳӯрдан натавонистем, нигариста гуфт:

— Ҳамдиёрон ҳастанд, гӯям?

— Бигӯ... Даъват кун! — гуфтем ману Иброҳимҷон баробар.

Баъди берун рафтани Паул ман ба Иброҳимҷон ҳазломез ҳандида, гуфтам:

— Мо аз немис тарс надорем. Дар водии Вахши мо немису тоҷик ба ҳам печида кор мекунанд, зиндагӣ доранд ва забони ҳамдигарро чунон медонанд...

— Як ҷӯраи ман дар умраш немисӣ нахондааст, дар сафари хориҷа ба ҳайъати вакiloni мо тарҷумонӣ карда буд, — гуфт Иброҳимҷон.

Паул ду нафар духтарро пеш андохта аз дар ворид гашт. Ҳар ду духтар қадбаланду мавзун буданд. Яке, ки номи худро Анна гуфт, духтари кабудчашми мӯйи зарринаш ба китф афтода, олмониначоди маҳз буд, аммо дигаре — Саломея духтари мешчашми гесувонаш дорчинранг, аз назари аввал маро дар шубҳа афканд. Ман аввалбор ба чашми ў нигариста, дар мардумаки чашмони вай тобиши ошноеро пай бурдам ва ба худ тахмин гирифтам, ки дар рагҳои ин духтар хуни шарқиён ҷорист. Чун ў худро аз Австрия гуфт, ба гумони худ далел гирифтам, ки дар он кишвар аз мардуми шарқи ҳамсоя кам нестанд. Ақли ман чунин хулоса мегирифт, аммо дилам гувоҳӣ медод, ки ў ба ман наздик аст, қаробате дорад.

Духтарон ба ҳӯрдани палави тоҷикий ва ошомидани шарбатҳои Тоҷикистон саросемагӣ зоҳир накарданд; сараввал ба таҳқиқ пурсиданд, ки номи таом чист, чӣ гуна ва аз чӣ хел маҳсулот онро мепазанд ва гайра ва ҳоказо. Дар ҷавоби ин гуна қунҷковии онон мо бо навбат аз аҷоиботи диёри азизи худ ҳикоят мекардем. Саломея ҳомӯш буд. Фақат як бор аз ҳусуси ҳонадомодӣ ҳикояти Иброҳимҷонро ба шевай худ ба ҳамдиёронаш тавзех кард.

Баъди он, ки ҳӯрданӣ ҳӯрда шуд ва ошомиданиро ошомидем, навбати оҳангутарона фаро расид ва Иброҳимиҷон кассетаи таронаҳои тоҷикиро ба магнитофон гузошт.

Дур аз ёру диёр таронаҳои ватан ба кас дигаргуна таъсир мекунанд: гӯё тарона не, насими қӯҳсору водиҳои Тоҷикистон ба сар мевазиду дилҳоро ба ҳурӯш меовард. Мо меҳостем, ки дӯстони немис низ аз оҳангутаронаҳои мо таъсир бигиранд, назокату нафосат ва изтиробу ҳаяҷони дили тоҷикро эҳсос созанд. Аз ин сабаб, мо бо навбат гоҳ байтеро ё нақаротеро аз тарона тарҷума мекардем, гоҳ оҳангери шарҳу эзоҳ менамудем.

Чун ҳавои рақс омад, Иброҳимчон ба меҳмонон рақси тоҷикиро намоиш дод. Ман Саломеяро, ки аз ин ҳама тоҷикписандиҳо дар назар нисбат ба ҳамдиёронаш камтар ваҷду шодмонӣ дошт, ба рақс даъват кардам. Вай ба рақси тоҷикӣ даст кушод, ҳатто як раҳ ҷарҳ ҳам зад ва сипас аз кори худ шармид ва ба ишорати сар маро даъват кард, ки ба таври маъмулӣ бирақсем. Дарего, ки ин лаҳза Иброҳимчон саргарми гуфтугузор буд ва чӣ гуна хиромон, аз рӯйи ҳама қоида ба рақси тоҷикӣ, боз ба рақси маҳсуси занона даст кушодани Саломеяро надида монд. Утриш-дұхтар паридани ҳанги маро пай бурду гуфт, ки дидед, чӣ гуна ман зуд рақс меомӯзам. Ман дар ҷавоб оҳиста ҳандидам. Чӣ гӯям, ки баъзан мардон дар ҷое, ки гиристан лозим аст, меҳанданд.

Ман дасти Саломеяро гирифта ду-се раҳ ҷарҳ гаштам ва дар назди тиреза ба тадриҷ пойкӯбон ба ҷашму рӯяш аз наздик — аз масофаи ҳамагӣ 15-20 сантиметр ба дикқат нигаристам, чунон ки дар ҷехраи вай нишонаи гумшудаеро мекофта бошам.

— Ҷаро ба рӯйи ман ба ин тарз менигаред? — пурсид Саломея бо нимтабассум ба қаъри ҷашмони ман нигариста.

— Яъне, ба ин тарз? — боз пурсидам, то ки барои ҷавоби саҳех фурсати андешидан пайдо қунам.

Саломея китф боло қашид ва ба рӯйи ман чунон нигарист, ки аз ин нигоҳ ба якбора дилам таҳ зад: нигоҳи дилошӯби дұхтари тоҷик аз даричаи ҷашмони ў ба ман менигарист.

Баъд аз ин бо ў сухан мегуфтаму меҳандидам, нармак-нارмак пойкубӣ доштам, vale ҳаёлам баҳру барро тай мезад: Шайх Саъдӣ бедарак нагуфтааст, ки “бани одам аъзои якдигаранд, ки дар оғариниш зи як гавҳаранд”, дар راجҳои мо ҳуни чӣ одамон ҷорист, кӣ медонад?!

Саломея аз вазъи парешони ман пай бурду безобита

гашт. Вале ман чӣ гуфта, ўро саргарм карданамро намедо-нистам.

Сипас барои машғул доштани ў саргузаштеро аз ҳаёти адібони номвар нақл кардам:

— Адиби нуктасанчи рус Паустовский овардааст, ки дар соли 1922 дар шаҳри Кёлни тарафҳои шумо, дар як ошҳонаи хилвати канорӣ се нафар адібони рус — Горкий, Бунин ва Леонид Андреев менишастаанд. Горкий бозие сар мекунад ва ҳар се адіб бо навбат факат яқдақиқагӣ ба як тан ҷанобе, ки дар гӯшае танҳо нишаста, машғули ҳӯрок-ҳӯрӣ будаст, менигаранду сипас ба навиштани симои ў оғоз мекунанд. Ҳар се беҳтар аз яқдигар симои он ҷанобро бо сухан ифода мекунанд. Дар охир Горкий аз ҳамнишинонаш мепурсад, ки ин ҷаноб кӣ ва чӣ кора аст. Яке мегӯяд, ки то-цир аст, дигаре тасдиқ мекунад, ки ин ҷаноб дузду терро-рист. Баҳс мекунад. Горкий ҳамнишинонашро ором меку-наду соҳиби ошҳонаро даъват менамояд ва аз ў мепурсад, ки он ҷаноб киву чикора аст. Соҳиби ошҳона ташвишомез мегӯяд: “Аз барои савоб, оҳистатар... Ин ҷаноб дузди маш-ҳури Аврупо аст, ў ҳамеша дар ин ҷо ҳӯроқи пешинро ме-ҳӯрад...”

Саломея сари зебояшро ҷунбонда ҳандае заду сипас бепарво савол кард:

— Яъне?.. Чӣ гуфтан меҳоҳед? — Ва ман ба ҷавоби пурсишаш даҳон накушода, пайрави суханаш бигуфт. — Ман медонам, мардуми Шарқ ҳамеша аз дур сухан сар мекунанд ва ҳамеша бо рамзу истиора ва мачоз...

— Чӣ гуфтаний будам? Ба гумонам, матлабам возех барин аст: ман ҳам як қамчин нависандагӣ дорам ва каму беш одамонро мешиносам.

— Хуб, сипас бигӯед, ки ман кистам ва чикораам? Ҷосуси олами капиталистӣ? Ҳамин тавр не?

— Не, баракс, шумо одами худӣ барин... Шумо точи-

кед, ҳамин тавр не? — Ман бо тантана инро ба ӯ эълон кардам ва сипас ҷавоби тасдиқи ӯро ҷашмдор будам.

Саломея дasti хурду латиф ва зебои худро ба сари сина ниҳода ва андаке ҳамида хеле ҳандид. Вай зоҳирان ба мазоҳи ман меҳандид, аммо ҳама вуҷудаш аз он далолат менамуд, ки ӯ дарди худро аз ман пинҳон доштан меҳоҳад. Ман нигоҳи ӯро гирифтан меҳостам, вале вай баъди ин суханро шуниданаш ба ҷашми ман наменигарист. Ӯ оқибат эҳсоси худро саранҷом бахшиду ба нишони таассуф сарҷунбонд ва ба ҷашми ман нигариста гуфт:

— Дар тарафҳои мо олмониҳое ҳастанд, ки аз баъзе тоҷикони шумо сиёҳчурдатаранд.

— Барои ман ранги пӯст эътибор надорад.

— Сипас, кучои ман ба тоҷикдухтар монанд аст, ҳайронам? Ман дар Намоишгоҳ тоҷиконро дида будам, занону духтаронатонро низ дидаам, аммо ҳеч яке ба ман шабоҳат надоштанд.

— Нигоҳи ҷашмонатон... Сонӣ бӯятон...

Саломея қаҳ-қаҳ зад. Сипас бигуфт:

— Ҳеч чизро намефаҳмидаед.

— Агар шумо дурӯғгӯй набошед...

Ин суханро ба гуфтани гуфтам, вале ба рӯйи Саломея нигариста, аз гуфта пушаймон будам. Баъзан хислати мардуми ҳориҷиро намефаҳмед: аз як ҳарфи беҳуда ба ваҷҳ меоянду барои як пула гапу кор меранҷанд. Духтар бо ҷашмони ашколуд ба рӯйи ман озурдахотир, балки аз ин чунин ситами ногаҳонӣ ҳайратзада менигаристу миҷаҳояш пирпир мепариданд. Вай зуд нигоҳашро поён гирифт, дasti худро аз дasti ман раҳо кард ва шитобон ба сӯйи дари ба-ромад рафт.

Баъди рафтани вай ҳама лаҳзае қароҳт, ба рӯйи ман нигариста эзоҳ талаб доштанд, аммо ман боиси қаҳру итоби Саломеяро равшан идрок накарда, саргаранг будам. Во-

зех намедонистам, ки вай аслан аз “точиқдухтар” гуфтани ман ранцид ва ё аз он, ки ўро ба дурӯғгүй муттаҳам кардам. Охир, дар сари шўхӣ чиҳое, ки намегӯянд...

Баъд Анна ва пас Паул думболи Саломея рафтанду хеле вақт бедарак буданд. Табъи мо нохуш буд, ончунон ки ман аз хичолат ба рӯйи Иброҳимчон наменигаристам.

— Ҳазлона дурӯғгүй гӯям...

— Барои олмониҳо ин дашноми қабеҳтарин аст, — гуфт Иброҳимчон, ки нисбат ба ман бештар бо хориҷиён сару кор доштанаш аён буд.

— Гӯё аҳдномаи хучум накарданро инҳо нашикаста бошанд...

Хайрияти кор, Анна ва Паул Саломеяро пеш андохта аз дари утоқ ворид омаданду гӯё дар дилу дидоҳо якбора ҷароғ фурӯзон гашт.

Дўстон ману Саломеяро бо тантана оштӣ доданд: мо дасти якдигариро саҳт фишурда истодем, Анна ба навбат ба дастҳои мо бо дасташ мезаду ба лаҳни галатии худ “афсуни” русӣ меҳонд: “Мирись, мирись, и больше не дерись...”¹

Мо боз сари дастархон нишастему шириниву меваҷот ҳӯрдем, шарбат ошомидем ва лаҳзае гузашту бо якдигар беғубори озурдагӣ сухан мегуфтем ва меҳандидем.

Анна ва Паул боз ба рақсу пойқӯбӣ оғоз карданд. Ману Саломея дар назди тиреза берунро нигариста, гуфтугузорамонро идома медодем. Сараввал вай доир ба иқлим ва табиати Тоҷикистон, зиндагӣ ва машғулияти мардумон савол карду ман ҷавоб гуфтам. Пай бурдам, ки вай беш аз ҳама аз “колхоз” ба дил ҳарос дорад.

Дигар ман бо сад эҳтиёт, ҳар суханамро андешида қалъаи асрори духтарро номаълум ҳамлаҳо меовардам.

¹ Оштӣ шав, оштӣ шав, дигар ҷангӣ нашав

Баъди он, ки аз Тоҷикистону тоҷикон, аз таърихи қадиму ҳаёти имрӯзи он дурру дароз сухан гуфтаму ҳикмату ривоят овардам, ба гумонам, оҳани ӯ нармтар шуд ва ба ҷашмони ман бо табассуми меҳромез менигарист. Ман фурсатро аз даст надода ду кафи сардакаки Саломеяро ба даст гирифтаму рост ба ҷашмонаш нигариста, бо як навъ эътиимида кулл ва қатъӣ гуфтам:

— Саломея, ту тоҷикӣ, азизам! Хоҳӣ, иқорӯ кун, наҳоҳӣ, не, аммо ман аминам... Бидон, ки бори дигар дар ҳаёт гумон аст, ки ба ҳамчӯ мане воҳӯрӣ... яъне, ба тоҷике, ки дар симои ту ҳамнаҷоди худро бишиносад... Шояд ки ту аз аслу насаб, аз тӯбу тухмаи худ хичил бошӣ? А? Магар нангат меояд?..

Ҷашмони духтар пуроб шуданду сипас вай дар миёни ашк зӯран табассум кард ва ҳомӯш дasti маро гирифту оҳиста ба рақс даромад. Ман ҳам ҳомӯш ба вай мувоғиқат кардам. Саломея барои пинҳон доштани қатраҳои ашки ба рӯхсораш шорида, танашро ба тани ман ҷафстар карда ва рӯяшро дар синаи ман панаҳ менамуд. Мо якчанд диқиқа ҳомӯш, ягон-ягон пой ҷунбонида, зарбаҳои қалби яқдигариро гӯё гӯш медодем. Сипас духтар асари ашкро аз ҷашму рӯяш номаълум пок карду оҳи пурдарде қашид ва оҳиста ба ҷашми ман ҷашм дӯхту пурсид:

— Дар вилояти Ленинободи шумо Қистакӯз ном деҳае ҳаст?

— Бале. Ман дар он деҳқада будам ва на як бору ду бор. Ҳоло онро деҳа гуфтан наметавон, ба шаҳрак монанд аст, корхонаи консерви мева дорад.

— Падари ман аз ҳамон ҷост. Ӯ маро Саломат ном дода буд, — ин қалимаи тоҷикиро духтар бо як навъ ҳаяҷону изтироб ва лаҳни ширини шевай тоҷикони шимоли Ҷумҳуриятаи Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт.

— Ному насабашон чӣ?.. Ҳешовандонашон медонанд?..

— Дигар савол накунед, чизе намегүям! — Духтар сухани маро қатъан буриду сипас ба меҳрубонӣ ба лабам ангушт зад ва гуфт: — Падарам соли шасту ҳаштум аз дунё даргузашт. Вай ба ҳалқу ватанаш ҳеч кори хиёнатомезе на-кардаст. Аммо васият кард, ки дар хориҷа монданашро зинҳор фош накунем ва хешовандонашро ташвиш нади-ҳем... Фолибан, вай баъди ҷанг дар асири будагонро мусаллаҳ истиқбол карда, ба Сибир фиристонидани Сталинро шунида будаст...

— Э-э, он замонҳо гузашта рафтанд.. Ман хешован-донатонро хабар мекунам, фардо хонахез расида меоянд!.. — Шодмонии маро ҳадду канора набуд.

Саломея андӯҳгин ба рӯйи ман нигариста, ба аломати инкор сар ҷунбонд; дар лабонаш як навъ табассуми ғалатӣ медавид. Маро ҷунин намуд, ки вай ба ҳоли ман дилаш месӯзад ва ба содалавҳию ҳушбовариам раҳмаш меояд. Ман, баръакс, аз ҳавфу ҳароси беасоси вай малул будам.

Июли соли 1987.

НОМУВОФИҚ

Мухбири рӯзнома Мехроб ба Гулистон омаду сараввал ба хонаи дӯсти худ Нодир рафт. Модар ва ҳамсару фарзандони Нодирро мисли ҳамеша аз омадани ўхушҳолӣ рӯй дод, чунон ки дар урфият мегӯянд, ўро ҷои шинондан на-мейғтанд.

— Тану ҷонакатон сиҳат охир, писарам? Безаҳматакак омадед? Бачаякотон бехавфанд? Бахшидаатон кор карда гаштаанд? Вай, худора гардам, хуш омадед, хуш омадед, — модар баъди ўро рӯи кӯрпacha шинондан ҳолҷӯй карду дастони шаҳшӯли пурочангӣ пиронаашро оҳиста ба рӯяш кашид, сонӣ аз ҷо барҳоста бо нимтаъзим ба меҳмон боз як бор “хуш омадед” гуфт.

— Нодир дар мактаб аст? — баъди ҳолҷӯй ва осудагии хонаводаро пурсидан савол кард Мехроб.

— Ҳозир меоянд, — гуфт ҳамсари дӯсташ Дилрабо ба меҳмон такябoliшт ниҳода. Ман хабар фиристодам.

— Зарур набуд, ташвиш додаед. Саломатӣ чӣ тавр, янга? — Пайрави суханаш савол кард Мехроб.

Пор, тирамоҳрӯя дарди меъда Дилраборо хеле азият доду Нодир ўро ба Душанбе бурда буд. Онҳо ду ҳафта дар хонаи Мехроб буданд. Духтурҳои пойтаҳт Дилраборо муоина намуданду дардашро ташхис карданд ва гуфтанд, ки бо ин маризӣ кӯдаконашро монда, дар бемористони шаҳр табобат карданаш зарурате надорад, ба бемористони ноҳияи худ муроҷиат кунанд. Вале Нодир номи бемористони ноҳияро шунидан намехост. “Оби дари хона тира мегӯянд, бемористони ноҳияро чӣ расидааст? — Эътиroz кард Мехроб. — Баъзе табибони ноҳия аз духтурони шаҳр кордида-таранд. Табиби шаҳр як риштаи таҳассусии тибро медонад, духтури ноҳия бо чандин хел дард, ба беморони гуногун са-

ру кор дорад”.

“Гап дар сари ин не, — даст афшонд Нодир, vale сабаби беэътиноиашро нагуфт, az рўи одаташ зери лаб гурунг-гурунг карду бас. Баъд хеле хаёл карду гуфт: — Чўрачон, духтур, муаллим — дуредгар не, устои яхдон не, ин тоифа одамон катй сару кор доранд. Ин касон бояд аз ҳар олоише пок бошанд, мардум ба онон бо сидқу ихлос нигаранд. Эътиқод накунед агар, ҳамааш бекора”.

“Аз наздик нигарй, ҳамин хел метобад”, — гуфт Мехроб, vale аз дилаш гумони дигаре гузашт: “Нодир бадрашк шудаст, ба вучуди занаш даст расондани ононро намехоҳад”.

Сонитар Нодир, дар омади гап, баъзе духтурҳо ахлоқи покиза надоранд, гуфту тахмини Мехроб яқин кард.

Ин дам Нодир аз дар даромаду дўстон гарму чўшон мулоқот карданд.

Баъди таоми пешинро хўрдан Мехроб шўхиомез гуфт:

— Чўрачон, чаро намепурсй бо чй кор омадам, кучо меравам?

— Ин чо шаҳр не, — гуфт Нодир мухтасар. — Чаро омадй намегўянд.

— Ман ҳамагй се рўз фурсат дорам.

— Медонам. Ту доим зери осмони софу бегубор мегардй. Аз пахтазор насими фараҳбахш мевазад, духтаракон аз сахар то шом рақсу таронахонй карда, машгули коранд... Не, хато рафт, меҳнат мекунанд.

— Киноя мекунй?.. Хуб, ту бигў, чй нависам?

— Навиштаҳоятро доим меҳонам, рўҳбаландии тоза ва чўшу хурӯши меҳнатй мегирам, — Нодир суханони дар мақолаҳояш навиштаи Мехробро гуфта, ширин табассум мекард — Осмони ҳама чо якранг аст.

— Ман он суханонро барои ту барин донишмандон нанавиштаам. Ҳар як мақола хонандаи худро дорад.

— Кошкӣ...

— Хуб, чӣ нависам? Аз хусуси кӣ нависам? Бигӯ. Худат ягон чиз навис, бинем.

— Ҳар кас аз паси амали худ нон меҳӯрад. Кори ман — таълими қӯдакон. Муаллимон ба кори таълим машғуланд, духтурон табобат мекунанд, чӯпон мол мебонад, дехқон кишт мекунад — ҳар кас ба кори худ банд аст.

— Рӯзномаро назар мекунию намехонӣ.

— Чаро? Мақолаи хонданӣ чоп шавад, бӯяш мебарояд, гап мезананд, меҳонем, чӯра. Шумо сухани даркориро камтар менависед.

— Хурдагирӣ осон аст.

— Ту ҳам ин гапро мегӯй?

— Пеш аз ман ҳам гуфта буданд?

— Қариб ҳар рӯз мешунавам. Чуну чаро гӯй, ҳамин гапро мешунавӣ. Ҷавоби осон, ҷавоби тайёри ҳамаи бүрракратҳо...

— Фаҳмидам, — сухани Нодирро бурид Мехроб. — Ҷӯраҷон, ту дар ҳалқаи майдо-чӯйдаҳои ноҷиза печида мондай. Ба дур нигаристан даркор аст, муаллим!

— Пасту баланди таҳи поямро нанигариста, агар ба дур назар андозам, афтода маъюб намешавам?

— Не, агар ба дур нигарӣ, хато намекунӣ, дӯстам. Аз он, ки янгаро ба духтурҳои ин ҷо нишон надодӣ, пай бурда будам, ки дар афкору ақидаи ту тағйироти номатлубе рӯй додаст. Баръакс, ту бояд тарғиботгар бошӣ, ҷашми мардумро кушодан даркор аст.

— Мардумро аз гап дилгир кардем. Баъзе одамон ҷунон бепарво шудаанд, ки агар нисфи дунёро об бурд гӯй ҳам, пинакашонро вайрон намекунанд.

Нодир манаҳашро дошта, лаҳзае дар банди тафаккур ҳомӯш монд.

— Ин чиҳаташ аз ҳамкории туст, ҷӯрачон, — ба ҳамлаи ў бо ҳамла ҷавоб дод Мехроб. — Парваридани эътиқод кори мактабу муаллим аст.

Дар як хона чил тан бачаҳои имрӯзаро бинишону як соат ҳамроҳашон бош. Чиҳил нафар! — таъкид кард Нодир.

— Бист тан ё чил тан барои ту чӣ фарқ дорад?! — гуфт Мехроб сигорашро дар гиронда. — Ана, қарори нав...

— Дуруст, акнун сӣ тан мешавад. Лекин аксари ҳамон сӣ талаба агар майли таҳсил надоранд, ман чӣ кунам?

Нодир лаҳзае ба нуқтае нигариста монду баъд надоматомез оҳе қашид.

— Чӣ оҳ мекашӣ?

— Ба ман нигар, ба ту бешӯҳӣ мегӯям: бача таҳсили илм кардан намехоҳад, ба пахтазор баромада каланд заданий, об доданий, ҷӯпонӣ карданӣ, пул ёфтаний. Ба вай на геометрия даркор аст, на физика. Лекин мо ўро ба даст китоб нагирий ҳам, дарсхоро гӯш накунӣ ҳам, биёву дар сари парта бишин мегӯем. Вай ягон қалима ҷавоб намедиҳад, лекин баҳо мемонему номаи камол медиҳем. Номаи камол мегиранд, vale ба андозаи барномаи синфи сеюм дониш надоранд. Масалан, дар ҳақи Рӯдакӣ ё Фирдавсӣ агар савол кунӣ, ҳамин қадарашро медонанд, ки онҳо шоиранд. Оид ба механика, оптика, магнетизм савол кардам, тасаввурот надоранд ва донистан ҳам намехоҳанд. Сипас, ин ҳама ҷонкании мо дар ҳован об кӯфтани не? Мехоҳем, ки рӯзнома ба ин қабил саволҳо ҷавоб диҳад.

— Рӯзнома вазифаҳои муҳимтаре дорад, — аз рӯи одат зуд ҷавоб баргардонад Мехроб. Баъд чӣ андешае ба сараш расиду суханашро андаке ҳамвор кард: — Албатта, ин мушкилотро бардоштан даркор.

Ҳар ду ҳам лаҳзае ҳомӯш, мутафаккир буданд. Мех-

роб дар андеша буд, ки Нодир чаро ба деха омада ин гуна содалавҳ шудааст. Ҳамин суханонашро агар пеши дигарон ҳам гуфта бошад, мақому манзалаташ таъин — дигар пеш намеравад.

— Парво накун, ҳар касе, ки доништалаб аст, дониш мегирад, — гуфт Мехроб таскиномез табассум намуда. Соңӣ вай ба рӯи Нодир маъниҷӯёна нигаристу пурсид: — Аҳволат чӣ тавр? А?.. Бо роҳбарон гапат мепазад? Ҳама гап дар ҳамин. Моҳонаат дуруст шуд-а?! Чанд пул мегири?

— Одатан, гап дар сари пул не, мегӯянд. Бешубҳа, ин масъалро қасоне баровардаанд, ки дар воқеъ ба моҳона эҳтиёҷманд нестанд. Каму беш дуредгарӣ аз дастам меояд...

— Ба дигар корҳо даст зада, илматро хор накун, — зуд сухани Нодирро бурид Мехроб. — Муаллиме, ки мардикорӣ мекунад... — даст афшонд Мехроб.

— Дуздию қаллобӣ айб аст. — гуфт Нодир ҳаёломез табассум карда. Дуредгар ноёб аст. Аммо моҳонааш кам. Колхозу совхозҳо якашро ду карда менависанду ҳақ медиҳанд. Ғалатӣ, бачаҳо шаш моҳ ронандагиро меҳонанду дусад-дусаду панҷоҳ мегиранд, аммо дуредгар се сол ин қасбро омӯхта, нисфи маоши ронандаро мегирад.

— Шоферӣ мушкил аст, гуфт бепарво Мехроб.

— Э, хез-е! — даст афшонд Нодир. Соңӣ аз хусуси чӣ гуна мошини давлатро барои кирокашӣ кор фармудани ронандаҳо хикоят сар кард.

Ҳасрати вай Мехробро дилгир намуд. “Латта будан даркор не, агар кори одам барор накунад, ҳасрату шикояташ зиёд мешавад, танаш дарднок мегардад. Одамони ҷолоқу кордон хушнуд зиндагӣ мекунанд, аз ҳеч кас намеранҷанд, агар ранҷанд ҳам, ба дил кина намегиранд, бинобар он, солиму бардам ва бобароранд. Хушбин бояд буд, хушбин!” — мегуфт вай ба дил бо Нодир муноқиша карда.

— Пўсткандаи гапро агар гўяд, аз ман наранч, чўра, — гуфт оқибат Мехроб суханашро ба дил гунчонда натавониста, — бе муаллими хуб ҳам, бе духтур, бе дуредгар, бе рўзноманигор ҳам ягон лаби дунё каҷ намешавад. Лекин агар, пахта, ғалла, матоъ, мошин, гўшт, оҳан набошад, дар се рўз ҳоламон табоҳ аст! Ин ҳақиқатро фаҳмидан даркор, муаллим! — Суханони каси дигарро гуфтани ўз он равшан буд, ки ҳоло оҳанги гуфтораш ба сухангўии худаш ҳаргиз хос набуд.

— Боз як ҳақиқати дигар ҳаст — одам. Барои одам, барои фикру дили вай талош кардан аз талоши ҳосил ва мошин муҳимтар набошад ҳам, имрўз баробар буданашро раҳбари давлати мо таъкид кард. Дилро фақат бо ростию самимиият мегирий, Мехроби азиз. Мо ин комёбиҳоямонро ба дасти кӣ месупорем, ҳеч фикр мекунӣ ё не?

— То дар ҷаҳон душмани ғаддори мо — капитализм ҳаст, мо наметавонем гапи хонаро ба кӯча барорем. Ҳушёрии синфий даркор аст, чўра. Барои як-ду тан қаллоб ё бюрократ мо ҳақ надорем обрӯи давлати бузургамонро бирезем.

— Бо ин чунин гапҳо баъзе касон айбҳои худашонро пардапӯш мекунанд. Аз капитализм не, аз фош шудани кирдори худ дар ҳаросанд. Ана, раҳбари давлати мо гуфт, ки қаллобу муфтиҳӯр, бюрократу гапфурӯшонро ҷилавгарӣ кунем. Ин қўрнамаконро, ту бояд фош созӣ! Аммо дар навиштаҳои ту доимо осмон соғу одамон бо ҷӯшу хурӯш меҳнат мекунанд...

Баҳси онҳо чунон ки айёми донишчӯй дар хобгоҳи донишгоҳ боло мегирифт, дамдама кард. Зимни мунозира онҳо аз якдигар гилагузор буданд, фикру ақида ва назари якдигарро мефаҳмиданд, маслиҳату машварат ва изҳори ақида доштанд. Нодир аз рўзгори худ қаноатманд буд ва ё

ба ҳар ҳол, аз ин хусус шиквае надошт, vale аз ҳар як иллати ба ҷамъият заарнок оташин буд. Мехроб мефаҳмид, аммо бовараш намеомад, ки дӯсташ ҷиддан аз ин хусус дар изтироб аст, гумонаш ин буд, ки Нодир ё содалавҳ аст ё авомфиреби гузарост.

* * *

Ҳамон шаб меҳмонхонаи Нодир пур аз меҳмон буд. Вай аз рӯи расму одати мардум дӯстон ва шиносони маҳалии ҳардуро ба меҳмонӣ даъват кард. Ду тан аз меҳмонони соҳибмартаба ба Нодир ошнӣ надошта бошанд ҳам, бо даъвати Мехроб омада буданд. Мехроб баъди пешин ба якду идораву муассисоти ноҳия рафта, шиносони деринашро дидорбинӣ намуд, ҳар яке ӯро ба меҳмонӣ даъват кард, vale рузноманигор узр овард, ки имшаб дар хонаи Нодир сӯҳбат оростанист, агар як сари қадам биёянд, сара什 ба осмон мерасад.

Чоми шароб дар гардиш омад. Латифаю мутониба, саргузаштгӯй авҷ гирифта қоҳ-қоҳи мардони сархуш дамодам хонаро ба ларза меовард. Баъзан ҳолҷӯй ва ё пурсучӯйи муқаррарӣ ҳам бо лутф ва ханда ба поён мерасид. Чунон ки Мехроб сараввал дар шаҳр ба кори илмӣ мондани дӯсташро ёдовар гашта пурсид:

— Нодир, ба ҳаёлам дар шаҳр димогат чоқ буд, ҳайронам барои чӣ ба деха омадӣ?

— Димогчоқӣ ба дилам зад, чӯра, — гуфт Нодир дар як вазъи андешамандона ҷабинашро молида. Ҷашмони вай шӯхиомез меҳандиданд, vale дар умқи нигоҳаш ҳасрате пинҳон буд. — Як кило гӯшт ёбам ҳам, димогам чоқ, ба поям туфлии мувофиқ ёбам ҳам, димогам чоқ...

Аз гап гап баромаду сухан ба табобату табибон гузашт, ҳалок шудани қадомеро гуфта, ба саҳви духтур ҳамл

карданд, ҳунармандии кадом як ҷарроҳи бемористони ви-лоятро тавсиф намуданд. Баъди як-ду латифаи обдор Мехроб ба сардуҳтури бемористон рӯ оварду гуфт:

— Дӯсти ман Нодир аз духтурҳоятон дилмонда барин, чӣ мешуд, ки таноби баъзеро мекашидед... — пардапеч ишора кард Мехроб.

— Комёбихои илми тиб бузург аст. Лекин, духтур, шумо усулҳои табобати ҳалқро омӯзед. Мо дар ин боб хеле чизро аз даст додем, табибони маъруф даргузаштанд, лекин ҳар чи мондааст, онро омӯхтан зарур аст, — аз ҳамкорони соҳибхона Ёров, аз асли матлаб бехабар, сухани Мехробро буриду ба гап сар кард. — Шикастабандони пешин дасту пои шикастаро дар тӯли ду ҳафта ба кор омил мекарданд, дар беморхонаи шумо камаш ду моҳ гаҷ мебанданд.

— Барои ҳамин Нодир аз духтур дилмондай? Таъсири директор... — кадоме луқма партофт.

— Меҳмони азизи мо Мехробҷон нӯги гапро бароварду дарҳол маро ба кӯҳнапарастӣ айбдор мекунед, — пешониашро молида, бо нимтабассум сухан сар кард Нодир. — Ҳамсарамро ба духтурони Душанбе бурданам сабаб дорад. Пор, ҳамин вақти сол буд, модарам дар беморхонаи ноҳиямон табобат ёфта, ба хона омаданду гуфтанд: “Писарам, агар занат бемор шавад, ба беморхона нафирист. Шабҳо, баъди ҳама хоб шудан баъзе духтурон занҳои ҷавонро ба доругузаронӣ мебаранд. Аз як ҷавонзани ҳамутоқамон пурсидам, ки нимишабӣ ба кучо бурданд, чӣ хел доругузаронӣ будаст, гуфт, ки дору кучо, холаҷон, дилашон сӯҳбат, қинголабозӣ меҳоҳад”.

Меҳмонон ширамастона қоҳ-қоҳ бардоштанд, нидоҳои гуногун баланд шуд: “Ӯ, балоҳое!” “Вах, шайтонҳо!” Мехроб зери ҷашм ба сардуҳтур нигарист. Вай аз изтироб суп-сурҳ гашта, ба ночор мекандад, балки намекандид,

лабаш каҷ буд. Сипас ба рӯи муовини прокурор нигарист. Камолов ҳам баробари дигарон меҳандид, vale ҳандаи ӯ аламангез ва захролуд буд. Китфонашро бардошта-бардошта, ба ночор меҳандид. “Агар пушташ зӯр бошад, ҳеч гап не, вагарна, ин маъмури адлия ба сари ҷӯраи сар-духтурамон об мерехтагӣ барин — аз дил гузаронд Мех-роб. — Кори хуб нашуд, вай аз ман домангир мешавад. Но-дир одами беандеша будаст. Барои ҳамин кораш пеш наме-рафтаст. Ана, бо дег шинӣ, сиёҳ шавӣ, аллакай касофаташ расид...” — ба худ тасмим гирифт ӯ.

Мехроб баъди як моҳи ин сӯҳбат дар шаҳр шунид, ки чанд тан аз духтурони бемористон сазо ёфтаанд, боз Нодирро ба ёд овард, кинояҳои ӯ дигарбора дар гӯшаш садо доданду худро нохуш ва ноҳинчор дид.

Соли 1983.

ОФАРИН БА ГИПОТАЛАМУС!..

Хамагӣ як моҳ шуд, ки ман дар шаҳр. Ба имтиҳоноти қабули донишгоҳи тиббӣ тайёрӣ мебинам. Тамоми рӯз дар айвони оинабанди хонаи апаам нишаста, масъала ҳал мекунам, иншо менависам... Монанди баъзе бодиҷаҳо кори ман хондан аст гӯён, даст пеш, даст пеш гирифта, намешинам. Дар рӯзгор ба апаам дастёри мекунам. Ҷиянам Шаҳриро ба боғча бурда овардан — ба ўҳдаи ман. Акнун язнааму апаам ба корашон ҳар пагоҳӣ, ба қавли худашон, “саросема нашуда, одам барин ношто шикаста” мераванд.

Ман боз баъзе корҳои майдо-чӯйдаи рӯзгорро ба зимма гирифтаам, ки дар бораи онҳо мавридаш ояд, ҳикоя мекунам. Ҳоло сухан дар бораи Шаҳрӣ. Ҷиянам шашсола аст. Духтарчай нозукандом бошад ҳам, серҳаракату пуркор. Як нафас ором нишаста наметавонад. Боз чунон гапдон аст, ки дар як лаҳза майнаамро афшонда, ба дастам медиҳад. Дар шаҳр бачаҳо ҳамин хел гапдон мешаванд-дия, дар деҳа ин тавр не. Ман ба ҳамин синн даромада, ин хел духтарчаро надидаам. Мо юнучқаро чӣ хел медаравем, ана, ҳамон тавр гапро даравида, ғарам мекунад!.. Гоҳе ба суханонаш гӯш медиҳаму ҳайрон мешавам: вай, ба назарам, аввал як бор калон шуда, баъд боз хурд шудагӣ барин. Чунон суханоне мегӯяд, ки ҳуш аз сари кас мепарад. Боре дар сари дастархони шом дастам ба биниам расидаст ё не, “тағо, хезед, дастатона шуста бед” гуфт. Бо қаҳр аз сари дастархон барҳестаму рафта, китобамро варақ зада нишастам. Гапа ёд додаанд, аммо нафаҳмондаанд, ки изои мӯъмин ҳаром аст. Адаб ҳам даркор аст-дия! Дар деҳа агар қӯдак калонро изо диҳад, ҳамон замон як торсакӣ меҳурад...

Шаҳрӣ ба гапу кори калонҳо тақлид мекунад. Рӯзи шанбе, ки боғчай бачагон таътил аст ҷиянчаам ҳамроҳи

ман дар хона буд. Дар айвон нишаста, китоби физикаро күшода, мавзӯи “Чараёни моеъ дар қубур”-ро меҳондам. Шаҳрӣ дар хонаи дигар зочабозӣ мекард. Ў ба зочаҳояш ҳар гуна таъинот медод, сарзаниш мекард. Ногоҳ ба гӯшам расид, ки “тағош, тағош” мегӯяд. Гӯш додам. Шаҳрӣ кадом як зочаашро маломат мекард: “Дандоната нашустӣ, рӯята чор саг лесад, ҳар чортօаш ҳам сер мешавад. Мӯята шона назадӣ, намат шудаст, намат!.. Духтар ҳам чиз будаст! Ана, якташ худам. Бечора падару модар дилхун гашта калон карданду чӣ барака ёфтанд?!..” Ин суханонро дар асл, ба худи ҷиян гуфтаанд. Сипас, навбати маломатшунавии “тағо” расид: “Доим чирки рӯи кафшата пок карда гард. Кафшата пок куну баъд ба хона даро. Ба тартиб, озода либос пӯшиданро ёд гир. Бин, ту баринҳо чӣ хел либос мепӯшанд. Ҳаваси кас меравад. Сарулибоси тура дида, шармам меояд. Доим куртаву шимат як тарафаш оvezон, як тарафаш гурезон...” Хайр, ин суханҳоро апаам фақат ба ман мегӯяд. Дар назди бача гуфтан даркор набудаст.

Мегӯянд, ки дар хонаи бачадор ғайбат намешавад. Ин хуносай дуруст ва озмуда аст. Лекин гӯянд, ки дар хонаи бачадор сирри маҳфӣ намешавад, ин ҳукм ҳам саҳҳ аст. Дар воқеъ ҳам, дар хонае, ки бачаҳо давутоз доранд, ба дигар гапу корҳои майда-чӯйда хуши кас намеояд...

Як пагоҳ ба сӯи боғча шитоб доштем.

— Тағо, шумо ҳам мошин меҳаред? — пурсид Шаҳрӣ ногаҳон. Он солҳо ҳама ба дарди мошинҳарӣ мубтало гашта буданд.

— Не, ман пул надорам.

— Шумо ҳам пулатона ба амонаткасса монед-дия!

— Пул надорам, хока монам?! — ба тундӣ овозамро баланд кардам.

— Пули дадаам дар амонаткасса. Ба амонаткасса пул

монда, баъд мошин меҳаранд. Баъд... Баъд ҳамаамон ба мошин савор шуда, ба сайру тамошо меравем, ба сирк меравем. Тағо, шумо ачоибхонаро надидед? А? Шумо ҳеч чиза намедонед-а?

Дар роҳ бо як ҷавони шинос, ки мисли ман ба донишгоҳи тиббӣ ҳуҷҷат супорида, довталабӣ дошт, дучор шуда, ҳолпурсӣ кардем.

— Ба хона биё. Бо саволу ҷавоб мавзӯъҳоро такрор мекунем, — гуфт вай дар охир.

— Тағо, — Шаҳрӣ бо илтиҷо ба ман менигарист, — шумо аз хонаи мо наравед, хуб? Ҳеч наравед! А?

— Хуб шудаст. Намеравам. Тезтар по мон.

— Очаҷонам ҳамин хел гуфтанд... Очаҷонам медонанд...

— Тезтар қадам мон, Шаҳрӣ. Дер монӣ, Тӯтӣ-холаат ба боғча намегирад.

— Ҳичӣ! Ман ҳам ба боғчаашон намеравам. Ганда. Аз Тӯтӣ-хола ҳам безор шудам... Дина ба қунҷак рост монданд. Ман Шаҳрӣ — нағз, Шаҳрӣ — бамаънӣ, ҳи-ҳи-ҳи, ҳи-ҳи-ҳи... Намеравам!.. Гиръя кардам... Боз очаҷон биёянд, ла-ла-ла, ла-ла-ла...

Шаҳрӣ аз роҳгардӣ бозистоду ба ҷашмони ман нигариста, хомӯш шуд. Ман аз дasti ӯ гирифтаму ба инчиқиаш эътибор надода, ба роҳ даромадам.

Вай бо димоғи сӯхта ва қавоқи гирифта ба боғча даромад. Мураббӣ Тӯтӣ-хола ва як зан ба ман бегона уребчай ҳалдореро пасу пеш гардонида, баҳои онро мепурсид ё ба он зани харидор пешкаш мекард, ба ман маълум нашуд. Умуман, ман аксар вақт ӯро дар сари савдо мебинам. Омадани ману Шаҳриро вай пай набурд. Ҷиянам рост истода монд. Ман ӯро саҳл тела дода, “ба пеши бачаҳо рав”, гуфтаму ба роҳам пас гаштам. Ду-се қадам монда будам,

Шаҳрӣ боз як бор баргашта ба ман нигарист, аммо ҳеч чиз нагуфт. Нохунашро канда, дар ҳамон ҷо истода монд. Тӯтӣ-хола бâъди ўро дидан ҳам илтифоте нанамуд.

Дар ин мобайн апаам аз зина лағжида, поящон лат ҳӯрду ба қавли худашон, аз боғчай Шаҳрӣ тамом бехабар монданд.

Шаҳрӣ аз боғча барояд, чунон хурсанд мешуд, ки ҳеч монед. Аз дasti ман дошта метоҳт, мечҳаид, меҳандид. Баъд арзи муддао мекард:

— Фардо ба боғча намеравам. Тамом, кушед ҳам, намеравам... Тағочон, шумо ба додому очаам гӯед, ман дар хона монам. Мегӯед? Ман дар хона ҳама корашонро меқунам. Хуб?

— Чаро ба боғча намеравӣ?

— Тӯтӣ-хола ҷанг меқунанд. Фақат ҷанг, фақат ҷанг...

Бачаҳо мезананд... Имрӯз мана Ақмалу Пӯлод боз заданд

— Чаро ҷанг меқунанд? Ҷӣ гуноҳ кардӣ?

— Ҳамту, ҳамаро ҷанг меқунанд. Ба кунҷак рост мемонанд. Баъд, зоча ҳам намедиҳанд. Ба ҳалучак фақат Зумраду Шаҳлоро мешинонанд. Зочаро ҳам фақат ба ҳамонҳо медиҳанд... Тағо, тағо, ҳӯрок ҳӯрдан ҳам намемонанд, — гуфт вай, гӯё ягон сири маҳфиро меқушода бошад, бо овози пастар ба ҷашми ман нигариста. Бас акнун, тез хур буд, — гӯён табақамро мегирад. Писарҳо ҳӯроки духтарҳора қашида гирифта лап-лап меҳӯранд.

— Дурӯғ нагӯй, Шаҳрӣ.

— Не-е, ана диламро бинед! — вай шикамашро ба ман нишон медиҳад. — “Тезтар ҳӯр! Ба ту нигоҳ карда намешинам. Бас!” — гуфта Тӯтӣ-хола даррав табақама гирифта мебаранд. Имрӯз ба ман ғулунгоб нарасид. Тағо, ман гушна, ягонта самбӯса харида тед.

Шаҳрӣ рӯз аз рӯз, бедимоғ ва инчиқ мегашт. Ҳар пагоҳӣ ба боғча намеравам, гӯён, хархаша мебардошт.

Апаам нороҳатиҳои духтарашонро мединанду маънидорона ба язнаам менигаристанд. Язнаам дилтангонадааст меафшонданд. Маълум буд, ки ин хархашаҳо тамом дилгирашон кардааст.

Ман ба қарибӣ аз деҳа ба шаҳр омадагӣ. Маъни бисёр нигоҳу дастафшонии онҳоро равшан намефаҳмам. Умуман, ба бисъёր корҳои онҳо дуруст сарфаҳм намеравам. Аз ҳамин сабаб баъзан ба дилам ҳар хел гап меояд, хаёлам ба ҳазор кӯй меравад. Рости гап, ин гуна рафттору гуфтор ва рамзу киноя катӣ изҳори матлаб кардани инҳо баъзан маро ҳам дилтанг мекунад, хаёлам ба ҳазор кӯй меравад. Дар шаҳр зиндагӣ кардан осон набудааст. Дар ҷойҳои мо одамон гапашонро пӯст канда мегӯянд. Хайр, имтиҳонро супурда, ба донишкада дохил шавам, шуд, ба хобгоҳ мераравам, деҳотиёна зиндагӣ мекунам — якро як мегӯяму дуроду, вассалом.

Як пагоҳӣ Шаҳриро апаам ба боғча бурданӣ шуданд. Ин корашон маро боз бештар ба тааҷҷуб овард: аз ман чӣ кӯтоҳӣ гузашта бошад, гӯён фикр карда мондам, зуд сабабашро донистам.

Тараддуди апаам хеле тӯл ёфт. Ниҳоят як кӯлбори пуропур ба даст равон шуданд. Аз дар баромаданду аз раҳашон гашта боз даромаданд.

— Қариб фаромӯш кунам, аз ҳамон афлесуни язнаат аз Москвав овардагӣ чор дона руст карда монда будам. Дар яҳдон коғазпеч аст, гирифта те, — гуфтанд апаам шитобон дар таҳи дар истода.

Афлесунро дида, Шаҳрӣ ба пойкӯбӣ даромад. Бо сухан ором кардан хостанд, нашуд. Гирия кард. Апаам ба қаҳр

ду-се шаппотӣ заданду дар як даст кӯлбор бо дasti дигар Шаҳриро қашола карда, аз хона баромаданд. Осон не, дар таҳи дари боғча қаламу дафтар кати мейстанд, ҳар кас бачаашро дер биёрад, номашро нависта мегардонанд, қабул намекунанд. Гӯё Шаҳрӣ дер монад, ягон дастгоҳ бекор мемонда бошад...

Азбаски ба ҳоли чиянчаам хеле дилам сӯхт, ҳамон рӯз барои аз боғча гирифтани вай барвақттар рафтам. Бачаро ҳар қадар хоҳед, барвақт аз боғча гирифтан мумкин аст.

Бачаҳо дар зери дарахтон давутоз доштанд. Тӯтӣ-хола ва як зани дигар дар об ҳавзча усмай абруяшонро мешустанд. Онҳо... Ногаҳон, ё пирам... ҳа, бале, ба эҳтироми ман аз ҷо хестанд!.. Бале, Тӯтӣ-холае, ки ҳаргиз ба тарафи ман назари эътибор намефиканд, ин дафъа бо табассуми датиф, гарму часпон ҳолпурсӣ карду сари маро гаранг карда монд. Баъд сарулибоси Шаҳриро афшонда, ба тартиб овард, ин ҳама кам набуд, ки боз сари духтаракро сила карда, аз рӯяш бӯсида “хайр” гуфт.

Он рӯз хушнудии Шаҳрӣ ҳадду канор надошт.

— Тӯтӣ-холаам ҳамин хел нағз! — Шаҳрӣ ба таърифи мураббия ҳеч сухан намеёфт. — Шаҳло ман катӣ ҷанг кард. Тӯтӣ-хола вайя ба кунҷак рост монданд. Ба ман ду стакан ғӯлингоб доданд. Ҷовча нахӯрд, аз они вайро ҳам ба ман...

— Модарат пагоҳӣ афлесунро ба кучо бурданд? — на-медонам барои чӣ аз Шаҳрӣ инро пурсидаму сонӣ аз ин кунҷковии бемаврид, балки беақлонаи худ ботинан изо кашидам, худро маломат кардам.

— Ба Тӯтӣ-хола доданд... Шумо намедонед. Боз себу анор, шакалот, атр, ҳар чӣ-ҳар чӣ доданд. Тӯтӣ-хола ба сумкааш андоҳт, сумкааш пур-пур шуд... Тағо, тағо, ба ман нигаред, Тӯтӣ-хола якта афлесуна даррав пӯст канда, хӯрд.

Чунон ширин будаст... — ў лабонашро лесида монд.

— Ба ту ҳам дод?

— Не.

— Пас, аз кучо донистй, ки он ширин аст?

— Ман пўсташа гирифта дидам... Нахўрдаам, ҳамту, бўй кашидам, — таъкид кард вай. — Зўхрову Мурод ҳам гирифта бўй карданд. Ман гуфтам, ки ин афлесуни мо! Модари ман ба Тўтй-хола дод. Ина дадаам аз Маскав оварданд. Зафар мегўяд, ки модарашиб ба Тўтй-хола норанчй овардаст. Дурўф мегўяд! Норанчй ҳозир нест-а, тағо? Норанчй ҳоло напухтааст.

Апаам табъи болидаи духтарашонро дида, мамнун сар ҷунбонданду зери лаб “Сабил монад, рўи чиз ин қадар гарм аст...” гуфтанд. Гапашонро шунавед, — “рўи чиз гарм будаст!..” Баракс, дар ҷойҳои мо “рўи одам гарм аст” мегўянд. Апаам ҳам нағз медонанд, шунидаанд, аммо ҳозир шаҳрӣ гашта гапу кори моро аз ёдашон баровардагӣ. Дар шаҳр рўи чиз гарм-дия... Охири охирон одамони деха ҳам хел шаванд, соний чӣ мешавад? А?..

Ман ду-се рӯз ба мисоли минае, ки танобаш месӯзаду ҳолӣ ҳозир ба таркидан наздик аст, бо азоб дамамро ба дарун гирифта гаштам. “Бемаънигй... Савдогарй ба ҷиҳати тарбия ба тарбияи фарзанд... Ибрати нохуш, заарнок...” дар ин боб ҳамаи осори мутолиа кардагиамро ба ёд оварда, худ ба худ норизогӣ доштам, бо киҳо харҳаша менамудам...

Баъди ин як воқеачаи хурди аслан ба гуфтан ҳам на-меарзидағӣ рӯй доду аз чӣ бошад, ҳаври дили ман хеле пасанда гашт. Намедонам, балки ман ҳам ба зиндагии шаҳр кам-кам омӯхта мешавам, кӣ медонад.

Ҳамон пагоҳӣ, мисли ҳамеша ману Шаҳрӣ роҳи боғчаро пеш гирифтем. Дар роҳ ҷашми духтарча ба қалами зе-

бои ман афтод, ки дар ҷайби сари синаам ҳалондагӣ буд ва ба назарам, диққати ҳар як раҳгузарро ҷалб мекард. Ин қалами худнавис, ки ба ҷандин ранг менавишт, раҳоварди амакам аз хизмати ҳарбӣ дар Германия буд ва онро хеле азиз медоштам. Ин хел қалам ҳанӯз дар мо набуд. Ба андешаи он, ки ҷиянчаам қаламро тамошо карда, боз медиҳад, ман бо ифтихор онро ба дасташ додам.

Ба боғча даромадем. Вале Шаҳрӣ аз қалами бошукуҳ дил канда натавонист. Аз дасташ гирифтан хостам, қаламро ба мушташ саҳт фишурда дасташро ба пушташ бурд. Агар бигирам, гирия карданаш маълум буд.

— Хуб, нигаҳ дор, гум накун, — гуфтам бо ночор. — Агар гум кунӣ... ману ту қаҳрӣ!.. — таъкид кардам ман. Қаҳрӣ будан ба Шаҳрӣ таъсири зиёд дошт; вай ба ногапӣ ҳеч ҳушаш набуд ва зуд тоқаташ тоқ мегашт.

— Не... Ман қалами дадама гум накардам-ку...

Гашти рӯз буд, аз дарвозаи боғча ворид гаштаму ҷиянчаам тозон омада аз дастам гирифт.

— Тағо... Тағочон... Қалам нест... — вай ду дасташро ба ду тараф кушода, гунаҳкорона ба ҷашмам менигарист. Баъд бо овози дардноке, ки ба гиристан наздик будани гӯяндаро далолат мекард, оҳиста гуфт: — Тутӯй-хола гирифтанд...

Бо Шаҳрӣ даст ба даст назди мураббия рафтам.

— Дар дasti Шаҳрӣ қалами ман монда буд...

— Ҳа, дар дасташ як қалам буд... — вай чунон вона-муд мекард, ки аранг ёд дорад. — Барои он қашокаш карданд... Сонӣ ман гирифта ба болои ҷевон мондам. Аз ёдам баромадаст. Сонӣ нигарам — нест. Кадомаш гирифтаст. Ҷашми ино як ҷиза набинад...

Чун аз боғча баромадем, Шаҳриро маломат кардам. Аммо саҳеҳтар андешидаму ба вай дилам сӯҳт. Баъд ба ҳа-

маи ин бачаҳо раҳмам омад. Аслан, агар саҳеҳтар андешед, мураббӣ ҳам бечора... Не, аз афти кор, ман кам-кам ба шаҳр хӯ мегирам. Одат накарда ҳам мешавад?! Силсилаи иммунии ҷисми ман ҳам кор меқунад, аз ҳамлаи микро-ограниzmҳои бегона ҳушъёrrона маро ҳифз меқунад... Ана ҳамон иммун дар роҳи муҳофизат созгорӣ ҳам меқунад... Вагарна ҷисми инсон нобуд мешавад. Офарин ба гипофиз, ба гипоталамус! Ба тартибовардагони мутобиқшавӣ!

Соли 1975.

ТАШНАГӢ

Офтоб аз паси лахта-лахта абрҳои сафед гоҳ рух мемнанду гоҳ пинҳон мешуд. Ҳавои баҳор на гарму на сард, боди наҳиф арақи ҷабинҳоро лесида, хушк мекард. Роҳи мумфарш, ки қайҳо мумаш рафта, чуқуриҳои беҳисоб пайдо карда буд, аз миёни киштзорон мегузашт. Ҷӯйбори хушки ду тарафи роҳро буттаҳои тути ҳасаке, ки барои пилладорӣ ҳар сол қаллак мекарданд, таворасон пӯшида буд. Ғӯза аз миёни кулӯҳ, ҳоло сар бардошта, ҳоло себаргаву ҷорбарга буд. Дар киштзори самти чапи роҳ занону духтарон ғӯзаро қаланд мекарданд, дар замини самти рост ду трактор ба кишт нурии маъдан рехта, ҷӯя мекашид. Баҳор, фасли кор, кори беисти дехқонон баробари офтоб шиддат мегирифт.

Раъно ҳар замон қӯдакашро аз як даст ба дasti дигараш мегирифту дар банди фикру андешаҳои беҳисоби худ аз канори роҳ қадам мезад. Рӯмоли шоҳии қосагулаш сурх лағчида, ба паси сараш фуромада, фарқи сараш күшода буд, вале ӯ дар роҳи бекас аз ин ҳол парвое надошт. Вай ҳоло ба дил бо саркор, ки аз ваҷҳи имрӯз ба кор набаромаданаш фардо аз аввали рӯз валвала ҳоҳад бардошт, баҳсу ҳарҳаша мекард: “То вақте ки қӯдакам сиҳат наёбад, ба кор намебароям. Ба пиразани ҳафтодсола монда рафтан мешавад?! Кошкӣ, аз кампирони бақувват бошад? Ҳар замон сарчарҳақ, ҳар соат дилтапак. Бачаи бетоба ӯҳда кардан метавонад?! Мо ҳам ҳаққу ҳуқуқамонро медонем... Қӯдакам сиҳат ёбад, ман аз кор наметарсам. Пор баробари мардон ғӯзаро об додам...” Сонӣ аз дилаш гузашт, ки агар мосин медоштанд, шавҳараҷ як чойник чой ҳӯрданӣ вақт нағузашта қӯдакро ба духтур бурда меовард. “Э-э, пули як мосинро гун кардан осон аст магар, шаш-ҳафт сол кор

кардан даркор. То шаш-ҳафт сол түйи писар пеш меояд. Харочоти түй сол аз сол зиёд мешавад. Бедардимиён пул меёфтагиҳо түйҳои дабдабанок мекунанду дигарон ба онҳо тақлид карда азоб мекашанд”.

Аз қафо ғурриши мошин ба гӯшаш расиду Раъно аз роҳ бозистода, ба пасаш нигарист. Сабукравро сараввал мошини қадоме аз ҳамдехагон ангориду даст бардоштан хост, vale мошин бо қадом як нишонаи номаълумаш ба вай бегона намуду аз ин ғарази худ даст бардошт.

Сабукрав аз назди ў гузашту ҷарҳояш дар пасту баланди роҳ ҳаллоссанон бист қадам барин рафту қарор гирифт. Баъд чангӯ губори раҳ фурӯ нанишаста, аз замин ба ромад ё аз осмон фуромад, дар рӯ ба рӯи Раъно Ҳуррам пайдо шуд. Диљи Раъно ба якбор саҳт-саҳт тапид, дасту пояш бехол гаштанд, дақиқае нафас дар гулӯяш печ зад, бо овози ғайритабииғ ғут-ғут қарда гӯё сухане гуфт ё пиндошт, ки гуфт, возеҳ намедонист. Аммо филғавр аз дилаш гузашт: “Барои чӣ омад? Наход түй шудани маро нашунида бошад? Тамоман омада бошад?..”

— Ассалом, Раъно... — Ҳуррам мисли пеш шармин табассум дошт, гӯё аз қади баландаш дар хичолат бошад, андаке ҳамида, ба ҳалимӣ даст ба сина ниҳода ҳолҷӯй мекард. — Ҳолат чӣ тавр аст? Падару модарат тинҷанд?.. Ин кӯдаки худат?

— Аз раҳ ёфтам.

Раъно аз шиддати изтиробе, ки вучудашро меларзонд, чӣ гуна ин суханони шӯхиомез аз даҳонаш баромад, ба чӣ тарз бо ҷавон салом қарду ҳолҷӯй дошт, ба саволҳои вай ҷавоб дод, ҳеч дар хотир надошт. Кӯдакро саросема аз даст ба даст мегирифт, гиребони куртаашро рост мекард, рӯмоли сарашро пеш мекашиду нигоҳаш саволомез, балки мунтазири ҳабаре ё даъвое ба рӯи ҷавон мелағчид. Аммо

Хуррам ба рӯи оташи умедвории ўоби сард бирехт.

— Биё, ба мошин савор шав, барамат.

Ў кӯдакро аз дасти вай гирифт ва сипас аз ҷабини тифл бӯсиду пурсид:

— Писарат чӣ ном дорад? — Баъд ҷавоби модарро ниғарон нагашту аз кӯдак савол кард: — Номат чӣ, а, ҷавонмард? Бигӯ. И-и, ҷавони қап-қалон шудиу ғап намезанӣ!

— Ба номаш чӣ кор доред?! — Раъно ҳоло изтироби вуҷудашро батамом фурӯ нишонд ва бо истиғно ба ҷашми Хуррам нигариста сухан мекард. Баъд бо овози паст, гӯё ҳуд ба ҳуд иқрор мекарда бошад, аламангез гуфт: — Дар деха ҷои Хуррам-амаки гурезаашро мегирад.

Ду нигоҳ монанди ду пора оҳанрабо сонияе ба ҳам омехтанд, печиданд, монанди ду танобе, ки тобашон муводиқ афтодааст, ҳамриштаву ҳамтофта буданд.

Раъно баъди ба сабукрав наздик расидан фаҳмид, ки дар курсии пеш паҳлуи шавҳараш Дилбар нишаста будаст. Вай Дилбарро ҷашми дидан надошт, аммо ҳоло пас гаштан натавонист, ночор сар ҷунбонда, зери лаб бо ўсалом карду сонӣ якбора бо шаст дар қафои вай нишаст. Хуррам кӯдакро ба дасташ дод. Баъд атри Дилбар ба димогаш заду бо танаффур ҳудро ба ҷал гирифт ва дар қафои Хуррам нишаст. Бо ин ҳама авзои ўгувоҳи ҳол буд, ки аз савор шуданаш ба мошин пушаймон аст. Раъно хушрӯй буд ва ҳоло меҳост Дилбарро ошқоро нописанд кунад, “ту дар назари шавҳарат ҳам ҳаргиз баробари ман нестӣ” гӯяд. На фақат ҳудаш, балки аз дилу ҷон меҳост, ки хешовандони Хуррам ҳам, ки аслан аз арӯси хушкардаи вай хушнуд набуданд, ўро ҳурмат нақунанд, гузашта аз ин, меҳост, ки тамоми аҳли деха ба вай рӯихуш надиҳанд. Вале лаҳзае аз миён гузашту Раъно аз ин қасди содалавҳонаи ҳуд хичил буд, ба дил ҳудро маломат мегуфт, ки хушбаҳтии дигареро

чашми дидан надорад. Аслан, ин ҳисси нохушбинй маҳсуси тарафайн буд, дар дили ҳар ду ҳам решаш дошт, дар авзои ҳар ду ҳам соя андохта буд ва аз он даргузаштан барои ҳар яке баробари поймоли иззати нафси худ буд.

Ҳама хомӯш буданд. Агар сухане гӯянд ё саволеву ҷавобе ба миён ояд ҳам, ҳар яке хотир ба гуфтугӯи ботини худ баста буд. Ба сари фармони мошин нишасту аввалин андешае, ки ба хотири Хуррам гузашт, вазъи ин лаҳзаини завҷааш буд. Дилбар то вақте, ки ҳабари тӯйи Раъноро нашунид, ба деҳаравии ў бо ҳазор василаю баҳона монесь мегашт. Баъди шавҳар кардани рақибаш вай андаке хотир-ҷамъ шуд, иҷозат дод, ки шавҳараш баъзан ба деҳа танҳо ояд. “Ана, имрӯз қасд кардагӣ барин... Э, тавба!” — мегуфт Хуррам ба дил ҳоло вазъи ҳар яке аз ин занҳоро андешида.

Хуррам сукути дилфишорро шикастон хост ва ба ин ният аз вазъи деҳа ва ҳамдеҳагон, тағиирот ва таҷаддуду навиҳо саволҳо кард, vale гуфтугӯ ҳамчунон даргир нашуд, зеро ҳар яке ботинан бо худ гуфтугузоре дошт, воқеоти гузаштаро дар тарозуи инсоғу вичҷони худ бармекашид, дар кучо чӣ ҳатое кард ва агар он саҳв руҳ намезад, ҳаёти ў ба чӣ тарз сурат мегирифт, меандешид.

Нигоҳи Раъно ҳар лаҳзае паси сари Хуррам мелагчиid. Нанигаристон наметавонист. Аз он, ки ҳаққи серӣ нигаристонро аз ў дуздид, ба Дилбар ҳашм мегирифт, аз кин тамоми вуҷудаш гӯё заҳргон мегашт. Ў тасвири рӯзҳои гузаштаро такрор ба такрор ба неруи хаёл пеши назар оварда, менигарист ва ба худ мегуфт: “Хуррам маро дӯст медошт, фақат маро, аммо ин дайду моро аз якдигар ҷудо кард. Аслан, дугонаҳои худам сабаб шуданд. Намедонам аз дили рост ё аз баҳилӣ мегуфтанд: “Э, вай ҳамшираи шафқат Дилбари танноз қатӣ гапзанон дорад, доим ҳингир-ҳингир” гӯён қаҳрамро оварданду вақте ки Хуррам нияти хостгор фиристоданашро гуфт, рад кардам. Гаштаю бар-

гашта омад, зориҳо кард, оқибат “агар ту маро наҳоҳӣ, но-
чор аз деха меравам”, гуфт “чор тарафат қибла” гӯён хан-
дидам. Рашқ ақли одамро медуздидаст. Ин гаранг сабаби
тундиамро намедонист, чаро аз ман рӯ тофтӣ гӯён як даҳан
напурсид, ман ҳам нагуфтам. Фурур иззати нафс иҷозат на-
дод. Аслан, дилпур будам, ки ин ҳардамхаёл аз ман гу-
зашта, ин ҳирҳиракро талабгор намешавад, бинобар он,
каме азоб додан меҳостам. Ҳамон рӯзҳо дар сари роҳ ин ка-
тий ҳамгап дида будам, дарун-дарун алав гирифта мегаш-
там. Сонитар Салима гуфт, ки ин танноз аз пагоҳ то бегоҳ
аз тирезаи духтурхона кӯчаро нигариста менишааст, ҳа-
мин ки аз дур Ҳуррамро дид, сӯзани доругузарониро аз ра-
ги одамон кашида, корашро нимкора партофта, хильяти
сафед дар тан, сап-сафедак, туфлиҳои нӯгаш ҳанҷар барин
бориқу пошнабаландашро якто-якто шумурда ба замин зер
карда, сари роҳ мебаромадасту инро ба гап мегирифтаст.
Духтари шаҳрӣ, боз хондагӣ катӣ гапзанон кардан чӣ иф-
тихоре бошад ба ин ҷавонон?! Ҳавлии Салима дар рӯ ба
рӯи духтурхона аст, ҳар бор бо ҷашми худ медидаст. Баъд
аз ин ҷойҳо рафту гүмном шуд гӯям, духтарон ҳабар овар-
данд, ки Ҳуррам аз вай мактуб мегирифтаст. Инро шунида,
кадом духтар ба вай рӯихуш медиҳад?! Духтар ҳам иззати
нафс дорад. Баъди ин кораш агар ман ба вай рӯихуш ди-
ҳам, ҳама кас мегуфтанд: “Шӯй гӯён мурдӣ магар, аз дома-
ни вай кашида мегирӣ? Пирдуҳтар шудагед не-ку!” Ба рӯям
нагӯянд ҳам, аз пасам мегуфтанд... Ҳуллас, ҳамин хел ҷа-
вони нағзу кордон ҳудашро ҳайф кард. Дар деха агар мон-
шину трактор вайрон шаваду дуруст карда натавонанд, аз
паси Ҳуррам кас мефиристоданд. Мегуфтанд, ки садои ма-
торро гӯш карда, бехато мегуфтаст, ки чӣ иллат дорад.
Ҳафтаи гузашта трактор дар мобайни замин вайрон шуд,
ҳафт-ҳашт кас ғун гаштанд, устою устокорашон ҳам омад,
аммо соз карда натавонистанд. Ҳама гуфтанд, ки қадри

Хуррам гузашт. Ин бефаҳм маро гуфта, сарашро гирифтү рафт. Агар касд ба қасд кор намекарду пешам меомад, барои чӣ аз ман ранчидӣ, аз ман чӣ хато гузашт гӯён мепурсид, балки... Э, дар сурат алав, ин қадар чашмам ба пушти сари вай? Ин ҳирхирак чӣ мегуфта бошад? Бадбаҳт, шӯят ба худат насибу рӯзӣ кунад. Хайр, дар дилам алам монд... Агар ин таннозро не, дигареро ба занӣ мегирифтү духтардор мешуд, балки ягон рӯз қудо мешудам...”

Хуррам ҳам ин замон айни ҳамин воқеаҳоро меандешид, агар ба Раъно хонадор мегашт ва дар деха мебуд, зиндагиаш чӣ сурате мегирифт, дар тасаввур овардан меҳост ва баъд ин ҳар ду занро аз ҳар ҷиҳат ба якдигар таққос мекард ва оқибат ин ҳама хушиҳо ва осудаҳолии рӯзгор ба-рояш ҷои меҳри Раъноро нағирифтанаш аён мегашт ва ў оҳашро ба саҳти фурӯ мебурд. “Не, Дилбар агар ба сарам тоҷ гузорад ҳам, ҷои Раъноро намегирад, намегирад. Вай ҳамеша дар дилам. Баъзан бехуд мешавам, ба девонагӣ мерасам... Баъди ба шаҳр рафта омадан, ба хонаи Дилбар хостгор фиристодам, рӯзи тӯямон таъян гашт, рӯзе Раъноро дар назди нонвойхона дучор кардаму вай маломатомез гуфт: “Дар деха муносиби ту духтар ёфт нашуд магар, аз домани ун қашола гашта ба шаҳр меравӣ?” Гуфтам: “Духтар бисёр аст, лекин чӣ кунам, ки Раъно — яктаю ягона! Агар боз як Раъно мебуд...” Эҳ, меҳостам ҳамон рӯз бигӯjam: “Агар майлат будаст, ҷаро зориамро гӯш накардӣ, хостгор фиристонам гуфтам, рад кардӣ?” Аммо дигар ин суханон фоида надошт, аллакай кор аз кор гузашта буд. Дили ин духтаронро ҳеч қас фаҳмида наметавонад. Ду сол шуд Дилбар катӣ ҳамхонаем, аммо таҳи дили ўро то ҳол намедонам, ба ман торик аст. Хайр, чӣ илоҷ... Аслан, ман аз деха рафтани набудам, лекин Дилбар гуфт, ки агар дар шаҳр истиқомат кардан хоҳам, зан мешавад. Агар ҳақи гап-

ро гӯям, директор сабаб шуд. Не, сараввал Раъно сабаб шуд. Ҳа, сабабгари асосӣ – ҳамин Раъно! То қиёмат ман туро домангирам, Раъно! Агар ту маро ноумед намекардӣ, ҳаргиз аз деҳа намерафтам. Ту зиндагии маро вожгун кардӣ, маро аз решаам бурида чудо кардӣ. Сонӣ директор карданиашро кард...” Дигарбора дар пеши чашмони Ҳуррам он фасли баҳорон ҷилвагар шуд. Дар талу теппазорон сабза неш мезад. Ӯ дар лалмикор шудгор мекард. Баъд вайро ҳамчун тракторчии моҳир ва ба устою таъмиргар камэҳтиёҷ ба шабкорӣ монданд. Трактор дар гандумзори порина меғурриду тегҳои плуг хоки нарму намро ба як маром ҷаппагардон карда, ба як тараф ҳобонданаш Ҳуррамро фароғат мебахшид. Дар гандумзор хонаи калламуш зиёд будаст. Калламушҳои хонавайрон дар шудгор даводав доштанд. Баъд рӯбоҳҳо пайдо шуданду аз паси трактор гашта, ба калламушгирий шурӯъ карданд. Ҳуррам ҷароғи қафои тракторро баъзан фурӯзон мекарду сайдирии рӯбоҳҳоро осон мекард. Ҳудаш ҳам аз шикори ин айёрони гузаро завқ мебурд. Рӯбоҳҳо бехарос думболаи трактори ӯ мегаштанд. Ин ҳолро шунида, дар деҳа ҳама ҳайрон буданд. Баъзе шакконӣ ба қавли Ҳуррам бовар накарда, омаданду бо чашмони ҳуд диданд. Ҳамкоронаш ҳайрон буданд, ки чаро рӯбоҳҳо ба трактори онон наздик намешаванд. Пирони деҳа ин ҳолро тавзеҳ карда меғуфтанд, ки кулли ҷонвар — хонагию ваҳшӣ одами беозорро мешиносанд, Ҳуррам ҷавони безарар аст. Ҳабари калламушгирии рӯбоҳҳо аз даҳон ба даҳон ба гӯши мудири совхоз ҳам расид. Мудир як бегоҳирӯз даргузар аз он мавзеъ мошинашро қарор доду аз ин хусус Ҳуррамро пурсон шуд ва баъд гуфт, ки шабҳангом меояд. Ҳамон шаб ӯ наомад, аммо шоми дигар пайдо шуд. Барои аз ҷанг эмин ёфтани болопӯши бризентӣ пӯшиду дар кафтуғанги думила болои плуг лӯнда шуда нишастан.

— Рӯбоҳ мезанед? — ғарази директор равшан бошад ҳам, чӣ гуна ба вай эътиroz карданашро надониста пурсид Хуррам.

— Ҳа, пӯсташ ба як улфатии қадрдонамон даркор будаст, дар шаҳр дида, таъин карда буд.

— Э, монед-е, ба шумо ин кор намезебад, мардум хар хел гап мезананд... Ҳамин ҳам кор шуд, — гуфт Хуррам, то директорро аз ин қасди бад боздорад.

— Ба одами аз худат калон ақл ёд надех, бача, ақлат кунд мешавад. Ҳай кун, — гуфт мудир тамасхуромез писханд зада. — Аз ман ба ту насиҳат: то напурсанд, ба касе маслиҳат надех, худатро хандаҳариш мекунӣ. Туро намедонам, аммо ман аз хандаҳариш шудан дида, мӯҳри совҳозро аз даст медиҳам.

— Муаллимон гуфтанд, ки як калламуш дар як сол чорсад кило ғалларо нобуд мекардаст.

Директор аз ин сухан қоҳ-қоҳ заду ба Хуррам ишора кард, ки ба сари фармони трактор бишнад.

Хуррам аз ин мазоҳ ва нописандии мудир хичил буд, valee noctis ба кор сар кард. Ба вай чунин менамуд, ки холо ба ин чонварон, ки эътиқод доштанду думболаи трактораш мегаштанд, хиёнат мекунад. Ўз ин хиёнат алам мекашид. Трактор меронду ҳушаш бар он буд, ки чӣ гуна корро қатъ кунад. Кошкӣ, ҳамин дам ягон ҷои трактор мешикаст, вайрон мешуд ё ҷарҳи плуг мепарид... Чӣ кор кунам? Ё бо ягон баҳонае тракторро манъ кунам? Ҳамин замон рӯбоҳакон пайдо мешаванд. Ба ман бовар карда меоянду..."

Хуррам ба як қароре наомада буд, ки садои тир баланд шуд. Директор худро аз плуг ба замин андохту аз паси сайд давид. Хуррам бехуду бехаёл тракторро аз ҳаракат манъ карду башитоб фуромад ва як сими ҷарғони маторро барканд. Садои мотор номунгизам гашт. Сипас вай ба ис-

тиқболи мудир рафт.

Чун трактор плугро қашида натавонисту мотор хомӯш гашт, директор газаболуд худро аз плуг ба замин афканду аз гиребони Хуррам қашида, ўро аз кабинаи трактор поён фуровард. Марди ҳайкалдори навадуҳашткilogӣ ўро озод ба як дасташ бардошта ба замин ғуронду мисли абри сиёҳе дағдагаомез ба сари вай расид.

— Ҳозир, панҷ дақиқа фурсат медиҳам — тракторро соз меқунӣ! Тухматро аз ин мамлакат хушк меқунам, аҳмақ! Ҳе, сагбача! Шикамат аз нон сер шуд магар, аз поча мегирий?! Зуд, зуд соз кун! — Директор аз қаҳр кафам мегуфт ва ҳар қаломи зишту қабехе ба даҳонаш ояд, беибо, овозашро сар дода, хорӣ мекард.

— Намекунам!.. Даркор бошад, худатон кунед, — гуфт Хуррам ду-се қадам қафотар рафта. — Ман барои пӯсти рӯбоҳи мепӯшидагиҳо кор намекунам.

Вай ҷомаашро гирифт ба китф партофту ба роҳ афтод.

Мудир ўро дошт, бо телаву такон ба сари трактор бурд, аммо зўран ўро кор фармудан натавонист.

Баъди ин ҳодиса дигар ба Хуррам трактор надоданд. Директор гуфтаст, ки ба саҳро барояду каланд занад. Хуррам бе трактор гӯё зистан наметавонист, ба кори дигар дасту дилаш намечаспид.

Трактори ўро ба Самандари шатрама доданд. Ҳамон трактори се моҳи зимистон ба заҳмати зиёд таъмири кардаи ўро ин бача дар бадали се ҳафта абгор кард. Сонигар мастомаст тозанд ба ҷарӣ париду худаш ҳам маъюб шуд, трактор ҳам бекора гашт. Баъди ин ҳодиса ҳам директор ўро даъват накард. Хуррам чунин қиёс гирифт, ки агар тамомии тракторҳои совхозро ҷазир кунанд ва ё дар киштзор ягон тан тракторҷӣ намонад ҳам, мудир ўро ба кор даъват

намекунад. “Ду-се рўз аз пушти мансаб хукм ронад, гапи ман — гап, амри ман — вошиб гўяд, бас, ин замин сўхта, хокистар шавад ҳам “э, дареғ” намегўяд”, гуфт ба дил Хуррам аз феъли мудир хулоса бардошта. Баъд тадричан ҳам аз деха, ҳам аз трактор дилсард шуд. Ба худ мегуфт, ки ба ҳар ҳол, дар шаҳр инсон ин қадар ба як кас мутеъ нест, сониян, ин хел худписандонро дар шаҳр ба кори раҳбарӣ намемондагистанд. Мардуми шаҳр рўйрост миси ин хелҳоро мебароранд. Ба гайр аз ин дар шаҳр кор бисёр, корхона бисёр, аз ин тарафи қўча ба тарафи дигараши гузаред — корхонаи дигар. Не, ин хелҳо дар он чо давру даврон карда наметавонанд. Кран катй ҳам кор мекунам, булдозер қатй ҳам, таъми rhона доштагист. Ҳафтае, ду рўзи истироҳат, моҳонаи кори калон, отпуск, мукофот...

Вай чор моҳи расо дар деха бекор гашту сонй бо даъвати Дилбар ба шаҳр раву сар кард ва оқибат ба чанги вай дармонд. Сараввал чашмдошташ ин буд, ки бо Дилбар ҳамхона мешаваду муддате дар шаҳр кор мекунад, сонй ё ҳар мемирад ё шоҳ гуфтаанд, ба мудир ягон бало мерасидагист, он гоҳ ҳамсарашро ташвиқ мекунаду боз ба деха меояд. Аммо тахминаш хато баромад. Айёми ҳамзистӣ фаҳмид, ки Дилбар номи дехаро шунидан ҳам намехоҳад. “Лойу гили чимчимаашро паси сарам бинам! — мегуфт вай бо нафрат дехаро ба ёд оварда. — Ним сол даруни лойу гил, ним сол чангу хок, магас... Ар-ари.gov гўсолааш ба ёдам расад, ҳоло ҳам баданам меларзад. Шаҳри озодаро монда, кӣ ақлашро хўрдаст, ки ба деха равад?! Қишлоқ барои қишлоқиён, шаҳр барои шаҳриён. Шукр, ки ҳар ду ҳам ҳунар дорем, бехонаву чой неstem. Одамон аз деха ба шаҳр омада наметавонанду ин кас ношуқрӣ! Ҳой, Хуррам — ако, дар шаҳр манзилгоҳ ва қайди истиқомат доштан баҳти андак не!” — мегуфт вай ҳар бор агар Хуррам аз хусуси де-

ҳаравӣ сухан кунад.

Сабукрав аз пули чӯбини чӯи калон гузашту ба кӯчаи деха ворид шуд. Дар ин ҷо ҳар як дараҳту бутта, дару дарвоза, хурду бузург, марду зани деха ба Хуррам аз овони кӯдакӣ ошно буданд, бинобар он, ҳар бор ба деха ояд, дилаш дигаргуна метапид, гӯё аз сайёраи дигаре ба замин фуруд омада бошад, ба ҳар як шайъ гаштаю баргашта ҳарисона менигарист, даст ба сару китфи бачаҳо молида, онҳоро навозиш мекард, соқаву шоху барги дараҳту буттаҳоро даст мезаду гӯё бо ҳамин ташнагӣ ва пазмониашро мешикаст. Дар инчунин ҳангом вай ба дил ҳудро таскин бахшида, мегуфт: “Ман як дарду азоби шадидро ба уқубати сабуктаре иваз кардам. Издиwoч бо Диљбар маро аз хорӣ, сарафкандагӣ халос кард. Мудир меҳост ғурури маро бикушад, ҷашмдор буд, ки оқибат ба пояш сар монда, тавба мекунам...”

— Маро намефуроред? — гуфт ногаҳон Раъно аз қафо ва риштai андешаи ўро барканд.

Хуррам аз банди ҳаёл бурун омаду зери лаб ҳандид. Раъно гӯё аз андешаҳои вай воқиф бошад, асроромез маҳин табассум дошт. Хуррам дар канори роҳ мошинро қарор дод ва ҷолоқ аз мошин баромаду дари тарафи Раъноро кушода, кӯдакро аз дasti вай гирифт. Раъно аз мошин фуромад.

— Номат чӣ, паҳлавон? А? Намегӯй? — Хуррам кӯдакро навозиш мекарду ҳамвора мепурсид.

— Номаш — Хуррам, — гуфт Раъно оҳиста, ба ҳадде, ки Диљбар намешунид. Баъд рӯмолашро ба сар дуруст печид ва бо як навъ нигоҳи сеҳрангез ба умқи ҷашмони ҷавон нигаристу илова кард: — Деҳаамон бе Хуррам намонад гуфтам.

Вай кӯдакашро аз дасти Хуррам гирифт. Дастони ҷавон сонияе бо навозиш рӯи дасти вай лағчидаанд, онҳо ҳар ду ҳам лаҳзае дар изтироб ҷашм ба замин дӯхта, хомӯш буданд.

Агар тамоми маъни дар ин эҳсосу изтироб ва сукути онон пинҳонро дар расидани дастони онон мармузро бо сухан ифода кардан имконпазир мебуд, аз он достони пурдарде мураккаб аз ишқ, аз хато, аз ҳасрату нокомӣ ва ташнагии дидор навиштан мумкин буд.

Соли 1983.

ТАЧРИБА

Дар чойхонаи маҳалла сӯҳбати чойхурон метафсид. Марди навчай лоғарандоме, ки бо таклифи кумитаи маҳалла дар хусуси мубориза ба муқобили бадмастон ва авбоншон ташвиқот дошт, ҳар нафас айнакашро ба чашм монда таъкид мекард:

— Дар ҳама чо — ҳам дар кӯчаю бозор, ҳам дар ошхонаю чойхона бо бадмастону шӯрапуштон беамон бояд буд. Агар шумо аз назди онҳо бепарво гузаред...

— Як рӯз дар чойхона яктааш валвала сар кард, аз ги-ребонаш гирифта ба берун партофтам, домулло! — самоворчӣ чойники чойро ба пеши нотиқ мондаравон хабар дод.

— Не, аз чойхона рондан кам аст. Вай ба кӯча баромада, зану бача ё пири нотавонеро ғам медиҳад. Ба дasti нозирони тартибот супоридан даркор.

— Шабе Шокир-пиёнро дошта сарашаро таги қубури оби сард доштам, — хабар дод ҷавонмарди қавиҳайкале бо ифтихор. — Худаш ҳам чунон доду вой кард...

— Шумо ба об тар накардед, писархолааш... — эътиroz кард ҷавони дар паҳлуи ў буда.

— Ману писархолааш тар кардем-дия! — исрор кард ҷавонмарди ҳайкалдор. — Ўро як худи пасархолааш ўҳда намекард.

— Ман одати ин мастанро медонам, — ба гап даромад Собир-амаки мӯзадӯз бурути сафедашро молида-молида. — Аз масти агар тарсед, бохтед. Назанед ҳам, аввал мушт бардошта дӯғу пӯписа кунед бас, шиппас зада мегурезад. Ман танҳо пор ду мастро дошта ба дasti маъмурони интизомӣ додам.

— Ура-а-а! — ин дам калавида-калавида ба чойхона Начот даромад. Дар як даст тоқиаш, дар дасти дигар шишаи арақи нима, масти лояқил.

Вай аз рўи чорпоя лаъличаеро гирифта ба ҷониби нотиқ ғурронд. Хайрият лаълӣ ба вай нарасид. Аммо ранги рўи вай аз тарс девори оҳакзадаи чойхона барин сап-сафед шуду вучудаш дарақ-дарақ ларзид. Нафаси ҳама ба дарун зад. Нотиқ худро ба даст гирифту айнакашро аз ҷашм бардошта имдодталабона ба ҳозирон ҷашм давонд.

— Тоқиатро гир!.. Сонӣ... ба гӯшат... га-ап ме-да-рояд! — Начот тоқии Нусратро аз сари ў гирифта ба рўи ҳарак зад.

Дар даҳони Нусрат нос будааст, бо баҳонаи носашро ба ягон гӯша туф кардан ғурунгос зада аз ҷояш бархесту канор рафт.

— Ин чӣ гап... рафиқон?.. Тартибу интизом...

— Ҷим! Хап шав! — сухани нотиқро бурида ба рўи миз саҳт мушт зад Начот.

Нотиқ ба вай эътино накарда, сӯҳбатро хулоса карданӣ шуд, аммо Начот ба вай маҷоли даҳан кушодан надод.

— Ҳой, нотиқ... ғурмагас барин... ту... не, шумо...

Аз ҳозирон қадоме садое дароварду Начот нотиқро канор монда ба вай дарафтод:

— Ҷӣ гуфтӣ? А?.. Ман масти... Ҳамон масти... мегуфта-гиатон... — Вай мушташро гиреҳ карда ба назди Собир-амак рафт. Баъд ба замин туф карду туфаш ба шими муҳандиси ҷавон — Салимҷон расид.

— Ҷӣ ало менигарӣ?! Гап зан, дар дилат армон на-монад!

Салимҷон гӯшашро ба карӣ зада рӯяшро ба тарафи дигар гардонад ҳам нашуд.

— Ҳой, олуфта, ба ту мегӯям...

Наҷот баъди хеле ҳарҳаша кардан монда шуд магар, ба сари самоворҷӣ рафта дод зад:

— Ҳой пит-пилиқ! Ҷои хунук ҳаст? Тез барор, набошад... дониста мон... самоворатро чаппа мекунам...

Самоворҷӣ “ҳозир-ҳозир” гӯён ба вай як коса ҷои хунук дод. Наҷот ҷои сардро дам қашиду мастона лабонашро ҷалаппас занонд, сипас ба нотиқ рӯ оварда гуфт:

— Ҷӣ ҳап шудӣ? Гап зан. Ташибиқот кун... Ман гӯш мекунам.

Аммо баръакси ҷашмдошти Наҷот ҳозирон якто-якто аз ҷо барҳоста парешон шудан гирифтанд. Вай ногоҳ қоҳқоҳ зада ҳандида фиристод. Азбаски ҳандааш ҳоло ба ҳандай одами масти шабоҳат надошт, ҳама ба якбора ба тарафи вай нигаристанд. Ҳатто Собир-амаки ба роҳ баромадагӣ ҳам баргашта нигарист.

— Домулло, — Наҷот ба нотиқ, ки ин замон ҳаскуло-ҳашро гирифта ба роҳ равона гашта буд, рӯ овард: — Мебахшед-дия... Ман шӯҳӣ кардам... Инҳоро санҷидани шудам...

— Чи-и?! Бахшидан?! Бетамизӣ! Мебахшидаем? Ҳобатонро ба об гӯед... Не-е, бахшидан нест! — нотиқ якбора дигар шуд. Қоматашро росттар гирифта бо шиддат ба назди Наҷот омад. — Ман ҳозир ҳудам ба милиция телефон карданӣ будам. Мардумро таҳқир кун, сӯҳбатро вайрон қуну “мебахшед” будаст!

— Ту — хулиган! Ту шӯрапушт, авбош, арақхур! — якбора ангуштонашро ба ҷашми Наҷот дарафш карда ба сари вай ғазаб кард ҷойхоначӣ.

Наҷот пай бурд, ки агар зудтар сабаби ин гуна масҳа-рабозиашро нагӯяд, ин мардум ўро зада маъюб мекунанд.

— Маро мебахшед... Ман маст не, ҳамту... Мо бо маслиҳат шуморо санчиданӣ шудем... Ин ҳамту, як таҷриба буд... Ана, Нусрат медонад.

— Мо, ҳамту як шӯҳӣ кардем... — тасдиқ кард Нусрати аз авзои ҳозирон ба даҳшат афтода.

— Мардумро ҳақорат медодаст, ба рӯяшон туғ мекардасту боз маст набудаст! — бо ғазаб тамасхур кард ҷавонмарди қавиҳайкал. — Ба 02 занг занед кунед, — ў ба чойхонаҷӣ амр кард.

Наҷоту Нусрат аз ҳама зиёдтар аз таҳди迪 ў тарсиданд.

— Бародарон, охир ман маст не! — ба ҳарф даромад Нусрат. Мо санчидан хостем... Барои таҷриба... Ана шиша-ро бинед, арақ не, об... Даҳанашро бӯ кунед.

— Не-е! Акнун халос намешавед. Баҳонаи ёфтагиашро нигаред! 15 шабонарӯз ҷазои нақд мегиреду баъд... — заҳрҳанда кард ҷавонмарди тануманд.

Наҷот ва Нусрат бо забони лол ба рӯи якдигар нигариста монданд. Баъд Нусрат ба ҳама шунавонда гуфт:

— Бо ҳамон масти аз чойхона баромада равӣ, ҳеч гап набуд. Нафаре ҳарфе ҳам намезад. Инҳо аз одами ҳушъёр наметарсанд...

Соли 1980.

МУНДАРИЧА

ЗИНДАГИНОМА.....	5
БОБО.....	11
ЧЙ СОН АЪЛОХОН ГАШТАМ?.....	30
ГЎШТИГИРӢ.....	47
ОФОЗ	63
РАМИДА	77
ҲАҚИҚАТИ ТАЛХ.....	90
БУЗҒОЛА ВА ПИСАРАК	103
ДУХТАРИ ПАДАР.....	112
ШИКАСТ.....	120
КАМГАП	126
ПАДАР ВА ПИСАР.....	133
ТО СОЛИ ДИГАР	144
МУАЛЛИМИ САХТГИР	161
ГАНЧИ ШОЙГОН	175
ХОТИРАИ ЯК МУҲАББАТ.....	192
САЛОМЕЯ	205
НОМУВОФИҚ.....	217
ОФАРИН БА ГИПОТАЛАМУС!.....	226
ТАШНАГӢ	235
ТАЧРИБА	247

БАҲРОМ ФИРӮЗ

ЧӢ СОН АҶЛОХОН ГАШТАМ?

Муҳаррир ва хуруфчин: *Марворид Фирӯз*

Муҳаррир: *Ромиши Лоиқзода*

Муҳаррири сахифабандӣ: *Мехри Саидова*

Мусаҳҳех: *Раъно Атоева*

Ба матбаа 01.08.2019 супурда шуд.

Чопаш 03.08.2019 ба имзо расид.

Ҷузъи чопӣ 13.0. Андозааш 60x84 $\frac{1}{16}$

Адади нашр 1000 нусха

Муассисаи нашриявии “Адиб”-и
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
734018, ш.Душанбе, кӯчаи Н.Қаробоев 17 А

Дар чопхонаи “Бебок” чоп шудааст.



9 789994 725854

